

С. ШЕРБОЕВ, Х. САИДОВ

ПРАКТИКУМ  
ЗАБОНИ ТОЧИКИ

**ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ТОЧИКИСТОН  
АКАДЕМИЯИ ТАҲСИЛОТИ ТОЧИКИСТОН  
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГорИИ ТОЧИКИСТОН  
ба номи САДРИДДИН АЙНӢ**

**С. ШЕРБОЕВ, Ҳ. САИДОВ**

**ПРАКТИКУМИ  
ЗАБОНИ ТОЧИКӢ**

**(Барои донишҷӯёни курси I-и факултетҳои  
филологияи мактабҳои олии Тоҷикистон)**

Бо қарори № 10/18-и Мушовараи  
Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 30.06.2010 ба ҳайси китоби дарсӣ  
тасдиқ карда шудааст.

**Душанбе  
«Ирфон»  
2010**

ББК - 81.2 точик-96+74.261.4

Ш – 52

**С. Шербоев., X. Саидов**

Ш-52 Практикуми забони точикӣ. Душанбе; «Ирфон». 2010,  
206 саҳ.

Муқарризон: *M. Абдураҳмонова, С. Сулаймонӣ,  
C. Сабзаев*

Муҳаррип: *C. Немъатов*

Инак дар тӯли тамоми мавҷудияти собиқ Давлати Шӯравӣ ва то имрӯз, ки дар арафаи ҷаҳон 20-солагии Рӯзи Истиқлолияти Тоҷикистон қарор до-рем, бори аввал китоби «Практикуми забони точикӣ» рӯйи чопро мебинад, ки он мутобики низоми таълими кредитӣ мураттаб гардидааст: дар он идомаи ҳар як фаслу боб бо пешниҳоди саволномаҳои тестӣ хотима меёбад. Ёфта тавонистани ҷавоби ҳар як саволномаи пешниҳодшуда хатман донишҷӯёнро ба санҷишҳои кредитӣ омода ҳоҳад кард. Аммо мақсади аввалини мураттибон бо тарҷими китоби мазкур ин аст, ки дар ҷаҳони таълими он дар курси I-и факултетҳои филологӣ дар заминано коркарди машқ ва саволу супоришиҷо аз тарафи донишҷӯён таҳти роҳбарии устодон кулии фаслу бобҳои забони модарии дар мактаби таҳсилоти умумии асосӣ, баҳусус, маводи дар синғҳои V-XI омӯхташуда ба пуррагӣ тақрор ва ҷамъбаст карда шавад. Ин ҳама имконият медиҳад, ки донишҷӯён ба омӯзиши курси забони адабии ҳозираи тоҷик ҳаматарафа омодагӣ бигиранд, ки аз нимсолаи дуюми соли таҳсил дар курси I оғоз ёфта, то ба итмом расидани мактабҳои олий таълим дода мешавад.

Аз ин китоб муаллимони забони тоҷикии мактабҳои таҳсилоти умумӣ метавонанд, ҳамчун аз як маъҳази мисолҳои муғид, барои ширкат намудани шогирдонашон ба озмунҳо, зиёда аз ин, омода карданӣ онҳо барои доҳил шудан ба факултетҳои филологияи мактабҳои олий ва коллежҳои омӯзгорӣ истифода бааранд

III — 1602000000-191  
M 501(12) - 2010 -2010

ISBN 978-99947-0-214-5

ББК - 81.2

© С. Шербоев., X. Саидов, 2010

*Ба пешвози ҷашни 80-солагии  
Донишгоҳи давлатии омӯзгории  
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ*

## МУҶАДДИМА

Курси практикуми забони тоҷикӣ дар ҳамаи факултетҳои филологияи мактабҳои олии Тоҷикистон ҳамеша ба донишҷӯёни соли аввали таҳсил дар ду нимсола таълим дода мешавад. Ин фан дар нахустин мактаби олии Тоҷикистон – Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар муддати зиёда аз 70 сол дарс дода шавад ҳам, аввалин барнома-аш соли 1989 (Мураттиб: Н.Бозидов) таълиф гардидааст. То он вакът устодон фанни мазкурро танҳо аз рӯйи нақшаҳои фардӣ таълим медоданду бас. Инак, аз соли таҳсили 1989 – 1990 сар карда устодон нақшаҳои фардии хешро дар заминаи ҳамон барномаи практикуми забони тоҷикӣ мураттаб месоҳтанд.

Бояд гуфт, ки бо оғоз ёфттан ё худ тибқи таълими зинавӣ ба роҳ мондани фаъолияти мактабҳои олӣ соли 2001 дуввумин барномаи практикуми забони тоҷикӣ (Мураттибон: С.Шербоев, М.Зиёев) тартиб дода шудааст, ки аз баррасии он ҳам қарib даҳ сол сипарӣ мешавад. Аммо, мутаассифона, то ба имрӯз, яъне муддати зиёда аз 70 сол дар ДДОТ ба номи С.Айнӣ ва байдтар дар дигар мактабҳои олии тайёркунандай мутахассисони бахши филологияи тоҷик ин фан- практикуми забони тоҷик – таълим дода шавад ҳам, доир ба он китоби дарсӣ аз тарафи устодон ва ё олимони соҳа таълиф нагардидааст. Аз ин рӯ, дар тӯли тамоми ин солҳои сипаришуда устодони факултетҳои филологияи мактабҳои олӣ курси мазкурро аз аввал танҳо дар заминаи нақшаҳои фардии хеш ва аз соли 1989 ин ҷониб он нақшаҳоро дар асоси барнома таҳия намуда таълим дода меоянду бас. Барои ҳамин ҳам, ҷойи баҳс нест, ки маводи таълимиро, ки дар ин дарс, **асосан, қалима, таркибу ибора, ҷумла ва матнҳо** ташкил медиҳанд, на танҳо дар ҳар мактаби олӣ, балки дар як факултети филологияи як мактаби олӣ ҳам, ки дар нимгуруӯҳо на камтар аз ду нафар аз ин фан дарс мебаранд, ҳар қадоме аз устодон аз манбаъҳои гуногун интихоб намуда, барои таҳлил ва намоиш додани ҳодисаҳои забон истифода менамоянд. Яъне ягонагии маводи таълим ва талаботу

супоришҳои додашаванда ба донишҷӯёни омӯзандай фанни мазкур дар ҳар мактаби олии дорой факултети филологӣ буда риоя намегардид. Аз ин лиҳоз, бо мақсади дар тамоми факултетҳои филологии мактабҳои олии ҷумхурӣ ба вучуд овардани фазои ягонаи низоми талаботу супоришҳо дар ҷараёни таълимӣ курси мазкур дар тӯли се соли охир нахустин китоби дарсии «Практикуми забони тоҷикӣ» аз тарафи устодони кафедраи методикаи таълимӣ забон ва адабиёти тоҷики ДДОТ ба номи С.Айнӣ таҳия карда шуд.

Ҳадафи баррасии нахусткитоби дарсӣ, ки дар маҷмӯъ маводи онро машку супоришҳои дорон талаботи гуногун ташкил медиҳанд, пеш аз ҳама, ин – дар заминаи хуласабарориҳо (таърифу қоидаҳо) аз натиҷаи ба ҷо овардани супоришу машқҳои гуногуни вобаста ба ҳар фаслу боби забон гирд овардашуда дар донишҷӯён такмил додани он маълумотҳо мебошанд, ки асоси онҳоро дар мактаби миёна аз бар намудаанд. Ба ибораи дигар, мақсад аз таълифи ин китоби дарсӣ, ки аз талаби барномаи он ҳам бармеояд, зимни коркарди талабу супоришҳои дар он буда «Дар асл,... як навъ тақрори маводи китобҳои дарсии забони тоҷикӣ барои мактаби миёна буда»<sup>1</sup>, самаранок баррасӣ шудани машку супоришҳои он доир ба мавзӯъҳои таркибии фаслу бобҳои гуногуни забоншиносӣ (фонетика, лугат, грамматика, имло, аломатҳои китобат ва г.) минбаъд донишҷӯёнро ба дуруст ва бошуурона аз худ карданӣ қисми назариявии фанни забони адабии ҳозираи тоҷик, ки дар курсҳои бъаъдина таълим дода мешавад, тайёр менамоянд<sup>2</sup>.

Бо назардошти нуктаи охир бояд таъкид намуд, ки азбаски машғулиятҳои практикуми забони тоҷикӣ ҳамагӣ тариқи амалию таҷрибавӣ (корҳои мустақилонаи донишҷӯён) ҳаллу фасл карда шуда, як навъ тақрори маводи китобҳои дарсии забони тоҷикии мактаби миёна маҳсуб меёбанд, дар ин китоби дарсии тозабунёд пешниҳоди маводи назариявӣ – таърифу қоидаҳо нозозим дониста шуд. Зоро устодон дар оғоз ва ё интиҳои баёни ҳар як мавзӯи навбатӣ дар заминаи шарҳи мисолҳо, аслан,

ҳамон назария ё худ ҳамон таърифу қоидаҳоеро мегӯянд ва гуфтани баъзе аз онҳоро аз донишҷӯён талаб мекунаанд, ки аксаражон дар китобҳои дарсии забони тоҷикӣ, баҳусус, барои синфҳои V-VI-VII-VIII ва IX мураттабшуда мавҷуданд. Пас, яке аз мақсадҳои ташкили дарсҳои ба ном **практикуми забони тоҷикӣ** дар курси I-и факултетҳои филологӣ зимни тақрори таърифу қоидаҳо ва маҳз иҷрои машку супоришҳои китоби дарсии «Практикуми забони тоҷикӣ» мустаҳкам намудани донишҷои назариявию амалиест, ки он ҳамаро донишҷӯён дар мактаб омӯхтаанду бе чунин тақрору мустаҳкамкунӣ омӯхтани курси забони адабии ҳозираи тоҷик, ки то анҷоми таҳсил дар мактаби олии таълим дода мешавад, барояшон басо мушкилотро пеш меорад. Бинобар ин, практикуми забони тоҷикӣ заминай мӯътамади омодасозии донишҷӯён ба шунидану аз худ намудани курси забони адабии ҳозираи тоҷик аст, ки ин курс бо дар бар гирифтани масъалаҳои илмию назариявии соҳаи забоншиносии тоҷик аз курси нормативии китобҳои дарсии забони тоҷикии мактаби миёна фарқи кулӣ дорад.

Чунон ки гуфтем, маводи ин китоби дарсии навбунёдро таҳти ҳар як машқи додашуда **калима ва таркибу ибораҳо**, vale бештар ҷумлаҳои ҷудогонаву матнҳои яклуҳти назмию насрӣ ташкил медиҳанд, ки аз осори классикон ва адабони мусосири тоҷик интиҳоб шудаанд. Барои таҳлилу намоишҳои ҳодисаҳои забон ҳамон ҷумлаву байтҳои ҷудогона ва ҳатто баъзан матнҳое ҳам аз классикон, аз эҷодиёти даҳонакии ҳалқ (зарбулмасалу мақолҳо) ва аз асарҳои адабони мусосир дар китоб гирд оварда шудаанд, ки дар баробари инъикосгари ин ё он ҳодисаи забон будан, ҳар яке аз ягон ҷиҳат мазмуни баланди тарбиявии ахлоқиро доро мебошанд, ки ин яке аз шартҳои интиҳоби мавод барои таҳлили, умуман, ҳодисаҳои забон дониста мешавад<sup>3</sup>.

Дар китоб дар зери тамоми матнҳои барои ҳар як машқ пешниҳодшуда боз таҳти унвони «Супоришҳо» ва ё «Саволу супоришҳо» донишҷӯён бо иҷрои ин ё он амале (аз қабили аз худ мисол овардан, аз қалимаву ибораҳои додашуда ҷумлаҳои

<sup>1</sup> Барномаҳо барои факултетҳои филологии ихтиносии омӯзгорӣ (доир ба фанҳои методикаи таълимӣ забон, адабиёт ва практикуми забони тоҷикӣ). – Душанбе, 2001, с. 35.

<sup>2</sup> Ниг.: Ҳамон ҷо, с. 35.

<sup>3</sup> Шербоев С. Методикаи таълимӣ забони тоҷикӣ (Барои донишҷӯёни факултетҳои филологии мактабҳои олии Тоҷикистон). – Душанбе: Шуҷоиён, 2009, с.69.

мавриди назарро тартиб додан, дар чумлаҳом худ ва ё пешниҳодшуда ворид намудани калимаву ибораҳо, тафсил додани чумлаҳои содда, сохтани чумлаҳои мураккаб, ба ҳайси ин ё он аъзои чумла дар чумлаҳои сохтаи худ истифода намудани калимаву таркибҳои додашуда, овардани мисолҳо доир ба ягон хели чумлаи мураккаби пайваст ва ё гуфтани мисоле доир ба чумлаи мураккаби тобеъ бо яке аз хели чумлаҳои пайрав ва ғ.), гуфтани таърифу қоидае аз фонетика, калима (лугат), аз мавзӯъҳои морфология ё синтаксис, шарҳи умумияту фарқияти ду ё якчанд ҳодисаи забон ва амсоли инҳо водор карда мешаванд. Бахусус, аксари супоришҳои дар зери матнҳои пешниҳодшуда, ки талабашон аз талаби машқи асосӣ як андоза мураккабтаранд, аз ҳар як донишҷӯ на танҳо диққатнокиву дақиқназариро, зиёда аз ин, ҳатман эҷодкориро тақозо менамоянд. Дар ин бобат боварии комили муаллифон ин аст, ки дар сурати ба таври бояду шояд ҳаллу фасл ёфтани талаби ҳар як машқ ва саволу супоришҳои иловагии марбут ба ҳамон машқ, пешниҳодшуда донишҳои мактабии аз забони тоҷикӣ омӯхтаи донишҷӯён аз ҳар ҷиҳат тақрору мустаҳкам гардида, баҳри аз-худкуни курси забони адабии ҳозираи тоҷик омодагии пурра ҳоҳанд гирифт.

Илова ба гуфтаҳои фавқ ин аст, ки дар китоб дар фароварди ҳар як фаслу боб як силсила матнҳо барои таҳлил ва ё гирифта ни корҳои ҳаттии санчишӣ (диктант, нақли ҳаттӣ) ва пас аз он барои ҳудсанҷӣ саволномаҳои тестӣ пешниҳод шудаанд, ки истифода ва ҳаллу фасли он матнҳо ва ёфтани ҷавобҳои муносиб ба ҳар як саволи тестӣ боварии донишҷӯёнро ба донишҳои назариявии шифоҳӣ ва саводи ҳатиашон аз ҳар ҷиҳат устувор ҳоҳанд кард.

*Инак, аз фурсат истифода бурда, мо, мураггибон, ба муқарризони расмӣ, устодони ДМТ – мудири кафедраи забони адабии муосири тоҷик М. Абдураҳмонов, доктори илмҳои филологӣ С. Сабзаев, профессори Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи АТТ С. Сулаймонӣ, ба муҳаррири кор – декани факултети филологияи руси ДЗТ ба номи С. Улугзода, профессор С. Нематов ва ба ҳамаи аъзоёни кафедраи методикии таълими забон ва адабиёти факултети филологияи тоҷики ДДОТ ба С. Айнӣ, ки баҳри бо сифати хуб баррасӣ гардиданни китоби мазкур басо мусоидат намудаанд, изҳори ташаккур менамоем.*

## БУЗУРГОН ДАР БОРАИ ЗАБОН ВА СУХАНДОНИЙ

Машки 1. Пандхоро, аввал, бурро ва ифоданок кироат на-  
муда, мазмунашонро шарҳ дихед:

Шунидам, ки бошад забони сухан  
Чу алмоси буррону теги күхан.  
Сухан бифканад минбару дорро,  
Зи сўроҳ берун кашад морро.

(*Абӯшакури Балхӣ*)

\* \* \*

Сухан заҳру позаҳру гарм асту сард,  
Сухан талху ширину дармону дард.

(*Абӯшакури Балхӣ*)

\* \* \*

Чӣ гӯям, ки ногуфтнам беҳтар аст,  
Забон дар даҳон посбони сар аст.

(*Саъдии Шерозӣ*)

\* \* \*

Сухандони парварда, пири күхан  
Биандешад, он гоҳ гӯяд сухан.  
Мазан бетааммул ба гуфтор дам,  
Накӯ гӯй, агар дер гӯй, чӣ ғам?

(*Саъдии Шерозӣ*)

\* \* \*

Агар пеши хирадманд ҳомӯшӣ адаб аст,  
Ба вакти маслиҳат он бех, ки дар сухан қӯшӣ.

(*Саъдии Шерозӣ*)

\* \* \*

Забон дар даҳон, эй хирадманд, чист?  
Калиди дари ганчи соҳибхунар.  
Чу дар баста бошад, чӣ донад касе,  
Ки гавҳарфурӯш аст ё пилавар.

(*Саъдии Шерозӣ*)

*Супории.* Пандхоро аз ёд кунед.

**Машки 2.** Бо мазмуни матн шинос шуда, андешаатонро баён кунед, ки донистани забон барои кас чӣ аҳамият доштад?

### **Сухан дониста гӯ...**

Ҳар як фарди ҷомеа бояд забони худро хуб донад, ифтихор кунад бо он, бикӯшад, ки тоза ҳарф бизанад. Баробари ин ба хотири хушгуфторию хушсуханӣ бояд инсон адабиёти ҳалқашро ба кирое аз бар намояд, то дар мавриди ҳарф задан битавонад аз захираи луғавие, ки дар ёд дорад, дар ҳар маврид истифода барад. Ҳамчунин, ба он тарзе ки шаҳс сухан меѓӯяд, бояд ба ҳамон сурат дар зиндагӣ амал намояд, ибраторӯз бошад кирдораш барои дигарон, ба гуфтае: сухану амал оинае бошанд барои яқдигар. Бар замми ҳамаи ин, сухангӯ бояд дар ёд дорад, ки гуфтаанд: «Сухан дониста гӯ, то дӯстро душман нагардонӣ».

(«Гавҳари одами»)

Хирадманд бошу беозор бош,  
Ҳамеша забонро нигаҳдор бош.

\* \* \*

...Сухан монад андар ҷаҳон ёдгор,  
Сухан бехтар аз гавҳари шоҳвр...

A. Фирдавсӣ)

*Супории:* Шеърҳоро аз ёд кунед.

**Машки 3.** Аз ҳар гуфтаи дар зер додашуда андешаҳои худро дар бораи мақом ва аҳамияти забон барои ҳар ҳалқ, тоза нигоҳ доштани забон ва муқаддас будани забони модарӣ баён кунед.

«Забон яке аз меҳварҳои асосии миллат ва сарзамини рӯҳонист, ки он ҷо ҳалқ худро муқтадиру пойдор эҳсос мекунад. Аз даст рафтанаи бебозгашту барқарорназар аст» (Силва Капутикян).

## Забонгумкарда

Аз тамоми ину он гумкардагон  
Зиштрұтар нест дар рұйи чаҳон.  
3 – он ки гум карда забони модарī,  
Ҳарф гүяд бо ту бо чандин забон.

Бок не, гар доварī гум кардааст,  
Ё умеди сарварī гум кардааст.  
Захр бодо шири модар бар касе,  
К – ӯ забони модарī гум кардааст.

(Лоик Шералий)

## Ба ҳаводори забонни точик

... Форсī гүй, дарī гүй варо,  
Ҳар чī мегүй, бигү.  
Лафзи шеъру дилбарī гүй варо,  
Ҳар чī мегүй, бигү.  
Бахри ман танҳо забони модарист,  
Ҳамчу шири модар аст.  
Бахри ӯ ташбеҳи дигар нест, нест,  
Чунки меҳри модар аст.  
3 – ин сабаб чун шұхихои дилбарам  
Дұст медорам варо,  
Чун навозишҳои гарми модарам  
Дұст медорам варо!

(Мұғын Қаноат)

*Супории.* Шеъри «Забонгумкарда» –ро ба наср баргардо-  
нед.

## ФОНЕТИКА ВА ИМЛО

Машқи 4. Қуфти калимаҳои зериро аз рұйи тартиби дода-  
шуда навишта, фарқи онҳоро аз қиҳати маъно ва соҳти ово-  
зиашон шарҳ дихед. Ба хотир оред: Фонетика чī гуна илм аст?

дам – дом

чарӣ – чорӣ

бар – бор

кам – ком

чаро – чора

аммо – омма

кан – кон  
тахта – тохта  
дашт – дошт  
адам – одам

бад – бод  
ман – мон  
ханд – хонд  
ханда – хонда

**Супоришиҳо:** 1. Аз худ боз чуфти калимаҳоеро нависед, ки чун дар мисолҳои боло аз ҳам бо як ё ду овози таркибашон фарқ дошта бошанд. 2. Фарқи маъноии онҳоро шифоҳӣ шарҳ дидҳед.

**Машқи 5.** Матиро бурро хонед. Гӯед, ки дар калимаҳои ин матн қадом садонокҳо бештар ва қадомашон камтар истифода шудаанд.

Моҳи шомхӯрда дар сари кӯҳ баланд шуда, дашту дараравар гарки нур карда буд. Коҳу ҳаспораҳои парешони атрофи хирман дар шуои он чун донаҳои сайқалхӯрдаи қаҳрабо милтос мезаданд. Чирчиракҳои бисёре суруди ҳазини худро месароиданд ва дар заминаи чир – чири якзайлгу ҳузнангези онҳо садои дойраю рубобе, ки аз канори деха, аз тӯйхона, меомад, ба гӯши Аҳмадбек мисли як чизи бегона ва номафҳум мерасид (Ф. Муҳаммадиев).

**Супоришиҳо:** 1. Дар мисоли чанд калима аз ин матн шарҳ дидҳед, ки садонокҳои а ва о ва ҷиҳати қашишнокиашон аз ҳам чӣ гуна фарқ доранд. 2. Микдори овоз ва ҳарфро дар калимаҳои шомхӯрда, якзайл, бисёр муайян кунед.

**Машқи 6.** Ин ҳама калимаҳои додашуда ду шакли навишт доранд. Ҳангоми рӯбардор кардани онҳо шакли дигарашонро низ нависед. Ҷунончи: моҳ – маҳ, ...

моҳ, гоҳ, роҳ, моҳтоб, гуноҳ, нигоҳ, сиёҳ, боақл, бегоҳ, огоҳ, роҳбар, роҳгузар, шоҳтут, якто, коҳ, вижжос, чоҳ, шоҳ, даҳан, ако, уко, бефаросат, порча.

**Супоришиҳо:** 1. Боз қадом калимаҳоро медонед, ки дар ду шакл навишта мешаванд. 2. Онҳоро ҳам ба дафтаратон нависед.

**Машки 7.** Җуфти калимаҳои додашударо мукоиса намуда, фарқи онҳоро аз ҷиҳати маъно эзоҳ дихед.

туш – тӯш	сум – сӯм
куш – қӯш	бур – бӯр
гул – гӯл	хуш – ҳӯш
ура – ўра	хурд – ҳурд
кура – қӯра	кул – қӯл
мур – мӯр	руд – рӯд

**Машки 8.** Матиро бодикқат ва бурро қироат карда, ба им-лои калимаҳои дорои садонокҳои у ва ў буда аҳамият дихед. Гӯед, ки ин садонокҳо дар талафғуз аз ҳамдигар чӣ фарқ до-ранд.

### Ҳикоят

Шунидам, ки дар он рӯзгор, ки Мутаваккил ҳалифа дар Бағдод буд, ўро банде буд Фатҳ ном, багоят хубрую рӯзбех ва ҳама хунарҳову адабҳо омӯхта. Мутаваккил ўро ба фарзандӣ пазирифта ва аз фарзандони худ азистар доштӣ. Ин Фатҳ хост, ки шино кардан омӯзад. Маллоҳон биёварданд ва ўро дар Даҷла шино кардан ҳамеомӯхтанд ва ин Фатҳ ҳанӯз кӯдак буд ва бар шино кардан далер нагашта буд.

Ва аммо ҷунон ки одати кӯдакон бувад, аз худ менамуд, ки шино омӯхтаам. Як рӯз пинҳонии устод ба Даҷла рафт ва андар об част. Ва об тез ҳамеомад. Фатҳро бигардонид.

Фатҳ ҷун донист, ки бо об басандя наояд, худро ба об гу-зашт ва бар рӯйи об ҳамерафт, то аз дидай мардум нопадид гашт. Ҷун вайро обпорае бибурд, ба канори Даҷла сӯрохиҳои обхӯрда буд. Ҷун ба канори об ба сӯроҳӣ бирасид, ҷаҳд кард ва даст бизад ва худро андар он сӯроҳ андоҳт ва он ҷо бинишаст ва бо худ гуфт, ки то худой чӣ ҳоҳад. Бад – ин вакт боре худро аз ин оби хунхор ҷаҳонид ва ҳафт рӯз он ҷо бимонд.

(Унсурулмаолии Кайковус)

**Супории:** Мухтасар хулосаатонро дар бораи ин ҳикоя баён кунед.

**Машки 9.** Ҳангоми рӯбардор кардан дар калимаҳои додашуда ба ҷойи нуқтаҳо аз садонокҳои у ва ӯ мувофиқашро гузоред. Микдори овоз ва ҳарфҳоро дар калимаҳои багоят, биёваранд ва **маллоҳон** муайян кунед.

ч...бин, ш...риш, к..за, ш...т...р, ч...нон, к...шод, т...фон, м...за, м...рӣ, д...д, сангп...шт, м...ҳр, к...ҳна, к...ҳсор, к...ҳӣ, м...ътадил, х...рд, х...рд, м...ъциза, м...ътабар, с...фта, г...фта, г...й, м...й, м...ҳлат, г...л, с...рҳ, х...р...с, ш...ҳрат, с...ҳбат, мазм...н, майм...н, мавз...ъ, м...ҳтоҷ, ш...нид, ш...к...фт, ш...рид, ш...ълавар, ш...ъба, б...лб...л, г...лг...н, ...ҳдабаро, ...ҳдадор, З...ҳро, б...з...рг, с...р...д, д...р...д, ном...с, г...лхан, г...рг, г...сола, г...шт, д...р...ст, Г...лр..., Г...гирд, ш...рбо, д...ст, х...ш.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Имлои ин калимаҳоро дар хотир нигоҳ доред. 2. Дар забони тоҷикӣ ҷанд овоз ва ҷанд ҳарф мавҷуд аст? 3. Алфавит чист? 4. Алфавитро номбар кунед.

**Машки 10.** Ифоданок қироат намудан ва тарзи талаффузи пандҳои зеринро машқ карда, мазмunaшонро нақл кунед. Ба имлои и ва й диққат дихед:

Бадӣ ҳамчун оташ бувад дар ниҳон,  
Ки пайдо кунад ҳештан ногаҳон.

(*Абӯшакури Балҳӣ*)

\*\*\*

Хар чӣ дорӣ бидеху давлати маънӣ бистон,  
То чу ин неъмати зоҳир биравад, он монад.

(*Саъдии Шерозӣ*)

\*\*\*

Зи дониш шавад кори гетӣ ба соз,  
Зи бедонишӣ кор гардад дароз.

(*Абдураҳмони Ҷомӣ*)

\*\*\*

Илм ҳоҳӣ, такрор кун,  
Ҳосил ҳоҳӣ, шудгор кун.

\*\*\*

Чу мардумзодай, бо мардумӣ бош!  
Ҷӣ бошад дев будан? Одамӣ бош!

(*Носири Ҳусрав*)

\*\*\*

В – агар бад кунӣ, чуз бадӣ надравӣ,  
Шабе дар ҷаҳон шодмон нағнавӣ.

(Абулқосим Фирдавсӣ)

\*\*\*

Ба ҷое ба қас гар ту некӣ кунӣ,  
Мазан бар сараш, то дилаш нашкани.

(Абулқосим Фирдавсӣ)

**Супории:** Се – ҷортои ин пандҳоро интихобан аз ёд кунед.

**Машки 11.** Матнро нависед, вазифаи и ва й – и задонокро дар таркиби қалимаҳо, ки дорои ҷунин ҳарфҳоанд, шарҳ диҳед.

Пас то битавонӣ, аз некӣ кардан маёсой ва худро ба некӯиву нақӯкорӣ ба мардумон намой ва ҷунун намудӣ, ба ҳилофи намуда мабош. Ва ба зуфон дигар магӯй ва ба дил дигар мадор то гандумнамои ҷавғуруӯз набошӣ.

Ва андар ҳама корҳо дод аз ҳуд бидех, ки ҳар кӣ дод аз хештан бидиҳад, аз довар мустағнӣ бошад. Ва агар ғаму шодият бошад, ғаму шодӣ ба он қас, гӯй, ки ӯро темори ғаму шодии ту бувад. Ва асари ғаму шодӣ пеши мардумон пайдо макун ва ба ҳар неку бад зуд шодмону зуд андӯҳгин машав, ки ин феъли қӯдакон бошад.

Ва ҳар шодӣ, ки бозгаштӣ он ба ғам бошад, онро шодӣ машумор ва ҳар ғаме, ки бозгашти он ба шодист, онро ба ғам машумор... (Унсурулмаолии Кайковус).

**Машки 12.** Қалимаҳоро нависед ва имлои онҳоро дар хотир нигоҳ доред.

Ҳавлӣ, шодӣ, ҷорӣ, ношпотӣ, бинӣ, бихӣ, аҳолӣ, мурӣ, олӣ, шиннӣ, тӯтӣ, водӣ, шоҳӣ, хубӣ, нурӣ, ҷуҷӯӣ, тозагӣ, кӯҳӣ, дӯстӣ, бозӣ, гармӣ, ҳунукӣ, ҳӯрданиӣ, саводнокӣ, беақлӣ, боақлӣ, ҳурсандӣ, бачагӣ, мактабӣ, шолӣ, сӯзанӣ, туфлӣ, сабзӣ, моҳӣ, синғӣ, деворӣ, ҳонагӣ, сиёҳӣ...

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ду-сетогӣ ҷумлаҳо тартиб диҳед, ки дар ҳар қадом ду-сетогӣ аз ин қалимаҳо истифода шуда бошанд. 2. Дар забони тоҷикӣ миқдори ҳамсадоҳо ҷандто? Онҳоро номбар кунед.

**Машки 13.** Җүмлачоро навишта, бодиққат қироат кунед. Сипас, дар калимахое, ки яке аз ҳарфҳояшон ду овозро ифода кардаанд, хат кашед. Гүед, ки чанд ҳарфи ётбарсар ҳаст?

1. Орзу бисёр ҳам калима зебо аст. 2. Ҳар як шахс орзу ҳавас дорад. 3. Восеъ ватан ва оилаашро бисёр пазмон шуда буд. 4. Пас аз он ба хона рафта, аз падарам, ки ба ҷархиосиётароши даромада буд, пули бурёро талаб кардам. 5. Заминҳои вакф тамоман ба ҷоряккорҳо ва ятимҳои худаш тақсим карда дода шудаанд (А.Д.). 6. Дустон оинаи яқдигаранд (Зарб). 7. Ман ба ҷӯраҳоям аз шаҳри Тошкент ҳикоя мекардам (С.У.). 8. Боре дар яке аз ҳамин саёҳатҳояш дар лаби дарё Юнусро дида монд. 9. Юсуфчон имсол донишгоҳро хатм менамояд. 10. Гӯсфандон дар юнучқазор мечариданд. 11. Агар табиат ва замин ба инсон ҳаёт бахшад, модар оламро устуворӣ, пойдорӣ, абадият ва ҳаёт бахшида, онро поянда медорад.

**Супорииҳо.** 1. Ётбарсарҳоро номбар кунед. 2. Гүед, ки дар ин ҷумлаҳо садоноки и дар қадом калимаҳо чун ётбарсарҳо та-лаффуз карда мешавад. 3. Сабаби ин ҳолатро шарҳ дигед.

**Машки 14.** Зарбулмасалу мақолҳоро хонед, шарҳ дигед ва ётбар -сарҳояшро муайян кунед.

1. Аз пеш ялақ – юлук, аз пас тарақ – туруқ. 2. Аз паси ҳар гиря охир ҳанда аст. 3. Аз осёб ман омадам, ҳабар аз занам мепурсанд. 4. Аз пайи ҳар як шом субҳе ҳаст. 5. Аз худ нарав, ки ёронат аз ту мераванд. 6. Аз ҳамроҳи бад таёқ бехтар аст. 7. Аз ҷаҳолат оби дарё ях мекунад. 8. Асп ёфтут дашт наёфт, дашт ёфтут асп наёфт. 9. Ба дарё ташна бурда, ташна мебиёрад (Зарбулмасал ва мақолҳо).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Аз худ доир ба ҳар як ётбарсар 3 - 4 - тогӣ мисол (калима) нависед. 2. Ҳамсадоҳои ҷарангнок ва бечарангро алоҳида - алоҳида номбар кунед. 3. Дар бораи фарқи ҳамсадоҳои ҷарангнок аз ҳамсадоҳои бечаранг чӣ медонед?

**Машки 15.** Ҳангоми рӯбардоркунӣ ба ҷойи нуқтаҳо ётбарсарҳои мувоғиқро гузоред. Калимаҳоро нависед ва гүед, ки садонокҳо чӣ вазифа доранд?

...дгор, ...ддошт, ...здаҳ, ...мок, ...роқ, ...нвар, ...суф, ...нус, ...нучқа, аксари...т, аҳами...т, ду...м, маъ...с, маъ...б, об...рӣ,

дар..., бүр..., но...б, ком...б, ош...н, си...м, Фи...с, бис...р, ҳико...т, Қа...м, тарби..., эхти...т, Хай...м. чү...к, сай...х, бағо...т, но...б.

**Супоришиҳо:** 1. Аз худ тарзе панҷтой ҷумла тартиб дихед, ки дар ҳар яке ду - сетой қалимаҳои мазкур истифода шуда бошанд. 2. Микдори овоз ва ҳарфҳоро дар ҷанд қалимаи боло шарҳ дихед.

**Машқи 16.** Қалимаҳоро нависед, ҳамсадоҳои ҷарангдорро бо як ва ҳамсадоҳои беҷарангро бо ду ҳатча ишора кунед.

шунидан, тавонистан, хондан, гуфтан, дидан, хештан, сухан, китоб, мардум, ҳамчунон, ҳунар, ҳунарманд, хирадманд, бозгашт, ғамхорӣ, манфиат, машварат.

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Дар қадоме аз ин қалимаҳо ҳамсадоҳои лабӣ, нӯғизабонӣ ё ҳалқӣ мавҷуданд? 2. Дар се қалимаи охир ҳели ҳамсадоҳоро (ҷарангнок ва беҷаранг) номбар кунед. 3. Чӣ гуна овозҳоро овозҳои ҳамсадо меноманд?

**Машқи 17.** Ҷумлаҳоро ифоданок ҳонда, ба имлои қалимаҳои дорои ҳамсадоҳои такрорбуда дикқат дихед. Гӯед, ки садонокҳо аз ҳамсадоҳо чӣ фарқ доранд.

1. Шаҳри Тӯс дар дараи Кашафрӯд, дар мобайни ду силсилаи кӯҳи мувозӣ, қарор гирифта, пас аз Нишопур дуввумин шаҳри қалони Ҳурсони Ғарбӣ будааст. 2. Иқлими вилоятро нафаси ҳар ду кӯҳи қулласафед ва насими рӯди пуроби тезҷараён мӯътадил медоранд. 3. Қулаи баланди кӯҳи Ҳисор аз байнин парчаҳои абр аллакай сари сафеди ҳудро бароварда, ба тамошои шаҳр машғул шуда буд (Ч.И.). 4. Сайёд бо тааҷҷуб ба дили худ мегуфт. 5. Вай ба Ҷӯра изҳори миннатдорӣ намуда, навишта буд, ки сабабгори муваффакияти кори ўқисман ҳуди Ҷӯра мебошад. 6. Ў ба ман тааллуқ доштани ин масъаларо тасдиқ кард.

**Супории:** Бо истифода аз қалимаҳои овозҳои ташдиддоштai матни мазкур ба дафтаратон ҷумлаҳо тартиб дихед.

**Машқи 18.** Қалимаҳоро бодикқат қироат намуда, рӯбардор кунед ва имлои онҳоро ба хотир гиред.

муддат, миллат, иттифоқ, латта, қулла, қуллӣ, лаббай, лаққӣ, муаллим, калла, амма, аммо, бурро, Аббос, акка, гул-

дуррос, модда, шадда, зарра, иззат, лаззат, марра, миннат, муваффак, мунаввар, мунаққаш, наққош, муаттар, мураттаб, мусаввар, муфассал, мұқаррар, мұхаббат, Мұхаррам, мұчассам, муассиса, парра, арра, барра, мұқаддима, мұраккаб, табассум, тааччуб, таассуф, қувва, Абдулло, Ибодулло, аллакай, тасаллій, тилло, Мушарраф, мутаассир, хатті, зиддият, тиббій, чиддій, маҳалла, Мұхаммад, ғалла, гурранда, шуур, шадда, парранда, миллат, табий.

**Супории.** Дар хона аз худ 10 – 15 үйнде тартиб дихед, ки ҳар яке дорой на камтар аз ду калимаи овозҳои ташдиддор бошанд.

**Машки 19.** Ҳангоми навишт калимаҳои зеринро ба ҳиҷоҳо чудо намоед.

нонпазхона, ошхона, сартарошхона, қироатхона, наългар, осиёбон, юнучқа, дарё, бўрё, тааччуб, мұраккаб, мұваффакият, дикқат, истеъдод.

**Супоришиҳо.** 1. Дар бораи хелҳои ҳиҷо маълумот дихед. Ҷанд ҳиҷои баставу күшодаро аз калимаҳои мазкур номбар кунед. 2. Гарзи ба сатри дигар гузарондани калимаҳои истеъдод, юнучқа, бўрё-ро шифоҳӣ фахмонед.

**Машки 20.** Ҳар як чуфти калимаҳои додашударо буро – буро қироат намоед. Шарҳ дихед, ки онҳо аз ҷиҳати маъно аз ҳамдигар фарқ доранд ё не.

табъ-таб; даъво-даво; таъна-тана; қатъй-қатй; аъло-ало; санъат-санат; шеър-шер; навъ-нав; суръат-сурат, раъд-рад; баъд-бад; баъзе-базе; маъно-мано; ваъда-вада.

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Кадоме аз ин калимаҳо бе аломати сакта (ъ) пурра аз маъно орианд? 2. Дар бораи вазифаи аломати сакта маълумот дихед.

**Машки 21.** Бо истифода аз калимаҳои мазкур аз худ үйнлаҳо тартиб дихед.

маълум, маъмул, маъруф, эътибор, мавқеъ, ҷамъият, маъриғат, маълумот, маъхаз, маъно, фаъол, таърих, маъруза, таъин,

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Дар ин калимаҳо вазифаи аломати сакта, асосан, аз чӣ иборат аст? 2. Микдори овоз ва ҳарфро дар калимаҳои маълумот ва ҷамъият муайян кунед.

**Машқи 22.** Калимаҳои зеринро таҳлили фонетикий кунед.  
муаллим, мувваффақият, хушбахт, қаҳрамон, илмдӯст,  
таачҷуб, таассуф, зарарнок, чоряқ.

Намунаи таҳлил: Ҳонанда: - Ин калима дорои се ҳичдо (хонанда), ҳафт ҳарф (ҳ, о, н, а, н, д, а), ҳафт овоз (ҳ, о, н, а, н, д, а), се садонок (о, а, а,) ҷор ҳамсадо (ҳ, н, н, д) мебошад. Аз ҳамсадоҳо н, д ҷарангнок буда, ҳ бечарағ аст. Ҳичоҳои якум ва сеюм (ҳо, да) кушода ва ҳичои дуюм баста мебошад. Ҳамаи ҳамсадоҳо дар ин калима гайрилабӣ буда, н ва д ба ҳамсадоҳои нӯғизабонӣ Ҷа ҳамсадоҳои бехизабонӣ мансубанд. Аз ҷиҳати қашишнокӣ Ҷа садоноки дароз ва а садоноки кӯтоҳ маҳсуб мебад.

## МАТНҲО БАРОИ ТАКРОР, ТАҲЛИЛ ВА ДИКТАНТ

### Дар коргоҳи эҷодии Айнӣ

Онҳое, ки Айниро аз наздик мешинохтанд, қасоне, ки бо ў робитай корӣ доштаанд, як марди боинтизом ва интизомдӯст будани вайро ба хубӣ медонанд.

Қасоне ҳастанд, ки аз ҳамкорон ва тобеони худ интизом та-  
лаб намуда, аммо худашон ҷандон побанди интизом намебо-  
шанд, ё ин ки на ҳама вақт ба он пурра риоя мекунанд. Аммо  
Айнӣ ин тавр набуд. Ў бо риояти комили худ ба интизом дига-  
ронро мачбур ба риояти интизом мекард. Ин ба фикри ман,  
бехтарин роҳи талқин кардани хислатеву хосияте ба дигарон  
мебошад. Ин аз тарикҳои тарбиявии Айнӣ буд. Худ намуна  
шудан, агар ба истилоҳи ҳозира гӯем, мисоли шахсӣ.

Ман дар назди Айнӣ дарс ҳонда, муддати зиёде бо вай дар  
як ҷо хизмат карда, ҷанд сол ҳам ба сифати котиб дар хизмати  
вай будам. Бинобар ин, чи нисбат ба кор ва ҳаёти шахсиаш, чи  
дар муомила бо қасон ва, хусусан, дар муносибат ба кори  
ҷамъияти ва хизматии худ то чӣ андоза риояқунандай интизом  
будани вайро омӯхтаам ва барои беинтизомиҳое, ки аз ман рӯй  
додааст, бисёр маломат ва коҳиҷои вайро шунидаам...(С.У.).

## Дүст ёб дар рохи умр

Дүсттій яке аз чиҳатқои зиндагист, ки воситааш өмбөдтөрдөн дар панохи осоиш медорад, онро дар ҳар бахш равнақ мебахшад. Осудагии инсонқо низ аз ин чиҳат оғоз гирифта, шукӯху тароват ба худ мегирад. Ин бахши ҳаётро дар адабиёти бузургамон ахли қалам ҳар қадоме аз рүйи құдрату истеъдодаш сұруда, то имрүз, хушбахтона, аз эшон панду андарзи фарование ба ёдгор дорем. Қарип ҳар як намояндаи адабиётамон ба ин мавзұй дахл кардааст, ки он дар әздидиеташ фасли алоҳидаеро дар бар мегирад. Ин мавзұй бештар дар сурати андарз омада, мавриди дигар дар корномаи симоҳои адабий мавриди тасвир қарор мегирад. Аз ҳамаи он таълифот бармеояд, ки инсон бояд дүстсию дүстонро гиромиң дорад, дар интихоби ҳамдаму дар дошнои худ ба саҳв ҳаргиз роҳ надиҳад. Дүстонро аз душман шиносад. **Дүст** чун ёбад, ўро дар зиндаги аз ёд набарад (Аз китоби «Гавҳари одамий»).

## Шинохтани ҳаққи падару модар

Бидон, эй писар, ки... аз мұғыби хирад бар фарзанд вошиб аст худро ҳурмат доштан... низ вошиб аст асли худро тааҳҳуд кардан ва ҳурмат доштан ва асли ү ҳам падару модар аст.

Ва зинҳор, эй писар, ки ранчи падару модар хор надорай... Пас ҳаққи падару модар агар аз рүйи дин нагирий, аз рүйи хираду мардумиң бингар, ки падару модар мунтичи некиву асли парвариши нафси туанд. Бо носипосон некій кардан аз хирагиң бошад ва ту низ хирагии худ маңай ве бо падару модари худ чунон бош, ки аз фарзандони худ тамаъдорай, ки ту бошанд. Зоро ки он ки аз ту зояд, ҳамон тамаъдорад, ки ту аз падардорай, ки ба масал одамий ҳамчун мева аст ва падару модар ҳамчун дараҳт. Ҳарчанд дараҳтро тааҳҳуд беш күні, мева аз вай нақұтару беҳтар ёбай. Ва зинҳор, ки аз баҳри мерос марғи падару модар нахой, ки бе марғи падару модар он чи рұзии ту бошад, ба ту мерасад (Унсурулмаолии Кайковус).

## Шарҳи луғатхо

1. мұғиб – 1. сабаб, боис; 2. қавобдиҳанда, қавобгүянда.

2. Тааҳхуд – 1. үхдадорй; 2. нигоҳубин, хизматгузорй.
3. мунтич – натиҷадиҳанда, боисшаванд, сабабгор.

## САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТӢ ДОИР БА ФАСЛИ «ФОНЕТИКА»

1. Фонетика чиро меомӯзад?
  - а) калимаро
  - б) овозҳои нуткро
  - в) ҳиссаҳои нуткро
2. Дар забоӣ тоҷикӣ чанд садонок ҳаст?
  - а) 3 – то
  - б) 5 – то
  - в) 6 – то
3. Дар қадоме аз сатрҳо танҳо садонокҳо сабт шудаанд?
  - а) а, б, г, д, о, ў
  - б) я, в, и, ё, х, у
  - в) а, о, и, у, ў, э
4. Қадоме аз ин ҳарфҳо ҳичосозанд?
  - а) б, г, д, в, ъ
  - б) а, о, и, у, ў
  - в) р, з, ш, х, п
5. Ҳамсадоҳои б, в, м, п, ф аз рӯйи ҷойи ташкилёбиашон ба қадом гурӯҳ дохил мешаванд?
  - а) ба ҳамсадоҳои ҳалқӣ
  - б) ба ҳамсадоҳои лабӣ
  - в) ба ҳамсадоҳои пасизабонӣ
6. Дар қадоме аз ин бастҳо танҳо ётбарсарҳо оварда шудаанд?
  - а) б, д, з, ё
  - б) е, ё, ю, я
  - в) а, я, т, л
7. Дар қадоме аз ин сатрҳо танҳо ҳамсадоҳои ҷарангнок номбар шудаанд?
  - а) к, п, с, т, ф
  - б) м, н, б, в, л
  - в) н, х, т, ч, ш
8. Дар қадом баст қалимаҳо дорои овозҳои таҷдиднок мебошанд?
  - а) замон, намон

- б) мұнаққид, наққош  
в) босавод, донишманд
9. Кадом ҳарфҳо ду овозро ифода мекунанд?
- а) садонокҳо  
б) ётбарсарҳо  
в) ҳамсадоҳо
10. Калимаи дарё аз чанд овоз иборат аст?
- а) аз 4 овоз  
б) аз 5 овоз  
в) аз 3 овоз
11. Дар кадом баст танҳо овозҳои ҳалқӣ номбар шудаанд?
- а) в, м  
б) ф, ҳ  
в) Ъ, ҳ
12. Ин калимаҳо дар кадом банд дуруст навишта шудаанд?
- а) таббасум, муввафақ  
б) табасум, мұвафақ  
в) табассум, мұваффақ
13. Кадом ҳамсадоҳо баъзан дар калимаҳо дуруст талаффуз карда намешаванд?
- а) б, г, с,  
б) в, з, л  
в) д, т, ҳ
14. Дар кадом маврид аломати ъ меафтад, аз калима соқит карда мешавад?
- а) ҳангоми калимасозӣ ва калимабандӣ  
б) ҳангоми хичкосозӣ  
в) ҳангоми ҷумласозӣ
15. Шиддатноктар талаффуз шудани яке аз ҳichoҳоро дар калима чӣ меноманд?
- а) садо  
б) ҳичо  
в) зада
16. Шакли дурусти ба ҳичо тақсим намудан ва ба сатри дигар гузаронидани калимаи тааҷҷуб дар кадом банд пешниҳод шудааст.
- а) таа – ҹҹ – уб  
б) та – аҹҹ – уб  
в) та – аҹ – чуб

17. Ҳамсадоҳои бечаранг дар кадом баст ҷой гирифтаанд?

- а) б, п, д, в, л
- б) т, х, ч, ш, к
- в) н, р, ҷ, н, ҷ

## КАЛИМА (лугат)

**Машқи 23.** Ибораҳои ба тарзи мусовӣ дар сутунҳо додашударо бодиққат муқоиса намуда, шарҳ дидед, ки калимаҳо дар таркиби кадоме аз онҳо ба маънои аслӣ ва ё маҷозӣ омадаанд.

ангурӣ ширин – сухани ширин  
меваи ҳом – одами ҳом  
санги сиёҳ – дили сиёҳ  
барфи сафед – бахти сафед  
чормагзи пуч – сухани пуч  
ҳавои гарм – дили гарм  
ҳавои хунук – гали хунук

**Супорииҳо.** 1. Аз ҳар сутуни боло 5 – тогӣ ибораро интихоб намуда, онҳоро дар ҷумлаҳои соҳтаатон истифода намоед.

**Машқи 24.** Ҷумлаҳоро нависед ва калимаҳои маҷозиро дар онҳо ишора намуда, барои шифоҳӣ шарҳ додани маънои аслии онҳо омода шавед.

1. Аҳмадбек дар назар хеле шахси пухта менамуд. 2. Шахси босаводу бомаърифат ҳеч гоҳ сухани хунук намегӯяд. 3. Бо сухани ширин мор аз хонааш мебарояд (Зарб.). 4. Сухани ширин беморро табобат мекунад. 5. Дар ҳавои гарм бо дили гарм кор кунӣ, ҳосилат фаровон мешавад. 6. Ҳайдарбек хеле ҷиддӣ ва бо қавоқи оvezон сухан мекард. 7. Сардор домани коргаронро бо чормагзи пӯч пур карда гуселонид. 8. Вай бо ин дили сиёҳаш то кучо мерафта бошад? 9. Одами ҳом доим сухани пуч мегӯяд. 10 Зокирҷон аз рӯзнома ҷашм канда бо қавоқи оvezон ба ў нигоҳ кард. 11. Пир даст боло карда, ба ҷавонон бахти сафед орзу мекард. 12. Як лаҳза бо модар будану лафзи ширини ўро шунидан арзиши олам дорад. 13. Зане, ки нисбати тифлони сагиру бекас дили гарм дорад, қалби саршори муҳаббат дорад. 14. Бори сабуки ашёро ба ҳар ва бори гарони ғамро бар дил ниҳода равон шудем (С.У.).

**Машки 25.** Чумлахоро навишта, ба зери калимаҳои шаклан якхелаи гуногуна маъно хат кашида, барои шарҳ додан омода бошед.

1. Падари ман полвон будааст, шонааш ҳеҷ гоҳ заминро на-дидарааст. 2. Духтарақ дар назди оина рост истода мӯй шона ме-кард. 3. Бобои ман ба шаст даромада бошад ҳам, бо шаст моҳӣ медорад. 4. Бечора духтари гулдӯсту гулпарвари ман гул баро-вардааст. 5. Суди адолатҳоҳ гунаҳгоронро маҳқум намуд. 6. Бикӯш то ба касе суде расонида тавонӣ. 7. Сарҳисобҷӣ ба каби-нети кориаш даромада, даромаду баромади корхонаашро ҳисоб кард.

**Супориишҳо.** 1. Ҳар як калимаи омонимии мозли мазкурро истифода карда аз худ чумлаҳо тартиб диҳед. 2. Омонимро таъриф кунед. 3. Калимаҳои омонимиро дар чумлаҳои соҳта-атон ишора карда, маъни ҳар якеро шарҳ диҳед.

**Машки 26.** Зарбулмасалу мақолҳоро нависед ва маъни лугавии калимаҳои ишорашуударо шарҳ диҳед.

1. Ҷойи гул – гул, ҷойи хор – хор, 2. Борони тез даррав ме-монад. 3. Бо қалонон ситеза кардан хуни худро ба шамшери тез рехтан аст. 4. Гурбаи ноумедшуда ба шер чанг меандозад. 5. Дарахте бипарвар, ки бор оварад. 6. Давлат чирки даст аст. 7. Дареғ суд надорад, чу рафт кор аз даст. 8. Девона ҳамон беҳ, ки дар банд бувад. 9. Замона бо ту насозад, ту бо замона бисоз. 10. Аз пуд гузару биҳишта сайр кун. 11. Афтид ба дарё аҷаб хушк баромад. 12. Баъд аз мурдан гиря суд надорад.

**Супориишҳо.** 1. Аз худ чумлаҳо тартиб диҳед, ки дар онҳо калимаҳои дар матни боло ишорашууда ба маъни дигар омада бошанд.

**Машки 27.** Чумлахоро ифоданок қироат кунед. Муайян ку-нед, ки қадом калимаҳои ишорашууда аз рӯйи маъно ба ҳам на-зиканд.

1. Нагз кардӣ, ки имрӯз бо либосҳои тозаю озода ва тайёрии хуб ба дарс омадӣ. 2. Азму иродай мустаҳкаме, ки мо бо ҷаш-мони худ дар пири ҷавони ин водӣ дидем, гувоҳи ба амал ома-дани ин мақсад аст (А.Д.). 3. Корвониён ҳанӯз бору бунаи худ-

ро фуруд наоварда буданд, ки одамони закотчай ва навкарони ҳокими Қаротегин атрофи онҳоро фурӯ гирифтанд (С.А.). 4. Аммо он сол дар музофоти Бухоро ахволе рӯй дод, ки на танҳо умеди падарам барбод рафт, балки осудагӣ ва ҳаёти ҳама зеру забар шуд (С.А.). 5. Иморатҳои навбунёди ҳозиразамон симои шахри Душанберо боз ҳам зеботар гардонидаанд. 6. Дар хиёбони Ҳофиз биноҳои бисёрошёна зуд комат афроҳтанд. 7. Ваъда додӣ – вафо кун, қавл додӣ – иҷро кун (Зарб.).

8. Аҳдро вайрон накардам, эй азиз,  
Бо касе паймон накардам, эй азиз.

(*Мирсаид Миршакар*)

9. Аз навои булбулон бар гул чӣ ҳосил, чун ба боғ,  
Чоми гулрангу ҳарифи андалебоҳанг нест?

(*Чомӣ*)

**Машки 28.** Синоними калимаҳои зеринро шифоҳӣ номбар намоед.

далер, аъзо, аҳд, ақл, ашк, аср, атроф, асбоб, барқ, баҳт, бақувват, бемор, афзал, афгор, аттор, асо, аскар, андалеб, андарз, азият, бод, бовафо, бол, Ватан, ганчина, гард, дашт, дехқон, дил, рӯй, талаба, муаллим, модар, тарс, тӯхфа, зебо.

**Саволҳо.** 1. Кадоме аз ин калимаҳо дар матн якҷоя бо синонимашон ҳам истифода мешаванд? Масалан: ақлу фаросат, баҳту иқбол ва г. 2. Синоним чист?

**Машки 29.** Аз ҳар гурӯҳи калимаҳои синонимии зерин дутогӣ калимаро интихоб намуда, бо истифода аз онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.

дунё, ҷаҳон, олам, гетӣ, даҳр; духтур, табиб, ҳаким, пизишк; душворӣ, мушкилӣ, вазнинӣ, гаронӣ; дӯст, рафиқ, чӯра, ошно, улфат, қадрдон; ёрӣ, мадад, кӯмак, ёрмандӣ, имдод; зебо, хушрӯй, соҳибчамол, моҳлиқо, нозанин, хушсимо.

**Супорииҳо.** 1. Дар бораи аҳамияти истифодаи синонимҳо маълумот дихед. 2. Гурӯҳҳои синонимии болоро аз ёд кунед.

**Машки 30.** Ифоданок қироат намудани пандҳои зеринро машқ кунед. Муайян созед, ки дар ин пандҳо кадом калимаҳо дорои ин ё он синониманд.

1. Нахуст аз касби дониш баҳравар шав,  
Зи ҷаҳлободи нодонӣ бадар шав...

(*Чомӣ*)

2. Аз гуруснагй мурдан бех аз он, ки аз нони сифла сер шудан (У.Кайковус).

3. Бар дари нокас қадам ҳаргиз мабар,  
В – ар бубинй, ҳам мапурс аз вай хабар.

(Ф. Аттор)

4. Макун бо ахли чаҳл, эй ёр, сӯҳбат,  
Ки з – он сӯҳбат расй ҳар дам ба меҳнат.

(Н. Хусрав)

5. Коҳилиро ҳар кӣ созад пешае,  
Ояд аз хорӣ ба пояш тешае.

(Ф. Аттор)

6. Заҳмати сармову сардӣ моҳи дай  
Бар умеди навбаҳоре мекашам.

(Анварӣ)

7. Агар сулҳо ҳоҳад аз ӯ, сар мапеч,  
В – агар ҷанг ҷӯяд, ионон бармапеч.

(Саъдӣ)

**Супории.** 1. Интихобан 3 – 4 панди болоро аз ёд кунед.

**Машқи 31.** Мисолҳоро бо дикқат ҳонда, муайян кунед, ки дар ҳар яки онҳо қадом қалимаҳо зидмаъноанд?

1. То ранҷ таҳаммул накунӣ, ганҷ набинӣ,  
То шаб наравад, рӯз падидор набошад.

(Саъдӣ)

\* \* \*

2. Некбаҳт он касе, ки доду бихӯрд,  
Бадбаҳт он ки ӯ надоду нахӯрд.

(Рӯдакӣ)

\* \* \*

3. Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад,  
Зи дониш дили пир барно бувад.

(Фирдавсӣ)

\* \* \*

4. Чу пухта шавад, талҳ ширин шавад,  
Ба дониш сухан гавҳарогин шавад.

(Абӯшакури Балҳӣ)

\* \* \*

5. Мар онро, ки дониш бувад, тӯша бурд,  
Бимирад танаш, ном ҳаргиз намурд. (Фирдавсӣ)

\* \* \*

6. Донӣ, ки сухандон кӣ бувад? Он ки бидонад.  
Бадро зи накӯ, боз накӯро зи накӯтар.

(Чомӣ)

\* \* \*

7. Чу некиу бадӣ бечустучӯ нест,  
Накӯй кун, ки бад кардан накӯ нест.

(Х. Дехлавӣ)

\* \* \*

8. Хуш он кас, ки оби руҳи худ нарехт,  
Ба некаш руҳ оварду аз бад гурехт.

(Чомӣ)

\* \* \*

9. Нек кун, то нек пеш ояд туро,  
Бад макун то бад нафарсояд туро!

(Чомӣ)

*Савол ва супорииҳо:* 1. Интихобан 3-4 тои ин пандҳоро аз ёд карда, антонимҳояшонро дар хотир нигоҳ доред. 2. Антоним чист?

**Машки 32.** Ҷумлаҳоро навишта, ба зери қалимаҳои антонимиӣ ҳат каshed.

1. Фотима дар ҳамгашти роҳ ба пастию баландӣ, ба сӯйи воҳаи Норак нигарист. 2. Ҷароғҳои сафеду сурҳи он аз дур ниҳоят хурд ва камнур метофтанд (Ф.М.). 3. Нодирҷон бист дона тухми майдаро ба понздаҳто қалонаш иваз карда омадааст. 4. Ҳайдарҷон гумон мекард, ки ӯро масҳара медоранд, аз ин мулоҳиза худ ба худ сурҳу сафед мешуд. 5. Вай неку бад ва наву кӯхнаро нағз фарқ кунонда метавонист (Ф.М.). 6. ...номи ўсолҳо инҷониб вирди забони садҳо марду зани дӯст ва душман буд. 7. ...дили Ҳурмат пур мешавад, ашк ба гулӯяш мепечад – ҳам талҳ ва ҳам ширин, чӣ ҳол аст ин?! (У.К.)

*Савол ва супорииҳо:* 1. Қалимаҳои антонимиӣ ишоракардаатонро шарҳ дихед. 2. Антоним чист?

**Машки 33.** Қалимаҳои зеринро бо антонимашон нависед. Намуна: паст – баланд, ...

паст, турӯш, сурҳ, торик, шаб, талҳ, сиёҳ, бад, доно, боақл, бомаърифат, босавод, базеб, пур, гарм, суст, нотавон,

боҳавсала, боирода, бөгайрат, обод, дароз, серҳаракат, сергап, хурсандӣ, боҳунар, пир, гафс, рӯшной, фаъол, зимистон, барвакт, боло, калон, далер, пеш, арzon.

**Супории:** 1. Аз худ се-чор чумла тартиб дихед, ки ҳар кадом дорои калимаҳои антонимӣ бошад.

**Машқи 34.** Зарбулмасалу мақолҳоро ифоданок ҳонда, маъниидод кунед.

1. Дуст гирёнда гап мезанад, душман ҳандонда.
2. Имрӯз туро дард мекунад, фардо туро мард мекунад.
3. Камкуват аз бекувват пештар мушт мебардорад.
4. Кори нокардаро карда хисоб макун.
5. Абрсӯзи бегоҳ – офтоби пагоҳ.
6. Аввал баҳор, охир ҳазон.
7. Бо одами нобовар неку бад баробар.
8. Нодон сухан кунад, доно қиёс.
9. Пур дону кам гӯй.
10. Салом аз хурду калом аз калон.
11. Аз бад – касофат, аз нек – шарофат.
12. Аз дӯсти нодон душмани доно бех.
13. Аз мард монад симу зар, аз номардон – дарди сар.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ба зери антонимҳо ҳат кашед. 2. Дар бораи аҳамияти антонимҳо дар нутқ ва асарҳои бадей чӣ медонед?

**Машқи 35.** Аз антонимҳои ҷуфти зерин истифода бурда аз худ ҷумлаҳо тартиб дихед.

насту баланд, ширину талҳ, шабу рӯз, дӯсту душман, донову нодон, боаклу беақл, бомаърифату бемаърифат, бамавриду бемаврид, хурду калон, бежунару боҳунар, дониставу надониста.

**Супории:** Аз худ низ ба дафтаратон се - чор ҷуфти калимаҳои антонимиро нависед.

## МАТНУ МИСОЛХО БАРОИ ТАҚРОР, ТАҲЛИЛ ВА ДИКТАНТ

1. Боди сабук мевазид ва ба димоги кас як бўйи хуши нозукеро меовард (С.А.). 2. Ҳаким Фирдавсий бузург бо «Шоҳнома» - и худ дар тамоми дунё машхур гардид. 3. Ҳаво дар фояти хубй буд, насиими фораме аз киштзорҳо ва чорбогҳо вазида бўйи хуши майсаҳои гандуму ҷав, накҳати сабзаҳои худрӯйи лаби чўйро ба димоги кас монанди як ҷони тоза мерасонид (С.А.). 4. Дар деҳаи мо чунон доирадастон ҳастанд, ки аз хурӯшидан доира шунавандаро ба осмон мебароваранд ва дар дили ўз дарду алам гаму андӯҳ гарде намегузоранд (С.А.). 5. Ин хаёлҳои талху ширин, ин гумонҳои неку бад ва ин васвасаҳои пурташвиш, ки ошиқи шайдое аз худ дур карда наметавонад, Одинаи бехонумонро лаҳзасе ба ҳоли худ ором намегузошт (С.А.). 6. Кадом вакт гург ба гўсфанд, шағол ба мурғ, гурба ба муш маслиҳати хуб доаст, ки инҳо ба Бозор диҳанд (С.А.). 7. Хуршед боз ба хонаи мо омаду дарро боз карда даромад.

### Фурӯтаний ва афзудани ҳунар

Бидон ва огоҳ бош, эй писар, ки мардуми бехунар доим бе суд бошад чун магелон, ки тан дораду соя надорад, на худро суд кунад ва на гайрро...

Бидон, ки аз ҳама ҳунарҳо беҳтарин ҳунаре сухан гуфтан аст... Чун ин бидонистӣ, зуфонро (забонро) ба хубиву ҳунар омӯхта кун ва ҷуз хубй гуфтан, зуфонро одат макун, ки зуфони ту доим ҳамон гӯяд, ки ту ўро бар он дошта бошй ва одат қунй, ки гуфтаанд: «Ҳар ки зуфони ўз ҳушттар, ҳавоҳоҳони ўз бешттар». Ва бо ҳама ҳунарҳо ҷаҳд кун то сухан ба ҷойгоҳ гӯйй, ки сухан на бар ҷойгоҳ, агарчй хуб бошад, зишт намояд. Ва аз сухани бефоида дурӣ гузин, ки сухани бесуд ҳама зиён бошад ва сухан, ки аз вай бўйи дурӯғ ояд, бўйи ҳунар наояд, ногуфта беҳтар. Аммо сухан нопурсида магӯй ва аз гуфтори хира парҳез кун ва ҷун боз пурсанд, ҷуз рост магӯй. Ва то наҳоҳанд, касро насиҳат макун ва панд мадеҳ хоса он касро, ки панд нашунавад... (Кайковус).

**Машки 36.** Җумлаҳоро бодиққат қироат намуда, ба зери вохидҳои фразеологӣ (тавъирҳо) хат кашед.

1. Он рӯз тақрибан ним соат бо завқи бениҳоят ба экран ҷашм дӯхта, ҳар замон аз оринчам дошта, ё ба китфам китф зада, маро аз шодмонии худ огоҳ менамуд. 2. Инак, он рӯз чӯраам аз шодию фараҳ дар куртааш базӯр мегунҷид, ман ҳам ба хурсандии ӯ шарик будам. 3. Вале бегоҳӣ Ҳайдарҷон аз сахро бо ҳавоси парешон ва димоги сӯхта баргашт. 4. Ихтиёрат, ҳар чӣ гӯй, майлаш, лекин як дами гарм паз, ки шикам накора менавозад. 5. Чунон аз ҷизе истиҳола карда, забон ҳоида монд. 6. Гапи шуморо онҳо мебардоранд. 7. Ҳоби як вақтҳо дидам ба хотир омада, дилам так қашида рафт. 8. Сайёра Муродро дидам, муддате дасту по гум карда монд. 9. Акнун вақт расид, ки ба шумоён тугуни диламро кушоям, гап занам, маслиҳат талабам (Ч.И.). 10. Бояд ҳамаи мо ӯро иззату ҳурмат кунем, аммо иззату ҳурмат гуфта фукаша ба осмон бардошта мондан ҳам хуб нест (Ф.Н.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Маъни аслии вохидҳои фразеологии дар мисолҳои боло бударо шарҳ дигед. 2. Ҷиро вохидҳои фразеологӣ меноманд?

**Машки 37.** Аз худ ҷумлаҳое тартиб дигед, ки дар ҳар қадом яке аз ин тавъирҳо истифода шуда бошанд.

дар байн даромадан, ақли касеро дуздидан, ба гап ғалтидан, аз байни ноҳун чирк кофтсан, барги сабз, ғами касе ё ҷизеро ҳӯрдан, ҷашм ба роҳ доштан, ҷашм давондан, хирмани қӯҳнаро бод кардан, ҳаспӯш кардан, ҳари касе аз лой гузаштан, касеро мулоим кардан, мӯйро аз ҳамир ҷудо кардан, мӯйлаби касеро табар набуридан.

**Савол:** Дар бораи фарқи вохидҳои фразеологӣ аз қалимаҳои маҷозӣ чӣ медонед?

## **САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТИЙ ДОИР БА ФАСЛИ «КАЛИМА» (ЛУФАТ)**

1. Қоидай зерин ба чӣ тааллук дорад?: «Калимаҳое, ки шаклан якхелаву мазмунан гуногунмайноанд,...».
  - а) ба синоним
  - б) ба антоним

- в) ба омоним
2. Дар кадоми ин сатрҳо танҳо калимаҳои синонимӣ оварда шудаанд?
- а) чаҳон, баланд
  - б) дур (р), гавҳар
  - в) азим, азиз
3. Таркиби шабу рӯз ба чӣ даҳл дорад?
- а) ба синоним
  - б) ба антоним
  - в) ба омоним
4. Вожаҳои гул ва шона дорои чӣ гуна калимаҳоянд?
- а) синонимӣ
  - б) антонимӣ
  - в) омонимӣ
5. Коидай зерин ба чӣ тааллук дорад?: «Калимаҳое, ки шаклан гуногуну мазмунан якхелаанд,...».
- а) ба синоним
  - б) ба антоним
  - в) ба омоним
6. Таркибҳои ҷуфтӣ ҳурду калон, пиру ҷавон, пасту баланд ба гурӯҳи кадом калимаҳо мансубанд?
- а) ба синонимҳо
  - б) ба антонимҳо
  - в) ба омонимҳо
7. Коидай зерин ба чӣ тааллук дорад?: «Калимаҳое, ки муқобилмаъ-ноянд,...».
- а) ба синоним
  - б) ба антоним
  - в) ба омоним
8. Дар ибораҳои сухани ширин, сухани пуч калимаҳои ширин, пуч ба кадом маъно омадааст?
- а) ба маъни аслий
  - б) ба маъни синонимӣ
  - в) ба маъни маҷозӣ
9. Таркибҳои ҷашмак задан, ҷашм дӯхтан, дил сӯхтан чӣ номида мешаванд?
- а) синоним
  - б) антоним
  - в) воҳиди фразеологӣ

10. Таркибҳои одобу ахлоқ, азобу мاشаққат, ғаму андӯҳ чӣ но-  
мида мешаванд?
- а) ҷуфтҳои синонимӣ
  - б) ҷуфтҳои антонимӣ
  - в) ҷуфтҳои омонимӣ

## МОРФОЛОГИЯ

### ТАРКИБИ КАЛИМА ВА КАЛИМАСОҶӢ

**Машки 38.** Матнро хонед ва дар он таркиби ҳар як калима (реша, суффикс, префикс, бандак) – ро шифоҳӣ шарҳ дижед.

#### Шаби эҷод

... Дар хилвати ҳуҷраи даруни боғ сухан оғарида мешавад. Насри хушку берангӣ достонҳо ба назми тари рангин табдил меёбад. Достонҳо мисли дарахтē, ки аз зимистон баромада, дар баҳорон андоми бараҳнаашро бо шоҳу барги сабз мепӯшонад ва гулафшон мешавад, ба зевари шеър ороста мегарданд....Дар варақҳои назми мутантани размии шоир шоҳон ва ҷаҳонпаҳлавонони бостонии Аҷам зинда гардида, корномаҳои акоибашонро ба шоир нақл мекунанд (С.У.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Калима аз ҷиҳати таркиб ба чанд ғурӯҳ чудо мешавад? 2. Таркиби калимаҳоро дар ибораҳои варақҳои назм ва ҷаҳонпаҳлавони бостонӣ бо аломатҳои шартӣ ишора кунед.

**Машки 39.** Ҷумлаҳоро навишта, дар калимаҳои ба зерашон ҳат кашида асос ва бандакҳоро бо аломатҳои шартӣ ишора кунед.

1. Қӯҳҳо дар ҳамаи фаслҳо зебоянд. 2. Ҳар касе, ки ба оғӯши қӯҳсор меафтад, аз лидани куллаҳои бовиқору баланд, зебою мафтунгар дар ҳайрат мемонад. 3. Офтоби ҷаҳонтоб оҳиста – оҳиста дар паси қӯҳсор фурӯ рафта, дар фазои бегубори дехот шафаки лоларанг намудор мешавад (Ч.И.). 4. Бачаи нокобил заҳмати падару модар аст. 5. Одами бекор - дарахти бебор (Зарб.). 6. Аз танбалию бекорагардӣ одамон ҳам норозӣ, ҳам

андұхманд мегарданд (Л.Толстой). 7. Бачагони хұшачин бандчаҳои хұшаашонро бардошта ба қишлоқҳои худ равон шуданд (С.У.). 8. Зани ноаҳлу номеҳрубон ва бемаърифат мардро заиф ва номеҳрубон месозад. 9. Зани оқилу доно душманонро дүст ва дүстонро дүсттар мегарлонад (Фазилати дуои модар). 10 Ҳар кій дар зиндагоній нонаш нахұранд, чун бимирад номаш набаранд (Саъді).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Таърифи асос ва бандакро гүед. 2. Ба асоси калима чиҳо дохил мешавад?

**Машқи 40.** Бо истифода аз суффикс ва префиксҳои зерин калимаҳо тартиб дихед.

- истон, - дон, - зор, - сор, - чӣ, - гар, - гарӣ, бо -, бе -, ба-, но -, ҳам- .

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Таърифи суффикс ва префиксро гүед. 2. 3– 4 чумла тартиб дихед, ки дар онҳо чанде аз калимаҳои бо ин суффиксу префиксҳои сохтаатон истифода шуда бошанд.

**Машқи 41.** Пандхоро ифоданок хонда маънилод намоед. Сониян, дар ҳар калимаи дорой бандаке буда хели бандакхоро шифоҳӣ шарҳ дихед.

1. Нодонтар аз он мардум набошад, ки яке аз кеҳтарӣ ба меҳтарӣ бирасида бошад, ҳамчунон ба сўйи ў ба чашми кеҳтарӣ нигаранд. 2. Агар хоҳӣ, ки бар дилат ҷароҳат нарасад, бо ҳеч нодон мунозира макун. 3. Агар хоҳӣ, ки аз пушаймонии дароз эмин гардӣ, ба ҳавои дил кор макун (Анӯшервони Одил). 4. Мол аз баҳри осоиши умр аст, на умр аз баҳри гирд кардани мол (Саъді). 5. Ҳарчанд сари ҳарро дар ташти зар гиранд, аммо дарозии гӯши вай гувоҳи ҳол аст (Шоҳин).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Таркиби калимахоро дар ибораҳои пушаймонии дароз ва дарозии гӯш бо аломатҳои шартӣ ишора кунед. 2. Дар забони тоҷикӣ чанд хел бандак мавҷуд аст? Онҳоро номбар кунед.

**Машқи 42.** Матнро навишта, соҳти калимаҳои ишорашуда-ро шифоҳӣ шарҳ дихед.

## Сухандон ва сухангүй

....Пас пушту рўйи сухан нигаҳ бояд дошт ва ҳар чӣ гўйӣ, ба некӯтарин ваҷхе бояд гуфт то ҳам сухангүй бошиву ҳам сухандон. Ва агар сухане гўиву надонӣ, чӣ ту бошӣ, чӣ он мурғе, ки ўро тўтий хонанд, ки вай низ сухангўй аст, аммо сухандон нест. Ва сухангўю сухандон он бувад, ки ҳар чӣ ў бигўяд, мардумонро маълум шавад, то аз ҷумлаи оқилон бошад. Вагарна ў чунон баҳимае бошад, на мардум. Аммо суханро бузург дон, ки аз осмон сухан омад. Ва ҳар суханро ки бидонӣ, аз чойгоҳ он суханро дареғ мадор ва ба ночойгоҳ зоёв макун, то бар дониш ситам накарда бошӣ. Аммо ҳар чӣ гўйӣ, рост гўй ва даъваткунандаи бемаъний мабош (Кайковус).

**Савол ва супориишҳо.** 1.Аз худ дутогӣ калимаи сохта ва мураккабро номбар кунед. 2. Калима аз ҷиҳати сохт чанд хел мешавад? 3. Таърифи калимаҳои содда, сохта ва мураккабро як – як гўед.

**Машқи 43.** Нависед ва тарзи сохта шудани калимаҳои сохтаю мураккабро шарҳ дихед.

парҳезкор, пухтакор, серкор, серсоҳа, ҳамкор, ҳамсабак, ҳамтабақ, нодон, нодонӣ, донишманд, хирадманд, хунарманд, саховатпеша, дасткушод, беақл, беақлӣ, боақл, боақлӣ, кафгир, дастгир, моҳигир, китобдор, китобхона, ошпаз, ошпазхона, нонпазхона, кӯҳистон, кӯҳистонӣ, нотарсӣ, далерӣ, мардӣ, ноҳӯдабаро, гулдон, гулзор, гулафшон, гулистон.

**Супории:** Аз худ калимаҳоеро номбар кунед, ки дорои префиксҳои ҳам-, бо-, бе-, но- ва суффиксҳои -истон, -дон, -манд бошанд.

## ХИССАХОИ НУТҚ

Табликтаси 1



**Машки 44.** Нависед, ба зери ҳиссаҳои мустақили нутқ як ва ба зери ҳиссаҳои номустақили нутқ ду хат кашед.

Козизода аз он пеш ба Ҳирот наёмада буд ва мардуми он чоро ва аз ин чумла Ҷомиро намециноҳт. Дар хаёли ў Ҷомӣ монанди уламои бузурги он замон дар зери ҷомаҳои пуркиммат ва дастори бузург ҷилва менамуд. Аммо Ҷомӣ дар тобистон ва зимистон ҷомаи оддии пахтадор мепӯшид ва бар сар тоқӣ ниҳода, бар вай ду – се печ дасторҷаи хурде мепечонд. Миёни худро бо фӯттаи хаммомиён мебаст ва ду нӯги фӯтаро аз пеш оvezon мегузошт. Бар даст асои ҷавбаде мегирифт, ки аз қоматаш як ваҷаб баландтар буд (Восифӣ).

**Савол ва супоришҳо:** 1. Соҳти қалимаҳои ишоращударо шарҳ дихед. 2. Ҳиссаҳои мустақили нутқ кадомҳоянд? 3. Ҳиссаҳои номустақили нутқ чӣ?

**Машки 45.** Пандҳоро ифоданок кироат намуда, маънидод намоед.

1. Модар оинаест, ки фарзанд дар вай кулли хислатҳои баду неки худро мебинад. 2. Коре, ки бе панди модар анҷом мепази-

рад, гарчи олист, файзу баракат надорад. 3. Давои маризии мард лафзи ширину чехраи күшоди зан аст. 4. Марде, ки танҳо ба амри зан кор ва зиндагӣ мекунад, вай ҳам зан аст. 5. Зане, ки зиёд ҳарф мезанад, осиёборо монад, ки чарх мезанаду дон надорад (Фаз.дуои модар).

6. Кӯш, то халқро ба кор ой,  
То ба хулқат ҷаҳон биорой.

(Н.Ганҷавӣ)

7. Нӯше, ки ҳавас мекунӣ аз суфраи золим,  
Нешест, ки аз хонаи занбур барояд.

(Сайидо)

*Савол ва супоришҳо:* 1. Аҳамияти ҳиссаҳои ёридиҳандай нутқро дар ду байти охир шарҳ дижед. 2. Дар бораи фарқи ҳиссаҳои мустақили нутқ аз ҳиссаҳои номустақил чӣ медонед?

## САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТИ ОИД БА ТАРКИБИ КАЛИМА ВА ҲИССАҲОИ НУТҚ

1. «Он ҳиссаи калима, ки пас аз решаш омада, калимаи нав месозад, ...» чӣ ном дорад?
  - а) решаш
  - б) суффикс
  - в) префикс
2. Калимаи кафгир аз ҷиҳати соҳт чӣ гуна калима аст?
  - а) содда
  - б) соҳта
  - в) мураккаб
3. Калимаи хирадманд чӣ?
  - а) мураккаб
  - б) содда
  - в) соҳта
4. «Он ҳиссаи калима, ки пеш аз решаш омада, калимаи нав месозад, ...» чӣ ном дорад?
  - а) решаш
  - б) суффикс
  - в) префикс
5. «Калимаҳое, ки аз ду решаш ва зиёда аз он соҳта шудааст, ...» чӣ ном дорад?
  - а) содда

- б) сохта  
в) мураккаб
6. «Калимае, ки гайр аз реша дорои префикс ё суффикс аст, ...» чӣ номида мешавад?  
а) калимаи содда  
б) калимаи сохта  
в) калимаи мураккаб
7. Калимаи гулистон аз ҷиҳати соҳт чӣ хел калима аст?  
а) мураккаб  
б) сохта  
в) содда
8. Дар забони тоҷикӣ ҷанд ҳиссаи нутқ ҳаст?  
а) 9 – то  
б) 10 – то  
в) 11 – то
9. Дар забони тоҷикӣ ҷанд ҳиссаи мустақили нутқ ҳаст?  
а) 5 – то  
б) 7 – то  
в) 6 – то
10. «Он ҳиссаи калима, ки маъни асосӣ дар он аст, ...» чӣ ном дорад?  
а) префикс  
б) решা  
в) суффикс

## ИСМ

**Машки 46.** Муайян кунед, ки ҷаро на ҳамаи исмҳои дар зер додашуда бо ҳарфи калон навишта шудаанд?

Анваров, муаллим, Сафарзода, шоир, Душанбе, шаҳр, Варзоб, дарё, Гулистон, деҳа, Панҷакент, нохия, «Одина», повест, «Омӯзгор», ҳафтанома, «Занони Тоҷикистон», маҷалла, Тоҷикистон, ҷумхурӣ.

**Супоршиҳо:** 1. Аз ҳар ҷуфтӣ калимаҳои додашуда ибора тартиб дода, ба дафтаратон нависед. Намуна: муаллим Анваров, ... 2. Исми ҳос ва ҷинсро таъриф кунед.

**Машқи 47.** Матиро навишта, ба боло исмҳои хос мухтасар и.х. ва ба боло исмҳои чинс и.ч. нависед.

...Хусайн Бойқаро, вақте ки ба исрофкорӣ ва айшу нӯш афтод, барои хубтар тороч кардани аҳолӣ Мир Алишерро аз дарбор ронда, ўро ба Астробод ҳоким карда фиристод. Алишер баъд аз халос шуданаш аз Астробод аз корҳои расмии ҳукумат тамоман даст кашида, ба эҷодиёти худ машғул шуд. Аммо зиддияти байни Алишер ва Мачдуддин бештар ба сабаби кунҷковиҳои Мачдуддин давом мекард ва табақаи пешрави Ҳирот – олимон ва шоирони тараққипарвар дар ин низоъҳо тарафдори Навоӣ буда, дар ҳаққи Мачдуддин бадгӯй мекарданд (С.Айнӣ. Восифӣ ва хуносай «Бадоеъулвақоеъ»).

**Супории:** 1. Фикратонро дар бораи умумият ва фарқи исмҳои хосу чинс баён кунед.

**Машқи 48.** Аз мати ба дафтаратон аввал исмҳои ҷондорро ва баъд исмҳои бечонро нависед.

Аммо дар ин миён воқеаи дигаре рӯй дода, қасди Маликаро пуч кард. Воқеа ин, ки шабҳангом ҳафт марди савори беяроқ аз шаҳр баромада ба сӯйи урдугоҳи Сайд раҳсипор шуданд. Дарвозабонҳои шаҳр ба онҳо монеъ нашуданд, зоро саворон рухсатнома доштанд бо мӯҳри Малика. Лашкариёни Сайд онҳоро ба нишастигоҳи амири худ бурданд. Чодири қалон ва баланди сегонаи дарун ба даруни амир ду мил дурттар аз дарвозони шаҳр, миёни ҷандин ҷодири дигар, ки дар онҳо муқаррабон, мушовирон, муҳофизонаш ҷо гирифта буданд, меистод (С.У. Ривояти сүгдӣ).

**Савол ва супоришҳо:** 1. Дар бораи исмҳои ҷондор ва бечон маълумот диҳед. 2. Кадом исмҳо шумораи таҳо ва қадомашон шумораи ҷамъро ифода мекунанд? 3. Муайян кунед, ки дар матни боло қадом суффиксҳо дар исмҳо шумораи ҷамъро ба вуҷуд меоваранд.

**Машқи 49.** Мисолҳоро бехато рӯбардор карда, исмҳои ишорашударо аз рӯйи маъно (хосу чинс, ҷондору бечон, шахсу гайришаҳс, таҳхову ҷамъ) шарҳ диҳед.

1. Дар ин рӯзҳо Хурмат хизматгорони зиёде пайдо кардааст – хизматгарони ихтиёри ихтиёри ўро ба даст гирифтанд. 2. На-

зира ба хонаи Пирбой барои хостгорӣ ҳамсояи дасти рост Мирариро фиристонид. 3. Баҳром се сол пеш бори аввал ба ҳамин ҳел илтимосгар дучор шуд ва он илтимосгар ҳамин Абдушахид буд, ки як нимрӯзӣ як ҳарбузаву ним тӯрхалта мева бардошта омад (Ӯ.К.). 4. Пасу пеши иморатҳо ҳама дараҳтзору гулзор буд (С.У.). 5. Аз пеши дарвозача то пешгоҳи богҷа рост ба тарафи ҷануб як толори ангур соҳта шуд (С.А.). 6. ... Сангҳое, ки ў мефурӯҳт, ҳамагӣ арzonбаҳо ва oddӣ буданд, ки заргарҳо ё мисгарҳо ҳарида, ба нигинкориҳои зарфҳо кор мефармуданд (С.А.). 7. Бегоҳии ҳамон рӯзе, ки мебоист дар мактаб маош медоданду лекин байд маълум шуд, ки маошро наовардаанд, хизматторзани мактаб Шарофатхола ба ҳамсояи худаш дарду ҳасрат мекард (Ҷ.И.). 8. Пурсид, ки агар ноҳост, ҳамсӯҳбати ў гирия карда монад, ў чӣ бояд кунад? 9. Шояд бо ҳамин роҳ бо ҳамин ҳамкорӣ ва ғамкорӣ рафикии ҳақиқии вай шавад, ҳамхонаи вай шавад. 10. Духтарони ҳамсояҳо ҳам бо хурсандӣ ба он ҳавлӣ меомаданд (Ҷ.И.).

*Савол ва супорииҳо:* 1. Муайян кунед, ки қадоме аз ин исмҳои ишора шуда соҳтаанду қадомашон мураккаб. 2. Исмҳои шаҳс аз исмҳои гайришахс чӣ тавр фарқ карда мешаванд?

**Машки 50.** Пандҳоро ифоданок қироат намуда, муайян кунед, ки аз исмҳои ишора шуда қадомашон чисмдор (моддӣ) ва қадомашон бечисм (маънӣ) мебошанд.

1. Тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм,  
Куфлкушои ҳама дарҳост илм.

(Чомӣ)

\* \* \*

2. Дониш андар дил ҷароғи равшан аст,  
В – аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.

(Рӯдакӣ)

\* \* \*

3. Машварат идроку ҳушӯрӣ дихад,  
Ақлҳо мар ақлро ёрӣ дихад.

(Ч.Балҳӣ)

\* \* \*

4. Тавонгарӣ ба ҳунар аст, на ба мол ва бузургӣ ба ақл аст,  
на ба сол (Саъдӣ).

5. Хирад бояд андар сари **марди кор**,  
Ки тезию тундй наёяд ба кор

(Фирдавсӣ)

\* \* \*

6. Дуруштӣ нагираад хирадманд пеш,  
На сустӣ, ки нозил кунад қадри хеш.

(Саъдӣ)

\* \* \*

7. Беҳ аз **ростӣ** дар чаҳон кор нест,  
Ки дар гулбуни **ростӣ** **хор** нест.

(Саъдӣ)

\* \* \*

8. Ҳамон дӯстӣ бо **касе** кун баланд,  
Ки бошад ба **саҳтӣ** туро ёрманд.

(Фирдавсӣ)

**Савол ва супорииҳо:** 1. Аз худ ба дафтаратон 10 – тогӣ исми моддӣ ва маънӣ нависед. 2. Дар бораи исмҳои мӯлҷӣ ва маънӣ чӣ медонед?

**Машки 51.** Зарбулмасалу мақолҳоро бодиқкат ҳонда, маънидод намоед.

1. Аввал таом, в – он гаҳ қалом.
2. Аввал таҳқиқ, баъд боварӣ.
3. Дӯстӣ бо нотавонон мояи равшандилист.
4. Илм равшаний аст, нодонӣ - торикий.
5. Илм ҳоҳӣ – такрор кун, ҳосил ҳоҳӣ – шудгор кун.
6. Интизорӣ бадтар аз марг аст.
7. Некӣ куну дар об андоз.
8. Нодонӣ ҳаробкунандаи шараф аст.
9. Ноумедӣ кори шайтон аст.
10. Некиую бадӣ ҳеч зи хотир нараванд.
11. Илме, ки ба роҳи рост набарад – гумроҳист.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Исмҳои моддиро бо як ва маъниро бо ду хати рост ишора кунед. 2. Фарқи исмҳои моддиро аз исмҳои маънӣ дар чӣ мебинед? 3. Аз худ ҷумлае нависед, ки дорои ҳам исми маддӣ ва ҳам исми маънӣ бошад.

**Машқи 52.** Исмҳои қулли зеринро ҳангоми рӯбардор намудан бо ҷузъашон нависед. Намуна: асар – ҳикоя, роман, повест, газал, ...

сабзавот –

нақлиёт –

парранда –

чорво –

хазанда –

ҳашарот –

галладона –

алаф –

дору –

нон –

ширинӣ –

пӯшок –

фан –

дараҳт –

гул –

дарранда –

**Савол ва супорииҳо:** 1. Аз худ мисоле нависед, ки дар он исми қулле бо ҷузъаш номбар шуда бошад.

2. Фарқи исми кул аз исми ҷузъ дар чист?

**Машқи 53.** Исли кул ё ҷузъ будани исмҳои ишорашударо маънидод кунед.

1. Чӯр ба гайр аз паррандаи хушхон буданаш, аз ҳад зиёд чолок ва бозингар ҳам будааст. 2. ... Вале хониши ҳеч қадоми онҳо ба кабки дарӣ, ба кабки маст баробар шуда наметавонад («Мурғони хуш.Точ.»). 3. Мошин ду – се бор садое баровард, ки атсазани одамро ба хотир марасонид (Ф.М.). 4. Хирсе дар рӯйи замин ўро дунболагирӣ мекард (Ф.М.). 5. Рӯйи ин ҳавличаро саросар буттаҳои ҳанӯз ношукуфтai садбаргу савсан, дараҳтчаҳои себу олуболуи ғарқи шукуфа фаро гирифта буд (Ф.М.). 6. Мошиӣ рӯзи аввал зогчаро дар рӯйи ҳавлӣ, дар лаби кат, дидан ҳамоно дар ҷояш тӯб барин кулӯла шуд (Р.Ч.). 7. Сагҳо ба хирс наздик шуда наметавонистанд, зоро ки хирс хело бадҳайбат буд.

**Савол ва супориишҳо:** 1. Мошин исми кул аст. Ҷузъҳои ин исмро номбар кунед. 2. Исми кул чист? 3. Кадом исмҳоро исми ҷузъ меноманд?

**Машки 54.** Ҷумлаҳоро бодиққат қироат намуда, эътибор дихед, ки кадом исмҳо предметҳои номуайянро далолат кардананд.

1. Ҳар сухане, ки ба даҳонаш ояд, менависад, ҳар гапе, ки шунавад, менависад, ҳар ҳарфе, ки аз дастнависе ба ҷашмаш расад, менависад ва ранги дастхаташ хушк напшуда, чоп кардан меҳоҳад. 2. Вай гумон дорад, ки ихтирое дар илм кардааст. 3. Ба дӯст ёрӣ расонидан фарз аст, ҳочати касеро баровардан савоб аст, дасти афтодаero гирифтан расми одамгарист, ба шарте ки он ёрӣ ба фоидаи ҳоҳиши як нафару ба зарари манфиати даҳ кас набошад. 4. Аз хӯши ангуре, ки то танги тирамоҳ дар шоҳи ток истодааст, ширинтарангуре дар ҷаҳон нест, аз мағзи ҷормағзе, ки зери ҳазон мондааст, бомазатар мағзе дар олам ёфт намешавад (У.К.).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Дар исмҳое, ки предмети номаълумро ифода кардаанд, асосан, кадом суффиксро мушоҳида намудед? Исмҳои номуайянро истифода намуда ибора ё чумла созед.

**Машки 55.** Соҳти исмҳои зеринро шифоҳӣ шарҳ дихед. Бо аломатҳои шартӣ таркиби калимаҳо (исмҳо) – и ба зерашон ҳаткашидaro ишора намоед.

даст, саҳро, боғ, дараҳт, гул, алаф, мактаб, об, дарё, чўйбор, дараҳтзор, гулзор, гулдон, одамон, ҳайвонҳо, хобгоҳ, одамгарӣ, гулистан, истгоҳ, заргар, оҳангар, коргар, ҷавонӣ, дӯстӣ, хубӣ, ҳамкор, ҳамхона, ҳамсоя, ҳамфирӣ, сӯхтор, гуфтор, ҷовидонӣ, дониш, хониш, чӯб, падар, модар, майдон, яҳдон, чӯбдаст, кафгир, мактаббача, ошхона, китобхона, моҳигигӣ, моҳидорӣ, чорбог, некӣ, бадӣ, нонпазхона, Душанбешаҳр, садбарг, дутор, ҷормағз, гуфтугӯ, шинуҳез, даводав ...

**Савол ва супориишҳо:** 1. Тарзи навишиҳои дигари калимаҳои китобхона ва Душанбешаҳр –ро ҳаттӣ нишон дихед. 2. Дар мисолҳои боло аз ҷиҳати соҳт чанд хели исмҳоро муайян намудед?

**Машқи 56.** Пандҳоро навишта, ба зери исмҳо ҳат қашид<sup>1</sup>, интихобан соҳти чандтои онҳоро шарҳ дихед.

1. Ҷаҳор чиз нишони бадбаҳтист: коҳилӣ, ҷоҳилӣ, нокасӣ, бекасӣ. 2. Тирандозӣ – хунар, нишонзаниӣ – зарап. 3. Бадтарин мардумон қасест, ки дили донишмандонро ба теги забон маҷруӯҳ мекунад. 4. Раъю тадбир аз пири ҷаҳондида тавакқӯй дорад ва ҷанг аз ҷавони ҷоҳил. 5. Суханчин шарики шайтон асту душмани инсон. 6. Зане, ки рост мегӯяд, заҳматкашу ростқавл аст, дар роҳи ҳақ аз душворӣ рӯ наметобад. 7. Ҳонаи дурӯғгӯй оташ гирифт, ҳеч кас бовар накард.

8. Шоҳи бебор, ар ки бошад аз дараҳти мевадор,

Чун наёрад бору мева, дар шумори ҳезум аст (Чомӣ).<sup>1</sup>

**Савол ва супориишҳо:** 1. Ду – сетои пандҳоро аз ёд кунед. 2. Тарзи соҳта шуддани исмҳои ишорашиударо шифоҳӣ шарҳ дихед.

**Лӯғат:** тавакқӯй – ҷашимдошт, умед; орзу

**Машқи 57.** Мисолҳоро навишта, исмҳои соҳтаро бо як ва исмҳои мураккабро бо ду ҳати рост ишора кунед.

1. Онҳо ба соҳибхона, ки ноҳинчорнамо рост меистод, бо табассумҳои зӯрбазӯракӣ сардакак ҳайру ҳуш карда баромада рафтанд (Ӯ.Қ.). 2. Дар кабинаи автомобили боркаш ду кас менишаст – ронанда ва тоҷикдуҳтаре дар либоси дӯҳти шаҳрӣ (Ф.М.). 3. Дар оҳантактаи мудаввари сари сепоя аломати хитоб қашида шуда буд (Ф.М.). 4. Чунон ки чун аз ҳон барҳезанд, бисёрхӯру камхӯр ҳама сер бошанд (Кайковус). 5. Вай боварӣ дошт, ки пирамард ҷорсад дирамро бо фоидай беш аз дусолааш дода наметавонаду аз талабаш дар мегузарад (С.У.).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Исмҳои ишорашиударо аз рӯйи хелашон (ҷондору бечон, моддӣ ва маънӣ) шарҳ дихед.

2. Исми мураккаб чист?

**Машқи 58.** Мисолҳоро навишта, ба зери исмҳои таркибӣ ҳат қашед.

1. Дар мачаллаи «Маърифати омӯзгор» ҳар моҳ барои омӯзгорон мақолаҳои муфид чоп мешаванд. 2. Бемор аз дарди дандон басо иолиш мекард. 3. Ҳуҷҷатҳои муҳими Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар дар рӯзномаи «Садои мардум» баррасӣ

мешаванд. 4. Дар Чумхурии Тоҷикистон бори аввал ба Садридин Айнӣ номи «Қаҳрамони Тоҷикистон» дода шуд. 5. Корвонҳои бозаргонии Суғдиён «Роҳи абрешим» - и Саҳрои Кабирро, ки бо вай абрешими Хитой ба Эрон ва Рум бурда мешуд, мепаймуданд.

*Савол ва супоришиҳо:* 1. Дар бораи сохти исмҳо маълумот дижед.

2. Аз худ чумлае гӯед, ки дорои як исми таркибие бошад. 3. Исми таркибӣ аз исми мураккаб чӣ фарқ дорад?

**Машки 59.** Матиро бодикӯат хонда, вазифаи синтаксисии исмҳои ишорашударо шарҳ дижед.

### Карордоди амир

Ўрдуи Саид бинни Усмон чун лашкари малаҳ дар роҳи худ ҳама чизи хӯрданиро хӯрда, ноҳӯрданиро хоида, киштҳоро помол ва деҳаю чарогоҳҳоро аз ҷинси ҷорпо ҳолӣ намуда, ба сӯйи Бухоро ҳаракат мекард.

Амир дар миёнаи қувваи асосии лашкараш ва талоя (дастай пешгард) гоҳ зинсавору гоҳе дар таҳти равон нишаста меомад. Таҳти равони ўро даҳ гуломи ҳабашӣ мебардоштанд. Вай қарор дода буд, ки дар Бухоро зиёд тавакқуф накунад, бо буҳориён ба ҷанг надарояд ва машғули горат нашавад, балки дурттар ба Самарқанд равад.

*Савол ва супоришиҳо:* 1. Исмҳои ишорашударо аз рӯйи маъно ба ҳелҳо чудо кунед. 2. Ҷаро исмҳо дар чумла бештар ба вазифаи мубтадо ва пуркунанда меоянд?

## МАТН БАРОИ ТАҲЛИЛИ ПУРРАИ БОБИ «ИСМ»

### Хонаводай деҳнишин

Шаҳри Тӯс дар дараи Кашфрӯд, дар мобайни ду силсилаи кӯҳи мувозӣ, қарор гирифта, пас аз Нишопур дуввумин шаҳри қалони Ҳурросони Ғарбӣ будааст. Иқлими вилоятро нафаси ҳар ду кӯҳи қулласафед ва насими рӯди пуроби тезҷараён мӯътадил

медоранд. Обу ҳавои мусоид дар саросари вилоят парварандай зироату боғдорист. Түс ва рустоҳо – дехқадаҳои атрофи он – ҳама хушбоду ҳаво, сердолу дараҳтанд. Шаҳр ҳамноми қаҳрамони машхури «Шоҳнома» аст: тӯсиён Тӯси паҳлавонро бунёдгари шаҳрашон медонистанд. Аз рӯйи ривоятҳо, замоне он паҳлавон ва лашкаркаш ба газаби шоҳ Кайхусрав гирифтор шуда, гурехта ба Ҳурисон паноҳида, дар он диёр ба қанори Каҳфруд он шаҳрро бунёд карда будааст. Тӯсро шаҳри шоирон ва олимон меномиданд: дар маҳфилҳо овози шоирон баланд, дар мачлису мадрасаҳо мунозираи олимон дар авҷ буд (С.У. Фирдавсӣ).

## САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТИЙ ДОИР БА БОБИ «ИСМ»


1. «Он ҳиссаи нутқ, ки номи предмет (ашёҳо) – ро ифода карда, ба саволҳои кӣ? (киҳо?), чӣ? (чиҳо?) ҷавоб мешавад,...» чӣ ном дорад?
  - а) сифат
  - б) исм
  - в) ҷонишиҳ
2. Исмҳо аз ҷиҳати соҳт чанд ҳел мешаванд?
  - а) ду ҳел
  - б) се ҳел
  - в) чор ҳел
3. Ҷамъбандии исмҳо ба воситаи қадом суффиксҳо сурат мегирад?
  - а) бо суффиксҳои – чӣ, - гар, - гор, - анда
  - б) бо суффиксҳои – гоҳ, - зор, - истон, - дон
  - в) бо суффиксҳои – ҳо, - он, (- ён, - вон, - ғон)
4. «Исмҳое, ки номи предметҳои ҷисмдорро ифода мекунанд, ... », чӣ ном доранд?
  - а) исми ҷузъ
  - б) исми моддӣ
  - в) исми маъни
5. «Исмҳое, ки аломат, ҳолат, ҳаракат ва ё мавҷудияти онҳоро танҳо ба воситаи ақл эҳсос мекунем, ...» чӣ ном доранд?
  - а) исми ҷузъ
  - б) исми моддӣ

- в) исми маънӣ
6. Калимаҳои некӣ, бадӣ, тезӣ, далерӣ, илм, дониш, ғалаба ва амсоли онҳо ба қадом навъи исмҳо тааллук доранд?
- а) ба исмҳои кул
  - б) ба исмҳои моддӣ
  - в) ба исмҳои маънӣ
7. Номи умумии предметҳои ҳамчинсро чӣ меноманд?
- а) исми хос
  - б) исми ҷинс
  - в) исми шахс
8. Номи яке аз исмҳои кулро чӣ меноманд?
- а) исми ҷузъ
  - б) исми кул
  - в) исми маънӣ
9. Ифодаи номуайянӣ дар исмҳо ба воситаи қадом ҳиссаҳо ифода мейёбад?
- а) бо – гар, - дон
  - б) бо – е, - як,
  - в) бо – чӣ, - ҳо
10. «Исмҳое, ки номи маҳсуси яке аз предметҳои ҳамчинсро ифода мекунанд, ...» чӣ меноманд?
- а) исми хос
  - б) исми ҷинс
  - в) исми моддӣ
11. Дар забони тоҷикӣ қадом исмҳо ба саволҳои кӣ?, киҳо? ҷавоб мешаванд?
- а) исми хос
  - б) исми ҷинс
  - в) исми шахс
12. Суффиксҳои – чӣ, - гар, - гор, - анда чӣ гуна исмҳоро месозанд?
- а) исмҳои макон ва фаровонӣ
  - б) исмҳои қасбу кор ва манигулият
  - в) исмҳои хурдию навозиши
13. Қадом префикс калимаи нав сохта, асосан, шахсро далолат мекунад?
- а) префикси **бо** -
  - б) префикси **но** -
  - в) префикси **ҳам** -

14. Калимаҳои гулоб, сардор, саркор, гилембоф, кафгир, себқоқ, тоҷикбача аз ҷиҳати соҳтӣ қадом хели исмҳоро ташкил медиҳанд?
- исмҳои соддаро
  - исмҳои соҳтаро
  - исмҳои мураккабро
15. Қадом исмҳо бо ҳарфи калон навишта мешаванд?
- исмҳои хос
  - исмҳои ҷинс
  - исмҳои кул

## СИФАТ

Таблитсаи 2



**Машки 60.** Матнро бодиққат ҳонда, сифатҳояшро муайян намуда, тариқи саволгузорӣ аниқ кунед, ки онҳо ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд ва бар эзоҳи қадом ҳиссай нутқ омадаанд.

Аз паси кӯҳи баланд моҳ баромад, вай мисоли табаки заррин буд, нури тиллой мепошид. Бо вучуди пуррагӣ ва шаъшаа-

пошии худ, нури вай заиф буд, ба қадре ки Зайнаб ба соати дастини худ нигоҳ карда, чанд будани соатро фаҳмида натавонист...

Қишлоқи Лолазор чӣ ҷойи хуб аст! Ана, шаббодаи форам мевазад, ба димоги кас бӯйи хуши гул ва фараҳи баҳорро мерасонад. Аз канори роҳ шилдир – шилдири оби ҷӯй ба гӯш мерасад. Баргони тару тозаи дараҳтон шибир – шибиркунон ба ҳамдигар афсона мегӯянд (Ҷ.И.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ибораҳоеро, ки дар таркибаёнин сифат доранд, рӯбардор кунед. 2. Аз худ ҷумлае созед, ки дар он як – дутой ҷунин ибораҳо истифода шуда бошанд. 3. Сифат аз исм бо қадом ҳусусиятҳояш фарқ мекунад? 4. Сифатҳо бо исм ҷӣ тавр алоқаманд мешудаанд?

**Машки 61.** Ҷумлаҳоро рӯбардор намуда, ба болои сифатҳои аслий мухтасар с.а., ба болои сифатҳои нисбӣ с.и. нависед.

1. Ҳозир ўз кори пурзаҳмат не, аз сӯхбати нофорам, суханони бехуда ва илтимосҳои бечо монда шуд ва гӯё кори дилноҳоҳе карда бошад, тамоми узвҳои баданаш ланҷу табъаш хира буд. 2. Ҳавлии ўз дар як гӯши кӯҳнаи шаҳр, ки кӯчаҳои тангу иморати пастак дорад ва деворҳои поҳсаю ҳиштиаш қариб ба ҳам часпиданд, воқеъ гардидааст (Ӯ.К.). 3. Вале хониши ҳеч қадоми онҳо ба кабки дарӣ, ба кабки маст баробар шуда наметавонад. 4. Оби соғ ва бегубори дарёча имрӯз аз таъсири борони дишаба андаке лойолуд гашта, шӯҳтар ва бечавлонтар шуда буд. 4. Он рӯз ҳаво ҷунон соғ ва бегубор, Офтоб ҷунон форам ва лаззатбахш буд, ки гумон мекардед баҳор аст (Ф.М.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Сифати аслий чист? 2. Қадом сифатҳоро нисбӣ меноманд? 3. Ба сифатҳои аслий ва нисбии дар матн буда аз худ исми мувоғиқ ҳамроҳ намуда, ибораҳо созед.

Намуна: баланд - овози баланд,...

**Машки 62.** Ба исмҳои зерин сифатҳои мувоғиқ ёфта, ибораҳо созед.

одам, талаба, китоб, мактаб, синғ, дарё, об, дашт, кӯҳ, дарроҳт, гул, себ, ангур, девор, панҷара, кат, дар, офтоба, табак.

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ибораҳои сохтаатонро истифода бурда аз худ чумлаҳо тартиб дихед. 2. Дар бораи умумият ва фарқи сифатҳои аслию нисбӣ чӣ медонед? Бо як - ду мисол фаҳмонед.

**Машқи 63.** Мисолҳоро хонда, сифатҳояшро, аз чумла дараҷаи сифатҳои аслиро, шарҳ дихед.

1. Зани фозил он аст, ки шавҳараашро на аз рӯйи молу амвол, балки чун шавҳар эҳтиромаш медорад. 2. Беҳтарину гаронтарин гавҳар ашқи модар аст. 3. Беҳтарин зан он аст, ки тақводору фидокор ва фурӯнафс аст. 4. Зани некандешу меҳрубону кушодарӯй ҳар ноаҳлро аҳл мекунад. 5. Беҳтарин садое, ки тифлро хомӯш месозад, алайа модар аст. 6. Хушбахтарињу бадавлаттарин фарзанд он аст, ки сахару бегоҳ худро дар сари миз бо падару модар мебинад. 7. Зан зебост, аммо хирад ўро зеботар мегардонад. 8. Дар рӯйи замин аз модар муқаддастар, гуворотар ва мукаррамтар гавҳаре нест ва наҳоҳад буд (Фаз. дуои модар).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Аз худ ду чумла нависед, ки дорои сифати дараҷаи олий бошанд. 2. Дар бораи фарқи сифати асли аз нисбӣ маълумот дихед.

**Машқи 64.** Мисолҳоро навишта, ба зери дараҷаи қиёси ва олии сифат ҳат каshed.

1. Он гуна себи ниҳоят ширину хушбӯй факат дар ин вилоят бор меоварад. 2. Ин мушоираи се шоири машҳуртарини замон ба зудӣ дар шаҳр овоза гардид. 3. Мақоми «Шоҳнома» дар баландтарин дараҷоти суханварӣ ва рафеътарин пояи арҷмандист, сultonам (С.У.). 4. Имом марди миёнсоли ниҳоят қаддарозе буд, қади Фирдавсӣ базӯр то нӯги риши ўмерасид. 5. Бо Фирдавсӣ дар мунозира шудан кори осоне нест, вай ниҳоят донишманди гузарост, ҳаким аст (С.У.). 6. Падарам ин бинои истиқоматии чудогонаи аз ҳад зиёд зебо ва аз ҳад зиёд калонро рад карда, хонаи дигарро интихоб намуд (С.У.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Аз худ як - дутогӣ чумла нависед, ки чанде аз сифатҳои дар мисолҳои боло буда истифода шуда бошанд. 2. Дараҷаи олии сифат чӣ тавр ифода мейбад?

**Машки 65.** Аз ҳар чумла сифатҳоро муайян намуда, сохташонро шифоҳӣ шарҳ дидед.

1. Рӯшноии нав, хушбахтона, ба сари мо ҳам тофта буд. 2. Вай хоначаи ҷубинро нишон дода, ба пирамард ким – ҷӣ гуфт (С.У.). 3. Абӯ Дулаф аз ҳӯрчини худ як ҳамёни ҷармини пурро бароварда назди Фирдавсӣ гузошт (С.У.). 4. Зайнаб дуҳтари зебо, таҳсилкарда, боақлу ҳуш. 5. Ҳизматгор дар табаки сафолин палав овард. 6. Фирдавсӣ ҳамчун бемору бемадор аз зин фаромада, дар канори роҳ нишаст. 7. Ӯ бо ранги паридаву ҷашмони ҳавлини ҳозир шуд. 8. Агарчи Ҳирот ба назараши ҷандон ободу зебо наменамуд, вале ба боду ҳаво аз ҳамаи шаҳрҳое, ки дидা буд, хуштар, неъматаш фаровонтар, долу дарахташ бештар, обаш ва меваҳояш, ҳусусан, ангураш ширинтар буд.

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ҷамъи сифатҳои дар мисолҳои боло бударо ба дафтаратон нависед. 2. Ба он сифатҳо аз ҳуд исмҳои мувофиқро ҳамроҳ намуда, ибораҳо созед. Намуна: ободу зебо – мавзеи ободу зебо,...

**Машки 66.** Суффиксҳои - нок, - манд, - она, - ин, - гин, - ӣ, - гӣ ва префиксҳои бо -, ба -, но -, бе -ро истифода карда қалимаҳо – сифатҳои нав созед. Аз рӯйи таблитсаи дода-шуда соҳти сифатҳоро муайян намоед.

Таблитсаи 3



**Савол ва супоришиҳо:** 1. Фарқи сифатҳои соддаро аз сохта дар чӣ мебинед? 2. Фарқи сифатҳои мураккабро нисбат ба сифатҳои таркибӣ чӣ? 3. Аз худ дутогӣ чумла тартиб дихед, ки ҳар кадом дорди чаҳор хели сифатҳо аз ҷиҳати соҳт башанд.

**Машки 67.** Матиро хонед, сифатҳояшонро муайян намуда, онҳоро аз рӯйи сохташон шарҳ дихед.

Шоир (Фирдавсӣ) дар ҷорбог як пагоҳ сайр мекард. Ҳавои боғ дар ғояти сафою назоҳат. Насими саҳарӣ нарм - нарм вазида бӯйи биҳию себҳои ҳанӯз дар шоҳаҳои дараҳтон боқимондaro бо бӯйи ҳазону алафу ҳошқои шабнамзада омехта ба ҳаво мефишонад. Биҳии тиллоранг, себҳои сурхгуна ва нукрафом бо гаронии худ шоҳҳои дараҳтонашонро ҳамонданд. Зардию сурхии тирамоҳӣ саросар боғу бустонро пӯшонда, ба онҳо боз ҳусни дигаре бахшидааст: кас аз тамошои ин ҳусну ин манзараи табият дар дилаш як фараҳи андӯҳомез ё ҳасратолуде эҳсос мекунад, мислий ин ки зани соҳибчамолеро мебинад, ки дар солҳӯрдагӣ ҷамолаш рангу тарҳи пиронае гирифтааст. Шоир назди дараҳти себи баланду паҳноваре истода, ба шоҳҳои пурбору анбӯхи он менигарад. Он гуна себи ниҳоят ширину ҳушбӯй факат дар ин вилоят бор меоварад, бинобар ин, бо номи ғазнӣ машҳур аст (С.У.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ҳамаи сифатҳои дар матн бударо бо исмашон навишта гиред. 2. Муайян кунед, ки кадоме аз сифатҳои дар матн буда аслианду қадомашон нисбӣ.

**Машки 68.** Нависед, ба зери сифатҳои аслӣ ҳати рост ва ба зери сифатҳои нисбӣ ҳати мавҷнок қашед.

1. Бо ҳамроҳии ў боз як марди қоматбаланди ҳушсими ва гандумгун, ки дар танаш нимҷомаи сиёҳи ҷармин дошт, як дасташро дар бағал карда қадам мезад. 2. Вай савод надошт ва дар мактаб намехонд, духтари шӯҳи ҷобук, зирақ ва маҳмадоно буд, бебок буд, ки ҳатто баъзе лисарбачаҳои аз ҳудаш қалонтарро ҳам «ба дарё ташна бурда, ташна меовард». 3. Вай бачаи қадборик, чусту ҷолоқ, озода, ҳушфेъл ва ҳушмуомила буд. 4. Дар нимкат як писарбачаи хурдсоли рангкандаи ҷашмкабуд дар косаи сафолин бо қоҷуқи ҷубин шӯрбо ҳӯрда нишаста буд. 5. Иморат сафед, озода, тирезаҳояш қатор, дар пеши дараҷи зинапояи пасти нимгирда до-

рад. 6. Ман ҳеч гоҳ ин хел иморатҳои баланди зебо, ин хел кӯчаҳои фарроҳи серодамро надида будам (С.У.).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Ҳусусиятҳои сифати аслӣ ва нисбиро гӯед. 2. Суффикс ва префиксҳои исму сифатсозро номбар кунед.

**Машки 69.** Нависед, ба зери сифатҳо ҳат кашида, вазифаи синтаксисии онҳоро шифоҳӣ шарҳ дихед.

1. Аҳли сӯҳбат дар ҳусуси дигар масъалаҳои муҳим низ сӯҳбат мекарданд, ногоҳ дари яктика қушода шуда, пирамарде бо саллаи сафеди фашаш ба пушташ партофтагӣ бо мадади асои чӯбин ба ҳавлӣ даромад (Ҳ.Н.). 2. Ӯро чун шахси хирадманд ҳама ҳурмат мекарданд (Ҳ.Н.). 3. Ҳаво абр буд, резаборони тирамоҳӣ меборид, сабук – сабук шамоли сард мевазид (С.У.). 4. Абри боронӣ осмонро саросар фаро гирифта ва рӯҳи офтобро ҳам дар паси пардаи хокистарранги худ пинҳон карда буд (С.У.). 5. Тус ва рустоҳо – деҳқадаҳои атрофи он ҳама ҳушбоду ҳаво, сердолу дараҳтанд (С.У.). 6. Ҳар сеяшон пораҳои нонро реза карда, дар косаи шир андохта, бо ҷумчаҳои чӯбини сурҳранги мунаққаш тановул мекарданд (С.У.). 7. Фотима аз соҳибчамони таърифӣ набошад ҳам, ҷеҳраи сабзинаи дилкаше, ҷашмони шаҳлои бонуре дошт, миёнқади борикандом буд (С.У.).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Соҳти сифатҳои дар боло бударо шарҳ дихед. 2. Дар ин мисолҳо сифатҳо бо қадом суффиксҳо шакли соҳтаро гирифтаанд?

## МАТНҲО БАРОИ ТАҚРОР, ТАҲЛИЛ ВА ДИКТАНТ

### Ҳироҷ

Ҳаким Абдулқодири Мехрон, ҳуд аз сараскарони собиқи волии Ҳурросон, марди ба фармонфармой одаткарда, тундҳӯ ва камфазл, танпарвар ва ишратдӯсте буд. Саводи ибтидой дошт, аз китобҳо фақат «Сирати Абузайд» - саргузашту корнамоиҳои нахлавони афсонавии арабро меҳонду ҳалос... Ду навҷавони ҳушқади зарринкамар дар хизматаш ҳозир буданд... Гоҳ – ғоҳ каф мезад ва он ғоҳ марди пастаки қӯсаи дастдарозе бо бащарай пурожанг пайдо мегардиду бо амри ҳаким ду – се нафар

духтаронро, ки канизаконаш буданд, ҳамроҳи танбӯриву доирадаст меовард, духтарони соҳибчамол пероҳани ҳарири шаффоф бар тан ба сози мусиқӣ ба рақс медаромаданд, ё ки созандаву сарояндагон даромада, бо суруду нагмаашон табъи ҳакимро чоқ мекарданд (С.У.).

### Роҳи ағба

Садои ҷарангдори суруди духтар аз соҳили дарё ба фазои деҳа, аз фазои деҳа ба даруни кӯҳсор паҳн шуда мерафт ва дар синаҳои ҷоқ – ҷоқи кӯҳсор акси садои пасте оvezon meistod. Садои ҷарангдори суруд, ки паст шуд, овози шӯҳи мавҷҳои дарё баланд мешуд. Аз ин чунин таассуроте ҳосил мешуд, ки гӯё дар паси ҳар банди суруд шӯҳиҳои мавҷи об нақароти якзайлу мавзунест...

Шаҳбоз бомдодон аз ҷодири худ баромада соате ба ин овозҳо гӯш андоҳт, сипас дар ҷустуҷӯи соҳиби овоз аз баландӣ ба соҳили дарё, ба муқобили ҷараёни об давид – духтари сурудхонро пайдо карданӣ буд, аммо дарё шуввос мезад, насими саҳарӣ мевазид, овози духтар ҳомӯш ва худи ў дар кучҳо но-пайдид буд. Шаҳбоз дар лаби дарё рост истода мавҷҳои шӯҳ ва ноорому мастанаи дарёро тамошо мекард... (Р.Х.).

### Дар Бағдод

Шоир дар рӯ ба рӯйи ноиб дузону нишаст. Боргоҳ иборат аз хонаи қалони дарозрӯяи гаҷкорӣ буда, тоқчаҳои мунаққази меҳробшакл дошт, дар шифти баландаш чилҷароги булӯрин оvezon, фаршаш бо қолинҳои тиллорангӣ гулдор пӯшида буд. Дар токча бар пояти оҳанин маҷмар гузошта шуда буд, ки дар вай бухур ё дигар чизи хушбӯё дуд мекарду ҳавои хонаро муаттар месоҳт. Дар паҳлӯи дари даромад бози шикорӣ, як поящ ба занчираки борики нуқрагин баста, дар дорҷаи зарандуд истода буду ҷашмони ҳурди гирдаи тезбинашро аз одами ношиноси воридшуда намеканд (С.У.).

## САВОЛНОМАХОИ ТЕСТИ ДОИР БА БОБИ «СИФАТ»

1. Кадоме аз ҳиссаҳои нутқ дараҷа доранд?
  - а) исм
  - б) сифат
  - в) шумора
2. Таърифи зерин ба кадом ҳиссаи нутқ тааллук дорад?: «Ҳиссаи нутқе, ки аломати предметҳоро фаҳмонда, ба саволҳои чӣ хел? чӣ гуна? ҷавоб мешавад...»
  - а) ба исм
  - б) ба сифат
  - в) ба ҷонишин
3. Сифат бештар ба вазифаи кадом аъзои чумла меояд?
  - а) ба вазифаи мубтадову пуркунанда
  - б) ба вазифаи ҳабару ҳол
  - в) ба вазифаи муайянкунанда
4. Суффиксҳои – ин, – ў (- гӯ, - вӣ) чӣ гуна сифатҳо месозанд?
  - а) сифати ҳурдию навозиш
  - б) сифати аслий
  - в) сифати нисбӣ
5. Кадом суффиксҳои сифатсоз ба маъни сифатҳо тобиҳҳои ҳурдиву навозиш ва камию зиёдиро зам менамоянд?
  - а) – манд, - ин
  - б) – нок, - она
  - в) – ак (- ақак), - ча, - тоб
6. Сифатҳое, ки нисбати аломуатро ба ҷизе (макон, замон, мақсад...) ё касе мефаҳмонанд, чӣ номида мешаванд?
  - а) сифатҳои содда
  - б) сифатҳои аслий
  - в) сифатҳои нисбӣ
7. Ифодаҳои аз ҳама, хеле, ҳихоят, бағоят, беҳад пеш аз сифатҳои аслий омада кадом дараҷаи онро меофаранд?
  - а) дараҷаи оддиро
  - б) дараҷаи қиёсиро
  - в) дараҷаи олиро
8. Калимаҳои пахтагин, оҳанин, ҷӯбин, хирадманд, оқилона, боғайрат, боақл, нодон, ноҳамвон аз ҷиҳати соҳт ба кадом хели сифатҳо мансубанд?
  - а) ба сифатҳои мураккаб

- б) ба сифатҳои содда  
в) ба сифатҳои сохта
9. Калимаҳои қоматбаланд, сиёҳабрӯ, хокистарранг, чингила-  
мӯй, хушбаҳт, қаднаст, гулдаст, рангоранг аз чиҳати соҳт ба  
кадом хели сифатҳо доҳил мешаванд?  
а) ба сифатҳои сохта  
б) ба сифатҳои мураккаб  
в) ба сифатҳои содда
10. Калимаҳои ҳикматнок, намнок, саводнок, хатарнок, хирад-  
манд, донишманд ба кадом ҳиссаи нутқ тааллук доранд?  
а) ба исм  
б) ба сифат  
в) ба феъл
11. Сифатҳо аз рӯйи маъни грамматикиашон ба чанд гурӯҳ  
чудо мешаванд?  
а) ба се гурӯҳ  
б) ба ду гурӯҳ  
в) ба чор гурӯҳ


## ШУМОРА

**Машқи 70.** Ин рақамҳоро аввал тарзе ҳаст, баъд бо ҳарф  
нависед.

**Намуна:** 15 – понздаҳ, ...

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50,  
100, 150, 200, 220, 240, 250, 280, 300

**Савол ва супоришҳо:** 1. Рақамҳои боло ба кадом саволҳо  
ҷавоб мешаванд? 2. Аз худ дутогӣ чумла гӯед, ки чанде аз ин  
рақамҳо (калимаҳо) истифода шуда бошанд.



*Савол ва супориишҳо:* 1. Муайян кунед, ки аз рӯи саволи қабул мекардагиашон шумораҳои тартибӣ аз миқдорӣ чӣ фарқ доранд? 2. Аз худ ду ҷумла гӯед, ки яке дорои шумораи миқдорӣ, дигаре дорои шумораи тартибӣ бошад.

**Машиқи 71.** Матнро хонед, шумораҳоро аз рӯи маънои ғрамматикий ба ҳелҳо чудо кунед.

... - Пас биё ин зару симро ҷунин қисмат бикунем: Ду ҳазор дирам ба Алиназари сарроф, то ки заминамонро аз қабзаи ғрави ў бираҳонем. Ҳазор динор ҳам ба ҳамон сарроф амонат меғузорем ба нияти ду ҷашни арӯсӣ, ки худо ҳоҳад, дар пеш дорем, барои Ҳушангӯ Манижа. Ҳазор динору панҷсад дирам меғузорем барои ҳарҷи рӯзгор. Боз чӣ қадар монд?

- Панҷсад дирам.

Ин панҷсад ба ихтиёри туст, чӣ қадар ки ҳо..., ба ятимон, беваю бечорагон садақа бидех. Розӣ ҳастӣ?

- Сад бор розиам, -хушнудона гуфт Фотима.

- Бигӯ, панҷсад бор, - боз шӯҳӣ кард шавҳар, - яъне ба ҳар дирам як бор.

Ҳурсанду ризоманд ҳар ду баланд хандиданд.

– Акнун тараддуди арӯсии Ҳушангро ҳам биқунем, мешавад? – гапи як қадар кӯҳнашудаашонро нав кард Фотима (С.У.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Шумораҳои миқдории дар матн бударо дар алоҳидагӣ ба тартиби баргардонед. 2. Муло-хиза карда ҷавоб дихед: Дар қадом маврид ба шумораҳои миқдорӣ суф-фикси – юм ҳамроҳ мешудааст?

**Машки 72.** Ҷумлаҳоро навишта, шумораҳои миқдориро бо хати рост ва тартибиро бо хати мавҷнок ишора кунед.

1. Шоҳ қитъаро мулоҳиза карда, ҳандаи бисёре намуда, морро талабида, эҳтиром ва эзоҳи бисёр фармуд ва дар охири сӯҳбат ба ҳар қадоме аз мо сад танга инъом фармуд... Он шаб шоҳ ба ҳар қадоме аз мо як ҳазор танга инъом фармуд (Восифӣ). 2. Ҳавлии на ҳурду на қалон, се ҳона, як таҳхона ва як болоҳонаи беруна дошт (Ч.И.). 3. Назар ба ҳисоби шумо, чилу ду танга фоидай моҳи якум ба Ҳамроҳрафиқ ёздаҳ моҳ бе-фоида мемонад... 4. Ту ҳармоҳа фоидаро дар охири ҳамон моҳ чилу ду танга ба ман дех, дар як сол яксаду шасту панҷ танга фоидай барзиёд дода ҳалос мешавӣ (С.А.). 5. Ҳар рӯз ду бор ба даҳ – понздаҳ ҳавлӣ якмашӣ об қашонда, як чиз ризқу рӯзие мегирифту ба назди кампирӣ ҳуд рафта хоб мекард (Ч.И.). 6. Ба ин тарик, ҷамъи қарзи вай аз андоҳо сесад танга шуд ва ба иловаи маблаги ҷарима ба ҷорсад танга расид (С.У.). 7. Дар сари ҳафтай дувум Восеъ фикр кард, ки ҳарчи ҳам бошад, гове пайдо намуда, ҷувозро гардондан лозим аст (С.У.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Аз шумораҳои дар мисолҳои боло буда истифода карда ҷумлаҳо созед. 2. Тарзи соҳта шудани шумораҳо чӣ тавр сурат мегириф-тааст?

**Машки 73.** Аз ҳуд ҷумлаҳо нависед, ки шумораҳои зерин истифода шуда бошанд.

10, 15, 20, 25, 30; 3 – юм, ҷорум, ҷилум, ҳаштодум, садум; 6 дона, ҷордаҳ сар, панҷ банд, ду ҳалта.

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Аз мисолҳои боло, аввал, шумораҳои миқдорӣ ва баъд, тартибири номбар кунед. 2. Шумора чист? Бо мисоле шарҳ дихед.

**Машқи 74.** Пандхоро ифоданок хонда, маънидод кунед. 1.  
Мазан пушти по баҳти фирӯзро,

Ба қисмат се кун ҳар шабонрӯзо:  
Якero ба таҳсили дониш гузор,  
Ки бедонишӣ аст чун айбу ор,  
Ба дониш шав андар дувум коргар,  
Савумро ба бедонишон бар ба сар.

(*Абдураҳмони Ҷомӣ*)

2. Пароканда лашкар наояд ба кор,  
Дусад марди ҷангӣ беҳ аз сад ҳазор.

(*Абулқосим Фирдавсӣ*)

3. Миёни ду тан оташ афрӯхтан,  
На ақл асту худ дар миён сӯхтани!

(*Саъдии Шерозӣ*)

4. Се чиз бе се чиз пойдор намонад: мол бе тигорат, илм бе баҳс ва мулк бе сиёsat (*Саъдии Шерозӣ*).

5. Ҷаҳор чиз бар ҳама ҳалқ накӯст: адолату ростӣ, ақлу хирад, сабру шикеб (тоқат, оромӣ), ҳаёю шарм.

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Нақли хурде навишта, дар он яке аз ин пандхоро моҳирона истифода баред.

2. Кадом мақол ё панди медонистагиатон мазмунан ба яке аз ин пандҳо шабоҳат дорад?

*Таблитсаи 5*



**Машқи 75.** Нависед, хелҳои шумораро аз рӯйи маъно шарҳ дихед.

1. Панч- шаш нафар писарбача ва духтарбачагон дар чое аз назари доруга пинҳонӣ ҳӯша чида, акнун бандҳои ҳӯшаашонро пуштора карда бо пайраҳаи пастиҳамӣ рӯ ба деҳа мерафтанд (С.У.). 2. Дар вакти саволу ҷавоби Восеъ бо ҳаким даҳ-дувоздаҳ нафар аспакӣ ва ҳаракиҳо аз Сурхоб гузашта омада, ба издиҳоми назди ҷойхона ҳамроҳ шуданд (С.У.). 3. Чилу се нафар савор бо сардории ў ба тарафи Сурхоб – ба назди Сайдалий равона шуданд (С.У.). 4. Саворон дар пушти тале аз талҳои қади роҳ, аз роҳ як ҷорсад – панҷсад қадам канортар, пиёда шуда, аз оби зулоли ҷашмасор ташнигиашонро шикаста, каме дам гирифтанд (С.У.). 5. Ман аз Балҷувон ба суроги ў омада будам, яку ним моҳ боз ўро мечӯям (С.У.). 6. Дар ду соли ҳушкиву қаҳтӣ ҳукumat баъзе андозҳоро нисфӣ ва баъзери сеяк гирифта буд (С.У.). 8. Ў ҷоряқ ман гандум ё ҷав медиҳад, ту онро ба ҳарат бор карда боз бо ҳамон роҳ гирифта меорӣ (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар мисолҳо қадом хели шумораҳои миқдориро муайян намудед? 2. Аз ҳуд мисоле гӯед, ки дорои ҳам шумораи миқдорӣ ва ҳам тартибиӣ бопшад. 3. Шумораи миқдорӣ ва тартибиро таъриф кунед.



Таблитсаи б

**Савол ва супорииҳо:** 1. Шумораҳои дар таблитса додашуда-ро бо рақамҳо нависед. Намуна: чор – 4, ... 2. Фарки шумораҳои мураккаб аз таркибӣ дар чист?

**Машки 76.** Шумораҳоро навишта, сохташонро шарҳ дигед. ҳазору нӯҳсаду наваду як, дуюм, панҷум, се, чор, ҳашт, даҳ, бист, шашум, ҳафтум, дувоздаҳ, чилу чор, панҷоҳу панҷ, сесад, панҷсад, ҳафтоду ҳафт, ҳаштсад, сию чор, ҳаштоду панҷ, дусад, саду панҷоҳу се, сад.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Тамоми шумораҳои соддаро дар як сутун ва шумораҳои мураккабро дар сутуни дигар нависед. 2. Умумият ва фаркияти шумора аз сифат дар чист?

**Машки 77.** Дар мисолҳо шумораҳоро муайян карда сохта-шонро шарҳ дигед.

1. Ду ҳазор лашкари савора дар Регистон рӯ ба тарафи қалъя ба чандин қатор истода саф кашид. 2. Аз худи Бож ва ду - се дехаи ҳамсоя ҳаридорон баромаданд, аммо чун заминҳо чандон ҳосилхез набуданд, баҳои як ҷарӣ аз чорсад диром боло нарафт, фурӯшгар бошад умеди панҷсаддиромӣ дошт. 3. Ба

ҳамин тарз, вай пас аз ҳаждах соли мөхнати муттасил дар октябри соли нүхсаду наваду чор нусхай аввалини «Шоҳнома»-ро ба охир расонд (С.У.).

**Савол ва супоршишҳо:** 1. Дар бораи аҳамияти шумораҳо дар нутқ чӣ гуфта метавонед? 2. Аз худ дутогӣ ҷумла тартиб диҳед, ки яке дорои шумораи миқдорӣ, дигаре дорои шумораи тартибиӣ бошад.

**Машқи 78.** Аз худ ибораҳо тартиб диҳед, ки дар таркиби ҳар қадом нумеративҳо – та (-то), нафар, сар, банд, ҳисса, даста, туб истифода шуда бошанд.

Намуна: 10 нафар коргар, дуто қалам,...

**Машқи 79.** Нависед ва ба зери нумеративҳо ҳат қашида, ба имлояшон дикқат диҳед.

1. Донед, ки ман аз ин ҷо бист ман ғалла, сӣ сар ғӯсфанду буз ва панҷоҳ газ карбос намеравам. 2. Аммо чор танга барои нигоҳубини понздаҳ сар асп воқеан ҳам ноинсофӣ буд, Восеъ розӣ нашуд... 3. Аз даруни ҷомакӯҳнаи Ашӯр ҳафтодго тангай бухорӣ баромад. 4. Шаб дар ҷапу рости ў боз як даҳ нафар хизматгору ҷӯпону ғаллабонҳои аракин ва хоколуд хоб карданд. 5. Дар сари қӯчаи шурӯнгу хок даҳ – дувоздаҳ нафар занони пиру ҷавон қатор нишаста, косаҳои ҷӯбину сафолинро дар пешашон гузонта, аз роҳгузарон ҳайру садака металабиданд. 6. Дар токчаҳо ба шашто шамъдон шамъҳо даргирифта меистоданд, ки хонаро хеле равшан карда буданд (С.У.).

**Савол ва супоршишҳо:** 1. Ба ҷуз нумеративҳои дар матн буда боз қадом нумеративҳоро медонед? 2. Аз худ ду – сетогӣ ҷумлае гӯед, ки нумеративҳои худатон номбаркардагӣ истифода шуда бошанд.

**Машқи 80.** Мисолҳоро бодиқкат қироат намуда, муайян кунед, ки шумораҳо дар онҳо ба вазифаи қадом аъзои ҷумла омадаанд.

1. Шоир, инак, бори дуюм ба таомул хилоф кард. 2. Араби мушояткунанда он чиро, ки Фирдавсӣ худ медонист, ба ў ме-гуфт, яъне ки шаҳри Багдодро дар соли яксаду чиҳилуми ҳичрӣ

халифаи дувуми аббосӣ Абӯцаъфари Мансур бино кардааст. 3. Шоир дар қатори сеом баъди вазир менишаст. 4. Ҳар ду бо ҳам паймон кардаанд. 5. Фирдавсӣ аз панҷ ҳазор дирам, ки аз Аскофӣ расида буд, ду ҳазорашро ба Масъуд дод, ки ҳарчи роҳ бикунад. 5. Рӯзи ҷаҳоруми азодорӣ як пагоҳ Фотимабону, Манижа ва Рустамзод дар хона гирди болини бемор нишаста буданд (С.У.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Шумора дар ҷумла бештар ба вазифаи қадом аъзои он меомадааст? Ҷаро? 2. Аз ҳуд ду ҷумлае гӯед, ки дар яке шумора ба вазифаи мубтадо, дар дигаре ба вазифаи муайянкунанда омада бошад.

## МАТНҲО БАРОИ ТАКРОР, ТАҲЛИЛ ВА ДИКТАНТ

... – ман ба шумо ба сад ҳазор тангаатон може ду ҳазор тангагӣ фоида доданро таклиф кардам, ки ҳар ду моҳ чор ҳазор танга мешавад, – Мирзо Абдулло аз сандуқ вексели яксаду чор ҳазорсумии думоҳаро бароварда, ба Қориишкамба нишон дода давом кард. – Мувофиқи ваъдаам, ана ҳамин векселро тайёр карда мондам. Аммо шумо меҳоҳед, ки аз ман ба наваду шаш ҳазор танга ҳар моҳ ду ҳазор танга фоида гиред. Ин бозиатон бо ман намегузарад. Агар ба ҳамин муомила толиб бошед, боз чор ҳазор танга биёред ва вексели яксаду чорҳазориро гиред, агар толиб набошед, ин пулатонро бардошта баред ва маро бехуда аз корам намононед.

Қориишкамба бо шунидани ин ҷавоб бо суръати аз аввала ҳам баландтар ба тарафи банк давид ва чор ҳазор тангаи дигар гирифта ба назди Мирзо омад... (С.А.).

## Дар васфи Петербург

... Аз он ҷумла шабе моро дар маҷлиси ақд биталабиданд дар урдуи салтанат. Ва он иморатест шарқан ва гарбан дусаду чиҳил газ (тажминан 240 м.), шимолан ва ҷанубан дусаду бист газ, ҷаҳорошёна, муштамил ба хонаҳои заррандуда, дару девор аз берун ва дарун музайян ва мунаввар ва шаффоғ ва ҳамаи дарҳо оина. Шимоли ин иморат баҳрест...

Дутарафа ин дарёро бо сангҳои сафеди мучалло бардоштаанд. Ва ҳар чой бо зинае фаромаде дорад, барои об гирифтан ва ба дарё рафтан. Ва шабу рӯз чандин ҳазор киштии оташӣ ва бодӣ бар ин баҳр ҷорист, ки аз Рум ва Фарангистон меояд ва мегузарад.

Ва бар он баҳр ҷисре (пуле) бастанд ба қадри чаҳордаҳ хона, ҳар хона такрибан бист газ меояд. Ду хона аз он ҳамчӯ ду табакаи дарвоза аст, ки наздик омадани ҳар киштий фароз мешавад. Ва боз чун киштий бигзарад, фароҳам меояд (Аҳмади Дониш).

### Дар Бағдод

Бинои калони дуошёнаи меҳмонсаро дар даруни боф буд ва сӣ ҳучра дошт. Қатори ҳучраҳо, ки Фирдавсӣ бо Абдуллоҳ дар яке аз онҳо ҷойгир шуданд, дару тиреза ва айвонҳошон ба тарагфи Даҷла буда, меҳмонон метавонистанд ҷараёни пурмавчи оби гилолудро назора кунанд.

Пагоҳии рӯзи дигар мулизими даргоҳ омада, ба шоир аз номи ноиб сесад динор супурд. Фирдавсӣ ба воситай хизматгрони даргоҳ як нафар бозаргони тусиро, ки тараддуди ба ватан баргаштан дошт, аз корвонсароҳо дарак карда ёфта, бо гирифтани кафолатнома аз вай, нисфи атои ноибро бо ӯ ба Бож барои оилааш дода фиристод. Хизматгори даргоҳ рӯзе се бор барои меҳмон аз ошхони ноиб ҳурок меовард... (С.У.).

## САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТӢ ДОИР БА БОБИ «ШУМОРА»

1. Шумораҳо аз ҷиҳати соҳт ҷанд ҳел мешаванд?
  - а) 3 ҳел
  - б) 5 ҳел
  - в) 4 ҳел
2. Дар ҷумлаи «Даҳ аدادи ҷуфт аст» шумораи даҳ ба вазифаи қадом аъзои он омадааст?
  - а) ба вазифаи муайянкунанда
  - б) ба вазифаи хабар
  - в) ба вазифаи мубтадо
3. Шумораҳои таркибӣ аз шумораҳои содда бо илова карданӣ қадом пайвандақҳо сохта мешаванд?

- а) - ё, - ё ки  
 б) - у, (- ю)  
 в) ва
4. Қоидай зерин ба қадом ҳиссаи нутқ дахл дорад?: «Ҳиссаи нутқе, ки агад ва ҳангоми шумурдан тартиби предметхоро ифода мекунаад,»...
- а) ба исм  
 б) ба шумора  
 в) ба сифат
5. Дар байти зерин шуморахои яке ва сад ба вазифаи қадом аъзои чумла омадаанд?
- Сухан бисёр дону андаке гӯй,  
 Якеро сад магӯй, садро яке гӯй.
- (Низомӣ)
- а) ба вазифаи пуркунанда  
 б) ба вазифаи хабар  
 в) ба вазифаи мубтадо
6. Шуморахои панҷик, даҳяқ, чоряқ, сеяқ ба қадом хели шумораи микдорӣ мансубанд?
- а) ба шумораи аслий  
 б) ба шумораи тахминӣ  
 в) ба шумораи касрӣ
7. Нумеративҳои – та (- то) ва калимаҳои сар, нафар, дона, бандча, халта ба қадом хели шуморахо ҳамроҳ меоянд?
- а) бо шуморахои асливу тахминӣ  
 б) бо шуморахои тартибӣ  
 в) бо шуморахои касрӣ
8. Дар қадом баст танҳо шуморахои тартибӣ сабт шудаанд?
- а) чор, панҷ, чорум  
 б) шашум, даҳум, дуюм  
 в) се – чор, сеюм, бист
9. Дар қадом баст танҳо шуморахои микдорӣ номбар шудаанд?
- а) чордаҳ, панҷ, панҷоҳум, панҷум  
 б) се, ду, чор, чорсад  
 в) даҳ – ёздаҳ, бисту як, якум
10. Дар қадом баст танҳо шуморахои мураккаб сабт шудаанд?
- а) як, ду, дувоздаҳ  
 б) ҳафт, даҳ, понздаҳ  
 в) дусад, сесад, чорсад

11. Дар кадом баст нумеративҳо танҳо ба нумеративҳо ифода-  
кунандай исми шахс мансубанд?
  - а) сар, банд
  - б) дона, кило
  - в) нафар
12. Шумораҳое, ки микдори предметҳоро ба таври номуайян  
нишон медиҳанд, чӣ ном доранд?
  - а) шумораҳои аслий
  - б) шумораҳои таҳминӣ
  - в) шумораҳои касрӣ
13. Шумораҳоеро, ки ба воситай суффиксҳои -ум (-юм), -умин  
сохта мешаванд, чӣ меноманд?
  - а) шумораҳои микдорӣ
  - б) шумораҳои таҳминӣ
  - в) шумораҳои тартибиӣ
14. Шумораҳое, ки микдори муайяни предметҳоро ифода меку-  
нанд чӣ ном доранд?
  - а) шумораҳои аслий
  - б) шумораҳои таҳминӣ
  - в) шумораҳои касрӣ
15. Нумеративи сар бо кадом исмҳо кор фармуда мешавад?
  - а) бо исмҳои шахс ва ҷондор
  - б) бо исмҳои бечон
  - в) бо исмҳои ҷондори ғайришахс
16. Шумораҳои микдорӣ аз рӯйи маъно чанд хел мешаванд?
  - а) 2 хел
  - б) 4 хел
  - в) 3 хел
17. Дар кадом баст танҳо шумораҳои таркибиӣ оварда шудаанд?
  - а) чордаҳ, се, шаш
  - б) чоряқ, сяқ, чор, панҷ
  - в) бисту панҷ, чилу чор, ҳафтоду ҳафт

## ЧОНИШИН

**Машқи 81.** Хонед, мазмунашро накл намуда, хулосаatonро иброз доред.


... Пас то битвоиӣ аз некӣ кардан маёсой ва худро ба  
накӯиву накӯкорӣ ба мардумон намой ва чун намудӣ, ба хило-

фи намуда мабош. Ва ба зуфон дигар магүй ва ба дил дигар мадор, то **гандумнамои чавфурӯш набошӣ**.

Ва андар ҳама корҳо дод аз худ бидех, ки ҳар кӣ дод аз хештан бидиҳад, аз довар мустагни бошад. Ва агар ғаму шодӣ бошад, ғаму шодӣ ба он қасе гӯй, ки ўро темори ғаму шодии ту бувад. Ва асари ғаму шодӣ пеши мардумон пайдо макун, ба ҳар неку бад зуд шодмону зуд андӯҳгин машав, ки ин феъли қӯдакон бошад.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар ин матн қадом қалимаҳо ба ҷонишин мансубанд? 2. Ҷонишин чист? 3. Ифодаи **гандумнамои чавфурӯш** –ро маънидод кунед.

Таблитсаи 7



**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар ин таблитса ҳелҳои ҷонишин аз қадом ҷиҳат гурӯҳандӣ шудааст? 2. Байтҳоеро ба хотир оред, ки дорои ин ё он хели ҷонишин бошанд.

**Машки 82.** Мисолҳоро навишта, ба зери ҷонишинҳои шахсӣ ҳат қашед.

1. Ман худ бо вай гуфтугү мекунам. 2. Вай гоҳо ҳамин тавр қаҳр мекунад, меситезаду боз зуд ба худ меояд, пүшаймон мешавад. 3. Зотан, ўбачаи бад нест, туро дўст медорад. Ман инро бояд нависам, то панду ҳикмати қисса ошкор шавад. 4. Яке аз онҳо Абӯ Дулаф буд, вай дар байни толибильмон ба зеҳни тез ва ҳофизаи қавӣ мумтоз буд... 5. Бо қабули ин маблағ шумо ба ман марҳамат мекунеду маро андаке ҳам бошад аз хичолат мебароред (С.У.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Шахсу шумораи ҷонишинҳои ишопакардаатонро шарҳ дихед. 2. Дар ҷумлаҳои мазкур боз кадом ҳели ҷонишинҳо мавҷуданд? Бо истифода аз ҷонишинҳо аз худ дутогӣ ҷумла нависед.

**Машқи 83.** Ҷумлаҳоро бодикқат ҳонда, муайян кунед, ки қалимаҳои эшон, банда, қамина, ғақир ба ҷойи кадом ҷонишинҳо омадаанд. Яъне синоними кадом ҷонишинҳоянд?

1. Банда дербоз муштоқи дидори файзбор ва шарафосори ҳазратам будам. 2. Ҳеч гап не, сарбозон мувофиқи фармони ин ғақир амал кардаанд (С.У.). 3. Баъд аз чиҳил рӯз, вакте ки маро иҷозат доданд, ба ин қамина асле бо зину лаҷом таъян намуданд. 4. Аммо қамина дар ҳамин шаҳр дар бистари бемории гарибона чил рӯз хобидам ва ҳамин рӯз аҳволи худро қадре беҳтар ёфта, ба сайри қӯҷаву бозор шитофтам (Восифӣ).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Қалимаҳои номбурдаро шумо низ дар ҷумлаҳои худ истифода баред. 2. Аз асарҳои устод С.Айнӣ ва Ҷ.Икромӣ ҷумлаҳоеро ба дафтаратон нависед, ки дорои ҷунин қалимаҳо бошанд. 3. Ҷонишини нафсӣ -- таъкидӣ чист?

**Машқи 84.** Ифоданок қироат кардани байтҳои зеринро машқ карда, бароятон ҷонишинҳои дар он мавҷударо муайян намоед.

1. Агар бадгӯй наздики ту ояд.  
Бирон ўро, ки наздиқат нашояд.  
Аз ў маҷнав суханҳои хурофот,  
К – аз он ояд туро дар охир оғот.

(Носири Ҳусрав)

2. Кист он кас, ки шири софу лазиз  
Ба шумо аз чигар расонду чашонд.  
Баҳри осоиши шумо аз хоб  
Хесту гаҳвораи шумо ҷунбонд.  
Шустушӯ карда дасту пойи шумо,  
Аз муҳаббат ба ҷойи пок нишонд?

(Садриддин Айнӣ)

3. Бимирем чун кому ноком мо,  
Ҳамон беҳ, ки мирем бо ном мо.

(Фирдавсӣ)

**Савол ва супорииҳо:** 1. Қадом хели ҷонишинҳо дар порчаҳои шеърии боло мавҷуданд? Онҳоро эзоҳ дихед. 2. Интихобан аз шеърҳои овардашуда дутоашро аз ёд намоед.

**Машки 85.** Нависед, ба зери ҷонишинҳои соҳибӣ ҳат қашед.

1. Баъд аз он ки Қориишкамба аз они худаш будани он тоқияҳоро тасдик кард, тоқияфурӯш дастай тоқияҳоро қадре ба тарафи ӯ тела дод. 2. Агар ин ҳӯҷра ба даст дарояд, аз они шуморо гирам, мешавад. 3. Йиҳо ҳам бо сару гардани худ ба табақ наздиктар рафта, ҳамтабақи худро танг карда ҷаволаҳои қалонтарро аз они худ кардан меҳостанд (С.А.). 4. Алқисса, ҳар қадом худро бар болои они дигар меандоҳтанд ва худро сипари они дигар месоҳтанд. 5. Баъд аз ин туро зар бисёр даркор ҳоҳад шуд. Ман аз они туам. 6. Ҳусайнкунғирот гуфт: – Фам маҳӯред, ки ин бод ба мо таалпӯқ гирифт ва шумо ҳам аз они мо шудед. 7. Султон гуфт: – Ин байт аз они кӣ бошад, ки ҳамаи моро гирду гун кард? Ғақир арз кардам, ки ин байт аз они Мавлоно Убайдӣ аст (Восифӣ).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ҷӣ гуна ҷонишинҳоро соҳибӣ меноманд? 2. Хелҳои ҷонишинро бо мисоловарӣ номбар кунед. 3. Аз худ дутогӣ ҷумла гӯед, ки ҳар қадом дорои ду хели ҷонишин, аз ҷумла дорои ҷонишини соҳибӣ бошад.

**Машки 86.** Мисолҳоро бодиққат ҳонда, вазифа ва шахсуз шумораи бандакҷонишинҳоро шарҳ дихед.

1. Дар хотири Аҳмадбек, баъзе лавҳаҳои айёми ҷавонии худаш аз нав зинда гардидаанд. 2. Ҳайрият, ки миёнаш ба пеш монил буд ва аз зарбаи ҳариф лаҳзае ба тарафи рост қалавида, дарҳол худро дошта гирифт. 3. Ҳӯш ки бошад, имрӯз худат ов-

ринги он сўйи Панчро дидӣ? 4. Ана, ба баҳти мову ту имрӯз янгаат ҳам дар хона. 5. Шавҳар ва писарчаашро худат медонӣ. 6. ...Дар худи ҳамин ҷо, дар роҳрави меҳмонхона чой гирифта, зуд хобашон бурд. 7. Лекин суханаш ба мардум маъқул афтод магар, ки дар охир хеле чапакзаний карданд. 8. Ҳозир шояп ҳудашон омада монанд (Ф.М.). 9. Меҳмонони мардинаро падарам, амакам, бобои модариам, тагоҳоям... «хушомадед» мегуфтанд, меҳмонзанонро модарам, модаркалонам, занони тагоҳоям ва зани амакам меҳмондорӣ мекарданд (С.А.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Дар бораи бандакҷонишинҳо чӣ медонед? 2. Калимаҳои модар ва бобо –ро бо бандак-ҷонишинҳо тасриф кунед. 3. Аз худ ду – сетогӣ ҷумла гӯед, ки дар онҳо қисман калимаҳо дорои ҷунин бандакҳо бошанд.

**Машқи 87.** Матиро бодиққат ҳонед, вазифаи ҷонишинҳои нафсӣ – таъкидиро муайян кунед.

... Ман манфиат на аз дӯстон ёфтам, балки бештар аз душманон ёфтам. Агар дар ман феъле зишт бувад, дӯстон бар мӯъчиби шафқат бипӯшонанд, то ман надонам ва душман ба мӯъчиби душманий, ки дорад, бигӯяд, то маро маълум шавад. Он феъли бадро аз худ дур кунам. Пас он манфиат аз душман ёфта бошам.

Ту низ он дониш аз нодон омӯхта бошӣ на аз доно... Ҷун дар ҳештҳан ҳунаре бинӣ, ки дар амсоли худ набинӣ, ҳамеша ҳудро фузун аз эшон донӣ ва мардумон низ туро фузунтар донанд аз ҳамсарони ту ба қадру ба фазлу ҳунари ту. Ва чу марди оқил бубинад, ки вайро афзунӣ ниҳоданду бар ҳамсарони ў ба фазлу ҳунар, ҷаҳд кунад то фазилтару ҳунармандтар шавад. Пас ҳар гоҳ ки мардум ҷунин кунанд, дер напояд, ки бузургвор бар ҳама кас шавад.

Ва дониш ҷӯстан бартарӣ ҷӯстан бошад бар ҳамсарони ҳеш ва ҳаммонандон ва даст боздоштан аз фазлу ҳунар нишони курсандӣ бувад бар фурӯмоягон (Кайковӯс).

**Савол ва супоршиҳо:** Дар матн боз қадом ҳели ҷонишинҳоро вомехӯранд? 2. Аз худ бо истифодаи аз ҷонишинҳои нафсӣ ҷумлаҳо тартиб дихед. 3. Дар мисолҳои тартибдодаатон муайян кунед, ки ҷонишинҳо қадом ҳиссаҳои нутқро иваз намудаанд.

**Машки 87.** Чумлаҳоро нависед, чонишинҳои ишоратии дар он мавҷударо вобаста ба маънояшон шарҳ дидед.

1. Чаро бояд ки бо ман сухан чунон гӯяд, ки бо кӯдакон гӯяд. 2. Чунон мардеро пеши чу мане чаро дуруғ бояд гуфт. 3. Ва агарчи бисёр донӣ, он гӯй, ки ба кор ояд. 4. Ҳамон симои хурсонии хушсоҳт, ҳамон ҷашмҳои мешии на хурду на қалон, ҳамон риши хурдтараки сиёҳу сафед. 5. Шарм намедорӣ, ки дар шаъни бародарзодаат ҳамин ҳел гапҳои бемаза мезани? (С.У.)

**Савол ва супорииҳо:** Ба ҷуз ҷонишинҳои ишоратии дар матн буда боз қадом ҷонишинҳои ишоратиро номбар карда метавонед? 2. Ҷумлаи панҷумро таҳлили морфологӣ кунед. 3. Аз ҳуд ҷумлаҳо гӯед, ки дорои ин ё он ҷонишини ишоратӣ бошанд.

**Машки 88.** Дар ҷумлаҳои зерин ҷонишинҳои таъинӣ ва манфиро муайян намуда, шарҳ дидед.

1. Сукрот гуфт, ки: ҳеч ганҷе беҳ аз дониш нест ва ҳеч душман бадтар аз ҳӯйи бад нест ва ҳеч ҷизе бузургвортар аз дониш нест ва ҳеч пирояе беҳтар аз шарм нест. 2. Дар миёни сухан гуфт: «Эй ҳаким, имрӯз фалон мардро дидам, ки ҳадиси ту мекард ва туро дувову сано мегуфт». 3. Он гоҳ ки ту ҳама ҷиз омӯхтӣ ва донистӣ, ҳештанро аз ҷумлаи нодонон шумор, ки доно он гоҳ бошӣ, ки бар нодонии ҳеш воқиф гардӣ. 4. Ва ҳар чӣ гӯйӣ, рост гӯй. 5. Ва ҳеч суханро машикан ва маситон, то нахуст айбу ҳунари онро маълум нагардонӣ. 6. Ва бо ҳар кӣ сухан гӯйӣ, бингар то сухани туро ҳаридор ҳаст ё не (Кайковус). 7. Ҳар он чӣ, ки ман дар поезд медиҳад ва мешунидам, бароям ҳама нав, ногаҳонӣ ва шавқовар буд (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар мисолҳои боло боз қадом ҳели ҷонишинҳо мавҷуданд? 2. Аз ҳуд ду-сетогӣ ҷумла тартиб дидед, ки ҳар қадом дорои ҳам ҷонишинҳои таъинӣ, манғӣ ё номуайянӣ бошанд.

**Машки 89.** Пандҳоро ифоданок кироат намуда, ҳели ҷонишинҳояшонро аз рӯйи маъно шарҳ дидед.

1. Агар ҳоҳӣ, ки бар дилат ҷароҳат нарасад, бо ҳеч нодон мунозира макун (Кайковус). 2. Агар ҳоҳӣ, ки ҳама кас дӯсти ту бошад, қинаи ҳеч кас дар дил магир (Кайковус). 3. Лукмонро

гуфтанд: – Адаб аз кй омұхтй? Гуфт: – Аз беадабон: ҳар чй аз әшон дар назарам нописаңд омад, аз он пархез кардам (Сайди Шерозй). 4. Абұалй ибни Сино рүзе дар вакти пириаш давраи ҹавониашро ба хотир оварда гуфтааст, ки дар он вакт «... ба қадри тоқати инсонй ба улум вокиф шудам ва ҳар чй имрүз мединам, ҳамон аст, ки он рүз омұхтам...» 5. Аз Луқмони җаким пурсиданд, ки кадом талхй бошад, ки ба охир ширин гардад? Гуфт: – «Сабр» (Кайковус). 6. Ҳар кй илм омұхту амал накард, бад – он монад, ки.gov ронду тухм наяфшонд (Сайдй).

**Савол ва супориши:** 1.Бо истифода аз өнишинҳои дар ин ҹумлаҳо буда аз худ ҹумлаҳо тартиб дихед. 2. Өнишинро таъриф намоед. 3. Өнишинҳо аз рүйи маънно чанд хел мешудаанд? Онҳоро номбар кунед.

**Машқи 90.** Ҙумлаҳоро навишта, ба зери өнишинҳои номуайянй ва муштарак хат қашед.

1. Солех аз думи ким - кадом аспи рохгузар панч – шаш тор қили дароз канда оварда буд (С.У.). 2. Зани чаҳорум, ки модарам буд, ким – кадом китоберо бо оғанги маҳсуси таронамонанд хонда, ба меҳмононаш шунавонда нишаста буд (С.У.). 3. Ман аз ту ҳамту пурсидам, – гуфта ўро тасаллй доданй мешуд, аммо бенатица Зебй ким – чихо гуфта, то рафт баландтар ҳунгос зада мегирист (С.У.). 4. Модарам аз ким – кучо як порча ласи сиёҳ ба даст оварда, ба дүпидүй даромад (С.У.). 5. Мо ба яқдигарамон нигоҳ карда хомүш менишастем, баъзе касон бо ҳам пичиррос мезаданд (С.У.). 6. Ҳар ду ҳам яқдигарро нағз мешинотанд (Х.К.). 7. Ягон даҳ – ёздаҳсола будам, ки иди Наврүз – иди сари сол шуд (Р.Ч.). 8. Аммо Мусича аз беруну Кумрй аз дарун нұл ба нұл шуда гулүи яқдигарро хоридан мегирифтанд (Р.Ч.). 9. Онҳо зуд бо ҳамдигар ошно шуданд (Р.Ч.).

**Савол ва супориши:** 1. Аз худ ҹумлаҳое гүед, ки дорой өнишинҳои номуайяниву муштарак бошанд. 2. Таърифи өнишинҳои номуайяниву муштаракро гүед. 3. Кадом өнишинҳо бо дефис ё бо й – и заданок навишта мешаванд?

**Машқи 91.** Матнро навишта, ба зери өнишинҳо хат қашидә, имло ва сохти онҳоро шарҳ дихед.

Чун ба наздики иморат расидем, чамъе шамшерхо дар даст ба муқобили мо баромадандӣ ва ба мо ҳамла оварданд. Мо гурехтем ба он ҷое, ки аз он ҷо ба боғ даромада будем, расидем.

Миркавомиддин, ба тариқае ки ба боғ даромада будем, ба дӯши ман баромада, худро ба сари девор гирифт. Аммо ба ман нигоҳ накарда, аз бими дастгир шудан шитобкорона худро аз девор поин андохт ва бадар рафт. Шамшердорон аз думболи мо расиданд ва моро дастгир карда, занон-занон пеши иморат бурданд ва хостанд, ки моро ҳамон замон ба пеши амир Ҳусейн дароранд, ки соҳиби он боғ будааст (Восифӣ).

*Савол ва супоршиҳо:* 1. Ҷонишинҳои содда ва мураккабро номбар қунед. 2. Ҷӣ гуна ҷонишинҳоро таркибӣ меноманд? 3. Аз ҷонишинҳои шеърии медонис-таатон ҷандтоашонро қироат қунед, ки дорои ҷонишинҳо бошанд. 4. Ҷонишинҳо дар ҷумла ба вазифаи қадом аъзоҳои он омада метавонанд?

## МАТНҲО БАРОИ ТАКРОР

...Факир гуфтам: - Агар ҳамин замон аз боғ бароем, мумкин аст, ки ба шаҳр даромада натавонем, чунки эҳтимоли дастгир шуданамон ҳаст. Беҳтар он аст, ки сабр қунем, то шаб дарояд.

Ин таклиф ба ҳама мақбул афтод ва Фиёсиддин дарвозаи боғро то нимааш аз дарун хокрез кард. Намози шом шуд. Ҳама аз болои бом ба тарафи ҳамсоя гузашта, аз дари сарои ӯ берун баромадем. Намози хуфтан буд, ки ба дарвозаи Малик расидем.

Шоҳвалий гуфт: - Ба ҳавлии мо ва ҳешовандони мо рафтан бағоят ҳавфнок аст. Ҳарчанд ҳавлии шумо ҳам ҳамин ҳукмро дорад, аммо аз он ҷо, ки шумо ба Шайхулислом ва дигар қалонии шаҳр шиносони маҳсусе доред, мумкин аст, ки он ҷо аз ҳучум ва тороҷи аскарони бегона маҳфуз монад. Факир розӣ шудам, ҳама ба он тараф рӯ овардем, ду пос аз шаб гузашта буд, ки ба хона расидем. Онҳоро ба меҳмонхона даровардем ва ҳамёнҳоро дар деги бузурге андохтем ва бо Фиёсиддин он дегро ба тарзе ғурондем, ки агар навкарони Шайбоникон ба масал дар он ҷо ғуронида будани он ҳазинаро донанд ҳам, бароварда наметавонистанд (Восифӣ).

\* \* \*

... Фуур ҳам ба кас ёрй мерасонад, лекин он ёридиҳандаи хуб не! Фуур мефармояд ва талаб мекунад, ки нағз хон, ба суоли муаллим чунон ҷавоб дех, ки ҳама қоил шаванд ва ҳеч кас эрод гирифта натавонад. Бинобар он буд, ки дар синфҳои боло Зайнаб ба суоли муаллимҳо ҳамеша ҳудбоварона ва гоҳо бебокона ҷавоб медод. Дар ин ҷо вай нисбат ба синфҳои якум беҳтар меҳонд. Рафту агар муаллим ягон ҳатои ӯро нишон дидад, Зайнаб мағрурона сар метофтут гап намезад. Дар ин ҷо мағрурӣ ба гарданшахӣ табдил меёфт. Вай медонист, ки гуноҳи ӯро авғ мекунанд, медонист, ки ӯро нисбат ба дигарон тарҷӯҳ медиҳанд. Роҳбари синф дар бисёр мавридҳои зарурӣ ҳам падару модари ӯро ҷег намезад ва шояд ба ҷег задан ҷуръат намекард.

Боре, дар синфи ҷорум, пеш аз имтиҳонҳо воқеае рӯй дод, ки Зайнаб онро тамоми умр аз ёдаш намебарорад. Муаллими онҳо саҳт қасал шуда, ба қасалхона афтод. Ба ҷойи вай муаллимаи машҳур Саодат Ҳакимова ба дарс даромад (Ч.И.).

## САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТӢ ДОИР БА БОБИ «ҶОНИШИН»

1. Ҳиссаи нутқе, ки ба ҷои исм, сифат ва шумора кор фармуда мешавад, چӣ ном дорад?
  - а) исм
  - б) сифат
  - в) ҷонишин
2. Дар байти зерин таркиби ҳар кӣ қадом ҳиссаи нутқ аст?  
Ҳар кӣ нон аз амали ҳеш ҳӯрад,  
Миннати Хотами Тойӣ набарад!
  - а) исм
  - б) сифат
  - в) ҷонишин
3. Ҷонишинҳои они, аз они ба қадом ҳели ҷонишинҳо тааллук доранд?
  - а) ба ҷонишинҳои шаҳсӣ
  - б) ба ҷонишинҳои ишоратӣ
  - в) ба ҷонишинҳои соҳибӣ
4. Калимаҳои **факир**, **камина**, банда бо қадом ҷонишинҳо синоним шуда метавонанд?

- а) ба чонишии ту  
 б) ба чонишини вай  
 в) ба чонишини ман
5. Дар байти зерин таркиби ҳеч кас ба кадом хели чонишин мансуб аст?
- Рӯ намеорад ба хони ҳеч кас соҳибхунар,  
 Боғён ризқи худ аз пушти гулистон меҳӯрад.
- (Сайидои Насафӣ)
- а) ба чонишини шахсӣ  
 б) ба чонишини нафсӣ- таъқидӣ  
 в) ба чонишини инкорӣ
6. Калимаҳои хеш ва ҳештган синоними кадом чонишин мебошанд?
- а) синоними ман  
 б) синоними вай  
 в) синоними худ
7. Дар ҷумлаи «Ин китоб аз они ман аст» чонишини ман ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадааст?
- а) ба вазифаи ҳабар  
 б) ба вазифаи мубтадо  
 в) ба вазифаи пуркунанда
8. Ҳиссаҳои -ам (-ям), -ат (-ят), -аиши (-яш), -амон (-ямон), -атон (-ятон), -ашон (-яшон) -ро чӣ меноманд?
- а) бандакҷонишинҳо  
 б) бандакҳои феълӣ  
 в) бандакҳои ҳабарӣ
9. Дар байти зерин чонишини ҳар кӣ ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадааст?
- Ҳар кӣ дорад донишу ақлу тамиз,  
 Ахли ақлу илмро дорад азиз.
- (Аттор)
- а) ба вазифаи пуркунанда  
 б) ба вазифаи муайянкунанда  
 в) ба вазифаи мубтадо
10. Дар байти зерин калимаи ҳама кадом хели чонишин аст?

Биё то ҷаҳонро ба бад наспарем,  
 Ба қӯшиш ҳама дасти некӣ барем.

(Абулқосим Фирдавсӣ)

- а) чонишини шахсӣ  
 б) чонишини таъинӣ  
 в) чонишини таъқидӣ
11. Кадом чонишин ба ҷойи ту омада, ҳурмату эҳтиромро ифода мекунад?
- а) чонишини мо  
 б) чонишини шумо  
 в) чонишини онҳо
12. Чонишинҳое, ки пурсиҷро ифода мекунанд, чӣ ном доранд?
- а) чонишинҳои шахсӣ  
 б) чонишинҳои соҳибӣ  
 в) чонишинҳои саволӣ
13. Дар қадоме аз се бости зерин танҳо чонишинҳои таъинӣ оварда шудаанд?
- а) ин, он, ҳамин, ҳамон.  
 б) ман, ту, вай, мо, шумо.  
 в) ҳар кӣ, ҳар чӣ, ҳар қадом, ҳама.
14. Дар рубоии зерини ибни Сино ҷанд қалима ба чонишин мансуб аст?
- Бо ин ду- се нодон, ки чунон медонанд,  
 Аз ҷаҳ, ки донои замон эшонанд.  
 Ҳар бош, ки ин ҷамоа аз фарти ҳарӣ,  
 Ҳар к-ӯ на ҳар аст, кофираш меҳонанд.
- а) ҷорто  
 б) панҷто  
 в) шашто
15. Чонишинҳои ким-кӣ, ким-чӣ, баъзе, ягон, ким-қадом, фалон ба қадом хели чонишинҳо мансубанд?
- а) ба чонишинҳои таъинӣ  
 б) ба чонишинҳои номуайянӣ  
 в) ба чонишинҳои манғӣ

## ФЕЉЛ

**Машқи 92.** Ҳикояро бодиққат хонда, мазмунашро накл кунишад ва баъд андешаи худро доир ба он гӯед.

## Хуфтану осудан

Бидон ва огох бош, эй писар, ки... бисёр хуфтан одати носутуда аст, танро коҳил кунад ва табъро шӯрида кунад ва сурати рӯйро аз ҳол ба беҳолӣ барад. Панҷ чиз аст, ки чун ба мардум расад, дарҳол сурати рӯйро мутагайир кунад: яке нишоти ногаҳон ва яке гами муфочо ва яке ҳашм ва яке хоб ва яке масти.

Ҳамчунон ки хуфтани бисёр зиёнкор аст, нохуфтган ҳам зиён дорад... Ва ҷоҳилон аз ин бисту ҷаҳор соат ниме бихусбанд ва ниме бедор бошанд. Ва ҷоҳилон ду баҳр бихусбанду баҳре ба кори ҳеш машғул бошанд. Ва оқилон баҳре бихусбанду ду баҳр бедор бошанд, бар ин қисмат, ки ёд кардем, ҳар ҳашт соате аз гунаи дигар (Кайковус).

**Савол ва супорииҳо.** 1. Матнро рӯбардор намуда, ба зери ҷонишин ҳо як ҳат ва ба зери феълҳо ду ҳати рост қашед. 2. Ба он феълҳо савол гузоштанро шифоҳӣ машқ кунед. 3. Феъл чист?

**Машқи 93.** Ҷумлаҳоро навишта, ба зери феълҳо ҳат қашед.

1. Ман андешидам, ки бе тағири либос дар он ҷоҳо рафтани муносиб нест. 2. Бинобар ин, ба ҳонаи яке аз ҳешони ҳуд рафтам. 3. Дар ҳамин вақт мардум дари ҳаммомро гирифтанд ва ҳаммомӣ ба ҳонаи Сайф ҳабар фиристод. 4. Ман ин таклифи ӯро қабул кардам, ҳар ду ба Машҳад рафтем. 5. Бо ту ба ҷое нарасидай, ки ба ёрмандӣ ва роҳбарии ман роҳ ба мақсади ҳеш барӣ. 6. Кимиёғар дар ин рӯзҳо ҳар рӯз ба зиёрати мазороти Ҳирот мебаромад. 7. Мо фикр карда бинем, баъд аз он ба шумо ҳабар медиҳем. 9. Онҳо дар роҳи ҳудо ба мо танга ва пул медонанд ва дуо мегирифтанд (Восифӣ).

**Савол ва супорииҳо.** 1. Замон ва шахсу шуморай феълҳои ишоракардаатонро шарҳ дихед. 2. Ба назари шумо, дар мисолҳои додашуда қадом хели ҷонишинҳо дидা мешаванд? 3. Фарки феълро аз исмҳо, пеш аз ҳама, дар чӣ мебинед?

**Машқи 94.** Ба ҷои нуктаҳо аз феълҳои дар қавс буда мувофиқашро гузошта, ҷумлаҳоро рӯбардор намоед.

Ман ба он кӯчаи беодам яккаву танҳо ... ва дар бораи рӯзҳои гузаштаи ҳуд ... . Дар ҷое, дар канори он кӯча, айвони сар ба осмон кашидае ... . Ин бино ба ёди ман биноҳои ҷандид-

ношёнаи Ҳиротро ..., ки ман аз ҳар қадоми он биноҳо доғи ҳасрате дар дил....

Аз он чо .... Дар охири ин кӯча пири равшанзамиреро ..., ки дар лаби ҷӯ ... Чун он пир маро ..., шитобкорона дасту рӯйи худро бо рӯймоле, ки монанди риши худаш сафед ва бегубор буд, ..., ба тарафи ман ... ва падарона маро ба канор қашида... ва бо камоли муҳаббат ва меҳрубонӣ: - Ҳайра мақдам – қадаматон нек бод, хуш омадед, - гуфт (Восифӣ).

(замзама мекардам, баромад, мерафтам, меовард, доштам, гузоштам, дидам, таҳорат мекард, дид, пок карда, мулоқот кард, давид)

*Савол ва супорииҳо.* 1. Қадоме аз феълҳои дар матн буда, амалу ҳолатро ва қадомашон ҳаракати предметро ифода кардаанд? 2. Аз худ ҳам шифоҳӣ ду-се чумла гӯед, ки феълҳои дар қавс додашуда бошанд. 3. Ҳар як замони феълро таъриф кунед.

**Машқи 95.** Ҷумлаҳоро навишта ба зери бандакҳои феълӣ як ва ба зери бандакҳои хабарӣ ду хат қашед.

Ман ҳам бо миннатдорӣ ва мамниунияте, ки ба меҳрубонӣ ва шафқати он гуна бузургвор сазовор бошад, қабул кардам ва хонааш ҳамроҳ рафтем. Ӯ дар канори ҳавзи пурсоје гилеме андохта, маро шинонид ва таомеро, ки ҳозир дошт, овард... Он пир чунон тамаллуқ мекард, ки ман шарм медоштам ва дар хичолат мемондам. Аммо ӯро аз ин гуна муомила манъ кардан наметавонистам. Зоро ман пай мебурдам, ки ӯ аз камоли нармии табиат ва покии тинат ба ҳурмат кардани одамон, хусурсан, гарib ва мусоғирон одат кардааст (Восифӣ).

*Савол ва супорииҳо.* 1. Шахсу шумораи феълҳоро вобаста ба бандакҳояшон шарҳ дихед. 2. Бандакҳои феълӣ ва хабариро як-як номбар кунед. 3. Аз қадом ҷиҳатҳо бандакҳои хабарӣ аз бандакҳои феълӣ фарқ мекунанд?

**Машқи 96.** Ҳикоятро бодикӯат хонда, хулосаатонро доир ба мазмуни ҳикоя иброз намоед.

## Хикоят

Чунон шунидам, ки марде ба сахаргох, ба торикӣ, аз хона берун омад, то ба гармоба равад. Дар роҳ дӯстери аз они хеш бидид.

Гуфт:

— Мувофиқат қунӣ бо ман, то ба гармоба равем?  
Дӯст гуфт:

— То ба дари гармоба бо ту ҳамроҳӣ қунам. Лекин дар гармоба натавонам омад, ки шугле дорам.

То ба наздикии гармоба бо вай бирафт. Ба сари дуроха расиданд. Ва ин дӯст, пеш аз он ки дӯстро хабар діҳад, бозгашт ва ба роҳе – дигар бирафт. Иттифоқо, тарроре аз паси ин мард ҳамеомад, то ба гармоба равад ба таррории хеш. Аз қазо ин мард бознигарист. Таррорро дид ва ҳанӯз торик буд. Пиндошт, ки он дӯсти ўст. Сад динор дар остин дошт, ба дасторча баста. Аз остин берун кард ва бад-он доду гуфт:

— Эй бародар, ин амонат аст, бигир то ман аз гармоба баројам, ба ман боздиҳӣ.

Таррор аз вай биситонд ва ҳам он ҷо мақом кард, то вай аз гармоба баромад, равшан шуда буд. Ҷома пӯшиду рост бирафт. Таррор ўро бозхонду гуфт:

— Эй ҷавонмард, зари хеш биситону пас бирав, ки имрӯз ман аз шуғли хеш бозмондам аз ҷиҳати амонати ту.

Мард гуфт:

— Ин амонат чист ва ту чӣ мардӣ?

Таррор гуфт:

— Ман марде таррорам ва ту ин зар ба ман додӣ, то аз гармоба бароӣ.

Мард гуфт:

— Агар таррорӣ, ҷаро зари ман набурдӣ?

Таррор гуфт:

— Агар ба саноати хеш бурдаме, агар ин ҳазор динор будӣ, наандешидаме аз ту ва як ҷав боз надодаме. Валекин ту ба зинҳор ба ман супурдӣ ва дар ҷавонмардӣ набошад, ки ба зинҳор ба ман омадӣ, ман бар ту ноҷавонмардӣ кардаме, шарти муруvvват набудӣ (Кайковус).

*Савол ва супоришиҳо.* 1. Як – як феълҳои дар матн бударо аз рӯи шахсу шумора ва замон шарҳ дихед. 2. Тарзи ифодай қадом феълҳои дар матни мазкур буда имрӯз маъмӯл нестанд? 3. Дар бораи асосҳои феъл маълумот дихед.

**Машқи 97.** Мисолҳоро навишта, феълҳои тасрифшавандаро бо хати рост ва феъли тасрифнашавандаро бо хати мавҷнок ишора кунед.

1. Хоча Абдулфазл факирро чиҳил рӯз дар Фароҳ нигоҳ доштанд (Восифӣ). 2. Ҷавон изо қашидагӣ барин лабашро инҷ намуда ба замин нигоҳ кард (С.У.). 3. Пас аз ин воқеа Шакар дар байнӣ мардум ном баровард, ўро ҳама Шакар – баҳодур мегуфтагӣ шуданд (С.У.). 4. Диdam, ки намешавад, пайташро ёфта, ронамро ба таги шикамаш монда, вайро ҷапагардон карданӣ шудам, аммо вай нағалтид (С.У.). 5. Ҳалқ талотӯб карда гавғо бардошт, одамҳо фарёдкунон ким – чиҳо мегуфтанд, аммо ба гӯши ман ҳеч чиз намедаромад (С.У.). 6. Ман давон – давон ба боф рафта, фармоиши падарамро ба модарам ва бародарам расонидам ва боз гашта ба сари ҷӯй омадам (С.У.).

*Савол ва супоришиҳо.* 1. Феълҳои дар матн бударо истифода намуда ҷумлаҳо созед. 2. Фарқи феъли ҳол аз сифати феълӣ дар чист? 3. Яке аз феълҳоро, аввал, бо бандакҳои феълӣ баъд, бо бандакҳои хабарӣ тасриф кунед.


**Машқи 98.** Ҷумлаҳоро бодиққат ҳонда дар онҳо феълҳоро аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед.

1. Руқиябегим ба Мирзобайрам майл ва муҳаббат пайдо карда буд. 2. Дар рӯ ба рӯи вай қариб панҷоҳ нафар навкар даст пеш гирифта мунтазир истодаанд. 3. Дар ин ҷо сандуқҳои бисёр қалонро болои ҳам ниҳода буданд. 4. Дар гӯшае духтари паририӯе, ки офтоб аз тоби ҷамолаш бетоб мешул. нишаста буд. 5. Агарчи онҳо алҳол пинҳон шудаанд, боз бар сари ин шаҳр омада, истило ҳоҳанд кард. 6. Ўмаро ба бофчае даровард, ки дар он ҷо ҳарбуза кишта шуда буд. 7. Мо, барои он ки дубора ба он корвониён барнаҳӯрем, бероҳа рафта, баъд аз се рӯз ба Ҳирот расидем. 8. Вай он лаълпораро ба ду ҳазор танга харидор шуда буд, модарам се ҳазор танга пурсида буд (Восифӣ).

**Савол ва супоришиҳо.** 1. Дар мисолҳои боло кадом феълҳо ёридиҳанда шуда омадаанд? 2. Бо истифода аз феълҳои содда, сохта ва таркибӣ аз худ се чумла созед. 3. Феъли бетоб шудан ба кадом маъно истифода шудааст?

**Машқи 99.** Сабаби содда, сохта ё таркибӣ номида шудани феълҳоро аз рӯйи таблитсаи додашуда шарҳ дидед.

Таблиғсаи 8



**Савол ва супоришиҳо:** 1. Шумо ҳам айнан чунин таблитса сохта, онро ба феълҳои наве, ки аз китобҳо ҷамъ намудаед, пур кунед. 2. Феъл дорои ҷанд асос аст? 3. Феълҳо чӣ тавр тасриф мейбанд?

**Машқи 100.** Ҳикояро бодиққат ҳонда, мазмунашро нақл қунед ва доир ба он хulosatonro гӯед:

### Ҳикоя

Шунидам, ки вақте Соҳиб Исмоил ибни Аббод нон меҳурд бо надимону қасони хеш. Марде луқмае аз кося бардошт. Мӯе дар он луқмай ў буд. Мард намедид. Соҳиб бидид, гуфт:

– Он мүй аз луқма берун кун. Мард луқма аз даст биниҳод ва бархосту бирафт.

Соҳиб фармуд, ки бозоредаш. Соҳиб пурсид, ки ё фалон, нон нахӯрда аз хон чаро бархости?

Мард гуфт:

– Маро нони он кас нашояд хўрд, ки мүй дар луқмаи ман бинад.

Соҳиб саҳт хичил шуд аз он сухан (Кайковус).

**Савол ва супорииҳо.** 1. Аввал феълҳо ва баъд ҷонишинҳои дар матн бударо ба дафтаратон нависед ва онҳоро аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед. 2. Хелҳои ҷонишино (аз рӯйи маъно) номбар кунед.

**Машқи 101.** Ҷумлаҳоро нависед, баъд феълҳои соддаро бо рақами 1, соҳтаро бо рақами 2 ва таркибиро бо рақами 3 ишора намуда, ба шарҳашон омода бошед.

1. Кутбия баъд аз навиштани мактуб, як бори дигар худаш хонда, андаке табассум кард ва ба лифофа андохта монд. 2. Лабҳои тунуки вай табассуми доимиро тарқ намуданд. 3. Дар он хонаи ороста танҳо ду кас дар пешгоҳ, дар пеши тирезаи дар боло, сӯҳбат карда менишастанд. 4. Дар ин байн Кутбия ба Зайнаб ишора карда, дар бораи як ҳодисаи гузашта ёдоварӣ намуд, ки Зайнаб беихтиёр хонда карда монд. 5. Кутбия ду дона кулчаи равғаниро шикаста, ба пеши худ ва ба пеши Зайнаб ниҳод (Ч.И.).

**Савол ва супорииҳо.** 1. Дар бораи соҳти феълҳо дар асоси мисол-оварӣ аз ҷумлаҳои боло маълумот дихед. 2. Дар ҷумлаҳои мазкур қадом феълҳо таркибии феълӣ ва қадомашон таркибии номӣ?

**Машқи 102.** Ҳар як ҷумларо бодикқат ҳонда ҳар як феъли онро аз рӯйи маъно: монда ё гузаранда, мустақил ё давомдор буданашон эзоҳ дихед.

...Фасли баҳор дар қишлоқи Лолазор боз ҳам зеботар ва дилработар ҷилвагар мегардад. Зеро ки он дар домани кӯҳ ва канори водии зархез воқеъ гашта, аз як тарафааш, дарёчай кӯҳӣ ва, аз як тарафааш, сой мегузарад. Аввали баҳор дару бом ва ҳамаи атроф лолапӯш мегардад. Дар шоҳи дараҳтони анбӯҳи

ин қишлоқ мургакони бисёре нагмасарой мекунанд. Булбулони сармаст тамоми шаб ва аввали рұз чаҳ – чаҳ мезананд.

Баҳорон аз баландй ба водии он чо назар кунед: манзараи меңнати қаҳрамононаи одам – одами пурзүр ва тавоно, ки техникаро ба худ хизматтор кардааст, одаме, ки күхро талқон мекунад ва аз хок зар мерүёнад, дикқати шуморо ба худ қалб мемнамояд. Мебинед, ки дар ҳар қо қартоғанда замин ронда, тухм кошта гаштаанд (Ч.И.).

**Савол ва супоршишқо.** 1. Аз феълҳои таркибии дар матибуда қадомашон феълианду қадомашон номй? 2. Феълҳои дар матн бударо, аз ҷиҳати он ки чиро: амал, ҳолат ё ҳаракати предметро фаҳмондаанд, шарҳ дихед.

**Машқи 103.** Мисолҳоро навишта, феълҳои бевоситаро бо як ва бавоситаро бо ду ҳати рост ишора кунед.

1. Вай ба девонхонаи худ баргашта, бо ҳамроҳии амалдорони девонаш сари ҳисобу китоб нишастан. 2. Ў аввал номнавис кунонд ва баъд худаш шикояткунандагонро аз назар гузаронд. 3. Пагоҳӣ фармони мувофиқ ба имзои ҳаким пешниҳод шуд, ҳаким фармонро нахонда имзо кард. 4. Рӯзи равшани офтобӣ Фирдавсӣ дар хучраи худ гарки эҷоди ашъор буд, ки бандоҳоҳ саҳт – саҳт қўфта шудани дарвозаи ҳавлий шунида шуд. 5. Аҳли дех ба назди шоир омада, шикоятномае нависонда гирифтанд, то ки ба пеши ҳаким бурда арз кунанд. 6. Ба сари шоир фикре омад ва ў он фикрро ба амал оварданӣ шуда, фавран ба Алӣ Дайлами хушнавис кас фиристод (С.У.).

**Савол ва супоршишқо.** 1. Сабаби бавосита ва бевосита будани феълҳои инпоракардаатонро шарҳ дихед. 2. Феълҳои бавосита чӣ тавр сокта мешаванд? 3. Феълҳои бевоситай дар ҷумлаҳои боло бударо шифоҳӣ ба феълҳои бевосита баргардонед. 4. Намудҳои феълро номбар кунед.

**Машқи 104.** Аз мисолҳои зерин аввал феълҳои мутлақ ва баъд давомдорро навишта гиред.


1. Дар аснои сайр ногоҳ дидам, ки нозаниндухтаре сар аз дарича берун баровард. 2. Ман ин лаълро ба ду ҳазор танга қабул мекунам ва ба ту ҳазор танга медиҳам. 3. Созандагон мемнавохтанд, хонандагон месуруданд, раққосони соҳибчамол

хунарнамой мекарданд. 4. Дилем, ки дар сари суфа марде дар гојти бузургй ва ҳашамат нишастааст. 5. Дар вакте ки гурехта мерафтам, аз пешам ҷӯи калоне баромад, ки ба бое даромада мерафт (Восифӣ). 6. Баъд аз хеле интизорӣ мулозими даргоҳ баромада гуфт, ки мазмуни арзи онҳо ба ҳаким маълум ва ўхоло чи гуна қонеъ гардонидани илтимосашонро мулоҳиза карда истодааст (С.У.).

**Савол ва супорииҳо.** 1. Феълҳои навиштаатонро, аз рӯи он ки кадомашон мондаву гузаранда ва кадомашон бавосита ё бевосита мешаванд, шарҳ диҳед. 2. Феълҳои навиштаатонро аз ҷиҳати соҳт ҳам шарҳ диҳед. 3. Фарқи феъл аз исм дар чист?

**Машки 105.** Сабаби ба замони гузашта, ҳозира ва оянда ҷудо кардани феълҳоро аз рӯи мисолҳои дар таблитса буда шарҳ диҳед.


Таблитсаи 9



**Савол ва супорииҳо.** 1. Аз худатон низ доир ба замонҳои феъл мисолҳо оваред. 2. Таърифи таҳминии ҳар як замони феълро худатон гӯед. 3. Доностани замонҳои феъл чӣ аҳамият дорад?

**Машки 106.** Бо мазмуну мундарицаи таблитса шинос шуда, сабаби ба ин ё он суга мансубият доштани феълҳои дар катакҳо бударо гӯед.

Таблитсаи 10



**Савол ва супорииҳо:** 1. Пайгириона ба мисолҳои додашуда шумо ҳам доир ба ҳар як хели сугаи феъл ду – сетогӣ мисол оваред. 2. Суга чист?

**Машки 106.** Матнро хонед ва дар он дорои кадом хели суга будани феълҳоро муайян намоед.

- Ҳамон рӯз, ки қосиди Олтунтош номаи Үнсуриро гирифта, ба шитобу ҷадал ба Ҳирот баргашт, ҳоким фармуд – Фирдавсиро дар наздаш ҳозир карданд.
- Шумо китобатонро ба мо бидижед, мо ба маликушшуаро мефиристонем, худатон ба ватанатон баргашта хотирчамъ биншинед, шуморо худашон ба даргоҳ талабида, иззату икром карда, китобатонро писандида, ба шумо аз ҳазина силаи калон медиҳанд.
- Шоирпарварии аълоҳазрат, саховатмандиашон, албатта, ба худатон маълум будагист (С.У.).
- Духтарам рафт, хона танҳо монд, акнун ягон домод ёфтагистӣ магар?.
- Нозгул ... ҳозир боз зеботару хушрӯйтар шудагист... (Р.Ҳ.).
- Гӯш кун, ду – се байт хонда дихам.
- Ана, маро бин, дар дунё аз ҳама ҷонварҳо бисёртар –


сесад сол зиндагӣ мекунам (Р.Х.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Шахсу шумораи феълҳои дар ҷумлаҳои боло бударо шарҳ дихед. 2. Ба қадом намудҳои феъл тааллуқ доштани феълҳои ҳозир қарданд, ёфтагистӣ ва ҳонда дихамро фаҳмонед. 3. Феъли ҳонда дихам ба асоси қадом замони феъл мансуб аст.

## МИСОЛҲО БАРОИ ТАҲЛИЛИ ЗАМОН ВА СИФАҲОИ ФЕЪЛ

1. Чинифурӯш чойи нимсардишудаи пиёларо ба зудӣ нӯшида, ба он пиёла чой рехта, ба Қориишкамба дода, бо табассуми истеҳзоомез ионхӯрӣ ва ҷойнӯшии ӯро тамошо карда истод. 2. Аттор табассумкунон сарпӯши як тоси мисинро, ки дар пешаш истода буд, күшода, аз даруни вай бо белҷаи оҳанин ҷормағз барин гулқанд гирифта, ба тарафи Қорӣ дароз кард. 3. Ман вақте ба дари сарои Ҷаннатмаконӣ расидам, ки Раҳими Қанд палоси худро дар бағал ва лаълиашро ба даст гирифта омодаи рафтани шуда истодааст. 4. ... барои ихлоси дехқонро ба худ ҷалб кардан ва назро зиёдтар ситондан дуоҳои ҳонда истодаашро баландтар, баробар ва қоривор ҳондан гирифт. 5. Зоро агар онҳо худашонро ношунида нишон диханд ҳам, дигарон мешуниданд, ки як занаки девона калонони шаҳрро чӣ гуна масхара карда истодааст (С.А.). 6. Ҳар чӣ арақ омодааст, табатон паст шудагист? 7. Арз карда бошад, қардагист, - гуфт машкоб. 8. Дари баҳти ту ҳам як күшода мешуд, ман ба муроду мақсадам мерасидам (Ч.И.). 9. Дав, барраҷаи оча, кордро оварда ҳарбузаатро күш. 10. Боз камтар сабр кун, бибеш, дадот аз Қиргизистон имрӯз ё фардо меомадагист. 11. Аз ин се ҷиз: якум дуздӣ, дуюм ятимонро озор додан, сеюм баҳилӣ гурезӣ ба орзуят мерасӣ (С.У.). 12. Абдулҳафиз – амак аробаро қатӣ карда, бо ҳамроҳии Аҳорроҳча сари маро сила карда истод. 13. То он дам иморати ҳавлии худи мо ҳам ба охир мерасидагист, баъд мо туру ба падарат супурда, худамон кӯчида меравем (Ч.И.).

**Машки 107.** Бо мундариҷаву мисолҳои дар таблитса овардашуда бодиққат шинос шавед.



**Савол ва супоршишҳо:** 1. Феълҳои тасрифнашаванда чанд хел мешудаанд? Онҳоро номбар кунед. 2. Дар ҷумлаи «Ҳар каси ба рои хондан ба Ҷишианбе омадагӣ ҷаҳдуҷадалкунон метавонад ба мақсад расад» калимаҳои ишорашуда ба қадом хели феълҳои тасрифнашаванда мансубанд?. 3. Аз мисолҳои таблитса истифода намуда чумлаҳо созед.

## МАСДАР

**Машқи 108.** Шеърро ифоданок хонда муайян намоед, ки феълҳои дар он мавҷуда ба қадом гурӯҳи феълҳо (тасрифӣ ё тасрифнашаванда) мансубанд.

## Нафрат ба дунон

Ба дандон рахна бар фӯлод кардан,  
Ба нохун роҳ дар хоро буридан.  
Фурӯ рафтан ба оташдон нагунсор,  
Ба пилки дида оташпора чидан.  
Ба фарқи сар ниҳодан сад шутур бор,  
Зи Машриқ ҷониби Магриб давидан.

Басе бар Җомӣ осонтар намояд.  
Ки бори миннати дунон кашидан

(*Абдураҳмони Җомӣ*)

*Савол ва супоришиҳо:* 1. Масдар чист? Масдарҳо чӣ тавр соҳта мешаванд? 2. Аз худ ибораҳое гӯед, ки дар таркибашон масдарҳои дар ин шеър буда истифода шуда бошанд. 3. Бо истифода аз ибораҳои соҳтаатон чумлаҳо созед.

**Машқи 109.** Пандҳоро бодиққат хонда, мазмунашонро мувофики фаҳмишатон шарҳ дихед.


1. Агар пушаймон бошӣ аз нагуфтан, бех, ки пушаймон бошӣ аз гуфтан. 2. Агар гуфтан сим аст, ҳомӯшӣ зар аст. 3. Мурдан авлотар, ки дар беэътиборӣ ба сар бурдан. 4. Дору ба гумон ҳӯрдан кори хирадмандон нест. 5. Чаҳор чиз далели бузургист: илмро азиз доштан, бадро ба некӯй дафъ кардан ва ҳашмро фурӯ ҳӯрдан ва ҷавоб ба савол додан. 6. Маънии хондан фаҳмидан аст (Аз «Панду ҳикматҳо»).

**Супории:** 1. Масдарҳои дар ин пандҳо бударо бо хати рост ишора карда, муайян созед, ки онҳо ба вазифаи қадом аъзои ҷумла омадаанд.

## СИФАТИ ФЕЪЛӢ

**Машқи 110.** Сабаби ба замонҳои гуногун мансуб доностани сифатҳои феълиро дар асоси мисолҳои таблитса шарҳ дихед.

Таблитсаи 12



*Супорииҳо:* 1. Таблитсаи мазкурро айнан ба дафтаратон нусхабардорӣ намоед. 2. Бо истифода аз сифатҳои феълии таблитса чумлаҳо созед.

**Машки 111.** Аз мисолҳо танҳо сифатҳои феълиро навишта гиред.

1. Ҳаёлоти Восеъро гичирроси дарвоза ва баъд шарфай пои каси омадаистода қатъ кард. 2. Дар охирি тобистон Мулло Сафар китобаташро таъом карда, ба Бухоро баргаштани шуд. 3. Мехмони рост омадаистода ба чувозхона даромад (С.У.). 4. Шоир фикр карда, рӯзе бо ягон баҳона ба Шодоб рафтани ва яке аз намозҳоро дар масҷиди он ҷо хондани ўлад. 5. Вазир ба қаҳдзадагон аз захираҳои давлатӣ ғалла додани ўлад (С.У.).

*Савол ва супорииҳо:* 1. Ба қадом замон мансуб будани сифатҳои феълии навиштаатонро шарҳ дихед. 2. Интиҳо-бан тарзи соҳта шудани яке аз сифатҳои феълиро фаҳмонед. 3. Сифати феъли чист?

**Машки 112.** Аз калима ва ибораҳои зерин истифода бурда чумлаҳо созед.

аз дур омадагӣ, даҳони пӯшида, шахси ҷӯянда, моҳи тобанд, пири гӯянда, бачаи меҳондагӣ, хондаистода, рафтаистода, ҷидаистода, диданий, омаданий, гуфтаний.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ба вазифаи қадом аъзоҳои чумла омадани сифатҳои феълиро дар чумлаҳои сохтаатон шарҳ дид. 2. Дар бораи замонҳои сифати феълий бо мисолҳо маълумот дидҳед. 3. Фарқи сифати феълий аз масдар дар чист?

**Машки 113.** Мисолҳоро рӯбардор намуда, ба ҷойи нуқтаҳо сифатҳои феълии мувофиқро гузоред.

1. Аз аспи савори ҳуд ба пушти аспи ... мечаяид ва онро то ром нақунад, аз пушташ намефаромад (С.У.). 2. Зангӯла гайр аз донаю оби мо ... ҳудаш ҳам ҳӯрок ёфта меҳӯрд (Р.Ч.). 3. Назир баъди сиҳат шуданаш баробари Восеъ кор ... шуд (С.У.). 4. Навкарон аз онҳо бо дӯғу пӯписа чизе ... мешуданд (С.У.). 5. Султон боз инро ҳам аз Фирдавсӣ ... шуд (С.У.). 6. Гусфандони дар қӯра ... садои суми молҳои гурехта ... шунида, безобита шуда, ба ҷунбиш даромаданд (С.А.). 7. Ҳайвонҳои аз дур ... ногоҳ гайб заданд (С.У.). 8. Восеъ навои оби ҷашмаи ... ба ёронаш нишон дод (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Гӯед, ки сифатҳои феълии ба ҷойи нуқтаҳо гузаштаатон бештар ба вазифаи қадом аъзои чумла омадаанд? 2. Шаклҳои замони ҳозира ва ояндаи сифати феълий ҷӣ тавр сохта мешаванд? Доир ба ҳар як замони сифати феълий якторӣ мисол гӯед.

**Машки 114.** Пандҳоро хонда, мазмунашонро бо андешаи ҳуд шарҳ дидҳед.

1. Мардро мард мекардагӣ ҳам зан, номард мекардагӣ ҳам зан.
2. Ҷӣ суд он гаҳ, ки моҳӣ мурда бошад,  
Ки боз ояд ба ҷӯйи рафта обе (Ибни Ямин).
3. Чор чиз боз натвон овардан: сухани гуфта, қазои рафта, тири андохта ва умри гузашта.
4. Пухтагӣ деги суханро боз медорад зи ҷӯш,  
То хомӯший нест, Бедил, муддао хом асту бас (Бедил).

5. Сухани ноандешида – чун зари носанчида.
6. Фиребандаро пой дар пай манех,  
Чу рафтию дидӣ, амонаш мадеҳ (Саъдӣ).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Се - чортой ин пандхоро аз ёд намоед.  
 2. Аз худ се ҷумла тартиб диҳед, ки дар ҳар қадом яке аз сифатҳои феълии дар пандҳои мазкур буда истифода шуда бошад. 3. Шакли сифати феълии замони гузашта чӣ тавр соҳта мешавад?

**Машки 115.** Зарбулмасалҳоро маънидод намоед.

1. Аз ҳафт дарё гузаштагӣ, пошинааш тар нашудагӣ.
2. Аз шунидагӣ напурс, аз дидагӣ пурс.
3. Тири аз камон ҷаста бозгашта намеояд.
4. Аспи даванд тез аз пой мемонад.
5. Дасти шикаста кор мекунад, дили шикаста не.
6. Кӯр шунидагиашро, кар дидагиашро мекунад.

**Савол ва супориишҳо:** 1. Сифатҳои феълии дар ин зарбулмасалҳо бударо аз ҷиҳати соҳт ва замон шарҳ диҳед. 2. Дар ҳона нақле навишта, дар он аз зарбулмасалҳои мазкур як - дутоашро бамав-рид истифода кунед.

## ФЕЪЛИ ҲОЛ

**Машки 116.** Ҷумлаҳоро рубардор намуда, ба қалимаҳои ишорашууда савол гузоред.

1. Исфаронӣ шеъри шоир ва хониши ровиро бениҳоят хуш карда. достонро багоят ҷозиби таассурангез ва шоирро достон-сарои дар Аҷам якто ҳонд.
3. Вай аз болохона фаромада, оҳиста – оҳиста гардишикуон ба тарафи меҳмонхонаи даруни бοғ равон шуд.
3. Үнсурӣ бо ҷадал поҳояшро аз кафиш бароварда, таъзимкуон пеш омаду дасти шайҳро гирифта бӯсид.
4. Вазир аз дарбор ба девони худ баргашта, ба Фирдавсӣ кас фиристод...
5. Майвандӣ фикркуон бо қадамҳои оҳиста аз ҳуҷра бадар рафт (С.У.).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Қалимаҳои ишорашуударо феъли ҳол меноманд, ҷаро? 2. Феъли ҳол дар ҷумла ба чӣ тобеъ мешудааст? 3. Бо истифода аз феълҳои ҳоли дар ин матн буда ҷумлаҳо тартиб диҳед. 4. Феъли ҳол чист?

**Машқи 117.** Мисолҳоро навишта, ба зери феълҳои ҳол ҳат каshed.

1. Халқ талотуб карда ғавғо бардошт, одамҳо фарёдкуонон ким – чиҳо мегуфтанд, аммо ба гуши ман ҳеч чиз намедаромад. 2. Вай чаңголуд, пойлуч, сарутан даридағай, давон – давон ба хона меомаду аз модарам як бурда ион ё яқ қаф зардолуи қокро гирифта, хўрда – хўрда боз ба кўча медавид. 3. Падарам нигоҳ карда, бобоямро мебинад, ки аз байнин одамҳо ба ҳуд роҳ кушода ба пеши сафи онҳо баромада истодааст. 4. Падарам зўри миёни Амонро дурустакак озмуданий шуда, вайро бо тамоми кувваташ фушурда, ба тарафи ҳуд қашидааст, шиками Амон пеш баромада, қоматаш рост шудааст (С.У.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Дар бораи тарзи сохта шудани феълҳои ҳоли мисолҳои мазкур маълумот диҳед. 2. Муайян кунед, ки феълҳои ҳол ба вазифаи қадом аъзои чумла омадаанд. 3. Фарки феъли ҳол аз сифати феълӣ дар чист?

## МАТНУ МИСОЛҲО БАРОИ ТАҲЛИЛИ БОБИ «ФЕЪЛЬ»

### Таачҷуби қозизода

... Дар ҳамин вақт якчанд нафар аз калонон, олимон ва фозилони Ҳирот савора ба зиёрати Ҷомӣ омаданд. Чу аз сари кўча диданд, ки Ҷомӣ ба асо такя карда ба пеши дарвоза рост истодааст, дар ҳамон ҷо аз аспҳо фаромаданд ва дастҳо пеш гирифта, бо камоли таъзим ба Ҷомӣ наздик шуда, ўро зиёрат ва ба ўарзи эҳтиром кардаанд.

Қозизода бо дидани ин ҳол зиёдтар дар таачҷуб афтод ва дар дили ҳуд мегуфт: «Субҳоналлоҳ, ҳазрати Маҳдумиро чӣ қадар азamat ва бузургворист, ки бузургони шаҳр ба пасттарин хизматгори ўин арзи эҳтиром менамоянд».

Хулоса, ҳама ба меҳмонхона даромаданд, Ҷомӣ чунон ки одати ў буд, аз ҳама поинтар ва дар пеши дари даҳлез нишаст ва дигарон – ҳар кас ба қадри дараҷаи ҳуд бар ҷои ҳуд нишастанд (Восифӣ).

\* \* \*

1. Дарахтони мевадораш аз қасрати бор чун пирони рӯзгордида пуштхамида ва аз меваҳои навраси шакарбораш дар канори ҳўранда шарбати шаҳд чакида: себи беосебаш аз

себи габ – габи дилбарон хабар дода ва рангу бўйи он қувватдиҳандай дили bemoroni az poj aフトода. 2. Султон аз ин кори мо чунон розӣ шуда буд, ки дар чандин маҷлис дар бораи тавозӯй кардан ба яқдигар ин кори моро ба тарзи мисол фахркунон ҳикоя кард. 3. Хон ҳар замон – ҳар замон табассумкунон ба онҳо менигарист. 4. Мо бо рафиқони сафарӣ аз bogotи навсабзидай Самарқанд, az зери дараҳтони мевадори навшукӯфта гузашта ба дашту саҳроҳо даромадем. 5. Инҳо ҳам шодикунон ва «оғарин»- гӯён аз пеши ҳезумхона дур шуданд ва ба онҳо ҳамроҳ гардида, аз боғ баромада рафтанд. 6. Чун ба ҳалвоҳӯй машгул шудам, гурӯҳе аз ҷавонони наврас бо ҳам сӯҳбаткунон ва латифагӯён дар камоли шодмонӣ азроҳ гузаштанд. 7. Канизак нолакашон ва фарёдкунон ба хона даромад. 8. Аҳли хона ҳам гирякунон вовайлову гирев бардоштанд (С.А.). 9. Ў аспҳоро ҳай карда оварда, дар саботҳои амлодорхона баст, ба охурҳошон беда андоҳт. 10. Аз дари ҳавлии амлодор Мирзоакрамбой пайдо шуда омада, аспҳоро аз назар гузаронд: дид, ки аспҳо ҳама шустагӣ, шаб аз ҷав сер шудагӣ ва бардам, таги пойҳошон рӯфта тоза кардагӣ, ба ҳамаи охурҳо беда андоҳтагӣ аст, хурсанд шуд. 11. Дар чукурии ҷувозхонаи нимторик гови ҷашмбаста соатест, ки давр мезанад. 12. Фич – гичи тири кундаи ҷувоз оромӣ ва сукутро аёнтар месозад. 13. Биё, биншин, камтар дам бигир. 14. Бигир, шарм накун, насибаат будааст. 15. Инҷунин, бо талаби Восеъ ҳӯҷаин ба ў дар Душанбе музди якрузаашро доданӣ шуд (С.У.).

## САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТИЙ ДОИР БА БОБИ «ФЕЪЛ»

1. Он ҳиссаи нутқ, ки амал, ҳаракат ва ҳолати предметҳоро ифода мекунад, чӣ ном дорад?
  - а) исм
  - б) ҷонишин
  - в) феъл
2. Кадом ҳиссаи нутқ дорои шакли тасрифӣ мебошад?
  - а) феъл
  - б) сифат
  - в) исм
- 3) Кадом ҳиссаи нутқ дорои замон ва шахсу шумора аст?
  - а) сифат

- б) шумора  
в) феъл
4. Бандакҳои **-ам, -ӣ, -аст, -ем, -ед, -анд** кадом хели бандакҳоро ташкил медиҳанд?
- а) бандакҳои сохибиро
  - б) бандакҳои феълиро
  - в) бандакҳои хабариро
5. Феълҳо дорои чанд асос мебошанд?
- а) дорои се асос
  - б) дорои чор асос
  - в) дорои ду асос
6. Дар калимаи **омадааст** ҳиссаи аст ба кадом хели бандакҳо мансуб аст?
- а) ба бандаки изофӣ
  - б) ба бандаки феълий
  - в) ба бандаки хабарӣ
7. Феълҳои **хонд, рафт, дид, омад** асоси кадом замони феъланд?
- а) асоси замони оянда
  - б) асоси замони гузашта
  - в) асоси замони ҳозира
8. Феълҳои **бин, дех, рав, ой** асоси кадом замони феъланд?
- а) асоси замони гузашта
  - б) асоси замони ҳозира
  - в) асоси замони оянда
9. Феълҳои **афтид, хонд, дид, бидех, бигӯй, рафт** аз ҷиҳати соҳт ба кадом гурӯҳи феълҳо мансубанд?
- а) ба феълҳои соҳта
  - б) ба феълҳои содда
  - в) ба феълҳои таркибӣ
10. Феълҳои **омада истодааст, ҳоҳад рафт, хонда истодааст, на-вишта метавонад** аз ҷиҳати соҳт кадом гурӯҳи феълҳоро ташкил мекунад?
- а) феълҳои соддаро
  - б) феълҳои соҳтаро
  - в) феълҳои таркибиро
11. Феълҳои **даромадан, бардоштан, бозгаштан, боздоштан, воҳӯрдан** ба кадом хели феълҳои тасрифнашаванда мансубанд?
- а) ба феъли ҳол

- б) ба масдар  
в) ба сифати феълӣ
12. Феълҳоро ҳангоми номбар кардан, асосан, дар кадом шакл номбар мекунанд?  
а) дар шакли сифати феълӣ  
б) дар шакли масдар  
в) дар шакли феъли ҳол
13. Аз асоси замони гузашта бо илова кардани суффикси –ан чӣ сохта мешавад?  
а) феъли ҳол  
б) масдар  
в) сифати феълӣ
14. Феъли **шикаст** дар таркиби косаро **шикаст** ба кадом тарзи феъл мансуб аст?  
а) ба феъли монда  
б) ба феъли гузаранда  
в) ба феъли бевосита
15. Феъли **борид** таркиби **борон борид** кадом тарзи феъл аст?  
а) тарзи монда  
б) тарзи гузаранда  
в) тарзи бевосита
16. Феълҳо чанд замон доранд?  
а) чор замон  
б) се замон  
в) ду замон
17. Таркиби **рафта истодааст** ба кадом замони феъл мансуб аст?  
а) ба замони ҳозира  
б) ба замони гузашта  
в) ба замони оянда
18. Феъли **хоҳам рафт** ба кадом замони феъл тааллук дорад?  
а) ба замони ҳозира  
б) ба замони гузашта  
в) ба замони оянда
19. Феълҳои **рафтанд**, **диданд**, **гуфтанд** кадом замони феълро ташкил медиҳанд?  
а) замони ояндаро  
б) замони ҳозираро  
в) замони гузаштаро
20. Феълҳо дорои чанд сига ҳастанд?

- a) 5 сиға
  - б) 4 сиға
  - в) 3 сиға
21. Феъли орзу мекунад ба кадом сиғай феъл мансуб аст?
- а) ба сиғай шартй - хоҳишмандй
  - б) ба сиғай эҳтимолй
  - в) ба сиғай хабарй
22. Феъли меомадагист кадом сиғай феъл аст?
- а) сиғай хабарй
  - б) сиғай эҳтимолй
  - в) сиғай амрй
23. Феълҳои рав, хон, гир, бирав ба кадом сиғай феълй мансуб аст?
- а) ба сиғай эҳтимолй
  - б) ба сиғай амрй
  - в) ба сиғай хабарй
24. Шакли феълие, ки амалу ҳолатро фаҳмонда дорои замон, шахсу шумора ва сиға намебошад, чӣ ном дорад?
- а) феъли ҳол
  - б) масдар
  - в) сифати феълй
25. Шакли феълие, ки амал ё ҳолати ба предмете алоқамандро ҳамчун аломати он дар яке аз замонҳо мефаҳмонад, чӣ ном дорад?
- а) феъли ҳол
  - б) сифати феълй
  - в) масдар
26. Сифати феълй чанд замон дорад?
- а) чор замон
  - б) панҷ замон
  - в) се замон
27. Калимаҳои **хӯрданий**, **диданӣ**, **омаданий** ба кадом замони сифати феълй мансубанд?
- а) ба замони гузашта
  - б) ба замони оянда
  - в) ба замони ҳозира
29. Таркиби **омада истодагӣ**, **хонда истодагӣ** ба кадом замони сифати феълй тааллук доранд?

- а) ба замони гузашта
  - б) ба замони ҳозира
  - в) ба замони оянда
30. Сифатҳои феълии мөхондагӣ, мечидагӣ, месупоридагӣ кадом замони сифати феълиро ифода кардаанд?
- а) замони гузаштаро
  - б) замони ояндаро
  - в) замони ҳозираро
31. Ба воситаи суффиксҳои -а ва -агӣ кадом замони сифати феълий сохта мешавад?
- а) замони оянда
  - б) замони ҳозира
  - в) замони гузашта
32. Сифатҳои феълии намгирифта, ҳайронмонда, вахшатзада, харидшуда аз ҷиҳати соҳт чӣ гунаанд?
- а) соддаанд
  - б) соҳтаанд
  - в) таркибианд
33. Таркибҳои равон карданӣ, рафъ карданӣ, тоза кардагӣ аз ҷиҳати соҳт кадом гурӯҳи сифатҳои феълиро ташкил медиҳанд?
- а) сифатҳои феълии таркибиро
  - б) сифатҳои феълии соддаро
  - в) сифатҳои феълии мураккабро
34. Феълҳое, ки ба шарҳи амали асосии ҷумла меоянд, чӣ ном доранд?
- а) масдар
  - б) феъли ҳол
  - в) сифати феълий

## ЗАРФ

**Машқи 118.** Ҷумлаҳоро нависед, ба зери зарфҳо хат қашед.


1. Сипас фармудаанд, ки қироатат имрӯз бас аст, боз фардо байд аз намози пешин биёям. 2. Дирӯз ... боз дар боргоҳашон ҳозир шудам ва бақияи достонро то наздикии шом хонда хатм кардам. 3. Фирдавсӣ бо Абӯ Ҷулаф андак пештар омада буданд.
4. Маликушшуаро дар мөхмонарои худ нӯги ришашро дар қабза гирифта ин сӯ – он сӯ мегардид. 5. Сипас нишаста, ба

хузури султон чӣ тавр даромаданаш, бо ў чӣ гуна пурсу посух намуданашро як ба як ҳикоя кард. 6. Ҷавҳарӣ барҳоста, дуқат шуда пуштнокӣ сӯи дар рафту аз боргоҳ берун шуд (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ба зарфҳои ишоракардаатон савол гузоред. 2. Гӯед, ки дар мисолҳо кадом хелҳои зарф дида мешаванд? 3. Зарф чист?

**Машқи 119.** Таблитсаро бодиқкат муоина намуда, ба ҳар хели зарфҳои дар он овардашуда савол гузоштанро машқ кунед.

Таблитсаи 13



**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар бораи хелҳои зарф бо истифода аз мисолҳои дар таблитса буда маълумот дихед. 2. Кӯшиш намуда аз худ низ доир ба ҳар хели зарфҳо як – дутогӣ мисол оваред. 3. Фарқи зарф аз сифат дар чист?

**Машқи 121.** Аз зарфҳои додашуда истифода карда матни хурде ё ҷумлаҳои гуногун тартиб дихед.

ҷолокона, пай дар пай, ҳамеша, якчоя, зуд-зуд, доимо, пагоҳ, порсол, дукаса, оромона, ин ҷо, он ҷо, он тараф, андак, басо, бисёр, қасдан, ноҷор.


**Савол ва супоришиҳо:** 1. Дар мисолҳои боло кадом хели зарфҳоро мушоҳида намудед? 2. Зарф бо сифат аз кадом ҷиҳат умумият дорад ва фарқҳояш аз он дар чист?

**Машқи 122.** Дар мисолҳои зарфҳоро муайян намуда, ба вазифаи кадом аъзои чумла омаданашонро шарҳ дигҳед.

1. Моҳак бо шоир дудаста воҳӯрии гарм кард. 2. Мунтазириони пушт дар як – як медаромаданду мебаромаданд. 3. Дадоҷон сахари барвақт ба истоҳи Бодомзор расида, аз поезд пиёда шуд (Ч.И.). 4. Ў ҳанӯз ҳам аз Восеъ дилаш пур набуд (С.У.). 5. Дируз баъди борон тири камон баромад – Байроқи навбаҳорон партавфишон баромад (М.Т.). 6. Туро имрӯз ман зиёфат кунам, фардо ионатро бисёртар мебиёй ва ба ман ҳам бисёртар медиҳӣ, - гуфт бибихалифа (С.А.). 7. Ҳамин қадар дар хотир дорад, ки ба он ҷо аз Душанбе одамони бисёре омада буданд. 8. Ҳар чизро аввал андаке фикр карда диданаш, андаке муҳокима карданаш лозим буд. 9. Дар ин сӯ ба роҳи васеи ҳамвор мошинҳо раву мекарданд. 10. Як моҳи дароз пурсиданд, ба ин сӯ – он сӯ қашола карданд, аммо ҷойи рафтаи язнатшро нагуфт, ки нагуфт. 11. Фотима қасдан худро ба канор нақшид... (Ф.М.). 13. Моҳак ноилоч розӣ шуд. (С.У.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Дар мисолҳои зарфҳоро бо синонимашон иваз намоед. 2. Синоним чист? 3. Соҳти зарфҳои ҳанӯз, дудаста ва ноилочро муайян кунед.

**Машқи 123.** Зимни мушоҳидаи мисолҳои дар таблитса буда сабаби ба хелҳои содда, сохта, мураккаб ва таркибӣ чудо намудани зарфҳоро шарҳ дигҳед.



**Савол ва супоршиҳо:** 1. Агар тавонед, аз ҳуд ҳам доир ба ҳар гурӯҳи ин зарфҳо як – дутогӣ мисол ғӯед. 2. Аз ҳуд дутогӣ ҷумла ғӯед, ки ҳар қадом дорои ду – се хели зарф бошад. 3. Зарфҳои сохта бо ёрии қадом суффиксу префикс сохта мешаванд?

**Машки 124.** Мисолҳоро навишта, ба зери зарфҳо ҳат қашед.

- Саида баъд аз ин чораҳои сабук ҳеле ба ҳуш омада буд.
- Машкоб андаке умедвор шуд.
- Дар байни одамоне, ки ду – ду, тӯда – тӯда ва ғоҳо танҳо мегаштанд, занони маҳаллӣ ҳеле ва ҳеле кам ба назар менамоянд.
- Ҳаким ҳуд аз ҳуд аз ман алоқаашро бурид, зеро ки ҳуд ба ҳуд аз ҷизе ваҳмида, боз аз гали Зайнаб ба ҳуд тасаллӣ ҳосил намуда буд (Ч.И.).
- Майвандӣ нӯги ришашро гирифта, як нафас ин сӯ - он сӯ гашт...
- Фирдавсӣ бо ҳамроҳонаш ночор ба корвонсаро мекӯчанд (С.У.).
- Ба меҳмонхона даромада, дарро пӯшиду ҳудро шикамнокӣ ба рӯйи намад партофт.
- Восеъ андешамандона ҳуд ба ҳуд ба аломати тасдиқ сар мечунбонид.
- Фақат ин ки дуҳтар ба тарааддуди рафтани афтоду риштани гуфтугузори дуяшон чору ночор бурида шуд.
- Қампир на фақат серманаҳ, балки кунҷков ҳам будааст: якзайл ҷоф мезад...
- Амирқул ба ҳезумхона даромада ҳудро рӯйнокӣ ба болои хошок партофт (С.У.).

*Савол ва супоришиҳо:* 1. Зарфҳои маълумнамудаатонро аз ҷиҳати маъни ва сохташон шарҳ дидед. 2. Дар бораи вазифаи асосии зарфҳо дар ҷумла ҳулосаатон чист?

## МАТНУ МИСОЛҲО БАРОИ ТАКРОРИ БОБИ «ЗАРФ» ВА ФАСЛУ БОБҲОИ ДИГАР

... Бача аз фурӯхтани зогча хурсанд шуду ман аз ҳаридани вай. Мо вайро ба меҳмонхона овардем. Обу дон додем. Хеле ҷон гирифта, ба ҳар сӯ ҷасту ҳез карда, ҳушқолона қингос мезад. Вай бо ҷашмони сиёҳу атрофаш зарҷатобнамо ба одам, атроф қунҷковонаю ҳангоматалабона нигоҳ мекард.

Зогчаро ба Ленинобод овардем. Ҳа, инаш аз хотирам набарояд, ки аз Панҷакент ба Ленинобод бо мошина омадем. Зогча дар остонои тирезаи қафои мошина менишаст. Ҳаво гарм буд. Вай тез -- тез ташна монда, даҳонашро күшода овоз мебаровард. Як дафъа дар роҳи байни Ҷиззаху Ҳавос об набуд, мо ба вай андак баржом нӯшондем.

Зогча маро нағз медид, чунки ман вайро аз дасти бача ҳалос қарда будам. Аз ҳама зиёдтар ба ман ром шудаю одат карда буд (Р. Ҷ.).

\* \* \*

1. Суханро аз дарозӣ дор кӯтоҳ,  
Ки аз бисёр гуфтган гум шавад роҳ.

(Носири Ҳусрав)

\*\*\*

2. - Кадом қас аст, ки ҳар ҷо равад, ӯро дӯст доранд? – Соҳибадаб.

\*\*\*

3. Макун раҳм ба марди бисёрхор  
Ки бисёрхор аст бисёр хор!

(Саъдии Шерозӣ)

\*\*\*

4. Май – душмани маству дӯст бо ҳушёр аст,  
Андак – тарёку беш заҳри мор аст.

(Абӯалий ибни Сино)

\*\*\*

5. Бикүш имрүз, то гандум бипошй,  
Ки фардо бар چаве қодир набошй.

(Саъдии Шерозӣ)

\*\*\*

6. Ҳамеша росткорон ростагоранд,  
Ки гайр аз ростӣ коре надоранд.

(Бадриддин Ҳилолӣ)

### Гандум

Гаштириӯзӣ падари Ҳасан як линча гандумро ба хар бор карда гуфт, ки Ҳасан онро ба осиёб бурда, орд карда биёрад.

Ҳасан ба миёнбандаш якто нон баста, харро пеш андохту роҳи осиёбро гирифт.

Ҳасан ҳанӯз дар ҳавлӣ қарор дода буд, ки гандумро ба осиёби Курбонамак барад. Осиёби Курбонамак ҳамеша камодам аст, чунки аз ду осиёби дигари қишлоқ дида дурттар воқеъ гаштааст.

Пас аз хеле роҳ гаштан Ҳасан аз роҳи калон баромада, ба як пайраҳаи хурде даромад. Ба осиёб бо роҳи аробагард ҳам рафтани мумкин аст, аммо ин пайроҳа роҳро Қарӣ як километр на-зиктар мекунад. Гайр аз ин, пайраҳа аз ҷойҳои сердаҳаҳту буттазор мегузарад, ки барои Ҳасани даҳсола хеле тамошю дорад... (Пӯлод Толис).

### САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТИ ДОИР БА БОБИ «ЗАРФ»

1. Таърифи зерин ба қадом ҳиссаи нутқ мансуб аст? «Он ҳиссаи нутқ, ки замону аломати амал ва аломатро ифода мекунад»...
  - а) ба исм
  - б) ба феъл
  - в) ба зарф
2. Калимаҳои ҷолокона, пай дар пай, ботафсил, якбора, якзайл, оҳиста, дузону, пуштнокӣ ба қадом гурӯҳи зарф тааллук доранд?
  - а) ба зарфи замон
  - б) ба зарфи макон
  - в) ба зарфи тарзи амал
3. Зарфҳо аз ҷиҳати соҳт ҷанд ҳел мешаванд?

- a) 2 хел
  - б) 3 хел
  - в) 4 хел
4. Калимаҳои ҳамеша, доимо, пагоҳ, имрӯз, порсол, шабошаб, дина, фардо, бегоҳӣ, пагоҳӣ ба қадом хели зарф мансубанд?
- а) ба зарфи тарзи амал
  - б) ба зарфи макон
  - в) ба зарфи замон
5. Калимаҳои басе, андак, хеле, бисёр, беҳад, барзиёд, багоят, кам, чудо, бениҳоят ба қадом гурӯҳи зарф тааллук доранд?
- а) ба зарфи макон
  - б) ба зарфи замон
  - в) ба зарфи микдору дараҷа
6. Зарф дар ҷумла бештар ба вазифаи қадом аъзои ҷумла меояд?
- а) ба вазифаи мубтадо
  - б) ба вазифаи ҳол
  - в) ба вазифаи пуркунанда
7. Калимаҳои қасдан, пешакӣ, шервор, пуштиноқӣ, ҳомӯшона, дарҳол, ноилӯҷ, бемадорона, бинохост аз ҷиҳати соҳт ба қадом гурӯҳи зарфҳо мансубанд?
- а) ба зарфи содда
  - б) ба зарфи мураккаб
  - в) ба зарфи соҳта
8. Таркибҳои сол аз сол, сол то сол, худ ба худ, худ аз худ, дам ба дам, як ба як, қадам ба қадам аз ҷиҳати соҳт қадом зарфҳоро ташкил медиҳанд?
- а) зарфи мураккабро
  - б) зарфи соҳтаро
  - в) зарфи таркибиро
9. Зарфҳои якзайл, ҷорзону, рӯболово, умрбод, дучанд, дилпурона, навозишкорона аз рӯйи соҳт қадом гурӯҳи зарфҳоро ташкил медиҳанд?
- а) зарфи соддаро
  - б) зарфи соҳтаро
  - в) зарфи мураккабро
10. Калимаҳои фардо, ҳамеша, ҳанӯз, андак, бисёр, мардоиавор, ҳомӯшона, дарҳол, умрбод ба қадом ҳиссаи нутқ мансубанд?
- а) ба исм

- б) ба зарф  
в) ба феъл
11. Аз хели зарфҳои дар бастҳо омада кадомашон дорои дараҷаи қиёсӣ мебошанд?
- зарфи тарзи амал
  - зарфи сабаб
  - зарфи мақсад
12. Зарфҳои ин ҷо, ҳамон ҷо, берун, ин сӯ – он сӯ, ин тараф – он тараф, ҳамон ҷо, ҳар ҷо аз рӯйи маъно ба қадом гурӯҳи зарфҳо мансубанд?
- ба зарфҳои микдору дарача
  - ба зарфҳои замон
  - ба зарфҳои макон
13. Калимаҳои **ноҷор**, **ноилоч**, қасдан ба қадом гурӯҳи зарфҳо тааллук доранд?
- ба зарфҳои макон
  - ба зарфҳои замон
  - ба зарфҳои сабабу мақсад
14. Зарфҳои дина, оҳиста, баъд, фардо, зуд, сахл, ҳанӯз, андак, бисёр, аллакай аз ҷиҳати соҳт ба гурӯҳи қадом калимаҳо шомил мебошанд?
- ба зарфҳои мураккаб
  - ба зарфҳои содда
  - ба зарфҳои сохта

### ПЕШОЯНДУ ПАСОЯНДХО

**Машки 125.** Ҷумлаҳои дар ҳар ду сутун додашударо бодиққат хонда, доир ба услуги онҳо фикри худро баён кунед.

- Имрӯз Сайёра пайраҳаи канори кӯча хушҳолона қадам зад; меомад (Ф.М.).
  - Падарам даруни маърака, дар пешни тарафи худи моён менишаст ва маро ҳам пешни худаш нишонда буд.
  - Дигар ин, ки ин одам Шаҳрисабз мерафтааст, аммо ман галабони Бухоро мерафтагӣ даркор.
  - Мирзои Қорӣ гумон кард, ки
- Имрӯз Сайёра аз пайраҳаи канори кӯча хушҳолона қадам зад; меомад (Ф.М.).
  - Падарам дар даруни маърака, дар пешни тарафи худи моён менишаст ва маро ҳам дар пешни худаш нишонда буд (С.А.).
  - Дигар ин, ки ин одам ба Шаҳрисабз мерафтааст, аммо ба ман галабони то Бухоро мерафтагӣ даркор (С.У.).

худаш ҳеч гараз, ҳамин тавр до-  
нистан пурсида истодааст...

4. Мирзои Қорӣ гумон кард, ки  
худаш бе ҳеч гараз, ҳамин тавр  
барои донистан пурсида истода-  
аст (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар мисолҳои сутуни дуюм қадом  
калимаҳо ба феълҳои тасрифнашаванд мансубанд. 2. Тасриф  
чист? 3. Феъли пурсида истодааст – -ро аз рӯйи ғӯмора, замон  
ва намудҳои феъл шарҳ дихед. 4. Қадом пешоянҷҳоро медонед?

**Машки 126.** Пешоянҷҳоро истифода бурда тариқи ҳаттӣ  
чумлаҳо тартиб дихед.

бо, ба, бе, дар, аз, барои, то ба, пеш аз, байд аз, дар хусуси,  
дар бораи, дар болои

**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар чумлаҳои тартибдодаатон пешо-  
янҷҳо бо қадом ҳиссаҳои нутқ омадаанд? 2. Калимаҳои **бо**, **ба**,  
**барои** ва амсоли онҳоро ҷаро пешоянҷ меноманд? Пешоянҷ-  
ҳоро таъриф кунед.

**Машки 127.** Ба ҷойи нуқтаҳо пешоянҷҳои мувоғиқ гузошта  
чумлаҳою нависед.

... пешгоҳи бино мизи алвонпӯше ... назар мерасид, ки ... он  
як даста қитобча ва рӯзномаҳои ҷангпаҳшкарда меҳобид.  
Деворҳои ҷойхона пур ... плакатҳои рангоранг .

Ҷавони дехқонсимое ... ҷойхона ... велосипедаш фаромада,  
онро ... сутуни пешайвон такя қунонида монд ва худ ... дарун  
даромада, ... суфа ҷой гирифт. Ҕойхоначӣ ... супории мунта-  
зир нашуда, як ҷойник ҷой оварда монд (Ф.М.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Вазифаи пешоянҷҳоро дар мисолҳои  
навиштаатон шарҳ дихед. 2. Оё дар ин чумлаҳо шаклҳои тас-  
рифнашаванди феъл мавҷуданд? Агар бошанд, онҳоро шарҳ  
дихед. 3. Шаклҳои тасрифнашаванди феълҳо қадомхоянд?

**Машки 128. Пандҳоро ҳонда, маънидод кунед.**

1. Каждумро гуфтанд: «Ҷаро ба зимиston берун наой?»  
Гуфт: «Ба тобистон чӣ ҳурмат дорам, ки ба зимиston биёбам»  
(Саъдӣ). 2. То ҷон бар ҳатар наниҳӣ; бар душман зафар  
наёбӣ... 3. То дона парешон накунӣ, ҳирман барнагирий. 4. Мол  
аз баҳри осоиши умр аст, на умр аз баҳри гирд кардани мол

(Саъдӣ). 5. Се чиз бе се чиз пойдор намонад: мол бе тиҷорат, илм бе баҳс ва мулк бе сиёsat. 6. Луқмонро гуфтанд: «Ҳикматро аз кӣ омӯхтӣ?» Гуфт: «Аз нобиноён, ки то чой набинанд, пой наниҳанд» (Саъдӣ). 7. Ду чиз одамро ба ду чиз расонад: сабр ба мурод ва қаноат ба тавонгарӣ. 8. Ду чизро ба ду чиз ҳочат аст: илмро ба амал, ваъдаро ба вафо.

*Савол ва супоришиҳо:* 1. Калима ва таркибҳои бо-пешоянду пасояндиҳо омадаро ба дафтаратон нависед. 2. Бо истифода аз ҳамон калимаву таркибҳои навиштаатон аз худ ҷумлаҳо тартиб дихед. 3. Ба ҷуз -ро боз қадом пасояндиҳоро медонед? 4. Пандҳоро аз ёд кунед.

**Машқи 129.** Ҷумлаҳое тартиб дихед, ки дар онҳо пешояндиҳои зерин истифода шуда бошанд:

дар рӯйи, дар болои, аз болои, дар ҳусуси, аз барои, дар зарфи, ба назди, то ба, доир ба, оид ба, гайр аз, ба ҷуз, пеш аз, баъд аз.

*Савол ва супоришиҳо:* 1. Пешояндиҳои аслиро номбар кунед. 2. Пешояндиҳои номӣ ҷанд ҳел мешаванд? 3. Фарки пешояндиҳои таркибии изофиро аз пешояндиҳои таркибии беизофа фаҳмонед.

**Машқи 130.** Ҷумлаҳоро хонед ва ҳелҳои пешояндиҳои дар онҳо бударо муайян намоед.

1. Ман як порча замин дорам, барои нафақаи аҳлу аёл маҷбурам, ки дар он ҷо қишишкуор қунам. 2. Фардои он рӯз маро модарам ба мактаби биbihалифа бурд, барои ҳалвой ба болои лаълии мавиз ва кулча як рӯймол ва қаллагӯшро ҳам, ки ба нияти тӯйи ман дӯхта буд, зам намуд. 3. Дар вақте ки мо ба пешаш даромадем, ў дар пешгоҳи хона ба рӯйи панҷ-шаш қабат кӯрпача чорзону менишастан. 4. Ба гирдогирди хона дұхтарбачагон ба рӯйи намад менишастанд (С.А.). 5. Гап ин аст, ки дар таги шифти меҳмонхона, ба болои дари дуввуме, ки бо он ба ҳавлии даруни күшбегӣ даромада мешуд, як равзai нимторике ба назар мерасад. 6. Арки ҳокимнишин дар даруни ўрда ба болои тали рӯйпахне воқеъ буда, аз он ҷо гӯё ин шаҳри хурдтаринро дидбонӣ мекунад (С.У.).

*Савол ва супоришиҳо:* 1. Бо истифода аз пешояндиҳои таркибии дар мисолҳои боло буда ҷумлаҳо тартиб дихед. 2. Пешоян-

дро таъриф кунед. 3. Феълҳои ишорашударо аз рӯйи замон ва шахсу шумораашон шарҳ диҳед. 4. Феъл чист?

**Машқи 131.** Мисолҳоро нависед, ба зери пасояндҳо хат камшед.

1. Рузе аз рӯзҳо ў дар дасти як нафар ошнои мадрасагии худ «Наводирулвакоё»-и Аҳмади Донишро дид, хостгори мутолиаи он китоб шуд. 2. Мулло ҳоби сечоршабаро вакфи ин китоб намуда, онро дар рӯшиноии шамъ хонда баромад. 3. Чун Ризо боз пайдо шуд, духтарак шодии худро пинҳон карда натавонист, ба сӯяш давида, булбульвор хониш карда рафт. 4. Ҷобир қамчинро аз миёнаш кашида ба бачагон ҳайбат кард, онҳо гурехта пароканда шуданд (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Соҳт ва тобиши маъноии пешояндҳои дар ҷумлаҳо бударо шарҳ диҳед. 2. Ҷумлаи 3 – юмро таҳлили морфологӣ намоед. 3. Ҳиссаҳои мустақили нутқ қадомхоянӣ?

**Машқи 132.** Пандҳоро ифоданок қироат наъда, доир ба ҳар яки онҳо андешаатонро баён намоед.

1. Бо мардуми бехунар дӯстӣ мадор, ки мардуми бехунар на дӯстиро шояд ва на душманиро (Кайковус).
2. Тавонгарӣ ба ҳунар аст, на ба мол ва бузургӣ ба ақл аст, на ба сол (Саъдӣ).
3. То илм наёмӯйӣ, некӣ натавон кард (Носири Ҳусрав).
4. Аз Сукрот пурсиданд, ки бо қадом қас унс гирифтанд лиқттар аст? Гуфт: «Бо одами оқил ва дурандеш ва некрой» (Кайковус).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Пешоянду пасояндҳои дар матн бударо аз ҷиҳати асли баромад ва аз рӯйи соҳташон шарҳ диҳед. 2. Қадом пешояндҳои таркибиро медонед? 3. Ду ҷумла гӯед, ки яке дори пешоянди таркибии изоғӣ бошаду дигаре дори пешоянди таркибии беизофа.

## ПАЙВАНДАКҲО


**Машқи 133.** Ҷумлаҳоро хонда, пешоянӣ ва пайвандакҳои дар онҳо бударо муайян кунед.

1. Шомаҳмад яктақи тики пурдарбекашпро гирифта пӯшид ва оташи манқалдонро пеши самовор оварда холӣ карду аз болои он як пиёла об рехта, лахчаҳоро хомӯш кард. 2. Ҳаво торафт сардтар, хомӯшии шаб дилгиркунандатар мешуд, аммо мулло Зоҳир мисли мурғони аз села чудомонда танҳо болои кат менишаст. 3. Вай урғу одат, нишасту барҳост, меҳмондорию пазироии мардуми Бухороро аз худ кард (Р.Х.). 4. Азбаски дар мактаб ба забони ӯзбекӣ меҳондем, ман мактуби аввалинамро ӯзбекӣ навиштам. 5. Вақте ки вай ба обу арак гӯтида дар рӯйи таҳта бӯр меронд, мо ба муллоҳо нигтоҳ мекардем. 6. Аз гапи вай ба дилам воҳима афтод, зеро ки дар дехаи моён мактаби нав набуд (С.У.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Пайвандакҳои дар мисолҳо муайян кардаатонро ба дафтаратон нависед. 2. Аз худ ҷумлаҳое гӯед, ки дорои ин ё он пайвандак бошанд. 3. Пайвандак чист? 4. Фарқи пай-вандак аз пешоянд дар чӣ мебошад?

Машқи 134. Таблитсаро дар дафтаратон сабт кунед.

Таблитсаи 15



**Савол ва супоришиҳо:** 1. Пайвандакҳои дар таблитса додашударо бо имлояшон ба хотир гиред. 2. Аз худ доир ба ҳар хели пайвандакҳо якторӣ ҷумла гӯед. 3. Пайвандак чист?

**Машки 135.** Аз пайвандакҳои додашуда, аввал, пайвасткунандаҳоро, баъд, тобеъкунандаҳоро ба дафтаратон нависед.

чунки, азбаски, агар, зеро, ва, аммо, ҳарчанд ки, агарчи, чунки, то, то ки, у (ю), зеро, зеро ки, гарчанде ки, вале, лекин, чун, модоме ки, балки, ҳарчанд ки, то ин ки, вақте ки, барои он ки, бо вучуди он ки, бе он ки, гарчанде ки, ба сабаби он ки, ба қадре ки, ба тарзе ки, монанди он ки, мисли он ки, чунон ки, ҳол он ки, ба сабаби он ки, ҳангоме ки, пеш аз он ки, пас аз он ки, ё ки, ё ин ки, барои он ки, ҳамин ки...

**Савол ва супорииҳо:** 1. Пайвандакҳои мазкурро аз чиҳати соҳташон шарҳ дихед. 2. Моҳирона аз худ ду – сетогӣ чумлаҳое тартиб дихед, ки ҳар қадоме дорои ҳар ду хели пайвандак бοшанд. 3. Пайван-дакҳо аз чиҳати соҳт ҷанд ҳел мешаванд?

**Машки 136.** Ҷумлаҳоро навишта ба зери пайвандакҳо ҳат қашед.

1. Офтоб саҳоватмандона нурпошӣ мекунад ва гармиаш ба қас ҳаловат мебахшад. 2. Бобо бачаҳоро бо ҳарбузаю тарбуз ва мева зиёфат мекард. 3. Вай бояд ё дар ҳавлии худ бо фаранчию саргирак гардад, ё ки ҳеч аз хона набарояд. 4. Вай инро ба забони ӯзбекӣ пурсид, аммо лаҳҷааш тоҷикӣ буд. 5. Падарам бо маслиҳати ҳамсояҳо ӯро ба духтур бурда нишон доданий шуд, лекин модарам қабул накард. 6. Ҳама дар як рӯз ҳозир шуда натавонистанд, балки бештарашон дар рӯзи дуюм ва сеюм оманданд (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Вазифаи пайвандакҳоро дар ин ҷумлаҳо муайян кунед. 2. Муайян кунед, ки дар қадом ҷумлаҳо пайвандакҳои пайвасткунандаро бо тобеъкунанда иваз намудан имкон дорад. 3. Пайвандакҳои тобеъкунанда қадомҳоянд?

**Машки 137.** Ҳонед ва вазифаи пайвандакҳоро шарҳ дихед.

1. Саидамоҳ ҳис кард, ки донае ҷанд ашкони вай болои кӯрпачаи Насиба реҳтанд (Р.Х.). 2. Рӯзона, вақте ки модарааш ба кор мерафт, Насиба ҳамеша дар назди онҳо буд (Р.Х.). 3. Агар ӯ ба Бухоро равад, ба дабдабаву таҷаммул ба аспҳои маству даванд савор карда, ба қасри Шоҳин мебаранд (Р.Х.). 4. Карам намуда ба мо наздиктар оед, то ки бинобар давлатҳоҳии шумо ҷанд қалима

сухан ба арз расонам. 5. Вакте ки Мирзобайрам аз қайди асирии Руқиябегим тамоман халос шуд, бемориаш ҳам бартараф гардид (Восифий). 6. Ману Азизхон бошем бисёр шод шудем, зеро ки дер боз ягон дигаргунй ва навигариро орзу мекардем. 7. Солех бо чашми ҳаросон ва хотири парешон, дар ҳолате ки аз тарс ҷогаш меларзид, ба назди тахта рафт (С.У.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Аз худ яктогӣ ҷумла гӯед, ки дорои пайвандакҳои тобеъкунанда бошад. 2. Қадом пай-вандакҳои тобеъкунандаро медонед? 3. Фарқи асосии пайвандакҳои тобеъкунанда аз пай-вандакҳои пайвасткунанда дар чист?

**Машки 138.** Бо истифода аз пайвандакҳои зерини тобеъкунанда ҷумлаҳо тартиб дихед: ки, азбаски, зеро ки, чунки, агар, вакте ки, модоме ки, то ки, то ин ки, барои ин ки.

**Савол ва супоршиҳо.** 1. Имлои пайвандакҳои мазкурро ба хотир гиред. 2. Соҳти онҳоро шарҳ дихед. 3. Ҷи гуна пайвандакҳоро тобеъкунанда мено-манд?

**Машки 139.** Пандҳоро бодикӯат ҳонда, маънидод кунед.

1. Агар ҳоҳӣ, ки беандоза андӯҳгин набошӣ, ҳасуд мабош! (Кайковус).
2. Кинаи касеро дар дили худ ҷой мадеҳ, ки роҳати дилу танро барҳам занад.
3. Доно донаду пурсад, нодон надонаду напурсад.
4. Пистаи бемағз агар лаб во кунад, расво шавад.
5. Аз душмани заиф андеша кун, ки дар вакти бечорагӣ ба ҷон бикӯшад (Саъдӣ).
6. Озори дили заифон саҳл нагиред, ки мӯрон бо иттифоқ шери жаёнро очиз гардонанд ва пашишай бисёр пили дамонро аз пой дарорад (Саъдӣ).
7. Аҳмақ қасест, ки дӯст надошта бошад, аҳмақтар аз вай қасест, ки дӯстонашро аз даст бидиҳад (Панду ҳикматҳо).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Вазифаи хели пайвандакҳоро шарҳ дихед. 2. Пайвандак чист? 3. Накли хурди ҳикоямо-нанде навишта, дар он ҳар ду хели пайвандакҳоро истифода баред.

# МАТНҲО БАРОИ ТАКРОР ВА ТАҲЛИЛИ ФАСЛҲОИ «ПЕШОЯНД ВА ПАСОЯНДҲО» ВА «ПАЙВАНДАКҲО»

## Дар манзили нав

Пагоҳ бедор шуда бинам, ки дар хонаи дигар ҳобидаам. Ин хона ҳам монанди хонаи дирӯза камбагалона ва аз ҳар гуна зебу зинат ҳолӣ буд. Дар пахлӯям бо ман таги як қӯрпа бародарам меҳобид.

Мехостам зудтар бинам, ки ба чӣ ҷоем омадем, бинобар ин, зуд ҷомаю мӯзаамро пӯшида берун баромадам.

Яке аз амакзодаҳои ҷавонам дар рӯйи ҳавлӣ сари ду по нишаста, бо теша ҳезум майда мекард. Зане дар як ғӯши ҳавлӣ ба оташдон алов мемонд.

Дар тарафи ростам девори баланду дарозе дидам, ки ҳавлии берунро аз кӯча чудо мекард. Тарафи ҷап ҷорбоги қалоне буд. ки аз байни дарахтони мевадор қанораи дигари он пайдо на-буд. Дар байни он дарахтон танҳо якчанд хонаи пасти лоин на-мудор буд. Ҳаво гирифта, дарахтони бод ҳама ҳазонзада, таги по лойи часпак буд. Таг – таги девор як ҷӯйи заҳбурмонанд ё заҳбури ҷӯймонанд буд, ки оби зарди қӯлмак дошт. (С.У. «Субҳи ҷавонии мо»).

## Ҳасад

Маликушшуаро дар маҷлиси мушоара ба маҳорати бадеҳагӯи Фирдавсӣ тан дода дасти ӯро бӯсида бошад ҳам, аслан, натиҷаи мушоара димоги ӯро сӯзонда буд. Ӯ медонист, ки воқеа ба зудӣ ғӯшраси мардумон ва дубайтии дар мушоара гуфташуда вирди забони эшон ҳоҳад шуд. Дар шаҳр беш аз ҷорсад шоир ва ҳазорон мардуми шеърдӯст мезистанд, ҳабари ҳар мушоара ва байтҳои дар он эҷодшуда зуд пахн мегарди-данд. Бадеҳаи се шоири дарбор бо шоири достонсаро ҳам овоза шуд. Бадеҳаро дар маҳфилҳо батакрор меҳонданду ба Фирдавсӣ оғарин мегуфтанд.

Унсурий аз шӯҳрати Фирдавсӣ асло шод набуд. Ҳасад дили дигар шоирони дарборро ҳам меҳарошид. Акнун Фирдавсиро қабул ва ба «Шоҳнома»-и ӯ таваҷҷӯҳ кардани сulton ҳам ба ғӯши онҳо расид. Эшон чунин муваффақияти шоири тӯсиро

оғози таназзули мақому мартабаи худ донистанд. Үнсурй устоди сухан, сарояндаи достонҳои ҳайратангезро ҳурмат ва бузургии ўро эътироф накарда наметавонист, вале акнун дар вай рақиби худро ҳамедид (С.У. «Шоҳнома»).

## Парвози Шоҳин

... Зоҳир чароғро гирифта ба токча монданӣ шуд, ки як тахта когаз пеши рӯйи Шоҳин афтод. Шараққоси он дар ҳомӯши шаб ба гӯши Зоҳир саҳт расид. Тарсид, ки Шоҳин бедор мешавад, аммо дид, ки хоби ў саҳт бурдааст. Зоҳир хоби Шоҳинро вайрон кардан наҳост, вай кай боз ин хел ширину саҳт хобидани ўро надида буд. Яктаҳи Шоҳинро аз меҳ гирифту болои ўро пӯшид ва нӯги пилтаи чароғро, ки мисли лаҳча сурх шуда монда буд, бо дасташ фишурда ҳомӯш кард. Ў намедонист, ки чанд соат хоб карда мондаасту чӣ посе аз шаб гузаштааст. Аммо риштаи ҳамон ҳаёлҳои форам, ки бо лаззати он хоб карда буд, гусаста нашуда буд. Ў медид, ки аз ин роҳҳо вай бо Шоҳин пиёдаву савора равонанд... (Р. Ҳодизода «Парвози Шоҳин»).

## САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТӢ ДОИР БА ФАСЛҲОИ «ПЕШОЯНД ВА ПАСОЯНДҲО» ВА «ПАЙВАНДАКҲО»

1. Дар забони тоҷики ҷанд ҳиссаи номустақил ҳаст?
  - а) 5-то
  - б) 4-то
  - в) 3-то
2. Таърифи зерин ба қадом ҳиссаи нутқ мансуб аст? «Ҳиссаи ёридиҳандаи нутқ, ки амали ба предмет нигаронидашударо аз ягон чиҳат возеҳ мегардонад».
  - а) пешоянд
  - б) пайвандак
  - в) ҳиссача
3. Дар ҷумлаи «Дарсамон дар соати ҳашт сар мешавад» калимаи дар қадом ҳиссаи нутқ ҳаст?
  - а) пайвандак
  - б) пешоянд
  - в) ҳиссача

4. Калимаҳои агар, ар, гар, чунки, то ки, вакте ки ба қадом ҳиссаи нутқ мансубанд?
- а) ба пайвандак
  - б) ба пешоянд
  - в) ба ҳиссача
5. Пайвандакҳо аз рӯйи вазифаашон ба ҷанд гурӯҳ тақсим мешаванд?
- а) ба се гурӯҳ
  - б) ба ду гурӯҳ
  - в) ба ҷор гурӯҳ
6. Дар ҷумлаи «Ин девор аз хишти пухта сохта шудааст» пешояндӣ аз аз рӯйи тобиши маънӣ чиро ифода кардааст?
- а) макон ва масофаро
  - б) аз чӣ сохта шудани предметро
  - в) ибтидои замонро
7. Пайвандакҳои пайвасткунанда ба ҷанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?
- а) ба ду гурӯҳ
  - б) ба се гурӯҳ
  - в) ба ҷор гурӯҳ
8. Пешояндҳо аз ҷиҳати соҳт ва таркиб ҷанд хел мешаванд?
- а) ду хел
  - б) се хел
  - в) ҷор хел
9. Пешояндӣ дар ҷанд тобиши маънӣ дорад
- а) дуто
  - б) сето
  - в) ҷорто
10. Калимаҳои қатӣ (катӣ), барои, барин ба қадом ҳиссаи нутқ мансубанд?
- а) ба пайвандак
  - б) ба пешоянду пасоянд
  - в) ба ҳиссача
11. Қадоме аз ин пайвандакҳо мағҳуми замонро ифода мекунанд?
- а) аммо, вале, лекин
  - б) чунки, зоро ки, азбаски
  - в) вакте ки, ҳамин ки

12. «Он ҳиссаи номустақили нутқ, ки барои алоқаманд кардани калима, ибора ва чумлаҳо ҳизмат меқунад ...», чӣ ном дорад?
- а) пайвандак
  - б) пешоянд
  - в) ҳиссача
13. Дар қадом сатр танҳо пайвандакҳои пайвасткунандай хилофӣ сабт шудаанд?
- а) vale, va, u
  - б) ё ki, ammo, ё
  - в) vale, лекин, ammo
14. Вожаҳои ҷунки, зеро ки, агар, ҷун, вакте ки ба қадом ҳиссаи нутқ мансубанд?
- а) ба пайвандак
  - б) ба пешоянд
  - в) ба ҳиссача
15. Қадоме аз ин пешояндҳо ҳусусияти таъинотӣ доранд?
- а) бо, ба
  - б) дар, аз
  - в) барои, баҳри
16. Пешояндҳои таркибӣ ба ҷанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?
- а) ба ду гурӯҳ
  - б) ба се гурӯҳ
  - в) ба ҷор гурӯҳ
17. Тар кибҳои то ба, доир ба, онд ба, пеш аз, пас аз, гайр аз ба қадом ҳиссаи нутқ мансубанд?
- а) ба пайвандак
  - б) ба пешоянд
  - в) ба ҳиссача
18. Дар қадом сатр танҳо пайвандакҳои тобеъкунанда сабт шудаанд?
- а) ва, то, ҷунки
  - б) лекин, зеро ки, азбаски
  - в) ки, то ки, то ин ки
19. Дар ҷумлаи «*Маҷлис дар соати 16 оғоз меёбад*» пешоянди дар чӣ ғуна тобиши маъноиро ифода кардааст?
- а) замонро
  - б) маконро
  - в) сабабро

20. Таркибҳои ба тарафи, дар рӯйи, дар даруни, дар болои, аз болои, дар хусуси аз ҷиҳати соҳт ба қадом гуруҳи пешояндҳо мансубанд?
- ба пешояндҳои таркибии беизофа
  - ба пешояндҳои таркибии изофӣ
  - ба пешояндҳои аслӣ
21. Дар қадом сатр танҳо пайвандакҳои ҷудоӣ сабт шудаанд?
- ва, -у, ё
  - ё ки, балки, лекин
  - ё, ё ки, ё ин ки
22. Дар қадом сатр фақат пайвандакҳои тобеъкунандай сабаб ҷой дода шудаанд?
- чун, зеро, то
  - зеро, зеро ки, чунки
  - то ки, чунки, агар
23. Пешоянди бо дори ҷанд тобиши маънӣ мебошад?
- сето
  - чорто
  - дуто
24. Дар қадом сатр танҳо пайвандакҳои тобеъкунандай мақсад сабт гардидаанд?
- зеро, азбаски, ки
  - то, агар, даме ки
  - то, то ки, то ин ки
25. Пайвандакҳо аз ҷиҳати соҳт ҷанд хел мешаванд?
- ду хел
  - се хел
  - чор хел

## ҲИССАЧА

**Машқи 140.** Бо истифода аз ин калимаву таркибҳо ҷумлаҳо тартиб дихед:

оё, магар, наход, наход ки, ҳа, не, ҳам, низ, бале, оре, дуруст, танҳо, факат, ...


**Савол ва супорииҳо:** 1. Ин калимаҳоро ҳиссача меноманд. Чаро? 2. Қадоме аз ин ҳиссачаҳоро шумо зуд – зуд дар нутқатон истифода мекунед? 3. Ҳисса-чаҳои оё, магар, наход дори ҷӣ гуна тобиши маънӣ мебошанд?

**Машки 141.** Бо истифода аз ҳиссачаҳои зерин чумлаҳо тартиб дихед: магар, ҳатто, ҳам, оё, бале, оре, ҳа, - ку, - дия, факат, танҳо.

**Савол ва супоришҳо:** 1. Кадоме аз ин ҳиссачаҳо саволианд ва кадомашон тасдиқӣ? 2. Кадом ҳиссачаҳо дар охири калимаҳо бо дефис навишта мешаванд? Ҳиссача чист? 4. Яке аз чумлаҳои тартиб – додаатонро таҳлили морфологӣ кунед.

**Машки 142.** Таблитсаро айнан ба дафтаратон нуехабардорӣ кунед.

Таблитсай 16



**Савол ва супоришҳо:** 1. Доир ба ҳар хели ҳиссачаҳо аз худ дутогӣ чумла тартиб дихед. 2. Йимлои ҳиссачаҳоро нагзакак ба хотир гиред. 3. Фарқи ҳиссачаҳо аз пешоянд ва пайвандакҳо дар чист?

**Машки 143.** Дар чумлаҳои додашуда ҳиссачаҳоро ёфта, марбут ба вазифаи грамматикиашон ба хелҳо ҷудо кунед.

- Ман чӣ кор кардам?
- Пиёларо афтонда шикастед -ку.
- Надидаед -дия
- Ман ҳам шӯҳӣ кунам, намебинад -дия.
- Ман ҷеф мезанам.
- Ҳайр, ҷеф назанед, ман дигар шӯҳӣ намекунам, бибичон, – мегуфт дар охир Анвар (А.Ш.).

Чун ў аз воқеа огоҳӣ ёфт, як лаҳза, фақат як лаҳза мушавашхотир шуда:

— Наход? ... Хайр, хости худо ҳамин будааст, чӣ илоҷ? — гуфту дигар дам назад (С.У.).

Лоҳутӣ ба вай гуфт: — Оё ту медонӣ, ки нағорачӣ пеш – пеш саф мегардад? ... Ҳатто ҷанд муддат ман онро бо ресмон баста, аз таги куртаам ба гарданам овехта гаштам. Боғчай пиразан танҳо ба номаш боғча аст... Бибимастура ба ин ҷо фақат барои соянишинии таги сафедор ва осонии ҷаронидани бузи ҳуд қӯчида омадааст (С.У.).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Дар мисолҳои боло қадом ҳели ҳиссачаҳо мавҷуд будаанд? 2. Бо истифода аз ҳиссачаҳои дар ин мисолҳо буда аз ҳуд дутогӣ ҷумла тартиб дидед. 3. Ҳелҳои ҳиссачаҳоро номбар кунед.

**Машки 144.** Ба ҷойи нуқтаҳо ҳиссачаҳои мувофиқ гузошта ҷумлаҳоро нависед.

1. Аз тарс ... бо овози баланд гап намезадем.
2. Вай даҳ сол боз дар мактаби Абдунабӣ – домулло ҳонад ..., ҳоло ҳаташи набаромадааст...?
3. Дар ҷоҳои мо ... мактаби нав қушода мешуда бошад...? – умединора мепурсид Солеҳ.
4. Ман .... акнун ба атрофам нигоҳ карда, ҳонаро аз ҷизу ҷора ҳолӣ дидам. ... як қӯрпаи қӯҳнае, ки ману Муҳтор дар он мебидем, монда буд.
5. Профессор қаламашро бесабронава беихтиёр ба миз тӯқтӯқ зада гуфт:  
— ... медонам, ихлос доранд.
6. — ..., гандумро рӯйнед? Орд кардед? Нон пухтед?  
— ..., гандумро гирифта овардем, – ҷавоб додам ман.
7. Китобро баъзан хоб медиҳам, дар хобам онро ... меёфтам ва ... боз гум мекардам (С.У.).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Ба ҷойи нуқтаҳо қадом ҳели ҳиссачаҳоро кор фармудед? 2. Қадом ҳели ҳиссачаҳо дар навишт бо вергул ҷудо карда мешаванд?

## МАТНУ МИСОЛҲО БАРОИ ТАКРОР ВА ТАҲЛИЛИ ҲИССАЧАҲО

... Имрӯз ба хоб мондем, – гуфт Сурайё узрҳоҳона ба шавҳари худ. – Лоақал шумо ҳам бедор накардед.

– Хайр, чӣ? Рӯзи истироҳат -ку, гуфт Анвар ба ҷавоби ў. – Нағз кардӣ, хуб хоб карда, дам гирифтӣ, боз пагоҳ саҳар қатӣ хеста, ба мактаб медавӣ.

... – Агар ман нахезам, корҳои шуморо кӣ мекунад?

– Бале, духтарам, ҷонон духтарам! – гуфт Анвар ўро таъриф карда.

– Ман ҳам корҳои дадома мекунам ..., – гуфт ба таъриф ҳавас карда Ганиҷон.

– Э, бале! Э бале! – гуфта Анвар ўро ҳам таъриф карда монд (Ч.И.).

\* \* \*

Мударрис ҷашмонашро айёrona нимпӯш карда бо садои паст гуфт:

– Наход ки аз ман ҳам руст кунӣ? Ман – ку, худат медонӣ, аз мунофиқон нестам.

– Ҳӯш, ту бо ман дар чӣ бора гап задани будӣ? – Ҳаким гуфта-аст, ки агар Восеъ таслим шавад, гуноҳашро мебахшанд, – оё ҳамин гап рост бошад? ... Восеъ агар таслим шавад, оё дар ҳақиқат гуноҳаш маоф мешавад?

– Исто ки, мулло, ҷаро ту ин қадар ғами он сарбадорро меҳӯрӣ?  
Вай ба ту кӣ мешавад?

– Ҳеч кӣ. Ҳамту ошно.

– Ошно?

– Оре, ошно. Дӯст (С.У.).

\* \* \*

1. Магар фаромӯш карданд, ки факиронро гайр аз қиём кардан ё мурдан аз гушнагӣ илоҷи дигар намонда буд? 2. Наход ки дигарон ба ҳамин фикр бошанд? – ба дилаш гуфт Восеъ. 3. Баъд шумо Зебия гирифта мебиёред, хайр – мӣ? 4. Вайро худатон ба ман гирифта дода будед – ку. 5. – Ҳа, охир ба ман нонпазу ошпаз даркор буд – дия. 6. – Ҳуб, ҳар чӣ буд, гузашт, пошоҳон, акнун ин тарафашро дидан лозим. 7. Дар он гирду атроф он гуна бозори қалон танҳо дар шаҳрҷаи Тӯс ва

дар деҳаи мо буд. 8. Модарам ба вай бо ҷашми умедворӣ нигоҳ карда пурсид: – Ӯ ту гирифтӣ -мӣ, Зебихон?

## НИДО

**Машқи 145.** Ҷумлаҳоро хонед ва дар онҳо нидоҳоро муайян кунед.

Ба ҳадде, ки ресмон ба соқи пойи бача саҳт печида, магар пояш ба бурида шудан наздик расид, ки бача:

– Вой, мурдам! Вой поякам! – гӯён фарёд кашид.

Оҳ, курра! ... Он чӣ қадар чизи зебост, агар ба гардани вай боз гарданбанди сиёҳи пӯпакдори занғӯланок бандам, боз чӣ қадар зебо ҳоҳад шуд (С.А.).

– О, Табар! – гуфт вай, - бозӣ нишон намедиҳад, магар?

Эй, Камол, Муродгул! – гуфт вай, - наравед, биншинед. Табар истоду пушти сарро ҳорида:


– Э, сабил! – гуфт, - аз хотирам баромадааст. Очай Ҷумъа дастонашро тоза кард ва байд аз ҷанд дақиқа гуфт:

– Хайр, зуд корашро карда биёяд!

– Хай-хай! – гуфт модар ҳам. – Айб не? Наход ки кас ба рӯйи акаи худ давад?! (Ч.И.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Бо истифода аз нидоҳои дар мисолҳои боло буда шифоҳӣ ҷумлаҳо гӯед. 2. Дар мисолҳо қадом пешоянду пайвандакҳоро мушоҳида намудед?

**Машқи 146.** Таблитсаи мазкурро айнан ба дафтаратон нусхабардорӣ намоед.



*Савол ва супоришҳо:* 1. Нидохоро вобаста ба хелашон ба хотир гиред. 2. Шифохий чумлахое гүед, ки ҳар кадом дорои яке аз нидоҳо бошанд. 3. Нидо чист?

**Машки 147.** Чумлаҳоро навишта, ба зери нидоҳо хат кашед.

1. – Э ачабо, – ба дилаш гузаронд Фирдавсий, – пас кий ва чий монеъ мешуд (С.У.). 2. Ҷавон ин ҳаракати ўро дида, зери лаб «хмм» гүён захрхандae кард. 3. Баъди фурсате аз тарафи чашма овоз баромад: – Ҳой, додар, ин сү биё. – О, дар ин чий хел мешуда бошад. – Э, меҳмон – бародар, ин қисса дароз аст. 4. – Ҳомуш, рафиқон, боз мегүям, ки мағал накунед. 5. – Ох, мана танҳо монда, кучо меравед, хонадонам? 6. – Эх, нүнок, эх, ба-чаяки нобарор! – гуфта кохиш кардааст зани усто. 7. – Оббо, чашми одам асло аз замин сөр намешудааст – дия, гуфт он мард. Ҳай – ҳай, ман онро барои шумо созаму хузурашро ҳезумхона бинад! 8. – Үхүү, ба дүгатон шавла мепазад – ку! 9. – Ҳой, писар, о дурусттар бишний намешавад? ... Ту танҳо нестӣ – ку. Тавба!

– Ором шав, ором! – ҳаросзанон мегуфт Эшонкул (Ф.М.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Дар мисолҳо кадом хели нидоҳоро мушоҳида намудед? 2. Ба ҷуз нидоҳо дар мисолҳои боло ҳиссачаҳо ҳам ҳастанд? Онҳоро номбар кунед. 3. Агар тавонед дар яке аз мисолҳои боло нидоро ба ҳиссачае иваз намоед.

**Машқи 148.** Ҷумлаҳо ва ё матне тартиб дихед, ки нидоҳои зерин истифода шуда бошанд:

эҳ, ҳай – ҳай, афсӯс, ӯхӯ, чим. ором, боракалло, оғарин, оббо.

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ба ҷуз ин нидоҳо боз кадом нидоҳоро медонед? Онҳоро номбар карда, бо ҳар кадом ҷумлае тартиб дихед.

**Машқи 149.** Мисолҳоро хонед ва гӯед, ки нидоҳои дар онҳо буда ба кадом хели нидоҳо мансубанд.

– Оҳо, бузург марде буданд, – гуфт Қутайб ...

– Оҳо, медонам, ту чӣ меҳоҳӣ, бигӯй, – ҳандид Фирдавсӣ.

– Эвой, эвой, ин чӣ золимист, чӣ номардумӣ, чӣ дараҷдаҳӯй!? Дар Бож ўро духтару домодаш, набераҳояш ба чойи нидоҳои шодӣ бо гирияи ҳой-ҳой пешвоз гирифтанд.

– Эйвой, хок бар сарам!

– Во ҳасрато, во мусибато! – навҳа меандоҳт Найсонӣ (С.У.).

– Ҳой, додар, ин сӯ биё.

– Ҳмм. Коргарон туро то ҷоштгоҳ мунгазир наимешаванд.

– Э, одамизод ба ин воқеа чӣ даҳл дорад?

– Ҳайр, аз ҷоят гуфтан гир.

– Ҳомӯш, рафиқон, якта-якта гап занед.

– О, як чиз гӯед, охир.

– Э, баракалло, духтар, – гуфтам ман.

– Оҳ, Ашраф, чӣ коре буд, ки ту кардӣ!

– Ҳай-ҳай! Чӣ ҳаёлҳои ба сари одам роҳ меёбанд!

– Ӯҳ, чӣ хел вазнин! – изҳори ақида кард яке.

– Оҳ, худоё, ин мардҳо кай одам мешаванд?

– Эҳҳа, – норозиёна рӯй турш карда гуфтанд муаллим.

– Ҳм. Ҷаноби Ҷорӯб бо ҳаёли худ банд ҳастанд (Ф.М.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ҳиссача чист? 2. Бо истифода аз ҳиссачаҳои дар ин мисолҳо буда, аз худ 2 – тогӣ ҷумла тартиб

дихед.

**Машқи 150.** Мисолҳоро навишта ба имло ва аломатҳои китобатии нидоҳо дикқат дихед.

- Эҳ, Чумъа! Ту бо ҳамин рӯзат ба Маскав меравӣ?
- Ой, – гуфт Табар, – ин худи одам барин!
- Эй, дар тагаш мемонӣ!
- Хайр, ман рафтам.
- Ой, бо ҳамин ҳафтанабин равам-чӣ?
- О, Саломат! Бачам каниӣ? (Ч.И.).
- Эҳ, олимчаҳои беақл! – гуфт Неъматов
- Хайр, шумо ба ин чӣ гуфтаний ҳастед, бобо?
- Ҳой, ҳайло, аз теппа менамояд -ку? (А.Д.).
- Офарин, нағз ёфтӣ, ҷӯраи ҷон (Ф.Н.).
- Уҳӯ! – беихтиёр нидо кард Юсуф.
- Ҳм... Полачинӣ ..., зери лаб ғур – ғур кард чӯпон (П.Т.).
- Баҳ-баҳ, ин шафттолухоро бин, аз шодӣ барқ зад ҷашмони Асад (А.Ш.).
- Дар ҳақиқат, намешудааст. Афсӯс.
- Аҷабо, ҳудаш чӣ гап?
- Оббо! – эътиroz мекарданд падарам (А.Б.).

**Савол ва супоршишҳо:** 1. Ҳелҳои ҳиссачаҳои дар мисолҳо бударо шарҳ дихед. 2. Дар бораи ҷойи нидоҳо дар ҷумла фикратонро гӯед. 3. Бо ҳар қадом ниdoi дар ин мисолҳо буда шифоҳӣ гуфтани ҷумлаҳоро машқ кунед. 4. Ҳиссача чист? Оё дар мисолҳои боло ҳиссачаҳо ҳастанд?

## МИСОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР ВА ТАҲЛИЛИ ҲИССАЧАҲО ВА НИДО

1. Мактабдор номи гунахгоронро аз ҳалифа шунида:
  - Ҳомӯш! – гуфта фарёд қашид.
2. Сеюмӣ масҳара дошта ва пичинг карда гуфт:
  - Офарин ба дили ҷигарат (С.А.).
3. Аммаи солхӯрдаи қизилтепагиям зани саводнок буд, ҳатто духтарбачагони дехаро меҳононд.
4. Соли аввал ба мактаб фақат сӣ нафар бача дохил шуд (С.У.).
5. – Бо ҳамин қадар кор вопкандиён «ӯй-ӯй» гӯён маро шикастхӯрда нишон дода гаппаронӣ карданд.

6. Офарин! Ман шахрамро ба ту додам! – гуфт бобо бо оҳанги таслимкорона (С.А.).
7. – Ҳа-а, дар ин ҷо ягон гап ҳаст... ўх, шайтоғиҳо – е! – гуфт Нематов.
8. Эҳ, Комили каллаварам, ҳамириро ҳам намедонӣ? Ҳудаш сурҳ бошад ҳам, аз дур сиёҳ менамояд – дия!
9. – Ё тавба, бачаҳои ин вақт ғалатӣ – а!
10. – Эй, аҷаб! Дар ин зимистони қаҳратун аз кучо чӣ навъ омадӣ?
11. Хайр, шумо бо ин чӣ гуфтани ҳастед, бобо? – пурсид Бахтибек (А.Д.).

\* \* \*

Вай аз газаб меларзид ва рагҳои гарданаш ҷаста, қариб ба кафидан расида буданд. Асо ба замин зада шавкун андоҳт:

– Ҳой, бадкорон, ҳой, худобехаборон! Ин чӣ бедодгарӣ аст, ки ба одами бегуноҳ меқунед? Аз вай даст қашед! Мӯйсафед аз таги дasti амакам гирифта ўро ба пой ҳезонд (С.У.).

Кампир аз ман дар бораи Муродхон пурсуков мекард, ки: вай чӣ хел одам?: Бой-мӣ? амалдори калон-мӣ?, хонаю ҷояш нағз-мӣ? (С.У.).

Амакам донаҳои гандумро аз як каф ба он каф рехта тамошо мекарду мегуфт:

– Рост будааст... Гандум! ... Тавба!...

Баъд аз он пурсид:

– Муфт доданд – мӣ, пул нагирифтанд – мӣ? (С.У.).

– Э дарег! ... Акнун чӣ бояд кард? Наход ки Равшан Марҷонро ба хонаи очааш бурда монда бошад? (С.У.).

## **САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТӢ ДОИР БА БОБҲОИ «ҲИССАЧА» ВА «НИДО»**

1. Калимаҳои магар, оё, наход, наход ки ба қадом ҳиссаи нутқ мансубанд?
  - а) ба пайвандак
  - б) ба ҳиссача
  - в) ба нидо
2. Ҳиссачаҳо аз рӯйи маъно ва вазифаашон ҷанд хел мешаванд?

- a) б хел
  - б) 4 хел
  - в) 5 хел
3. Калимаҳои ҳатто, ҳам ба қадом гурӯҳи ҳиссачаҳо мансубанд?
- а) ба ҳиссачаҳои саволӣ
  - б) ба ҳиссачаҳои тасдиқӣ
  - в) ба ҳиссачаҳои таъкидӣ
4. Қоидай зерин ба қадом ҳиссаи нутқ мансуб аст: «Ҳиссаи номустақили нутқ, ки ба мазмуни чумла ягон тобиши наве мебахшад,...».
- а) ба пайвандак
  - б) ба ҳиссача
  - в) ба нидо
5. Калимаҳои ҳа (ҳо), бале, оре, ҳуб (хуш) ҳайр ба қадом гурӯҳи ҳиссачаҳо мансубанд?
- а) ба ҳиссачаҳои саволӣ
  - б) ба ҳиссачаҳои тасдиқӣ
  - в) ба ҳиссачаҳои таъкидӣ
6. Қоидай зерин ба қадом ҳиссаҳои нутқ тааллук дорад: «Ҳиссаи номустаъқили нутқ, ки барои ифодай ҳиссиёт ва ҳаяҷони гуногун ҳизмат меқунад,...»
- а) ба пешоянд
  - б) ба ҳиссача
  - в) ба нидо
7. Калимаҳои мана, ана, ҳу (ҳӯ, ҳо), ба қадом гурӯҳи ҳиссачаҳо тааллук доранд?
- а) ба ҳиссачаҳои инкорӣ
  - б) ба ҳиссачаҳои тасдиқӣ
  - в) ба ҳиссачаҳои ишоратӣ
8. Дар қадом сатр танҳо ҳиссачаҳои таъкидӣ сабт гардидаанд?
- а) ҳам, ҳа, бале
  - б) ҳатто, ҳам, ҳоҳ ... ҳоҳ
  - в) ҳоҳ ... ҳоҳ, оре, ҳа
9. Дар қадом сатр танҳо ҳиссачаҳои маҳдудӣ инъикос ёфтанд?
- а) танҳо, мана, оре
  - б) фақат, наҳод, ҳам
  - в) фақат, танҳо

10. Дар чумлаи «Дили касро фаҳмидан осон магар?» вожай магар ба қадом намуди ҳиссача мансуб аст?
- а) ба ҳиссачаи саволӣ
  - б) ба ҳиссачаи тасдиқӣ
  - в) ба ҳиссачаи таъкидӣ
11. Калимаҳои **хайр**, **боракалло**, **офарин** ба қадом хели ниҳо мансубанд?
- а) ба ниҳои даъват
  - б) ба ниҳои миннатдорӣ
  - в) ба ниҳои амр
12. Калимаҳои **тавба**, **эҳа**, **аҷабо**, **ӯхӯ** ба қадом хели ниҳо тааллук доранд?
- а) ба ниҳои андӯҳ
  - б) ба ниҳои таассуф
  - в) ба ниҳои тааҷҷуб
13. Дар чумлаи мазкур – «Маро хоб намебурд, фақат наздики сахар пинак рафта будам, ки бандогоҳ риши падарам ба рӯймрасида маро бедор кард» калимаи фақат ба қадом хели ҳиссача мансуб аст?
- а) ба ҳиссачаи маҳдудӣ
  - б) ба ҳиссачаи тасдиқӣ
  - в) ба ҳиссачаи таъкидӣ
14. Дар ин ҷумла – «Кори бад накардааст -ку, тақсир, ба Ҳамроҳон дилаш сӯхтааст -дия!» -ку ва -дия ба қадом хели ҳиссача тааллук доранд?
- а) ба ҳиссачаи маҳдудӣ
  - б) ба ҳиссачаи кувватдиҳандা
  - в) ба ҳиссачаи таъкидӣ
15. Ниҳоҳо аз рӯи маънно ва вазифаашон ба ҷанд гурӯҳ чудо карда шудаанд?
- а) ба се гурӯҳ
  - б) ба чор гурӯҳ
  - в) ба ду гурӯҳ
16. Калимаҳои **вой**, **оҳ**, **вое** ба қадом хели ниҳоҳо тааллук доранд?
- а) ба ниҳои андӯҳ
  - б) ба ниҳои таассуф
  - в) ба ниҳои хурсандӣ

17. Дар чумлаи «Ох, ин чӣ қисмати талҳтар аз заҳр, чӣ сарнавишти шум буд, ки насиби мо шуд?» калимаи оҳ ба қадом намуди нидо тааллуқ дорад?
- ба нидои тааҷҷуб
  - ба нидои таассуф
  - ба нидои андӯҳ
18. Калимаҳои чим, ором, ҳомӯш ба қадом хели нидо мансубанд?
- ба нидои амр
  - ба нидои даъват
  - ба нидои миннатдорӣ
19. Дар қадом сатр танҳо нидоҳои ҳурсандӣ сабт гардидаанд?
- о, оҳ, эҳ
  - о, эй, ҳай – ҳай, бай – бай
  - эй, воҳ, вой, эҳа
20. Дар чумлаи «Ҳм ... қиссаро шунидед» вожаи «ҳм» ба қадом хели нидо тааллуқ дорад?
- ба нидои андӯҳ
  - ба нидои таассуф
  - ба нидои тааҷҷуб

## СИНТАКСИС АЛОҚАИ КАЛИМАҲО ДАР ЧУМЛА

**Машки 148.** Чумлаҳоро бодикқат ҳонда, муайян қунед. ки дар онҳо калимаҳо бо қадом воситаҳои алоқа ба ҳам алоқаманд шудаанд.

1. Аҳмадбек ба қадаммонии шахси оянда зехн монда, дилаш ҷигғӣ карда рафт (Ф.М.). 2. Моҳ дар сари кӯҳ хеле баланд шуда, шӯояш равшантар шуда бошад ҳам, кӣ будани ояндаро ҳанӯз фарқ кардан душвор буд (Ф.М.). 3. Аммо вай ҳанӯз дастӣ дуюмашро аз камари пахлавон нагузаронида, Аҳмадбек ҷолокона тоб ҳӯрда, баргашта аз миёни Муҳаммадмуорд қапид ва ҷунон қи штангбардорони пурзӯр ҳангоми гирифтани вазни охирин ва гаҳонтарин мекунанд, саҳле ба як зону ҳам шуда, чуссаи бузурги пахлавони ҷавон дар болои сари ӯ ба ҷарҳ задан даромад (Ф.М.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар мачмӯъ алоқаи калимаҳо дар чумла ҷанд ҳел мешудааст? 2. Ҷӣ гуна алоқаро алоқаи пайваст

меноманд? 3. Алоқаи тобеъ чист? 4. Алоқаи изоғй чй тавр сурат мегирад? 5. Доир ба алоқаи пайваст ва тобеъ аз чумлаҳои боло мисолҳоро номбар кунед. 6. Алоқаи вобастагӣ дар чумла чй тавр сурат мегирад? 7. Алоқаи байни мубтадо ва хабарро чй меноманд?

**Машки 152.** Чумлаҳоро нависед, ба зери алоқаҳои пайвости қалимаҳо хати рост ва ба зери алоқаи тобеъ дар онҳо хати мавҷнок қашед.

1. Вай ҳам марди пурпайкар аст: қади аз миёна қадре баландтар, синаи фароҳ, дасту бозувони расо, қаллаи қалон ва пешонии ба ҳамин муносиб васеъ дорад (Ф.М.). 2. Паҳлавонони ҳамсинну ҳамвазни ўқайҳост, ки аз қатор баромадаанд, ё фавтида ва ё ба ҷоҳои дуру наздик парешон шуда рафтаанд (Ф.М.). 3. Мушакҳои дасту пою гардану синаи сермӯяш аз ҳар як ҳаракат бозӣ мекунанд (Ф.М.). 4. Донаҳои арак дар шуод офтоби сурхи бегоҳирӯй чун алмоспораҳо медураҳшанд (Ф.М.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Доир ба алоқаи тобеъ ду – се мисолро номбар карда шарҳ дихед. 2. Аз алоқаи тобеъ дар чумлаҳои боло қадом ҳелҳояш мушоҳида шуд? 3. Доир ба алоқаи пайваст ҷанд мисолро номбар кунед. 4. Қадом ҳели алоқаи тобеъ дар нутқ серистеъмол мебошад? 5. Алоқаи тобеъ ҷанд ҳел мешавад? 6. Чй гуна алоқаро дар чумла алоқаи мувофиқат меноманд?

## ИБОРА ВА ЧУМЛА

**Машки 153.** Мисолҳои ҳар ду сутунро бодиқкат муқоиса намуда, дар бораи фарқашон фикратонро гӯед.

Оби равон, дашти васеъ, меҳнати ғидокорона, шахси соҳибмъ-лумот, одами донишманд, кишти барвакти баҳорӣ, хеле қалон, сабзи паст, сурхи баланд, ба меҳмонӣ рафтан.

Шоир дар рӯ ба рӯйи ноиб дузону нишаст (С.У.). Шоир вориди боргоҳ шуда, падару писарро дар гуфтугӯ ёфт (С.У.). Нигориши нав бо тезӣ пеш мерафт (С.У.). Вай ба дехаи худ баргашта, такмилу тасхехи асарашро давом дод (С.У.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Ибора чист? 2. Чумла аз ибора чй фарқ дорад? 3. Аз худ чумлае созед, ки дорои ду – се ибора бошад. 4. Аз чумлаҳои боло ибораҳоро номбар кунед.

**Машқи 154.** Ибораҳоे тартиб дихед, ки қалимаҳои зерин ба ҳайси ҷузъи асосии онҳо шуда бошанд.

кӯҳ, дарё, дашт, ҳондан, қитоб, дафтар, навиштан, муаллим, сурх, гул, баланд, анор, боғ, бародар, модар, оқиста.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ибораҳои соҳтаатонро дар ҷумлаҳои ҳуд истифода кунед. 2. Хели алоқаи қалимаҳоро дар ибора номбар кунед. 3. Ибораҳо аз рӯйи маъно чанд хел мешаванд? 4. Ҷӣ гуна ибора исмӣ аст?

**Машқи 155.** Бо истифода аз ибораҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед: оби равон, инсони бомаърифат, шахси оқил, ҳавои фоҳрам, табиати зебо, аввалин омӯзгор, душвортарин масъала, қитоб ҳондан, ба деҳот рафтан, аз аз хона баромада, супоришро иҷро карда.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ибораҳои дар ҷумла истифода кардаатонро аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед. 2. Ибораи феълий чист? 3. Дар бораи фарқи ибора аз ҷумла маълумот дихед.

**Машқи 156.** Ҷумлаҳоро навишта, ба зери ибораҳои дар онҳо мавҷуда ҳат кашед.

1. Дарахти дӯстӣ биншон, ки коми дил ба бор орад,  
Ниҳоли душманий баркан, ки ранчи бешумор орад.

(Ҳоғизи Шерозӣ)

2. Сари бехирад чун тани беравон (Абулқосим Фирдавсӣ).
3. Мероси падар ҳоҳӣ, илми падар омӯз (Саъдии Шерозӣ).
4. Дасти бехунар кафчай гадоист (Зарб).
5. Меҳнати имрӯз роҳати фардост (Зарб).
6. Ҳоки Ватан аз мулки Сулаймон ҳушттар.
7. Тухми меҳнат ҳар кӣ корад, ранчи дил бор оварад (Зарб).
8. Аввалин муаллим барои фарзанд модар аст.


**Савол ва супорииҳо:** 1. Ба зери ҷузъи асосии ибораҳо ҳати рост ва ба зери тобеъшавандаашон ҳати мавҷнок кашед. 2. Ибора аз рӯйи маъно чанд хел мешавад? Онҳоро номбар кунед.

**Машқи 157.** Мисолҳои дар сутунҳо додашударо бодиққат хонда, муқоиса кунед ва фарқи онҳоро шарҳ дигҳед.

парранда	ба сахро	паррандаи зебо,	ОНҲО ТАБИБИ
дараҳт	ба хона	дараҳти сермева,	ХОЗИҚАНД. МО БА
Боғ	аз хона	боги нав, китоби	ОНҲО БОВАР МЕКУ-
китоб	дар сахро	бадей, одами доно,	НИМ. КУЧАҲОИ
Одам	дар донишгоҳ	тарбузи ширин,	ШАҲР ХЕЛЕ ЗЕБОСТ.
тарбуз	сар шудан	дарёни сероб, кӯҳи	ГУРГ БО ГУСФАНД
дарё	даъват кардан	баланд	ОШИНОЙ НАДОРАД.

**Машқи 158.** Мисолҳои дар доирачаҳо бударо муқоиса карпода, дар онҳо сабаби изофӣ, вобастагӣ, ҳамроҳӣ ва мувофиқат номида шудани хелҳои алоқаро шарҳ дигҳед.

*Таблицаси 18*



*Савол ва супорииҳо:* 1. Дар кадом маврид хели алоқаро дар ибо-

ибора вобастагӣ ё ҳамроҳӣ меноманд? 2. Ибораҳои дар доира-чаҳо додашударо аз рӯи маъноя-шон шарҳ дихед. 3. Ибораи мураккаб чист? Мисол оваред.

**Машқи 159.** Нависед, ба зери ибораҳо вобаста ба аломатҳои шартии ҷузъашон ҳат кашед.


Намуна: асари хондашуда. Даҳти ноҳамвори кӯҳу кӯталдор сар шуд. Моҳи нопурра баромад ва ба атроф нури хираи изти-робангез пошид. Ин яке аз ҳавлангестарин ва дар айни вақт, ҳаловатбахшу гуворотарин хобҳое буд, ки ӯ дар умри худ дида-аст. Хирсе дар рӯи замин ӯро дунболагирӣ мекард. Хирси сиёҳи бадҳайбате, ки дандонҳояш мисли ашкҳои хуки ваҳшӣ дароз ва зарди ҳуношом буданд. Фотима додгӯён мегурехт, ва-ле овозаш аз ҳалқаш берун намебаромад, пойҳояш, мисли он ки ишкели гароне зада бошанд, базӯр мечунбиданд (Ф.М.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Аз рӯи маънои қадом ҷузъ ҳели ибораро муайян мекунанд? 2. Ибораҳои феълӣ ҷанд ҳел мешаванд? 3. Доир ба ҳар ҳели ибораҳо (исмӣ, сифатӣ, ...) якторӣ мисол оваред.

**Машқи 160.** Ибораҳоро бодикӯат ҳонда муайян кунед, ки дар онҳо қадом ҳели алоқаи тобеъ дид мешавад. Ба синфона даромадан, дар мактаб ҳондан, дӯстонро ҳурмат кардан, шабона рафтан, омадани шоир, устодро ҳурмат намудани шогирдон, ба варзиш машғул шудан, ҳеле сӯҳбат карда, аз хоб барвақт ҳе-ста, дастҳоро тоза ўустан.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ҷӣ гуна ибораро масдарӣ меноманд? 2. Дар ибораҳои масдарӣ бештар қадом ҳели алоқа мушоҳида мешавад? 3. Аз худ боз ҷанд ибораи масдарӣ гӯед.

**Машқи 161.** Сабаби содда ё мураккаб муаррифӣ шудани ибораҳоро дар асоси мисолҳои таблитса шарҳ дихед.




**Савол ва супорииҳо:** 1. Ибораҳои соддаро ба мураккаб ва ибораҳои мураккабро ба содда табдил дихед. 2. Дар қадом сурат ибораи мураккаб номида мешавад?

**Машки 162.** Ҷумлаҳоро навишта, ибораҳои соддаро бо як ва ибораҳои мураккабро бо ду хати рост ишора кунед.

Мошин дар канори роҳ, байни ду теппай пасте меистод. Дашт гарки шуоҳои заррини офтоб, хомӯшии томе ҳукмфармо буд. Насими саҳарӣ танаи явшону талхаҳои сари теппаҳоро алвонҷ медод, бӯйи маҳмуркунандай замини шабнамолударо оварда ба димоғ мезад. Ронанда дар паҳлӯи мошин аз хасу ҳошқи дашт ба худ бистаре соҳта, рӯболово, бо ҷашмони яла мебоҳид. Шарфаи пойи Фотимаро шунида барҳост (Ф.М.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ибораи мураккаб чист? Он аз ибораи содда чӣ фарқ дорад? 2. Дар ибораҳои соддаи матн қалимаи тобеъкунанда ва тобеъшавандаро шарҳ дихед. 3. Як-ду ибораи соддаро ба ибораи мураккаб баргардонед.

**Машки 163.** Ба мазмуну мундариҷаи таблитсаи мазкур бодикӯват эътибор дихед.



**Савол ва супорииҳо:** 1. Вобаста ба чӣ ибораҳо ба шаш гурӯҳ ҷудо карда шудаанд? 2. Чӣ гуна ибораи исмӣ ном дорад? 3. Шифоҳӣ доир ба ҳар хели ибора аз рӯйи маъно мисоле гӯед.

**Машки 164.** Мисолҳоро хонда, дар онҳо хели ибораҳоро аз рӯйи маъно шарҳ дихед.

1. Зани бомаърифат ҳамон аст, ки ў ҳалимию сабуриро пешаи ҳуд медонад. 2. Зани оқила якро сад нағуфта, садро як мегӯяд. 3. Панча ба шер задан ва мушт ба шамшер кори хирадмандон нест. 4. Ангурҳои чун асал ширин дар водии Ҳисор истеҳсол карда мешиавад. 5. Бисту якуми мартиди Наврӯз аст. 6. Вай барои шуморо дидан омадааст. 6. Ҳавлии онҳо ниҳоят сердараҳт будааст. 7. Аз шаҳр омадагиҳо як-як дар ҷойи ҳуд нишастанд.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Кадом хели алоқа дар ибораҳои ҷумлаҳои мазкур ба назар мерасанд? 2. Аз ҳуд ҷумлаҳои тартиб

дихед, ки ибораҳои дар ҷумлаҳои боло буда истифода шуда бошанд.

**Машқи 165.** Ибораҳоро аз рӯйи тарзи алоқаи ҷузъхояшон ба ҳелҳо ҷудо карда нависед.

бо дӯстон нишаста, дӯстро ҳурмат кардан, тарбузи ширин, сиёҳи паст, дӯстро дидағӣ, бисёр оқилона, Ҳаштуми Март, баъзеи онҳо, китобро ҳондагӣ, бандро алвонҷ дода, ба шаҳр рафтан, мани овора, даҳуми ноябр, шахси донишманд, ҳавои соғ, қабуди баланд, ҳамаи онҳо, ягон қаси дигар, шиносро дидан, синфро тоза кардан, ба меҳмонӣ рафтан, талабаи китобро ҳондагӣ, ба дарсҳо омадагӣ, хеле судманд, каме босаводона, сабзи баланд, модари меҳрубон.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Номи ҳелҳои алоқаро дар ибора номбар кунед. 2. Кадом навъи алоқа дар ибораҳо сермаҳсул аст? 3. Ҷанде аз ин ибораҳоро дар ҷумлаҳои ҳуд истифода карда шарҳ дихед.

**Машқи 166.** Мисолҳоро навишта ба зери ибораҳо ҳат қашед.

1. Вай сару рӯяшро саг барин афшонда – афшонда поён рафт.
2. Мунавваршоҳ муддати зиёде исроркунон «не» мегуфт, пас ба насиҳату ташвиқоти мардум тоб оварда натавониста розӣ шуд.
3. Раис гӯё ҳеч коре накарда бошад, дасти қамчиндорашро дар ҳаво алвонҷ дода, акнун ба гап даромаданӣ мешавад.
4. То сари пушта акнун факат ҷоряки роҳ монда буд.
5. Бегоҳи ҳамон рӯз ману Ҳайдарҷон аз кор омада, дар лаби ҳавличаамон менишастем.
6. Сайёра нигоҳи мутаҳайири ҷашмони ҳудро хело вақт ба рӯйи шавҳараҷа дӯхта, сокит монд.
7. Ҷавони дегро овардагӣ аз як гӯшаки он дошта меистод.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар ибораҳои муайянкардаатон ҷузъи тобеъ ва тобеъкунандаро шарҳ дихед. 2. Гӯед, ки дар он ибораҳо ҷузъҳо бо қадом навъи алоқа ба ҳам пайвасти шудаанд. 3. Хели ибора аз ҷиҳати маъно ба чӣ вобаста аст? Ба тарзи алоқа ва ё ба он ки бо қадом ҳиссаи нутқифода ёфтааст?

## ЧУМЛАХОИ СОДДА ВА ХЕЛХОИ ОН

**Машки 167.** Матиро бодикӯат хонда, аввал, мазмунашро нақл кунед ва, баъд, андешаи шахсии худро барои мазмуни он баён кунед.

### Панди падар

...Азизхон фалохунчаашро оҳиста аз таги сандуқ кашида, дар бағалаш ҷо карда, берун рафтаний шуд. Вай шуниданӣ ҳикматҳои падарамро дӯст намедошт ва дар ин гуна мавридҳо аз хона оҳиста баромада ғоиб мегардид.

Падарам, ки меҳост суханҳои ҳикматнокашро ҳамаи аҳли хонавода шунаванд: – Кучо меравӣ? – гуфта бародарамро боздошт. – Ин ҷо нишаста гӯш андоз ва таълим гир.

Азизхон иҷори нишаст. Падарам баъди андак ҳомӯйӣ ба модарам муроҷиат карда, ба сухан даромад: – Ту ҳар вакт ба ман таъна мезаний, ки чаро қишилоқи худамонро партофта ба ин тарафҳо омадем. Акнун дидӣ, чӣ шуд? Ман ҳамин хел шуда-нашро медонистам. Одамизод то кулфат накашад, рӯйи шодиро намебинад.... Одами покдилу покният дар кучое, ки Бадиро бинад, мегурехтааст. Дар китфи рости одам Раҳмон, дар китфи ҷапаш Шайтон савор аст. Шайтон доим ба одам гӯшакӣ карда «Бадиро ёб, ба пеши Бадӣ рав!» гуфта меистад. Раҳмон бошад «Некиро ёб, ба пеши Некӣ рав!» мегӯяд. Одами покдилу покният ба гали Раҳмон медарояд, қаҷдилу қаҷният ба гали Шайтон медарояд. Масалан, ту, Азизхон, ғоҳо ба гали Шайтон медарой, ҷунки Шайтон ширин – ширин гап мезанад (С.У.).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Чумла чист? 2. Чумла аз ибора чӣ фарқ дорад? 3. Аз рӯйи маъно ва оҳанги талаффуз кадом хели ҷумлаҳо дар ин матн ба назар расид? 4. Яке аз ҷумлаҳои хабариро ба саволӣ баргардонед.

**Машки 168.** Аз рӯйи мисолҳои таблитса сабаби ҳикоягӣ, саволӣ ва хитобӣ ном гирифтани ҷумлаҳоро шарҳ дихед.



**Машки 169.** Матиро навишта аз рӯйи маъно ва оҳангӣ талафғуз шарҳ дидҳед.

- Доругаро задӣ?
- Хуб кардай! Биллоҳи азим, мангитҳо ва косалесони онҳоро задан, куштан, кир кардан лозим. Сазои онҳо ҳамин!
- Ту ба ман ягон гап дорӣ?
- Ҳова, гап дорам... Ту биё, Восеъ, ба мо ҳамроҳ шав.
- Ба шумо ҳамроҳ шавам? – ҷашмонашро қалонтар кушода ба ӯ нигарист Восеъ. – Ҳуди шумо қистед?
- Мо, ба қавли мангитҳо, ёғиву тогӣ ҳастем. Ниқори туро аз факирони бегуноҳ мегирад? Падарат, бародаронат, аёлу қӯдаконатро толону тороч намекунад? Қишлоқҳоро ҷазирбод намекунад? ... Ё ту хаёл мекунӣ, мангит он қадар беақл аст, ки ба ин чизҳо ақлаш намерасад?

Сайдалий дармондавор оҳе қашиду ба сукут рафт... (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар бораи фарқи оҳангӣ талафғуз чумлаҳои ҳикояӣ ва саволӣ чӣ гуфта метавонед. 2. Яке аз чумлаҳои ҳикоягири шифоҳӣ ба хитобӣ баргардонед. 3. Дар талафғузи чумлаи хитобӣ чиро эҳсос намудед? 4. Кадом қалимаҳо дар ин матн шевагианд?

**Машки 170.** Чумлаҳоро бодиққат хонед, ба аломатҳои китобати дар охири онҳо омада аҳамият дихед.

1. «Худоё! Ин дар хоб аст ё бедорй?! – бо ҳаячону изтироб мегуфт Зокир. – Чий бояд кард?! 2. Пас падарандар ёфтани Фотима ва додаркалони ўчандон аз эҳтимол дур нест?! 3. Баъд чий мешавад? 4. Оё ба ин қадар одам чойи хубу чойи кор ёфтган осон аст?! (Ю.А.). 6. Шарофатхола Абуро ба оғӯш кашида ва аз ду рухсорааш бўсида гуфт:

- Хайр, Абучон! Агар Ҳасану Ҳусейни моро бинӣ, гӯй ки тез-тез хат нависанд!! (Ч.О.). 7. «Чаро ман «аблаҳ» будаам? – бо заҳрханд мепурсад Аҳмадқирон. – Аглаҳ худи ту!!» (Ю.А.). 8. Ўбо овози баланд фарёд кардан гирифт:

- Ниёз! Хой Ниёз! Ҳар чо дар хоб бошӣ, бархез, ки мо дар суроги ту омадем!! (Ю.А.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Чаро дар охири баъзе аз чумлаҳои боло аломати хитоб, дар баъзеи дигар ҳам саволу ҳам хитоб ва дар баъзеи дигар ду аломати хитоб гузонта шудааст? 2. Аз худ ду чумлае нависед, ки яке дар охир аломати хитоб, дигаре ҳам саволу ҳам хитоб дошта бошад. Сабаби гузонта шудани он аломатҳоро дар мисоли ҳамон чумлаҳо шарҳ дихед.

**Машки 171.** Хонед, чумлаҳоро аз ҷиҳати соҳт ва таркиб шарҳ дихед.

1. Шӯълаи офтоб намесӯzonад ва намегудозад. 2. Гуннчишкҳо, фароштурукҳо ҷаҳ-ҷаҳқунон дар осмони софи почуввардӣ паррафшон ва дар ташвишу тарафдуди ошёнсозӣ ... 3. Дар майдони лаби сангоб устои мӯйсафед назди устохонаи пастаки худ ҷувозкунда метарошад. 4. Нозим омада монд. – Хайр, ҳай қунед, – ҳоҳиш кард ў. – Як тараф истед! 5. Шарикон худро канора гирифтанд. 6. Восеъ ҷувозкундаро бағал карду аққол бардошта, ба болои ҳарсанге гузонти ва баъд онро ба пушташ гирифта, ҳам шуда, қалавида – қалавида равон шуд. 7. – Намурӣ, Восеъ! Ёдат ба хайр!! ... Қанд бизан!! ... Қоил шуда таҳсин мекарданд шариконаш аз қафо (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Чумлаи хуллас ва тафсилиро таъриф қунед. 2. Чумлаи содлаи дутаркиба чӣ гуна чумла аст? 3. Аз худ чумлаи тафсилие гуфта, баъд онро ба чумлаи хуллас баргардонед. 4. Як чумлаи дутаркибаро ба яктаркиба табдил дихед.

**Машқи 172.** Мисолҳоро навишта, ба шарҳи чумлаҳои хуллас ва тафсилӣ омодагӣ бигиред.

1. Марди малламӯй ба боло, ба айвони ҳанӯз аз ҷароғ му-наввари мутриб даме ҷашм дӯхта, сокит нишаст. 2. – Шумо дигар чизе намегӯед? 3. – Ту меҳмон – бародар, олимӣ? 4. Ҳудат дарёб. 5. ... Меҳмон ҳайрухуш карда, ба ҷойи хуфтуҳоби худ баргашт. 6. Ман олим нестам, маънидод карда наметавонам. 7. Ҳамаи Ҷигитҳо рафтанд, ман ҳам рафтам. 8. Дарду алами инсон ҳам бедаво нест. 9. Мо ҳато карда будаем. 10. Ҳанӯз ҳафта пур нащуда, садои тор боз баланд шуд. 11. Шаби аввал сози Мунаввар ҳаста -ҳаста гӯё аз чизе истиҳолакунон месароид (Ф.М.).

*Савол ва супорииҳо:* 1. Дар ин мисолҳо чанд ҷумла хуллас асту чанд тоаш тафсилӣ? 2. Аҳамияти ҷумлаи тафсилиро дар чӣ мебинед? 3. Аз худ як ҷумлаи хуллас гуфта, бадоҳатан ба тафсилӣ баргардонед.

## ЧУМЛАҲОИ ТАСДИҚӢ ВА ИНКОРИӢ

**Машқи 173.** Ҷумлаҳоро хонда, калимаҳои тасдиқӣ ва инкориро муайян намоед.

1. Ҳеч набошад, сардухтури ягон беморхона мешавам гӯй, – луқма дод Ҳусейн.
  - Не, ман қобилияти роҳбарӣ надорам.
  2. – Гап бояд дар ҳамин ҷо монад, – гуфт Ҳусейн.
  - Албатта.
3. Ин борон -ку! – Ҳа, борон, – тасдиқ карданд бачаҳо.
4. - Кӣ туро ба кор фиристод? Ҕарвш?
- Ҳа, ҳамон кас.
5. Дар мавриди ҳато рафтани тир ба сайд чӣ ҳавфе таҳдид карданашонро ҳам ҳоло пеши назар меовард.
  - Албатта. Ҳар кас ҷуръат намекунад.
6. – Ҳа, бале, – таҳсин кард саркор. – Ана, ҳамин хел ҷашми корро медонистагӣ шав.
7. – Духтурида мехонӣ? – пурсид Аҳмадака.
  - Не...
8. Тарсидӣ? – пурсид сардор фуромадаравон.
  - Не-е ... (Б.Ф.).

*Савол ва супорииҳо:* 1. Чӣ гуна ҷумла тасдиқӣ ном дорад?

Чумлаи инкорӣ чӣ? 2. Калима – чумлаҳои тасдиқӣ ё инкорӣ, аслан, қадомҳоянд? 3. Ду кас байни худ сӯхбат ороста, ҳини сӯхбат чумлаҳои тасдиқӣ ва инкориро истифода кунед.

## **САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТИЙ ДОИР БА ИБОРА, ЧУМЛАИ СОДДА ВА ХЕЛҲОИ ОН**

1. Дар қадоме аз ин бастҳо танҳо ибораҳои исмӣ ҷой дода шудаанд?
  - а) қитоби бадей, сурхи паст, мани овора
  - б) синфи тоза, оби равон, шахси доно
  - в) ангури ширин, ҳамаи онҳо, дидани мо
2. Ибораҳо аз ҷиҳати соҳт ҷонд ҳел мешаванд?
  - а) ду ҳел
  - б) се ҳел
  - в) ҷор ҳел
3. Дар қадоме аз ин сатрҳо танҳо ибораҳои сифатӣ сабт шудаанд?
  - а) себи сурҳ, дарахти пасти сермева
  - б) дарахти анор, фардои фирӯз
  - в) зарди баланд, сурҳи баланд
4. Ибораҳои оби гарм, ҳавои гарм, ҳонаи равшан аз ҷиҳати соҳт ба қадом гурӯҳи ибора тааллук доранд?
  - а) ба ибораи мураккаб
  - б) ба ибораи таркибӣ
  - в) ба ибораи содда
5. Ибораҳои бисти расо, даҳуми сентябр аз рӯйи маънӣ ба қадом ҳели ибора мансубанд?
  - а) ба ибораи исмӣ
  - б) ба ибораи сифатӣ
  - в) ба ибораи шуморагӣ
6. Ибораҳои гули сурҳи хушбӯй, оби равони тоза аз ҷиҳати соҳт ба қадом ҳели ибора мансубанд?
  - а) ба ибораи мураккаб
  - б) ба ибораи таркибӣ
  - в) ба ибораи содда
7. Ибораҳои мани бечора, ҳамаи онҳо ба қадом ҳели ибора даҳл доранд?
  - а) ба ибораи исмӣ

- б) ба ибораи сифатӣ  
в) ба ибораи ҷонишиний
8. Ҷумлаи «Ман ҳамеша хубу аъло меконам» аз ҷиҳати соҳт ба кадом хели ҷумлаҳои содда дохил мешавад?
- а) ба ҷумлаи соддай ҳуллас  
б) ба ҷумлаи соддай инкорӣ  
в) ба ҷумлаи соддай тафсилӣ
9. Ибораҳои дирӯзи мо, андак онтарафттар аз рӯйи маъно ба кадом хели ибора мансубанд?
- а) ба ибораи исмӣ  
б) ба ибораи сифатӣ  
в) ба ибораи зарфиӣ
10. Ибораҳо аз ҷиҳати маъно чанд хел мешаванд?
- а) ҷор хел  
б) панҷ хел  
в) шаш хел
11. Ибораҳои ба ҳона рафтаи, ба онҳо гуфтан аз рӯйи маъно ба кадом хели ибора мансубанд?
- а) ба ибораи феълиӣ  
б) ба ибораи масдарӣ  
в) ба ибораи ҳолӣ
12. Алоқаи калимаҳо дар ибора чанд хел мешавад?
- а) ду хел  
б) се хел  
в) ҷор хел
13. Ҷумлаи «Онҳо омаданд» аз ҷиҳати таркиб ба кадом гурӯҳи ҷумлаҳои содда тааллук дорад?
- а) ба ҷумлаи дутаркиба  
б) ба ҷумлаи яктаркиба  
в) ба ҷумлаи тафсилӣ
14. Дар кадоме аз ин сатрҳо танҳо ибораҳои сифати феълиӣ сабт шудаанд?
- а) онҳоро дидагӣ, каме он тарафттар  
б) шуморо дидан, бачаи шеър ҳондагӣ  
в) аз деҳа рафтаний, онҳоро дидагӣ
15. Ибораҳои бা�ъзеи онҳо, мани хизматчӣ ба кадом хели ибора мансубанд?
- а) ба ибораи исмӣ  
б) ба ибораи ҷонишиний

- в) ба ибораи зарфӣ
16. Дар кадоме аз ин сатрҳо танҳо ибораҳои феъли ҳолӣ сабт шудаанд?
- а) шабона хондан, моро дидагӣ
  - б) ба донишгоҳ омадан, чоруми март
  - в) бо дӯстон нишаста, ором нишаста
17. Дар шахс ва шумора бо мубтадо мувофиқат намудани ҳабар ба кадом навъи алоқа дохил мешавад?
- а) ба алоқаи ҳамроҳӣ
  - б) ба алоқаи вобастагӣ
  - в) ба алоқаи мувофиқат
18. Ҷумлаҳои содда аз рӯи фаро гирифтани сараъзо ва аъзои пайрав чанд хел мешаванд?
- а) яктаркибаву дутаркиба
  - б) соддаву мураккаб
  - в) хулласу тафсилӣ
19. Қисмати забоншиносӣ, ки ибораро меомӯзанд, чӣ ном дорад?
- а) синтаксис
  - б) морфология
  - в) услубшиносӣ
20. «Ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъное, ки ба ҳам алоқаманд шуда, як мағҳуми мушаххасро ифода мекунанд...», чӣ ном дорад?
- а) чумла
  - б) таркиб
  - в) ибора
21. Ибораи хеле аҷоиб аз рӯи маъни ба кадом гурӯхи ибора мансуб аст?
- а) ба ибораи феълиҳолӣ
  - б) ба ибораи сифати феълӣ
  - в) ба ибораи сифатӣ

## АЪЗОХОИ ЧУМЛА

**Машки 174.** Матиро хонед, сараъзо ва аъзоҳои пайравро дар чумлаҳо муайян кунед.

### Қаламкаш

Бибирибояи қаламкаши номӣ ва ҷевари таърифи чанд вакт боз бетоб буд. Рӯз ба рӯз ҳолаш бад мешуд. Тамоми хешовандонаш аз ў умединро қанда буданд. Дигар барои ҳамаи он равшан буд, ки ў дар миёнҷои ҳавлӣ, дар сояи дарахти тути қалони марворидак якта бурё партофта, ба рӯймол, сӯзаний ва рӯҷоҳои одамон нақшҳо наҳоҳад қашид. Дигар ин ҳунарманди номдор ба нақшу ниғорҳои нав ба нав ихтироъкардаи ҳуд, мардуми гирду атроф ва дуру наздиқро моту маҳбут наҳоҳад кард. Дигар занон, соҳибони тӯю маъракаҳо рӯймол, сӯзаний ва рӯҷоҳои ҳудро барои нақшқашонӣ бардошта наҳоҳанд омад (Ҳ.К.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Аъзоҳои чумла чантоанд? Ҷиро аъзои чумла меноманд? 2. Сараъзоҳо қадомхоянд? Аъзоҳои пайрав чӣ? Ҷӣ гуна чумла ҳуллас номида мешавад? 3. Муайян кунед, ки дар чумлаи якум сараъзоҳо бо ҷӣ ифода мебанд?

### МУБТАДО

**Машки 175.** Чумлаҳоро навишта, ба зери мубтадоҳо ҳат каshed.

1. Зоҳир дар дехаи ҳуд рӯзи дароз дар як порчай заминаш қаланд мезад, бо бачагонаш аз кӯҳҳои баланд ҳезум ҷамъ мекард. 2. Зиндагӣ якранг мегузашт, аммо дар таку дави якрангӣ барои ў дилгиркунанда набуд. 3. Гузашти рӯзгор душвориҳо дошт, аммо фикри Зоҳир ҳамеша аз андешаҳои чуқур озоду фориг буд (Р.Х.). 4. Беҳтарини ин дарахтон ҳам дар ҳолати сарсабзӣ ва ҳуррамӣ набуда, шоҳҳояшон шикаста, бозуҳояшон бурида, пӯстҳояшон дарида, ё ки тамоман сарҳушк шуда буданд (С.А.). 5. Нодон сухан кунад, доно қиёс (Зарб.). 6. Раванда гами бошанда надорад (Зарб.). 7. Ҳондан-маърифат, нахондан-чаҳолат (Зарб.). 8. Шунидан кай бувад монанди дидан (Зарб.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Мубтадо чист? 2. Мубтадо бо чӣ ифода мейбад? 3. Чаро мубтадо, пеш аз ҳама, бо исм ва ҷонишини шаҳсӣ ифода мейбад? 4. Тақлидан ба ҷумлаҳои 5-6-7 аз худ мисолҳо гӯед.

**Машқи 176.** Пандҳоро хонда, маънидод намоед.

1. Ҳунар чу мушк бувад, мушк кай ниҳон гардад.
2. Дониш андар дил ҷароғи равшан аст,  
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.

(A. Рӯдакӣ)

\* \* \*

3. Ҳар кӣ н-омӯҳт аз гузашти рӯзгор,  
Низ н-омӯзанд зи ҳеч омӯзгор.

(A. Рӯдакӣ)

\* \* \*

4. Илм агар андак бувад, ҳораш мадор,  
З-он ки дорад илм қадри бешумор.

(Фаридаddeni Аттор)

\* \* \*

5. Гавҳари қиммат зи гавҳарҳо ба олам одам аст,  
Дар ҷаҳони ту ба ҳар одам баҳои олам аст.

(Ҳабиб Юсуфи)

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Бо чӣ ифода ёфтани мубтадоҳоро дар мисолҳо боло шарҳ дихед. 2. Мубтадоҳои дар ин мисолҳо бударо дар ҷумлаҳои худ низ ба вазифаи мубтадо истифода кунед. 3. Дар сурати бо сифат ва шумора ифода ёфтани мубтадоҳо ба қадом савол ҷавоб мешаванд? Ҷаро?

**Машқи 177.** Нависед, ба зери мубтадоҳо ҳат қашед.


1. Ким-чӣ хел сойҳо ва пулҳои ҳароб, ки мо аз онҳо мегузаштем, ким-қадом қишлоқҳои гумноми безеб, ки дар онҳо ба-рои шабхобӣ манзил мегирифтем, дар лавҳи хотирам нақш бастаанд. 2. Ман ба гузаштани падарам, амакам ва Муҳтор бо ҳару бор муентазир шудам. 3. Вай торафт бештар меларзид ва дандон ба дандон мекӯфт. 4. Инак, онҳо ба пеши ҳари мо ҳам омаданд. 5. Ҳамааш ба яғмо рафт. 6. Мегуфт, ки ҳама аз вай рӯй гардондаанд ва ў ба ҳеч кас даркор нест... 7. Онҳо маро ба ҳонаашон келин карда наовардаанд, чӯрӣ карда оварданд. 8. Агар

баногох ягон нафари мо дар паҳлӯяш чой мегирифтем, фарёд-кунон эътиroz баён мекард. 9. Ҳамаи онҳо ба ман бисёр озода ва хушлибос намуданд... 10. Ҳар кас хоҳад, ба ношто ҳар ду нонашро мекӯрад, наҳоҳад дар давоми рӯз кам – кам ҳӯрда то бегоҳӣ мерасонад. 11. Ҳеч кас онҳоро манъ намекард ва ягон коре ҳам намефармуд (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Муайян кунед, ки дар мисолҳои боло қадом ҷонишиҳо ба вазифаи мубтадо омадаанд? 2. Аз ҳуд низ ду – сетоғӣ ҷумла гӯед, ки мубтадоҳояшон бо ҷонишиҳои гу ногун ифода ёфта бошанд. 3. Мубтадо ҷаро сараъзои асосии ҷумла ном дорад.

**Машки 178.** Сабаби содда ва таркибӣ номида шудани мубтадоҳои ишораҷударо дар мисолҳои таблитса шарҳ дидед.

Таблитсаи 22



**Супории:** 1. Аз ҳуд низ доир ба мубтадои содда ва таркибӣ мисол навишта шарҳ дидед

**Машки 179.** Мисолҳоро навишта, ба зери мубтадоҳо хат каshed.

1. Ман таҳтachaамро ба болои синҷи пеши ҳудам гузошта, аз мактаб бозгашта омадам. 2. Ҳамаи бачагон ба яқдигар дарафтоданд. 3. Ҷавони мо ҳам бе ҳеч гуна қилуқол бо он мулло

гуштӣ гирифт. 4. Девонагон, ачиназодагон ва, умуман, беморон аз ҷойҳо дурдаст ба хонаҳои ҳочагони Соктаре омада меҳобиданд. 5. Аз ҳӯрданиҳо нон ва мавиз, қандалот ва пичен, писта ва бодом, ғўлинг ва санҷид, шўрбо, палав, ҳарбуза ва ангур ба навбат дастурхонро зинат медоданд.

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Бо чӣ ифода ёфтани мубтадоҳоро дар болояшон мухтасар нависед. 2. Шахс ва шумораи мубтадоҳоро шарҳ дихед. 3. Як-ду ҷумларо аз мисолҳои боло ба ҷумлаи як-таркиба гардонед. 4. Дар бораи ҷойи мубтадо дар ҷумла маълумот дихед.

## ҲАБАР

**Машқи 180.** Матиро навишта, ба зери ҳабарҳояш ҳат қашед.

Ғубори ҳавои тирамоҳ тирагии шабонаи шаҳрро галистар ва бенур карда буд. Аз паси пардаи ҳокистарӣ танҳо ҷанд ситорае ба дураҳши камшуюе ҳар ҷо - ҳар ҷо намоён мешуд. Торикии рангпарида бар кӯчаҳои танғу қачу килеби Бухоро ором ва бечунбиш фурӯ нишаста буд.

Фонусҳои зардчатоби самоворхонаи лаби ҳавзи Лесакӣ мисли ҷашмони кампири бемор милтос мезад. Дар катҳои самоворхона сояи ягон – ягон одамон ба назар мерасид. Аз болои катҳо палосҳоро гундошта буданд ва танҳо дар болои ду кати лаби ҳавз шолҳои даридаи кӯҳна ҳанӯз паҳн меистод (Р.Ҳ.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Муайян кунед, ки ҳабарҳо бо чӣ ифода ёфтаанд? 2. Ҳабар бештар бо чӣ ифода ёфтааст? 3. Аз ҳуд шифоҳӣ ҷумлае гуфта, ҳабарашро эзоҳ дихед.

**Машқи 181.** Мисолҳоро бодикӯт ҳонда, бо қадом ҳиссаи нутқ ифода ёфтани ҳабарҳоро маънилод кунед.

1. Дар меҳмонхона се нафар нишаста монданд. 2. Нуралибек аз меҳмонҳо поёнтар нишастан. 3. Вай ҷашмони ҷозиби баниуз дорад. 4. Амонбек дар дил ба ин андешаи мӯйсафед мекандид. 5. Буриҳон ҳартарафа фикр мекард. 6. Борони майдон меборид, ҳама ҷо тар ва лағжонак буд. 7. Аз барои зинда мондан ба ҳандаи бачагон ҳам тоб меоварддагӣ шудам. 8. Ман аз ту ҳамту

пурсидам,- гуфта ўро тасаллй додани мешуд, аммо бенатича. 9. Дар он чо бачагони бисёре буданд. 10. Ин духтарчаи сиёҳчашмаки кулчаруй бисёр қобила ва хушфаҳм буд. 11. Зохиран сабаби таъсир баҳшидани қалимаҳо ҳамин номафҳумии онҳо буд. 12. Нони овардагии модараи Солех фақат якто буд (С.У.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Хабарҳо аз рӯйи маъно чанд хел мешаванд? 2. Чи гуна хабарҳо хабарҳои феълий ном доранд? 3. Чи ро хабари номӣ мегӯянд? 4. Аз худ доир ба хабари феълий ва номӣ якторӣ мисол гӯед.

**Машиқи 178.** Мисолҳоро навишта, ба зери хабарҳо ва мубтадоҳо хат кашед.

1. Аноргул дар дасташ як бӯғчай майдо расида омад. 2. Восеъ дар ҳамин чо пиёда шуда, мунтазири Аноргул истод. 3. Аспи чирани шаб аз ҷав сершуда бардамона қадам мепартофт. 4. Восеъ ва Аноргул масофаи беш аз дуним фарсангро тай карда, қарибии нешин ба Тавилдара расиданд (С.У.). 5. Баъд аз шом онҳо омаданд. 6. Дар ин фасл танҳо шутури нар масти мекунад, наъра мекашад ва чун девонагон аз даҳонаш кафк мепаронад ва аз паррандагон танҳо зоги ало, ҳар қадар барф бисёр борад, ҳамон қадар шодмон мешавад, барфбозӣ мекунад, раҳс менамояд ва бо садои нофорами худ гӯши афсурдагони зимистонро кар мекунад.

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Дар ин мисолҳо хабарҳо бо чӣ ифода ёфтаанд? 2. Мисоле гӯед, ки хабараш бо феъл ифода ёфта бोшад. 3. Хабари феълий чист? 4. Хабарҳои феълий ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд?

**Машиқи 183.** Ҷумлаҳоро навишта, ба зери хабар ва мубтадоҳо хат кашед.

1. Ҷойи истиқомати вай мисли кӯшкҳои афсонавии шоҳон аст. 2. Зохир ҳарчанд фикр мекард, ин муаммо барояш торик буд. 3. Овози ў мавзун ва оҳангдор буд. 4. Базму маҷлис, сафару саёҳати амир бисёр буд. 5. Ҳусури ман одами хуб аст, каси фозил, бомаърифат, илмдӯст, шеършинос, боинсоф... 6. Дар фазои боғ як сукти ҳаловатбахш ҳоким буд. 7. Дар чойхона мусофириони аз қишлоқҳои атроф омада хеле бисёр буданд. 8. Шамсиҷ-

дин бачай хандон, ноором ва чусту чолок буд. 9. Духтарак Назира ном доштааст (Р.Х.). 10. Оянда Қориишкамба буд. 11. Аспакиҳои туркман тахминан даҳ – дувоздаҳ нафар буданд (С.А.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Дар ин мисолҳо хабарҳо бо кадом ҳиссаҳои нутқ ифода ёфтаанд? 2. Чунин хабарҳо ба кадом саволҳо ҷавоб мешаванд? 3. Хабари номӣ чист? 4. Аз ҳуд ҷумлае гӯед, ки хабара什 бо исм ё сифат ифода ёфта бошад.

**Машки 184.** Зарбулмасалу мақолҳоро маънидод намуда, хабарҳоро аз рӯйи маъно шарҳ дидед.

1. Гови ҷӯшой – ҷувози дари хона. 2. Аз бекор – ҳама безор. 3. Абрсӯзи бегоҳ – офтоби пагоҳ. 4. Абрсӯзи пагоҳ – борони бегоҳ. 5. Тадбир нисфи кор аст. 6. Ҳоксорӣ – зебу зинати инсонӣ. 7. Ҳудписандӣ – далели нодонӣ. 8. Фаллаи бисёр – серии ҳонаводаю умри дароз. 9. Диљи одаткарда – балои ҷон. 10. Аз гушти ганда иони қоқ беҳтар аст. 11. Аз дилозор ҳама-безор.

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ҳабарҳои номӣ аз феълий чӣ фарқ доранд? 2. Дар кадом ҳолат пеш аз хабари номӣ тире гузошта мешавад? 3. Доир ба мавриди бо тире ва бе он навишта шудани хабарҳои номӣ мисолҳо оваред.

**Машки 185.** Ҷумлаҳоро хонда, ҷойи хабарҳоро муайян қунед.

1. Сӯхбати мо дароз қашид. 2. Убайдуллоҳон пиёда гардида пеш рафт. 3. Фақир дар аввали мулоқот чистонеро, ки дар мадҳи ҳон тартиб ёфта буд, арз кардам. 4. Аҳли мачлис ин фармиши ҳоҷаро қабул намуданд (С. А.).

5. Қитъаҳоро сайр кардам дар ҳавову Замин,  
Сайр кардам, бо баду неки ҷаҳон гаштам қарин  
(Мирзо Турсынзода)

\* \* \*

6. Шодам, аммо меҳӯрам ғамҳои ҳалқи дигаре,  
Дар назар меоварам торочгашта қишваре  
(Мирзо Турсынзода)

\* \* \*

7. Нишастам дар лаби дарёи қўйӣ,  
Ба худ ман ёфтам маъвои қўйӣ

(Мирзо Турсунзода)

\* \* \*

8. Менависам ман суруди сулҳро бо хуни дил,  
Бо тапиданҳои беороми рӯзафзуни дил

(Мирзо Турсунзода)

*Савол ва супорииҳо:* 1. Хабар бештар дар кадом қисмати чумла меояд? 2. Сабаб чист, ки дар назм ҷойи хабар устувор нест? 3. Аз худ доир ба ҳабарҳои феълӣ ва номӣ якторӣ мисол оваред.

**Машқи 186.** Ҷумлаҳоро навишта, ба аломатҳои китобати дар онҳо буда диққат дихед.

1. Ду понздаҳ як сӣ мебошад. 2. Ду понздаҳ – як сӣ. 3. Модарам чевар мебошад. 4. Модарам – чевар. 5. Бародарам – варзишгар. 6. Сукут - аломати ризо. 7. Сухани беманфиат – таоми бенамак. 8. Ман – донишҷӯ. 9. Анвар – хизматчӣ. 10. Хондан вазифаи мост. 11. Хондан – вазифаи мо. 12. Одами бекор – дарҳати бебор. 13. Қўшиши ҷавонӣ – роҳати пирӣ. 14. Нафси бад – балои ҷон.

*Савол ва супорииҳо:* 1. Ба зери ҳабар ва мубтадоҳо хат қашед. 2. Дар кадом маврид дар байни ҳабару мубтадо аломати тире гузошта мешавад? 3. Ҳабарҳое, ки пеш аз онҳо тире гузошта мешавад, чӣ ном доранд? 4. Аз худ ба мавриди гузоштан ва нагузоштани тире пеш аз ҳабар мисол оварда шарҳ дихед.

**Машқи 187.** Дар мисолҳо сараъзоҳоро муайян намуда, шахсу шумораи онҳоро шарҳ дихед.

1. Мо Ватани азизи худро дӯст медорем. 2. Мо дар Тоҷикистон зиндагонӣ мекунем. 3. «Авесто» китоби таъриҳӣ ва панду ахлоқӣ аст. 4. Бобо шабҳо барои мо афсонаҳо меконад. 5. Онҳо қасре бино кардаанд, ки аз тамошояш кас дил канда на-метавонад. 6. Ман бо дигар роҳ бар мегардам. 7. Мардум аз тарси ҷон ба ҳар кучо пинҳон мешуданд (С.У.). 8. Ин ду ҷавон ҳам аз ҳурсандӣ дар пӯсти худ намегунциданд (Ҳ.Қ.). 9. Ду-се нафар моҳигирон ба об тӯр андохта истода буданд (А.Д.). 10.

Гүсфандон, бузон, баррагон ва бузғолагон ба хобгохи худ даромада, осуда хобида буданд (С. А.). 11. Тамоми меваҳои гуно-гуни Хучанд пухта расида буданд (Р.Ч.).

*Савол ва супоришиҳо:* 1. Аз рӯйи шахс ва шумора мувофиқат кардани сараъзоҳоро чӣ меноманд? 2. Агар хабар бо мубтадо мувофиқат накунад, чумла аз кадом ҷиҳат нуқсон меёбад. 3. Хабари чумлаҳои 2 –юм ва 3 –юмро аз ҷиҳати маъно маънидод кунед.

## **САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТӢ ДОИР БА САРАЪЗОҲОИ ЧУМЛА**

1. Дар чумлаи «Мо ҳам ба онҳо наздиктар рафтем» ҷонишини **мо** кадом аъзои чумла аст?
  - а) хабар
  - б) мубтадо
  - в) пуркунанда
2. Дар чумлаи «Нодон айб мекунад, доно худаш мефаҳмад» (Зарб.) калимаҳои **нодон** ва **доно** ба вазифаи кадом аъзои чумла омадаанд?
  - а) ба вазифаи мубтадо
  - б) ба вазифаи хабар
  - в) ба вазифаи пуркунанда
3. «Сараъзои чумла, ки дар чумла сухан дар бораи он мера-  
вад...», чӣ меноманд?
  - а) хабар
  - б) пуркунанда
  - в) мубтадо
4. Дар байти зерин ҷонишини **ҳар** **кӣ** ба вазифаи кадом аъзои чумла омадааст?: Ҳар **кӣ** н – омӯҳт аз гузашти рӯзгор,  
Ҳеч н – омӯзанд зи ҳеч омӯзгор (Рӯдакӣ).
  - а) ба вазифаи мубтадо
  - б) ба вазифаи хабар
  - в) ба вазифаи пуркунанда
5. Дар чумлаи «Ҳар ду – одамдӯст, меҳмоннавоз» таркиби **ҳар** **ду** кадом аъзои чумла мебошад?
  - а) хабар
  - б) мубтадо

- в) ҳол
6. Дар чумлаи «Чүянда ёбанда аст» вожай чүянда кадом аъзои чумла мешавад?
    - а) пуркунанда
    - б) хабар
    - в) мубтадо
  7. Дар чумлаи «Шунидан кай бувад монанди дидан» калимаи шунидан кадом аъзои чумла аст?
    - а) хабар
    - б) мубтадо
    - в) ҳол
  8. Дар чумлаи «Дидани аҳволи Зебӣ дили касро ҳам реш мекард», таркиби дидани аҳволи Зебӣ аз лиҳози таркиб чӣ гуна мубтадо аст?
    - а) мубтадои содда
    - б) мубтадои чида
    - в) мубтадои таркибӣ
  9. Дар чумлаи «Дар ҳамин вақт Шодигул даромада омад» мубтадо дар кадом қисмати чумла омадааст?
    - а) дар аввали чумла
    - б) дар мобайни чумла
    - в) дар охири чумла
  10. Дар чумлаи «Борон ниҳоят кам боридааст» феъли боридааст кадом аъзои чумла мешавад?
    - а) хабар
    - б) мубтадо
    - в) пуркунанда
  11. Дар чумлаи «Онҳо аз ҷониби Ширбадан омада, ба шаҳр рафтаний» калимаи рафтаний ба кадом аъзои чумла мансуб аст?
    - а) ба хабар
    - б) ба мубтадо
    - в) ба ҳол
  12. Таърифи зерин ба кадом аъзои чумла тааллук дорад: «Сараъзои чумла, ки амал, ҳолат ва аломати мубтадоро мефаҳмонад,...»
    - а) ба хабар
    - б) ба мубтадо
    - в) ба пуркунанда

13. Дар чумлаи «Ҳаво соф ва бегубор» вожай **соф** ва **бегубор** ба кадом аъзои чумла мансубанд?
- а) ба хабар
  - б) ба мубтадо
  - в) ба муайянкунанда
14. Дар чумлаи «Онҳо се нафаранд» таркиби **се нафар** кадом аъзои чумла мешаванд?
- а) хабар
  - б) мубтадо
  - в) ҳол
15. Дар чумлаи «Сардори гурӯҳ манам» вожай **манам** чӣ гуна хабар аст?
- а) хабари таркибӣ
  - б) хабари феълӣ
  - в) хабари номӣ
16. Дар чумлаи «Хобидан ҳоло барвақт буд» таркиби **барвақт** буд, ҳамчун хабар, бо чӣ ифода шудааст?
- а) ба исму феъл
  - б) ба зарфу феъл
  - в) ба сифату феъл
17. Дар чумлаи «Ман ўро меҳӯрондам, мепӯшондам, меҳобонидам» калимаҳои ишорашида ба кадом аъзои чумла мансубанд?
- а) ба хабар
  - б) ба мубтадо
  - в) ба пуркунанда
18. Дар чумлаи «Вай ба хонаи падар бозгаштан намехост» таркиби бозгаштан **намехост** аз ҷиҳати соҳт чӣ ҳел хабар аст
- а) хабари таркибӣ
  - б) хабари содда
  - в) хабари чида
19. Дар чумлаи «Раванда дар панҷ дақиқа ба пеши аспи худ расид» калимаи раванда ба кадом аъзои чумла тааллук дорад?
- а) ба хабар
  - б) ба мубтадо
  - в) ба ҳол
20. Дар чумлаи «Вазифаи мо хондан аст» таркиби **хондан аст** ба кадом аъзои чумла мансуб аст?
- а) ба мубтадо

- б) ба хабар  
в) ба пуркунанда

## АЪЗОХОИ ПАЙРАВИ ЧУМЛА

**Машки 188.** Дуруст муюна кунед, ки дар таблитса чиҳо инъикос ёфтаанд?

Таблитсаи 23



**Савол ва супорииҳо:** 1. Ба калимаҳои ишора шуда савол гузоред. 2. Мубтадо ва хабарро таъриф кунед. 3. Аъзоҳои чумла қадомҳоянд. Онҳо дар чумла чӣ аҳамият доранд?

**Машки 189.** Матнро хонда, тарики саволгузорӣ аъзоҳои чумларо муайян намоед.

Восифӣ мегӯяд: шаш моҳ аз ишғол карда шудани Ҳурросон аз тарафи шоҳ Исмоили Сафавӣ гузашта буд. Шабе ҷамъе аз ёрон дар бандахона (дар хонаи худи Восифӣ) гирд омада буданд. Мирзобайрам қонунро соз мекард. Ҳонзодабулбул дойра менавоҳт, Сияҳча хонандагӣ мекард. Мулло Фазлӣ, Мулло Ҳилолӣ, Мулло Амонӣ, Мулло Муқобилий бадеҳа мегуфтанд. Ҳулоса, сӯҳбати ёрона дар ҷӯш ва базми рафиқона пурҷӯшу хурӯш буд.

Дар вакти гармии базм Шоҳқосим бо гиребони чок ва ҷеҳраи ғамнок даромада омад (С.А.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Чиро аъзои чумла меноманд? 2. Аъзои пайрави чумларо номбар кунед? 3. Бо чӣ ифода ёфтани аъзоҳои чумларо дар чумлаи охир шарҳ диҳед.

## ПУРКУНАНДА

**Машқи 190.** Чумлаҳоро нависед, ба зери сараъзоҳо хат қашед.

1. Ман фарёд кардам, ки ба ҷашми ман дору даркор нест. 2. Ман қасам ҳӯрдам, ки дигар ба ҷашмонам дору намекунам. 3. Аввал Мирзобайрамро ба замин ҳобонда ва пушташро баражна карда, дувоздаҳ ҷӯб заданд. 4. Баъд аз он навбат ба ман омад... 5. Мо аз Мирзобайрам камтар гурусна нашуда будем. 6. Ҳар се рафиқ ба кабоб ҳӯрдан қарор дода, ба дӯкони кабобблаз даромадем (С.А.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Муайян кунед, ки дар мисолҳои боло қадом аъзоҳои чумла ба саволҳои ба кӣ?, ба чӣ?, киро?, чиро? ҷавоб мешаванд? 2. Пуркунанда чист? 3. Аз худ доир ба пуркунанда мисол оваред.

**Машқи 191.** Мисолҳоро навишта, ба зери сараъзоҳо ва пуркунандаҳо бо аломатҳои шартӣ хат қашед.

1. Мо Шоҳқосимро роҳбари худ қарор додем. 2. Ӯ пеш даромад, мо аз дунболи Ӯ. 3. Абулқосим Бобурмирзо дар вакти ҳукумати худ сангбурон ва сангтарошонро фармуд, ки дар болои он кӯҳ як хонаи санггин созанд. 4. Дар умри худ дӯконеро ба он оростагӣ ҳаргиз надида будам. 5. Ба он маҷлис Восифиро талабида оварданд. 6. Бузургони Нишопур навбат ба навбат як ҳафта факирро мәҳмандорӣ намуданд. 7. Мирқавомиддин ба дӯши ман баромада, худро ба болои девор гирифт ва аз дастони ман дошта, маро ҳам ба сари девор кашид (С.А.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Пуркунанда бо қадом саволҳо ҷавоб мешавад? Аз чумла, пуркунандаи бавосита чӣ? 2. Аз худ мисоле гӯед, ки дорои пуркунандаи бавосита бошад.

**Машки 192.** Пандҳоро хонда, мувофиқи фахмиши худ маънидод кунед.

1. Ҳарисонро носерамӣ то ба турбат барад.
2. Ҳарисро мол ҳаристар кунад.
3. Чашми ҳирсро нопокиҳо сер накунад.
4. Ҳарис ноомади корро аз худ надонаду даст ба домани покдоман занад.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Аз пандҳо пуркунандаҳо ва бо чӣ ифода ёфтанашонро шарҳ дидед. 2. Пуркунандаи бавосита чист? 3. Пуркунандаҳои дар ин пандҳо бударо айнан дар мисолҳои худ истифода баред.

**Машки 193.** Ҷумлаҳоро навишта, ба ҷойи нуқтаҳо пуркунандаҳои мувофиқро гузоред.

1. Ман ...ро аз замин бардошта дар таги нова доштам, то ки аз ... пур шавад.
2. Овози ... ким-кадом ҳофиз баланд шуда, мани бехушро ба ҳуш овард.
3. Равшан бо ... ба ҳонаи модаркалонашон рафт.
4. Мухтор бошад ... ро мададҳоҳона ба ... дӯхта ором менишастан...
5. Хайр ба ... Мухтор якто нони зағора дода, маро ба Қизилтеппа гусел кард.
6. Ҳар пагоҳ бо... вай ба Сайфулло мактаб мерафтем (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар мисолҳо қадом хели пуркунандаҳоро муайян намудед? 2. Пуркунандаи бевосита чист? 3. Аз худ доир ба пуркунандаи бевосита мисол оваред.

**Машки 189.** Аз пандҳои мазкур пуркунанда ва хелҳои онро шифоҳӣ шарҳ дидед.

1. Биомӯз, агар ҷанд душворат ояд,  
Ки душвор аз омӯхтан гашт осон.

(Носипи Ҳусрав)

\* \* \*

2. Ба омӯхтан чун фурӯтан шавӣ,  
Суханҳои донандагон бишнавӣ.

(Фирдавсӣ)

\* \* \*

3. Мактаб ба ту ёд медиҳад илму адаб,  
Мактаб зи ту мебарад ғаму ранҷу тааб.

(С. Айнӣ)

\* \* \*

4. Макун, эй бародар, ба бедод рой,  
Ки бедодро нест бо дод пой.

(Фирдавсӣ)

\* \* \*

5. Такаббур сарбаландонро кунад паст,  
Тавозӯй зердастанро забардаст.

(Б. Ҳилолӣ)

\* \* \*

6. Бибояд фарқ кардан душман аз дӯст,  
Ки донистан зи душман дӯст некӯст.

(Носири Ҳусрав)

**Савол ва супоришҳо:** 1. Дар бораи фарқи пуркунандаи бавосита аз пуркунандаи бевосита маълумот диҳед. 2. Аз худ доир ба ҳар ду хели пуркунадаҳо мисолҳо оваред. 3. Яке аз пандхоро маънидод намоед.

## МАТНУ МИСОЛҲО БАРОИ ТАҚРОР ВА ТАҲЛИЛИ МАВЗӮИ «ПУРКУНАНДА»

### Мактуб

Акнун ман дар хонаи Хайрӣ мезистам. Ҳар пагоҳ бо писари вай Сайфулло ба мактаб мерафтем ва баъди аз мактаб озод шудан дар корубори хона ёрӣ медодем. Вақтҳои аввал Сайфуллои ҷангара маро озор медод, аммо азбаски зехнаш кундтар буда, сабакҳояшро ба хубӣ аз ёд карда наметавонист ва ба ёрии ман мӯҳточ буд, рафта алоқаи ӯ бо ман беҳтар шуд.

Дар мактаб мо ҳар рӯз як – ду ҳарф ёд мегирифтем. Аммо чӣ тавре шуд, ки ман дар мобайни ҷангӣ рӯз ҳамаи ҳарфҳоро шинохта ва бо ҳам «ҷанг андохта», китоби алифборо саросар бе ёрии муаллим меҳондагӣ шудам. Баъд аз ин ман аз нишастан дар синф ҳатто дилгир мешудам, зоро шариконам ҳарфҳои ба ман шиносро ёд мегирифтанд (С.У.).

### Панду ҳикматҳо


1. Баракати умр аз эҳтироми волидайн ҳезад.
2. Ҳаёт, пеш аз ҳама, аз мактаби волидайн гузаштан аст.

3. Ободии чаҳон аз меҳри модар.
4. Меҳро дар ботини модару устод чустаанд, вале меҳри устод аз андешаи бемаврид фориг аст.
5. Шогирди хушахлоқ ба устод аз рӯйи шарми рӯ бинигарад.
6. Шогирде, ки ғами устод нахӯрад, ба пояи устодӣ нарасад.
7. Ҳамин ки аз худ бехабар шудӣ, оромӣ, кайфият, манманӣ гулӯгират шавад (Умарҳоҷаи Истаравшани).

## МУАЙЯНКУНАНДА

**Машқи 195.** Муайян кунед, ки калимаҳои ишорашуда дар ҷумлаҳо бар эзоҳи чӣ омаданд.

Таблицаи 24



**Савол ва супоршиҳо:** 1. Муайянкунада чист? 2. Муайянкунанда ба қадом савол ҷавоб мешавад? 3. Аз рӯйи тарзи алоқааш муайянкунанда ҷанд хел мешудааст? Номбар кунед. Аз худ доир ба ҳар дӯ ҳеъи муайянкунанда изофӣ ва беизофа мисол оваред.

**Машқи 196.** Мисолҳоро навишта, ба зери муайянкунандаҳо ҳат кашид.

1. Мошин аз роҳҳои қаҷу килеб баромада, бо роҳи рост поён мерафт. 2. Дар он вақт ба ҷои ин роҳи васеи ҳамвори мумфарш пайраҳаи борики пурхоку пурчангӣ охурчадори душворе тӯл кашида буд (Р.Ҳ.). 3. Ғайр аз писари қалонии ў, ки бо оилаш дар хонаи сангину лоин истиқомат мекард, дигар ҳама

аъзои хонаводаи пирамард дар юртаҳо мезистанд. 4. Ҳар дуяшон пойлучи чомадарида, логари рангпарида ва мӯю риш расида буданд; аз ҷоҳои даридаи чомаҳошон пора-пора ҷағбути баромада меистод (С.У.). 5. Саидамоҳ саҳифаи чоруми когази дафттарро баргардонд.... (Р.Х.). Рӯзе онҳо дар рӯзи дуюми Иди галаба ба меҳмонӣ рафтанд (Р.Х.). 7. Ман ҳоло ба синфи ҳаштум гузаштам (Р.Х.).


**Савол ва супориишҳо:** 1. Шарҳ дихед: Дар мисолҳо кадом хели муайянкунандаҳо мавҷуданд ва онҳо бо чӣ ифода ёфтаанд? 2. Муайянкунандай изофиӣ ва беизофаро таъриф кунед. 3. Аҳамияти муайянкунанда дар нутқ аз чӣ иборат аст?

**Машқи 197.** Ҷумлаҳоро бодикқат хонда, хели муайянкунандаҳои изофиро шарҳ дихед.

1. Овози Фотима маҳину соғу ҷозибанок буд (С.У.). 2. Кироати Абӯ Дулаф шунавандагонашро шод кард. 3. Ҷеҳраи Фирдавсӣ хеле хаста менамуд (С.У.). 4. Хонаи дехагии бобоям кӯҳна шуда буд, таъмир талаб мекард (С.У.). 5. Дар субҳидам таби модарам фуромад, аммо акнун вай мачоли ҷунбидан на дошт (С.У.). 6. Аз сатил об мегирифт, ки аз хона овози Шоҳин баланд шуд. 7. Овози ў мавзун ва оҳангдор буд (Р.Х.).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Дар ибораҳои таби модарам ва овози Шоҳин кадом хели муайянкунадай изофиӣ дидо мешавад? 2. Доир ба муайянкунадай изофиии соҳибиӣ аз худ мисол оред. 3. Ҳелҳои муайянкунандаҳои изофиро номбар кунед.

**Машқи 198.** Таблитсаро бодикқат муоина намуда, дар бораи муайянкунандаҳои ишорашуда фикратонро гӯед.



**Машки 199.** Чүмлахоро навишта, ба зери муайянкунандах охати мавчнок ва ба зери муайяншавандах охати рост кашед.

1. Бехтарин ҳавлихо ҳам холй ва вайрон буда, дархөшөн канда, бомхөшөн фурӯ рафта ва баъзеҳошон тамоман сүхта, тӯдай хокистар гардида монда буданд (С.А.). 2. Дар байни дөхоти атрофи Тус калонтаринаш дөхай мост (С.У.). 3. Нагзтарин одамхо ҳам байзэ хислатхои ачиб ва номафхум доранд (Ч.И.). 4. Ин чизхо барояшон афсона барин менамуд. 5. Он бача он чүбро гирифта ба кафи пойхои халифа задан гирифт (С.А.).

**Савол ва супорших:** 1. Хели алоқаи муайянкунандаро бо муайян-шавандах шарх дихед. 2. Хели муайян-кунандахи беизофаро муайян кунед. 3. Аз худ доир ба муайянкунандаи беизофа мисол оред. 4. Муайянкунандаи беизофа чист?

**Машки 200.** Ба чойи нүктахо муайянкунандахоро гузошта, чүмлахоро нависед.

1. Дар боги мактаб дарахтони ... мерүянд. 2. Ман гулхой ... дүст медорам. 3. Мо дар сахни дошишгоҳ дарахтони ... парва-

риш мекунем. 4. Имсол мо аз фанҳои ... имтиҳон месупорем. 5. Ман ноҳияҳои ... дидам. 6. Инсон бояд дорои хислатҳои ... бошад. 7. Садриддин Айнӣ асарҳои ... навиштааст.

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Муайянкунандай чида чист? 2. Муайянку-нандаҳои чида дар ин мисолҳо ба қадом хели муайянкунанда мансубанд? 3. Аз худ доир ба муайянкунандай чида мисол оред.

**Машки 201.** Чумлаҳоро нависед, ба зери баёнияҳо хат кашед.

1. Шаҳри Душанбе рӯз то рӯз ободу зебо мешавад. 2. Кайҳоннавард Юрий Гагарин аввалин шуда соли 1961 ба қайҳон парвоз карда буд. 3. Ҳафтаномаи «Омӯзгор» ҳамеша аз ҳаёту фаъолияти омӯзгорон хабару мақолаҳоро ба чоп мерасонад. 4. Устод Садриддин Айнӣ нависандай машҳури ҳалқи тоҷик буд. Муаллим Салоҳиддинов каме дер монда омад. 6. Романи «Ғуломон» барҷастатарин асари нависанда Садриддин Айнӣ маҳсуб мейбад.

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Баёния чист? 2. Фарқи баёния аз муайян-кунанда дар чист?. 3. Аз худ чумлае гӯед, ки дорои баёни я ифодакунандай қасбу ҳунар ва ё шаҳру дехае бошад.

## МАТНҲО БАРОИ ТАҚРОР ВА ТАҲЛИЛИ МАВЗӮИ «МУАЙЯНКУНАНДА»

### Дар Ҳирот

Як рӯз вай барои дидани ҷоҳое, ки Баҳроми Чӯбина дар он ҷоҳо бо Ҳоқони турк ҷангида буд, аз шаҳр берун рафт. Ба ў якчанд нафар ҳиротиён ҳамроҳӣ карданд. Ҳамаашон аспсавор буданд, аз дарвозаи шимолии Шаҳристон баромаданд. Роҳи танги пурхоку ҷанг дар байни маҳаллоти аҳолинишин морвор ҳазида ба бобистону киштзорон мебаромад. Аз паси деворҳои бобот дар токзорон ҳӯшаҳои анѓури тиллорангут обиранг ё сиёҳ, шоҳҳои пурбори себ, бихӣ, шафтоту, анору анҷир намудор.

\* \* \*

1. Шоир Мӯъмин Қаноат, мунаққид Масъуд Муллоҷонов ва ман, одатан, дар хонаи калони редаксия менишастем. 2. Муаллим Мирзо Турсунзода дар муҳокимаи повест хеле хуб гуфта буданд, ки нависанда Толис дар ҳазинаи сухан чун заргар бо

чавоҳирот хунарнамоиҳо кардааст. 3. Ҳочӣ Абдулазизи Танбӯрнавоз дар Самарқанд камолот ёфтааст. Актёр Ҳошим Гадоев дар рушду нумӯи театри тоҷик хизматҳои шоён кардааст. 5. Боги устод Рӯдакӣ сайргоҳи беҳтарини сокинон ва меҳмонони шаҳри Душанбе мебошад. 6. Тоҳирҷони заргар яке аз персонажҳои романи «Духтари оташ» -и нависанда Ҷалол Икромӣ аст.

## САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТӢ ДОИР БА МАВЗӮҲОИ «ПУРКУНАНДА» ВА «МУАЯНКУНАНДА»

1. Дар чумлаи «Падарам Исматро бо бадани худаш панаҳ карда задани намонд» (С.У.) калимаи Исматро кадом аъзои чумла аст?
  - а) пуркунанда
  - б) мубтадо
  - в) хабар
2. Дар чумлаи «Мо бо бародарамон мондем» (С.У) таркиби бо бародарамон кадом аъзои чумла мешавад?
  - а) мубтадо
  - б) хабар
  - в) пуркунанда
3. Таърифи зерин ба кадом аъзои чумла мансуб аст?: «Аъзои пайраве, ки бо хабари чумла муносибатҳои гуногун дорад...»
  - а) ба мубтадо
  - б) ба хабар
  - в) ба пуркунанда
4. Дар чумлаи «Падарам ба онҳо салом надода гузашта рафт» (С.У.) таркиби ба онҳо ба кадом аъзои чумла тааллук дорад?
  - а) ба пуркунанда
  - б) ба муайянкунанда
  - в) ба ҳол
5. Дар чумлаи «Барои хона чой харидам» калимаи чой кадом аъзои чумла аст?
  - а) пуркунанда
  - б) муайянкунанда
  - в) ҳол

6. Дар чумлаи «Яқдигарро масхара кардан кори беақлон аст» (С.У.) калимаи яқдигарро ба вазифаи кадом аъзоҳои чумла омадааст?
  - а) ба вазифаи мубтадо
  - б) ба вазифаи ҳол
  - в) ба вазифаи пуркунанда
7. Дар чумлаи «Ҷавон дар болои аспи сафед нишаста мерафт» калимаи сафед кадом аъзои чумла аст?
  - а) мубтадо
  - б) ҳол
  - в) муайянкунанда
8. Дар чумлаи «Вай ба мо нигоҳ мекард» таркиби **ба** **мо** ба кадом аъзои чумла мансуб аст?
  - а) ба пуркунанда
  - б) ба хабар
  - в) ба ҳол
9. Дар чумлаи «Бародарам куртаи сап- сафеди дароз пӯшидааст», ибораи сап- сафеди дароз ба вазифаи кадом аъзои чумла омадааст?
  - а) ба вазифаи мубтадо
  - б) ба вазифаи муайянкунанда
  - в) ба вазифаи пуркунанда
10. Дар чумлаи «Ҳамон шахси нуздаҳум пеш аз вай меистод» (Ч.И.). калимаи нуздаҳум ба кадом аъзои чумла мансуб аст?
  - а) ба пуркунанда
  - б) ба муайянкунанда
  - в) ба ҳол
11. Дар чумлаи «Шодигул нав ҳаждаҳро пур кард» (С.У.) калимаи ҳаждаҳро ба кадом аъзои чумла тааллук дорад?
  - а) ба пуркунанда
  - б) ба мубтадо
  - в) ба ҳол
12. Дар чумлаи «Сар медиҳаду сир намедиҳад» (Зарб.) калимаҳои **сар** ва **сир** ба вазифаи кадом аъзои чумла омадаанд?
  - а) ба вазифаи мубтадо
  - б) ба вазифаи хабар
  - в) ба вазифаи пуркунанда
13. Дар чумлаи «Вай дар синфи даҳум меҳонад», калимаи даҳум ба вазифаи кадом аъзои чумла омадааст?

- а) ба вазифай мубтадо  
б) ба вазифай муайянкунанда  
в) ба вазифай ҳол
14. Дар чумлаи «Онҳо ба рафтан тайёр шуда буданд», кадом ҳиссаи нутқ пуркунанда шудааст?  
а) исм  
б) масдар  
в) феъли ҳол
15. Дар чумлаи «Вай ба шаст даромад» таркиби ба шаст кадом аъзои чумла мешавад?  
а) мубтадо  
б) ҳол  
в) пуркунанда
16. Дар чумлаи «Шаҳр аз оянда ва раванда пур буд» (С.А.), таркибҳои аз оянда ва раванда ба кадом аъзои чумла мансубанд?  
а) ба пуркунанда  
б) ба муайянкунанда  
в) ба ҳол
17. Дар чумлаи «Осмон пур аз ситора буд» таркиби аз ситора ба кадом аъзои чумла мутааллик аст?  
а) ба ҳол  
б) ба муайянкунанда  
в) ба пуркунанда
18. Дар чумлаи «Вай дар донишгоҳи мо меҳонд», ҷонишни мо ба вазифай кадом аъзои чумла омадааст?  
а) ба вазифай мубтадо  
б) ба вазифай муайянкунанда  
в) ба вазифай пуркунанда
19. Таърифи зерин ба кадом аъзои чумла мансуб аст?: «Он аъзои пайрави чумла, ки аломат, сифат, хусусият, муносибат ва соҳибиятро мефаҳмонад. ...»  
а) ба пуркунанда  
б) ба муайянкунанда  
в) ба ҳол
20. Дар чумлаи «Меҳмони қўргонӣ розӣ шуда, дутор талабид» (С.У.). калимаи қўргонӣ кадом аъзои чумла аст?  
а) пуркунанда  
б) муайянкунанда


в) ҳол

21. Дар чумлаи «Аз ягон иморати навбунёд беҳтарин хонаҳоро медиҳанд» (Ч.И.) калимаи беҳтарин ба қадом хели муайянкунанда мансуб аст?
- а) ба муайянкунандаи изофӣ
  - б) ба муайянкунандаи беизофӣ
  - в) ба муайянкунандаи соҳибӣ
22. Дар чумлаи «Онҳоро дидан ва аз бӯйи мастикунандаи онҳо шамидан лозим аст» (Ч.И.) ибораи онҳоро дидан қадом аъзои чумла аст?
- а) муайянкунанда
  - б) пуркунанда
  - в) ҳол

## ҲОЛ

Машқи 202. Ҳелҳои ҳолро ба хотир оред.

Таблиғати 26



*Савол ва супорииҳо:* 1. Ҳол чист? 2. Ба вазифаи ҳол бештар қадом ҳиссаи нутқ меояд? 3. Аз ҳуд чумлае гӯед, ки ҳол бо зарф ифода ёфта бошад.

Машқи 203. Чумлаҳоро бодикқат хонда, нависед ва ба зери ҳолҳо хат қашед.

1. Падарам пешонаи ҳудро қадре турш карда, хомӯш истод ва якбора ҳандакунон ба хатиб нигоҳ карда монд. 2. Дар вақте ки

мо ба пешаш даромадем, ў дар пешгоҳи хона ... чорзону менишаст. 3. Ин дарс ба ман он қадар зўрӣ накард, зеро ман дар ҳисоби абҷад як-як, даҳ-даҳ ва сад- сад зиёд шуданро омӯхта будам (С.А.). 4. Занҳо шайдо гашта ба мақоми тарона мадҳушона алвонҷ меҳӯрданд ... 5. Пас, табақчаэро дудаста дар бари рӯйшнигоҳ дошта, ба он доиравор панҷа зада – панҷа зада таронаи нав хонданий шуд. 6. Занҳо хушҳолона омодай шуниданги тарона гардишанд, лекин модарам ... асло хурсанд набуд. 7. Вай тез ба пиёла чой рехта ба меҳмон дароз кард. 8. Ман худдорӣ карда наставониста, тирвор парида берун баромадам (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Кадом ҳели ҳолҳоро дар ин мисолҳо муайян намудед? 2. Бо чӣ ифода ёфтани ҳоли яке аз ҷумлаҳоро гӯед. 3. Яке аз ҳолҳои дар ин ҷумлаҳо бударо дар ҷумлаи тартибдодаи худ истифода баред.

**Машқи 204.** Калима, таркиб ва ибораҳои зерино дар ҷумлаҳои соҳтаи худ ба ҳайси ҳолҳо истифода баред.

зуд, оҳиста – оҳиста, давон, бо тундӣ, баҳудаву беҳуда, дастонашро ҷунбонида, ба ҳаяҷон омада, бо диққат, шодона.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ҳелҳои ҳолро номбар кунед. 2. Ҳоли тарзи мал чист? 3. Ҳоли тарз ба кадом саволҳо ҷавоб мешавад?

**Машқи 205.** Аз ҷумлаҳо танҳо ҳоли тарзи амалашро ба дағттаратон нависед.

1. Баъд аз он вай барҳоста, гирёну нолон ба хонаи модаркалонам рафт. 2. Падарам хушҳолона ханда мекард. 3. Вай боз якчанд бор ўро паҳлунокӣ ё пуштнокӣ хобониданий шуд. 4. Инак, аз торикий фаши- фашкунон як чизи сиёҳи кӯҳпайкари оташнафас пайдо гардид (С.У.). 5. Модари Бобӣ мӯю рӯйканон назди писараш дузонӯ нишаста, бо тамоми овозаш дод мегуфт, нола мекард (Ҳ.К.). 6. Ман ҳам иниро бе каму кост ба рӯйи когаз кӯчонидам (Ҳ.К.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Он ҳолҳои навиштаатонро дар ҷумлаҳои худ истифода баред. 2. Ҳоли тарз бо кадом ҳиссаҳои нутқи ифода мейёфтааст? 3. Ҳол чист? Ҳелҳои ҳолро номбар кунед.

**Машқи 206.** Ҷумлаҳоро навишта, ба зери ҳолҳо хат кашед.  
1. Оби ин ҷӯйчаҳо монанди алмоспора беғубор менамояд

(С.А.). 2. Хайрият, ки барф меборид ва сафедии вай кӯчаҳоро монанди кӯрмаҳтоб нимравшан карда буд (С.А.). 3. Чашмони дурахшонаш дар зери абрӯвони сиёҳ монанди ситораи рӯз ҷашми бинандаро мебурд (С.А.). 4. Охир, мо мактабро барои писари шумо барин бачаҳо кушодем, онҳо бояд хонанд! (С.У.). 5. Ҳалимаи ҳурдакак, мисли он ки бародари ҳамтани ҳудро дидад бошад, аз дидори ман шод гардид (С.У.). 6. Ҳодибойро чун гули сари сабад гирифта ба ноҳия бурданд. (Ч.И.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Кадом хели ҳолҳо дар ин мисолҳо ба назар расиданд? 2. Ҳоли монандӣ чист? 3. Ҳоли монандӣ бо чӣ ифода ёфтааст? 4. Аз ҳуд ҷумлае гӯёд, ки дорои ҳоли монандӣ бошад.

**Машқи 207.** Калима ва таркибҳои зеринро истифода бурда ҷумлаҳо созед.

андак, камакак, кам – кам, зиёдтар, хеле, бисёр, ниҳоят, басе, аз ҳад зиёд, ду бор, як дараҷа, хеле вақт, қадре.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Муайян кунед: Дар ҷумлаҳои соҳтаатон ин қалимаву таркибҳо ба вазифаи кадом хели ҳолҳо омадаанд? 2. Сараъзоҳоро дар ҷумлаҳои соҳтаатон шарҳ дихед. 3. Гайр аз ҳолҳо дар ҷумлаҳои тартибдодаатон боз кадом аъзоҳои пайрав мавҷуданд? 4. Кадом аъзои ҷумла бар эзоҳи ҳамаи дигар аъзоҳои ҷумла меоянд?

**Машқи 208.** Мисолҳоро навишта, ба зери ҳолҳо ҳат қашед.

1. Як вақт аз тарафи муқобил як муллобача, ки дар Бухоро таҳсили илм мекардааст, талабгор шуда баромад (С.А.). 2. Дуяшон дар болои кӯрпаи гафси коҳ ба паҳлӯи ҳам нишастанд. 3. Аз деха азони муazzин шунида шуд (С.У.). 4. Кампир дар таги дар тарсону ларzon рост истода чӣ кор карданашро намедонист (Ч.И.). 5. Дар ин ҷо ҳушнудӣ ва димогчоқӣ ҳукмфармо буд (С.У.). 6. Баъди аз мактаб рафтан вай метавонист боз ба шаҳр баргардад (Ч.И.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Бо чӣ ифода ёфтани ҳелҳои ҳолро дар ин мисолҳо шарҳ дихед. 2. Манбаи асосии ифодай морфологии ҳолҳо кадом ҳиссаи нутқ аст? 3. Аъзоҳои ҷумлаи охирро бо аломатҳои шартӣ ишора намуда, шифоҳӣ шарҳ дихед.

**Машки 209.** Зарбулмасалу мақолхоро бодиққат мутолия карда маънидод намоед.

1. Дўст гирёнда гап мезанад, душман – хандонда.
2. Зарра – зарра ҷамъ шавад, пеши дарё банд шавад.
3. Кам бошаду бегам бошад.
4. Зи кам ҳўрдан чу оху мепаридам,  
Зи пур ҳўрдан худро мурда дидам.
5. Каҳ барин чиза кўҳ барин нишон медиҳад.
6. Кулӯхи тобистон – меваи зимистон.

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ҳолҳо ва бо чӣ ифода ёфтани онҳоро дар мисолҳои боло шарҳ дихед. 2. Доир ба ҳоли макон ва замон яктоғӣ чумла гӯед.

**Машки 210.** Ҷумлаҳоро мутолия намуда, ба ҳолҳои дар онҳо мавҷуда савол гузоред.

1. Аз сабаби ҳунарманд буданашпон бачагони соддаро фиреб медоданд (С.А.). 2. Аз сабаби ҳунукии саҳт дастони Фирӯз супсурҳ шуда буданд. 3. Аммо Ҳасанҷони мо аз бетаҷрибагӣ ба дом афтод... 4. Аҳли мачлис барои аз дарвоза гусел кардани онҳо дар канори роҳ қатор истоданд (С.А.). 5. Ўқасдан барои хобидан шитоб намекард, мунтазир буд, ки Шоҳин чӣ мегӯяд (Р.Х.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Қадом ҳолҳо дар ин мисолҳо ба саволҳои барои чӣ?, аз чӣ сабаб?, ба қадом мақсад? ҷавоб шудаанд? 2. Ҳоли сабаб ва мақсадро таъриф кунед. 3. Ҷумлае гӯед, ки дорои ҳоли сабаб ё мақсад бошад.

**Машки 211.** Ҷумлаҳоро навишта, ба зери ҳолҳо хат қашед.

1. ... Ў пеши пояшро наёфта пой намегузорад. 2. Ман вайро надида аз Тӯс рафта наметавонам. 3. Зинҷагониаш қашшоқона буд, чунки бо вучуди кўҳнаҳатм буданаш ў дар мадрасае мударрис набуд... 4. Лекин имрӯз аз гайри ҷашмдошти мо дар вакти чоштгоҳ ба хона баргашт (С.У.). 5. Бегоҳӣ бо вучуди гармии ҳаво тирезаҳо баста ва бо пардаҳои рӯшноигузар пӯшида шуда буданд (Ч.И.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Дар ин мисолҳо қадом хели ҳолҳоро муайян кардед? 2. Ҳоли шарт чист? 3. Яке аз ҳолҳои шарт ё хи-

лофро аз ин мисолъю интихобан дар чумлаи сохтаатон истифода баред.

## МИСОЛЪЮ БАРОИ ТАКРОР ВА ТАҲЛИЛИ БОБИ ҲОЛХО

1. Фақат, вакте ки дар бораи Ниёз фикр мекард, андак рӯшноиे ба дилаш меафтод. 2. Ҷавонзани шаҳлоҷашм зор – зор гирист (С.У.). 3. Восеъ боз қасдан идова кард: Агар ҳозир нагӯям, сонӣ дер мешавад! (С.У.). 4. Аммо Марзия на танҳо бадрӯй, балки хеле баддаҳон ва бадкирдор ҳам баромад. 5. Аммо ў дар он ҷо қатори кӯшку айвонҳои мӯҳташами шоҳонаро дидা дар ҳайрат монд (С.У.). 6. Тирамоҳи гузашта пахтаҷалобони тӯсӣ пахтаро аз дехқонон бо нарҳи баланд ҳариданд, бинобар ин, имсол падарам ва амакам дар замини мо гӯза кошта буданд (С.У.). 7. Азизхон ночор нишаст (С.У.). 8. Домод бо се – чор нафар ёру ҷӯраҳои худ асписавор аз Тӯс омад.

### САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТӢ ДОИР БА БОБИ «ҲОЛ»

1. Дар чумлаи «Профессор қаламашро бесаброна ва беихтиёр ба миз тақ-тақ зад» калимаҳои бесаброна ва беихтиёр ба вазифаи қадом хели ҳол омадаанд?
  - а) ба вазифаи ҳоли тарзи амал
  - б) ба вазифаи ҳоли замон
  - в) ба вазифаи ҳоли миқдору дараҷа
2. Дар чумлаи «Талабагон ин биноро аз ноилоҷӣ шигол кардаанд» таркиби аз ноилоҷӣ қадом хели ҳол аст?
  - а) ҳоли мақсад
  - б) ҳоли замон
  - в) ҳоли сабаб
3. Дар чумлаи «Ҳалим бачаи қадбаланди андак ҳамидақомат буд» калимаи андак қадом хели ҳол аст?
  - а) ҳоли хилоф
  - б) ҳоли сабаб
  - в) ҳоли миқдору дараҷа
4. Дар чумлаи «Як кӯчаи калон теппаро монанди ҳалқа печонда гирифтааст» қадом хели ҳол мавҷуд аст?
  - а) ҳоли мақсад

- б) ҳоли монандىй
- в) ҳоли микдору дараца
5. Дар чумлаи «*Ду мохи тамом пайваста хуб борид*» таркиби ду **мохи тамом** ба вазифаи кадом хели ҳол омадааст?
- а) ба вазифаи ҳоли сабаб
- б) ба вазифаи ҳоли замон
- в) ба вазифаи ҳоли микдору дараца
6. Дар чумлаи «*Дар он ҷо будагон бо ҳурмат ба вай салом до-данд*» таркиби дар он **ҷо** ба кадом хели ҳол мансуб аст?
- а) ба ҳоли сабаб
- б) ба ҳоли замон
- в) ба ҳоли макон
7. Дар чумлаи «*Вай ба даруни гандумзор даромада рафт*» ка-дом хели ҳол мавҷуд аст?
- а) ҳоли макон
- б) ҳоли замон
- в) ҳоли сабаб
8. Дар чумлаи «*Бомдодон овози Темурчионқорӣ моро бедор кард*» ка-дом хели ҳол мушоҳида шуд?
- а) ҳоли макон
- б) ҳоли замон
- в) ҳоли мақсад
9. Дар чумлаи «*Вай аз хунукӣ дир-дир меларзид*» таркиби аз **хунукӣ** ка-дом хели ҳол аст?
- а) ҳоли сабаб
- б) ҳоли мақсад
- в) ҳоли замон
10. Чумлаи «*Ҳочибой барои телефон кардан ба клуби ҷамоати Исл-фисор даромад*» таркиби барои телефон **кардан** ка-дом хели ҳол мебошад?
- а) ҳоли сабаб
- б) ҳоли замон
- в) ҳоли мақсад
11. «*Аъзои пайрави ҷумла, ки тарз, замон, макон, сабаб, мақсад ва ҳолатҳои дигари воқеъ шудани амалро мефаҳмонад,...*» чӣ ном дорад?
- а) пуркунанда
- б) муайянкунанда
- в) ҳол

12. Дар чумлаи «*Вай бо вүчуди бесаводиаш овози хуб ва равон дошт*» кадом хели ҳол дида мешавад?
- а) ҳоли шарт
  - б) ҳоли хилоф
  - в) ҳоли сабаб
13. Дар чумлаи «*Ман ҳам аз сабаби дүст доштани касбу кори худ ҳамин хел мегүйм*» таркиби **аз сабаби дүст доштани** ба кадом хели ҳол мансуб аст?
- а) ба ҳоли сабаб
  - б) ба ҳоли шарт
  - в) ба ҳоли мақсад
14. Дар чумлаи «*Ў роҳравон остинҳои яктаҳи сафедаиро таҳдидомез бар мезад*» калимаи **роҳравон** ва **таҳдидомез** ба кадом хели ҳол мансуб аст?
- а) ба ҳоли мақсад
  - б) ба ҳоли тарзи амал
  - в) ба ҳоли микдору дарача

### **ЧУМЛАҲОИ ЧИДААҶЗО**

**Машки 212.** Матнро хонда муайян кунед, ки дар кадом чумлааш шумораи яке аз аъзоҳои он аз якто зиёд аст.

Дар дехаи мо бозор рӯзи чоршанбе мешуд. Аз дехоти дуру наздик, аз авулҳои Қиргизистони ҳамсоя ва аз Тӯс пиёдаву савораи бисёре меомаданд. Аз авулҳои қирғизнишин ба бозор чорпо, пӯст ва пашм, ангишт, галла меомад. Базозҳои тӯсӣ газвор, косибон ва майдасавдогарон пойафзол, корд, марҷону гӯшвора, қандалот меоварданд. Бофандагони дехаи мо ба бозор карбосу алоча, калобаресон калоба, шоҳибофон шоҳию бекасаб, куполҳо косаю хуму қўзаҳои сафолин, занҳои чевар тӯппӣ, сўзаний ва миёнбандҳои шоҳӣ, дехқонон галла, меваҳои хушку тар, бузу гусфанду гов мебаровардаанд (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Чӣ гуна чумлаҳоро чидааҶзо меноманд?

2. Аъзоҳои чидаи чумла ба саволҳои яхела ё гуногун ҷавоб мешаванд? 3. Аъзоҳои чидаи чумла чӣ тавр ба ҳам алоқаманд мешаванд? 4. Байни аъзоҳои чида дар кадом маврид аломати вергул гузошта намешавад? 5. Оҳанги талаффузи чумлаҳои чи-

дааъзо чиро ба хотир меорад? 6. Аз худ чумлае гүед, ки яке аз сараъзоҳо чида шуда бошад.

**Машки 213.** Чумлаҳоро навишта, ба зери аъзоҳои чида бо аломатҳои шартӣ ҳат кашед.

1. Калонсолон ва навҷавонон барои бартараф кардани дилгирии зимистон ҳафтае як шаб қӯшиш мекарданд, ки ба як ҷо гун шуда сӯхбат кунанд, ғазал ҳонанд, қисса шунаванд, қофия гӯянд ва ширинкорӣ намоянд (С.А.). 2. Овози мотро шунида, аз кӯча ба ҳавлии мо ҷӯраҳои ман – Солеҳ ва Махмуд даромада омаданд. 3. Вай шона, ресмон, сӯзан, сурма, даҳани фаранг, тишиқол, сакич ва монанди ҳамин чизҳо мефурӯҳт (С.У.). 4. Ӯ мардуми вилоятҳои Балх, Нишопур, Хатлону Бухороро ба шӯриши зидди арабҳо даъват кард (Ҳ.Сабоҳӣ).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Шарҳ дихед, ки дар ин ҷумлаҳо қадом аъзои он чида шудааст. 2. Дар қадом маврид байни аъзоҳои чида вергул гузашта мешавад? 3. Ҷумлаи охирро пурра таҳлили синтаксисӣ кунед.

**Машки 214.** Чумлаҳоро навишта, ба зери қалимаҳои ҳулоса-кунанда ҳати рост ва ба зери аъзоҳои чида ҳати мавҷнок кашед.

1. Дар боди мактаб ҳар гуна дарохтони мевадор: себ, ангур, анор, нок, олуболу, шафтолу, олуу гелос ва гайраро парвариш ва нигоҳубин мекунанд. 2. Вай тамоми чизҳои атроф: чинорҳо, ҳарсангҳо ва оби шӯҳи ҷӯйро аз назар мегузаронад (С.У.). 3. Ҷойхонаҳо, дӯконҳои бақдолӣ ва атторӣ – ҳама бастаю таҳтабандӣ буданд (Р.Ч.). 4. Дар ин ҷо аз қӯраҳо гулҳои ранг ба ранг: сабз, бунафш, зард ва сиёҳ фаввора мезаданд (С.У.). 5. Дарохтҳо, ҳонаҳои баланду паст, заминҳои кишт, пастию баландиҳо – ҳама ба назар метофтанд (Ҷ.И.). 6. Ноҳияҳои Ҳисор, Шаҳринав, Рӯдакӣ, Ваҳдат – ҳама ноҳияҳои тобеи марказанд. 7. Мо дар боди ҳайвонот ҳар хел ҳайвонҳо: шер гург, хирс, шагол, рӯбоҳ ва маймунро дидем. 8. Аз пеши назари Ҷӯра ҳар хел чизҳо: дарохтҳо, ҷӯйҳои пуроб, биноҳои истиқоматӣ, роҳи оҳан ва чизҳои дигар тез – тез мегузаштанд (Ҷ.И.).


**Савол ва супориишҳо:** 1. Ҷӣ гуна қалимаро дар ҷумла қалимай ҳулоса-кунанда меноманд? 2. Дар қадом ҳолат дар ҷунин ҷумлаҳо аломати тире ё баён гузашта мешавад? 3. Тақлидан ба

мисолҳои боло шумо ҳам чумлае гӯед, ки дорои калимаи хуло-сакунанда бошад.

## ЧУМЛАҲОИ ЯКТАРКИБА ВА ДУТАРКИБА

**Машқи 215.** Дар асоси мисолҳои таблитса муайян кунед, ки аз қадом ҷиҳат чумлаҳо яктаркиба ё дутаркиба мешудаанд.

Таблитсаи 27



**Машқи 216.** Матиро хонда, чумлаҳои яктаркиба ва дутаркибаашро муайян кунед.

### Оқшуда


- Не, намехоҳам!  
- Маро шармандаи ҳар ду олам мекунӣ?  
- Ҷӣ шармандагӣ? намехоҳам гуфтам, намехоҳам,  
вассалом, – гӯён Зӯҳро ба ҷашмони модарааш – Ҳамроҳхола  
синча кард. Гӯён ин гапҳояш на танҳо ба мӯқобили падару мадарааш, балки ба тамоми дунёи қӯҳна эътиrozи қалби озоди ӯ буд. Дигар гап назаду аз дари хона баромада рафт.

Ҷашмонаш пур аз ашк, нафас кашида натавониста Ҳамроҳхола дар ҷояни монд. Пеши ҷашмонашро тирагӣ пахш кард. Ба назараш ҳеч чиз наменамуд. Ҷӣ кор карданашро намедонист. Сари қалобаашро гум карда буд. Дар ин дам ба тамоми ҳастӣ лъянат меҳонд... (Ҳ.Қ.).

*Савол ва супорииҳо:* 1. Чи гуна ҷумларо яктаркиба меноманд? 2. Фарқи ҷумлаи дутаркиба аз ҷумлаи яктаркиба дар чист? 3. Аз худ ҷумлаи дутаркибае гуфта сипас оиро ба ҷумлаи яктаркиба баргар-донед. 4. Ҷумлаи охирро таҳлили морфологӣ намоед.

**Машки 217.** Аз рӯйи таблитса муайян кунед: аз қадом ҷиҳат ҷумлаҳои додашуда ба яке аз ҳелҳои ҷумлаи яктаркиба мансубанд?

Таблитсаи 28



**Машки 218.** Ҷумлаҳоро навишта, ба зери ҷумлаҳои муайяншахс ҳати рост ва ба зери ҷумлаҳои номуайяншахс ҳати мавҷонк кашед.

1. Саргузашти онҳоро ҳикоя кардам (С.А.).
2. Ба Кӯҳандистон рафтам ва ба наздикии хаймаи амир нишастам (С.А.).
3. Шутурро бо кафлес об намедиҳанд.
4. Ҷӯҷаро дар тирамоҳ мешуморанд.
5. Оҳанро дар гармиаш мекӯбанд.
6. Орзуи дурро дар Маҳтоб мешикананд.
7. Мардумро ба гуфтор шиносанд.
8. Суханро дар вақташ мегӯянд (Фолклор).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Чумлаи муайяншахс чӣ гуна чумла аст? 2. Чумлаи номуайяншахс аз чумлаи муайян-шахс чӣ фарқ дорад? 3. Хабари чумлаи номуайяншахс бо чӣ ифода мейбад? 4. Аз худ доир ба чумлаи муайяншахс ва номуайяншахс якторӣ мисол навишта, шарҳ дихед.

**Машқи 219.** Чумлахоро навишта, хелашонро аз ҷиҳати таркиб шарҳ дихед.

1. Аз тори шутур янтоқ медаравад (Зарб). 2. Аз офтоби баҳор баҳра бардор, аз офтоби тирамоҳ худро нигоҳ дор (Зарб). 3. Аз гунаҳкор саломатӣ намепурсанд (Зарб). 4. Илочи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард (Зарб). 5. Бояд ба хона рафт (Ҷ.И.). 6. Боронгарӣ. Ҳама ҷо лой. 7. Баҳор. Баҳор, боз омадӣ? Биё! Марҳабо! Биё, ман ошиқи туям... (Ҳ.К.). 8. Аз гузашта бояд ибрат гирифт (Зарб). 8. Пеш аз ҳурок бояд даст шуст (Зарб). 10. Рӯзи равшани офтобӣ. Аробае ба таги дарвозаи ҳавлии Абӯали меояд (С.У.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Гӯед, ки дар мисолҳои мазкур қадом хели чумлаҳои яктаркиба мушоҳид шуд? 2. Чӣ гуна чумла унвонӣ ном дорад? 3. Аз худ доир ба чумлаи унвонӣ мисол гӯед.

**Машқи 220.** Хонед, чумлаҳои яктаркибаву дутаркибаро шифоҳӣ шарҳ дихед.

1. Бирав, ўро ҳамроҳи худ гирифта ин ҷо биёр! 2. Мо ба роҳ баромадем. 3. Аз оби Кӯҳандистон гузаштем, аз байни ҷо-дарҳои аскарони Шайбониҳон мерафтем.

4. Чи ғам дорам, диёри хубтар аз бӯстон дорам,  
Қавиазму зафарэҷод ҳалқи қаҳрамон дорам

(М. Турсунзода)

5. Ҷавонмардо, ҷавонмардӣ биомӯз,  
Зи мардони ҷаҳон мардӣ биомӯз (Чомӣ).

6. Инсонро бояд аз ҳурдӣ тарбият кард. 7. Вазифаро бояд дар вақташ тайёр намуд. 8. Оромӣ. Баъд ҳама ба ҳавлии Би-биҳанифа гузаштанд. 9. Барф ... Барф... Ба кучое нигаред, барф! Ҳомӯш... Рашид ҳам ҳомӯш монд. Бояд ба Рашид ҳабар дод. Ин сухани Ҳусейн ба Рашиду Самеъ тир барин расид. Рашид ҳарфе назад. Шабона ... Ҳама ҷо орому сокит. Рашид ҳомӯшона фикр мекард (Б.Ф.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Кадом хели чумлаҳои яктаркиба бештар дар шакли зарбулмасалу мақолҳо гуфта шуда-анд? 2. Оҳанги талаффузи чумлаи унвонӣ чӣ гуна аст? Мисоле оваред.

## КАЛИМА ВА ИБОРАҲОЕ, КИ АЪЗОИ ЧУМЛА НЕСТАНД

**Машки 221.** Чумлаҳоро хонда, муайян кунед: Кадом калимаву таркибҳо барои муроҷиат кардан истифода шудаанд?

1. Он мард гуфт: «Эй ҳаким, аз ман туро чӣ ранҷ омад, ки чунин дилтанг шудӣ?». 2. Эй писар, бояд, ки мардум сухандон ва сухангӯй бувад ва аз бадон сухан нигоҳ дорад. 4. Бузургмехр гуфт: «Эй зан, ин ки ту мепурсӣ, ман он надонам» (Кайковус). 5. Ба додам расед, амакҷон (С.У.).

6. Эй боди шабғир, бархез, бархез!

Дар оби дарё тӯфон барангез! (М.Турсунзода).

7. Фазлу ҳунарам, Ватан, туй, ту,

Сози зафарам, Ватан, туй, ту (М.Турсунзода).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Мухотаб чист? 2. Мухотаб дар нутқ барои чӣ истифода мешавад? 3. Мухотаб дар чумла чӣ тавр ҷудо карда мешавад? 4. Тақлидан ба мисолҳои боло аз ҳуд чумлае гӯед, ки дорои мухотаб бошад.

**Машки 222.** Чумлаҳоро навишта, аломатҳои китобати партофта-шударо гузоред.

1. Таррор ўро боз ҳонд ва гуфт: «Эй ҷавонмард зарри хеш бозситон ва пас бирав...». 2. Бидон эй азизи ман ки агар ҳудой туро писаре дихад, аввал номи ҳуш бар вай неҳ, ки аз чумлаи ҳақҳои падарон яке ин аст. 3. Эй писар ҷаҳд кун то душман наяндӯзӣ (Кайковус). 4. Писари барноям ҷонам бибиат тасаддуқ (С.У.). 5. Саросема напшав ҷони падар (Р.Ч.). 6. Ту ҳудатро зик накун Шодигул (С.У.). 7. Бародар ҳаққи туро додан лозим буд, лекин... ман ҳеч чиз надорам... (С.У.). 8. Ғусса нахӯр Шараф ҳеч воқеа не... (С.У.). 9. Ҳуш писарам хизмат мекунӣ - мӣ? - гуфта пурсид Аҳмадҷон (Ҳ.Қ.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Сабаби аз тарафи ҳудатон гузоштани аломатҳои вергулпро дар ин мисолҳо фаҳмонед. 2. Дар кадом маврид пас аз мухотаб аломати хитоб гузошта мешавад? 3.

Шумо ҳам мисоле нависед, ки дар он аломати мухотаб бо хитоб ҷудо карда шуда бошад.

**Машки 223.** Ҳудатон ҳам 5- 6 ҷумла нависед, ки дар онҳо мухотабҳои гуногун дар ҳар ҷойи ҷумла омада бошанд. Аломатҳои китобати дар ҷумлаҳо истифода кардаатонро шарҳ дихед.

**Машки 224.** Ҷумлаҳоро ҳонда, сабаби бо аломати вергул ҷудо карда шудани калимаҳои ишораҷударо шарҳ дихед.

1. Ҳушбахтона, пули Норак вайрон аст – сарбозон то онро аз нав дуруст накунад,... гузашта наметавонанд (С.У.). 2. – Ҳайрият, барвақттар омадед, дадеш, – гуфт вай (А.Д.). 3. Ҳамин тавр, рӯзҳо, моҳҳо ва солҳо пайиҳам гузаштан мегирифтанд (Х.К.). 4. Ана, ба ҳамин тарик, Зангӯлаи мо дайдую оворагард шуда монд. 5. Ҳамин тавр, тирамоҳ шуд. (Р.Ҷалил). 6. Вай, эҳтимол, аз он сабаб ҳуд ба ҳуд меҳандид, ки дар воеъ, кори ҳеч кас накарда ва ҳатто қасношунидаеро фикр карда баровардааст (Ф.М.). 7. Марди ношинос ҳам, аз афти кор, фахмид, ки намуди оддиёнаи ин ҷавон назарифреб будааст. 8. Ҳулоса, он ҳолати парешонӣ ва изтироб-омезе, ки рӯзона аз дурии яқдигар пайдо мешуд, дар як он рафъ гардид... (Ф.М.). 9. Ба қавли пиразан, офтоби бахту иқбол факат як бор ба сари ў тобон шудааст (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ҷӣ гуна калима ва таркибҳоро аъзои туфайлии ҷумла меноманд? 2. Аъзои туфайлий дар қадом қисматҳои ҷумла меояд?

**Машки 225.** Ҳангоми рӯбардор кардан, аломатҳои китобати соқитшударо гузоред.

1. Албатта ман ба ин суханони таҳтидиили ў бовар кардам (А.Б.). 2. Ҳайрият ба ҳуш омад! (А.Б.). 3. Аз як тараф бо сабаби то рафт баланд шудани ҳарорати ҳаво аз тарафи дигар бо таъсирӣ боронҳои пай дар пай барфи гафс об шуда, роҳҳои дурдаст-тарин дараҳо ҳам күшода шудан гирифтанд (А.Д.). 4. Ба фикрам овоз аз бом ё аз болои дараҳт омад! (А.Д.). 5. Дар айни ҳол аз рӯйи гуфти Илҳомҷон мактаб устоҳона, асбобу анҷоми дозима, ҳатто устои таҷрибанoke дорад (Б.О.). 6. Инҳо ҳоло бачаанд эҳтимол шӯҳию бозӣ карда бошанд (С.У.). 7. Ҳушбахтона дар

солҳои сӣ сурудҳое, ки ҳалқ дар бораи он шӯриш ва пешвои худ эҷод кардааст, навишта гирифта шуда буданд (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Калима ва таркибҳои туфайлии ҷумлаҳои мазкурро аз рӯи тобишҳои ба ҷумла баҳшидаашон шарҳ дихед. 2. Ҳудатон ҳам тақлидан ба мисолҳои боло тариқи шифоҳӣ мисолҳои оварда, воҳидҳои туфайлии дар онҳо истифода кардаатонро шарҳ дихед. 3. Кадом калима ва таркибҳоро медонед, ки онҳо дар ҷумла ба ҳайси аъзоҳои туфайлий истифода карда мешаванд? Онҳоро номбар намоед.

**Машки 226.** Ҷумлаҳоро ҳонда, муайян қунед, ки кадом калимаву ибораҳо бар шарҳи калимаву ибораҳои дигар омадаанд.

1. Аз ноҳияҳои шимолӣ – аз Самарқанд ва Үргут мавизу қоқ оварда дар бозорҳои Душанбе ва Қўргонтеппа мефурӯшад (Ч.И.). 2. Қўҳҳои Бойсун чандон баланд не (ОНҲО ба силсилаи қўҳҳои Ҳисор тааллук доранд), лекин хушку беобу гиёҳанд (Ч.И.), 3. Мулло Ҳокироҳ ўро – Ҷадоҷонро ба ҳоҳари Бўриҳон ҳонадор кардан меҳоҳад ва ҳол он ки Шаддамарҷонро вай – Нуруллобек дуст доштааст ва қасди ҳонадор шудан дорад (Ч.И.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Чӣ гуна калима ва ибораҳоро дар ҷумла аъзои истиснӣ меноманд? 2. Аз худ тақлидан ба мисолҳои боло ҷумла гӯед, ки дорои аъзои истиснӣ бошад.

**Машки 227.** Мисолҳоро навишта, ба зери аъзоҳои истиснони дар онҳо буда ҳат қашед.

1. Ман бо устоди бузурги худ – устод Садриддин Айнӣ дар конференсияи шаҳри Тошкент воҳӯрдам (С.У.). 2. Акнун – баъди рафтани онҳо дар назди Зайнаб шаҳр гӯё якбора ҳолӣ шуда монд (С.У.). 3. Ин воқеа дар вақту соати худ – дар якуми март ба ҳисоби қўҳна ба Туркистон маълум шуда буд (С.А.). 4. Нуруллобек Шаддамарҷонро дар муддати як моҳ – ноябр налида буд (Ч.И.). 5. Ин ақида ба ман аз бибихалифа – муаллимаи мактаби дуҳтарон талқин шуда буд (С.А.). 6. Рафиқи дигари ман – Маҳмуд бо саъю қушиш меҳонд (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Аъзоҳои истиснӣ бар эзоҳи кадом аъзоҳои ҷумла омадаанд? 2. Фарқи аъзоҳои истиснӣ аз

баёнияҳо дар чист? 3. Дар хона аз китобҳои бадей 4-5 тогӣ чумлае навишта оед, ки дорои аъзои истисной бошанд.

## **САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТӢ ДОИР БА БОБҲОИ «ҶУМЛАҲОИ ЧИДААЪЗО», «ҶУМЛАҲОИ ЯКТАРКИБА ВА ДУТАРКИБА», ИНЧУНИН, «КАЛИМА» ВА «ИБОРАҲОЕ, КИ АЪЗОИ ҶУМЛА НЕСТАНД»**

1. Дар ҷумлаи «Нисфириӯзӣ ва бегоҳӣ ҳӯроқи гарм дода мешуд» (С.У.) кадом аъзои ҷумла чида шуда омадааст?
  - а) ҳабар
  - б) мубтадо
  - в) ҳол
2. Дар ҷумлаи «Духтар ва писарони дигарро низ даъват карданд» (Ҷ.И.) кадом аъзои ҷумла чида шуда омадааст?
  - а) мубтадо
  - б) ҳабар
  - в) ҳол
3. Дар ҷумлаи «Вай ба як сухан, ба як воқеа ва ҳодиса дар ҳоли они ҳукм бароварда, ҷавоб намедод» (Ҷ.И.) аъзоҳои чида ба ҷайтааллуқ доранд?
  - а) ба пуркунанда
  - б) ба муайянкунанда
  - в) ба ҳол
4. Дар ҷумлаи «Баъд ба он ҷо ниҳоли гули садбаргу раёхину тоҷихурӯсу гули ҷаъфарӣ шинонданд» (Ҷ.И.) кадом аъзои ҷумла чида шудааст?
  - а) пуркунанда
  - б) муайянкунанда
  - в) мубтадо
5. Дар ҷумлаи «Девораҳо, тӯдаҳои бузурги санг гармии рӯзона гирифтаашонро ҳанӯз нигоҳ медоштанд» (Ф.М.) кадом аъзои ҷумла чида шудааст?
  - а) ҳабар
  - б) пуркунанда
  - в) мубтадо
6. Ҷумлаи «Вай шахси хеле босаводу бомаърифат буд» аз ҷиҳати таркиб ба кадом хели ҷумлаи содда мансуб аст?

- a) ба чумлаи яктаркиба
  - б) ба чумлаи дутаркиба
  - в) ба чумлаи умушишахс
7. Чумлаи «Ин розро аввал ба модарам гуфтам» (С.У.) кадом хели чумлаи яктаркиба аст?
- а) муайяншахс
  - б) номуайяншахс
  - в) яктаркиба
8. Дар чумлаи «Наргис духтари зебо, шармгин, доно ва беҳамтост» муайянкунандаҳоро кадом хели пайвандак ба ҳам алоқаманд кардааст?
- а) пайвандаки хилофӣ
  - б) пайвандаги чудой
  - в) пайвандаки пайиҷам
9. Дар чумлаи «Муаллим ба рӯйи миз ҳама чиз: ангури ҷавзи аъло, себ, мавиз, писта ва конфет тайёр карда монда буд» (Ч.И.) кадом қалима ё таркиб ба вазифаи қалимаи хулосанда омадааст?
- а) муаллим
  - б) ҳама чиз
  - в) ба рӯйи миз
10. Дар чумлаи «Шодам, аммо меҳӯрам ғамҳои ҳалқи дигаре» (М.Т.) чӣ хел пайвандак хабарҳои чидаро ба ҳам алоқаманд кардааст?
- а) пайвандаки хилофӣ
  - б) пайвандаки чудой
  - в) пайвандаки пайиҷам
11. Дар чумлаи «Сардор номи ӯро ба рӯйхат менависад ё наменависад, маълум нест» хабарҳои чумла ба воситай кадом пайвандак ба ҳам алоқаманд шудаанд?
- а) ба воситай пайвандаки хилофӣ
  - б) ба воситай пайвандаки чудой
  - в) ба воситай пайвандаки пайиҷам
12. Чумлаи «Ӯро дар роҳ дидам» ба кадом хели чумлаи содда мансуб аст?
- а) ба чумлаи номуайяншахс
  - б) ба чумлаи муайяншахс
  - в) ба чумлаи умушишахс

13. Чумлаи «Китобро күшоданду хондан гирифтанд» ба кадом хели чумлаи яктаркиба тааллук дорад?
- а) ба чумлаи номуайяншахс
  - б) ба чумлаи муайяншахс
  - в) ба чумлаи умумишаҳс
14. Чумлаи «Оҳанро дар гармиаш мекӯбанд» (Зарб.) ба кадом хели чумлаи яктаркиба мансуб аст?
- а) ба чумлаи номуайяншахс
  - б) ба чумлаи муайяншахс
  - в) ба чумлаи умумишаҳс
15. Чумлаи «Бояд хубу аъло хонд» ба кадом хели чумлаи яктаркиба тааллук дорад?
- а) ба чумлаи бешахс
  - б) ба чумлаи номуайяншахс
  - в) ба чумлаи умумишаҳс
16. Чумлаи «Субҳи содик», ба кадом хели чумлаи яктаркиба мансуб аст?
- а) ба чумлаи номуайяншахс
  - б) ба чумлаи унвонӣ
  - в) ба чумлаи бешахс
17. Дар чумлаи «Азизам, ту ин чо ист, ман ҳозир меоям» калимаи азизам ба чӣ тааллук дорад?
- а) ба калимаи туфайлий
  - б) ба мухотаб
  - в) ба аъзои истисной
18. Дар чумлаи «Қосим, албатта, ба модари Гулизор хабар ҳоҳад бурд» (С.У.) калимаи албатта ба кадом гурӯҳи аъзоҳои туфайлий даҳл дорад?
- а) ба гурӯҳи курсандӣ, болидахотирӣ
  - б) ба гурӯҳи гумону шубҳа
  - в) ба гурӯҳи ҳукм, қатъияту боварӣ
19. Дар чумлаи «Ҳушбахтона, он чақмоқ ҳоло бо ў будааст...» (С.У.) калимаи ҳушбахтона ба кадом гурӯҳи калимаю ибораҳои туфайлий мансуб аст?
- а) ба гурӯҳи курсандӣ, болидахотирӣ
  - б) ба гурӯҳи гумону шубҳа
  - в) ба гурӯҳи пушаймонию афсӯс

20. Дар чумлаи «Эҳтимол, аз тарс наомада бошад» (А.Ш.) калимаи эҳтимол ба қадом гурӯҳи калима ва ибораҳои туфайлий мансуб аст?
- ба гурӯҳи хурсандӣ, болидахотирӣ
  - ба гурӯҳи гумону шубҳа
  - ба гурӯҳи пушаймонию афсӯс
21. Дар чумлаи «Ба ҳамин тариқ, вай мизбонашро дар парешонӣ ва таконӯи ботинӣ гузошта бадар рафт» (С.У.) таркиби ба ҳамин тариқ ба қадом гурӯҳи калимаву ибораҳои туфайлий тааллук дорад?
- ба гурӯҳи тартиби фикру хулосабарорӣ
  - ба гурӯҳи гумону шубҳа
  - ба гурӯҳи пушаймонию афсӯс
22. Дар чумлаи «Назар ба гуфти худаш, вай дар яке аз мактабҳои шаҳр меҳондааст» (С.У.) таркиби назар ба гуфти худаш ба қадом гурӯҳи калимаҳои туфайлий мансуб аст?
- ба гурӯҳи сарчашмаи фикру маълумот
  - ба гурӯҳи гумону шубҳа
  - ба гурӯҳи пушаймонию афсӯс
23. Дар чумлаи «Чумхурии мо – Тоҷикистон хеле зебо аст» чӣ хел аъзои истисной мушоҳида карда мешавад?
- калимаи истисной
  - ибораи истисной
  - чумлаи истисной

## ЧУМЛАИ МУРАККАБ

### ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ

**Машки 228.** Матнро бодикқат ҳонда, дар он чумлаҳои содда ва мураккабро муайян намуда, фарқи асосии онҳоро шарҳ дижед.

Бузургхон қарибии чошт аз гармӣ бедор шуда дид, ки дар пошинаи гарами беда хобидааст. Дар болои сараҷ як тӯда пашшаву магас вижжосзанон парвоз мекарданд. Аз ҷояни хест. Сараҷ аз офтоб саҳт тағсида буд ва майнааш билиқ-билиқ мечӯшид. Сараҷ ҷарҳ мезад ва дилаш бехузур мешуд. Даҳонаш талху ҳалқаш қоқ буд, пойҳояш – бемадор. Вокеаи дишабаро ба хотир оварданӣ шуд, аммо бо тамоми ҷузъиёташ ба хотир оварда натавонист... Базӯр ба шӯбай алоқа расид ва аз он ҷо

ба чойи кораш сим зад. Овози ширадори занона ҷавоб дод, ки Мерган дар саҳро дар назди тракторчиён аст (Ч.О.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ҷумлаи мураккаб чист? 2. Дар таркиби ҷумлаи мураккаб ҷумлаҳои содда, пеш аз ҳама, ба воситаи чиҳо ба ҳам алокаманд мешаванд? 3. Яке аз ҷумлаҳои соддаи матнро шифоҳӣ ба ҷумлаи мураккаб табдил дихед, ё аз ҳуд ҷумлаи мураккабе гӯед.

**Машқи 229.** Ҷумлаҳоро бодиққат хонда, хели ҷумлаҳои мураккаби пайваст ё мураккаби тобеъ буданашонро шарҳ дихед.

1. Шарфай пойи одаме, ки даҳ-понздаҳ қадам дурттар шунида мешуд, Пулодро аз тамошои қишлоқ боздошт (Р.Ч.). 2. Гапи нагзи ўро ҳар кас ҳам гуфта метавонист, лекин аз забони ў шунидани ин суханҳо ба кас таъсири дигар мебахшид (Ч.И.). 3. Ман аз расидани ин ҳабар пушаймон шудам, чунки сӯҳбати Мир ҳайратафзо ва даҳшатангез аст (С.А.). 4. Ин суханон дар нӯғи забони Фирдавсӣ буданд, аммо вай назди Қутайбаи арабнажод аз гуфтан худдорӣ кард (С.У.). 5. Вақте ки мо ба ағбаи Чормағзак расидем, меҳмононро бинокорони роҳ пешвоз гирифтанд (Ф.М.). 6. Касоне, ки ба саволҳои раис ҷавоб дода наметавонистанд, ба ҷазову ҷарима гирифтор мешуданд (Ҳ.Н.). 7. Раҷаб дар назар табассум менамуд, лекин ин табассум бештар ба гирия монанд буд (Р.Ч.). 8. Об чунон соғ буд, ки аз зери он сангчаҳои ҳарранга намуда меистоданд (Р.Ч.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ҷумлаи мураккаби пайваст чист? 2. Дар ҷумлаи мураккаби пайваст дар байнни ҷумлаҳои содда чӣ гуна алоқа дида мешавад? 3. Чӣ гуна ҷумлаҳоро ҷумлаҳои мураккаби тобеъ меноманд? 4. Пайвандакҳои пайваст-кунанда ва тобеъкунандаро номбар кунед. 5. Бо истифода аз пайвандакҳои пайваст-кунанда ва тобеъкунанда якторӣ ҷумлаи мураккаб созед.

**Машқи 225.** Аз матни зерин, аввал, ҷумлаҳои мураккаби пайваст, баъд, ҷумлаҳои мураккаби тобеъ ва, дар охир, ҷумлаҳои мураккаби бепайвандакро нависед.

Шаҳбоз бо рӯймолчааш гардҳои рӯйи сангро пок карду баъзе гулҳои пажмурдашудаи худрӯйро аз болои қабр қанда партофт. Пас ба болои деворчай сангдор ду шохчай сабзро, ки аз чинори

соҳили дарё канда буд, овезон карда монд. Ин дарахт ҳарчанд мева надошта бошад ҳам, аммо ба одамҳо нафъи зиёде мерасонад. Сои вай чашмаҳоро аз хушк шудан нигоҳ медорад, чунки одамон як умр дар ҳакки вай дуои хайр мекунанд. Азбаски ба инсон манфиати зиёде мерасонад, умри дароз ҳам мебинад.

Сари чашма дар бағали ҳамин кӯҳ, дар паси мана ҳамин тал будааст. Хеле ҷойи хушҳаво, сабзазор, ягон рӯз туро он ҷо гирифта мебароям (Р.Х.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Таърифи чумлаҳои мураккаб, мураккаби пайваст ва мураккаби тобеъро гүед. 2. Дар бораи фарқи чумлаи мураккаби тобеъ аз чумлаи мураккаби пайваст чӣ мебонед? 3. Дар хона дар мавзӯи «Оилаи мо» бо истифода аз ҳар ду хели чумлаи мураккаб нақли хурде нависед.

**Машқи 231.** Чумлаҳоро хонда, воситаҳои алоқаи чумлаҳои соддай таркибашонро шарҳ дихед.

1. Писари саввуми Мирсолеҳ дар мадраса меҳонд ва писари аз ҳама хурдаш Мирҳикмат дар хона хидмат мекард (С.А.). 2. Ҳалтаро Ҷӯра бардошту онҳо аз барак берун баромаданд (Р.Ч.). 3. Ҳаво абр буд ва ягон ситорае ҳам равшани намедод (Ҷ.И.). 4. Осмон соғ ва офтоби пагоҳӣ тобон буд (С.У.). 5. Осиёҳо хобидаанд ва ҷарҳои осиёи падарам тарошидaro ҳам касе наҳарид (С.А.). 6. Шеъри сеҳрангези Бедил ҳатто худи Оймуллоро ба шӯр андохт ва ў тоқат карда натавонисту мисрай охирини газалро боз такрор хонд (Ҷ.И.). 7. Косаро ба назди меҳмонаш монду худаш ҷой қашид (Ҷ.О.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Муайян кунед, ки амалу ҳолати ҳабарҳо дар чумлаҳои содда дар як вақт ва ё пайиҳам рух додаанд. 2. Таклидан ба мазмуни баъзе аз ин чумлаҳо шумо ҳам чумлаи мураккаби пайваст созед. 3. Чумлаи мураккаби пайваст вобаста ба хели пайвандакҳо чанд хел мешаванд? Номбар кунед.

**Машқи 232.** Аз матн, аввал, чумлаҳои мураккаби пайвости пайвандакдор ва, баъд, чумлаҳои мураккаби пайвости бепайвандакро нависед.

1. Ситораҳо монанди чилҷароги шифти хонагӣ медураҳшиданд ва ҳаво сард шуда буд (С.А.). 2. Ӯ аз серкории ман меномонанд.

лиду ман аз серкории ў (Р.Ч.). 3. Боре ману Солех дар айвон донакбозӣ мекардем, модарам бо зани амакам дар хона нишаста буданд (С.У.). 4. Ҳаво рӯз то рӯз хунуктар мешуду паррандагон ба мамлакатҳои гарм парида мерафтанд. 5. Почотон се қанор пахол ҳарида оварда буданд, ман ҳамаашонро дар замини хона андохта пахн карда, болояшро бо намад пӯшонда мондам (С.У.). 6. Самад рубоб менавоҳт ва Ҷамолхон бо доира усуло нигоҳ медошт (Ч.О.). 7. Рӯзона кор мекардем, шабона аҳли деху коргарон якҷоя ҷамъ шуда сурудхонӣ мекардем, пирамардҳо достонгӯй мекарданд, бачаҳо дар атрофи гулхан тарона меҳонданд, бозӣ мекарданд (Р.Х.).

*Савол ва супоришиҳо:* 1. Ҷумлаҳои содда дар таркиби ҷумлаҳои мураккаби пайваст чӣ тавр ба ҳам алоқаманд мешудаанд? 2. Ҷумлаи мураккаби пайвости пайвандақдорро бепайвандак ҳам қироат намуда, баъдан, ҳулосаатонро дар ин бора гӯед. 3. Ҷумлаи ҳафтумро таҳлили синтакси-сӣ кунед.

**Машқи 223.** Ҷаҳор ҷумлаи мураккаби пайваст тартиб диҳед, ки ду-тоаш пайвандақдор ва ду тоаш бепайвандак бошад. Баъдан дар бораи фарқият ва умумияти он ду гурӯҳи ҷумлаҳо андешаҳоятонро гӯед.

**Машқи 224.** Ҷумлаҳои мураккаби зеринро бодикқат ҳонда, алоқаӣ аъзоҳои чида ва ҷумлаҳои соддай таркиби онҳоро музайян кунед.

1. Ман ҳам дар он ҷо дар паҳлӯи ў, аммо қадре пасттар аз ў рост истодам (С.А.). 2. Саодат даҳон кӯшоданий шуд, лекин ба симои ҷиддии шавҳараҷ нигариста ҳомӯш монд (Ч.И.). 3. Вай рӯзи дуюм дар ними шаб омад, модарам ҷароғро даргиронда барои вай ҳӯрок гарм карданӣ шуд, аммо падарам вайро ҳӯрок гарм кардан намонд (С.У.). 4. Ман боз аз вай ҷизе пурсиданий будам, лекин дуҳтарақ давида рафт (Ч.И.). 5. Гулҳои ҳудруй қӯтоҳумр, вале зебои ҳоси баҳорон, селроҳаву нишебихоро ғаро гирифта, таровату зарофати талу теппаҳоро афзун менамуданд (Р.Ч.). 6. Он замини шудгор набуда, балки дарёи Зарафшон ях баста будааст (С.А.). 7. Ў гоҳо дуздида ба Саидамоҳ низ нигоҳ мекард, аммо нигоҳи ў ба ҷашми занаш меафтид (Р.Х.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Пайвандакҳоро дар ҳамаи чумлаҳои боло бо синонимашон иваз кунед. 2. Яке аз чумлаҳои мураккаби пайвасти болоро тариқи хаттӣ ба чумлаи мураккаби тобеъ табдил дода, аз ҷиҳати синтаксисӣ таҳлил кунед. 3. Чумлаҳои мураккаби пайваст чанд хел мешаванд? Онҳоро номбар кунед.

**Машқи 235.** Чумлаҳоро навишта, аз ҷиҳати соҳт ва муносибатҳои маъноии чумлаҳои соддаи таркибашон шифоҳӣ шарҳ дидед.

1. Муҳаббат ҳанда накард, балки рӯймолашро гирифта ба ҷашмаш гузошту гиря кард (Ҷ.И.). 2. Онҳо аз ҳар тараф чун ҳаррӯза сухан мегуфтанду вале ў гӯё намешунид (Р.Ҕ.). 3. Ба ҳамин тарик, соатҳо мегузашт, вале аз ҷуйбориҳо ягон қас бузро аз тӯда бароварда наметавонист (Ф.Н.). 4. Дарвозаи шаҳрро баста мешавад, лекин даҳони мардумро баста намешавад (Зарб.). 5. Гузашти рӯзгор душвориҳо дошт, аммо фикри Зохир ҳамеша аз андешаҳои чукур озоду фориг буд. 6. Восеъ на ин ки як хизматтори мутеъ ва ниёзманд, балки ҳамчун муддании часуре гап мезад (С.У.). 7. Қориишкамба боз фарёд қашида девонагӣ мекард, аммо ўро ясавулон зада-зада аз арк фароварда пеш карданд (С.А.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Чумлаи якумро таҳлили синтаксисӣ намоед. 2. Аз як-ду ҷумла пайвандакҳоро соқит намуда, қироат кунеду дар ин бора фикратонро баён кунед. 3. Чӣ гуна ҷумла чумлаи мураккаби бепайвандак ном дорад? 4. Аз ҳуд як ҷумлаи мураккаби бепайвандак гӯед.

**Машқи 236.** Аз ҳар ҷуфти ҷумлаҳои соддаи зерин бо илова кардани пайвандакҳои мувоғиқ ҷумлаҳои мураккаби пайваст ё тобеъ созед.

1. Китоб меҳонам. Ҷашмам намебинад. 2. Гулҷамол ба пешвози онҳо хест. Ҳола ба ҷояш нишастан гирифт (Ҷ.И.). 3. Ҳуди амакам ба ин овозаҳо он қадар бовар намекард. Падарам онҳоро ҳақиқат мепиндошт (С.У.). 4. Ман дуруст кардан хостам. Ў ба гап гӯш надод (С.А.). 5. Монанди ҳарпагоҳирӯзина вай ба гулҳои қолини деворӣ ҷашм дӯхт. Якбора мактаб ба хотираш расид (П.Т.). 6. Фарёд заданий шудам. Овозам набаромад (Б.О.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Гӯед, ки дар шакли содда ҳондани чумлаҳои боло авлотар аст ва ё дар шакли мураккаб? 2. Аз ҷуфтни чумлаҳои боло қадомашонро ҳам ба мураккаби пайваст ва ҳам ба мураккаби тобеъ табдил додан мумкин аст? 3. Яке аз чумлаҳои сохтаатонро таҳлили синтаксисӣ намоед.

**Машқи 237.** Чумлаҳоро навишта, ба зери пайванҷакҳо ҳат қашед.

1. Ё нури ҷашмони вай намонда буд, ё торикӣ гализтар шуда буд (Ч.И.). 2. Қиҳо ба он ҷойҳо рафтаанд, ё ҷанобашон онҳоро ном ба ном медонанд? (Р.Ҷ.). 3. Ин шоир магар ҳамчун кӯдак соддадил аст, ё ки дониста бо ягон мақсади ниҳонӣ чунин ҳоҳише мекунад? (С.У.). 4. Ӯ монанди пештара порчаҳои манзуми шоирро аз ёд мекард, ё ки барои шириниаш пинҳонӣ шеър менавишт (С.У.). 5. Нағорачии ин сӯҳбат, ба гумонам, Қорӣ Усмон, ё ки Қориҷариф, ё ки ҳар ду (Ч.И.). 6. Албатта, дар он ҷо пӯҷоқи ҳарбуза ва тарбуз ё пӯсти сабзӣ ва пиёз ва ё ин ки устухони тозаро мебинам (С.А.). 7. Қисми асосии тири ин камонро аз ҷуби дук ё заранг ва ё аз ҳаданг месоҳтанд (С.А.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Қадом пайванҷакҳо дар ин мисолҳо бештар вомехӯрданд? 2. Пайванҷакҳои ҷудоӣ ҷӣ гуна чумлаҳои соддаро ба ҳам мепайванданд? 3. Аз худ бо истифода аз ягон пайванҷаки ҷудоӣ чумлае тартиб дихед.

**Машқи 238.** Пайванҷакҳои ҷудоии ё, ё...ё, ё қи, ё ин ки -ро истифода бурда 5 чумла тартиб дихед. Имлой пайван-ҷакҳои мазкур ва сабаби гузориш алломатҳои китобатро дар чумлаҳои навиштаатон шарҳ дихед.

**Машқи 239.** Чумлаҳои мураккаби пайвастро аз рӯйи маъно ва вобаста ба хели пайванҷакҳои таркибашон ба ҳелҳо ҷудо карда, алоҳида- алоҳида нависед.

1. Ман рафиқи шумо барин нависанда нестам, лекин ман табибам, табъ ва рӯҳи инсонро мешиносам (Ч.И.). 2. Ман ўро ҷеф мезадам, аммо ба гӯшаш овози ман намерасид (Р.Ҳ.). 3. Ҳофиз манаму бародарам меҳонад.(Зарб.). 4. Модарам рафт ва ман дар мактаби духтарона мондам (С.А.). 5. Муғулон ҳоҳ дар ҷанги обӣ бошад, ҳоҳ дар ҳуҷумҳои шабехунии Темурмалик беандоза талафот медоданд (С.А.). 6. Ё шимат медараад, ё ки

мизро кашолакунон ба хонаатон мебары! (А.Ш.). 7. Занг ҳам зада шуд ва бачаҳо як- як ба синф даромаданд (А.Ш.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Дар бораи тобишҳои маъноии хели пайвандакҳои пайвасткунанда дар чумла маълумот диҳед. 2. Кӯшиш намуда доир ба ҳар се навъҳои чумлаҳои мураккаби пайваст аз худ якторӣ чумла тартиб диҳед. 3. Чумлаи мураккаб чист? 4. Чӣ гуна чумлаи мураккаби пайваст ном дорад.

**Машки 240.** Чумлаҳоро бодиққат хонда, сохташонро муайян кунед.

1. Вақт саҳаргоҳон буд, тамоми биёбонро хомӯшӣ фаро гирифта буд (С.А.). 2. Тунукаҳо аз бом паридан гирифтанд, дару тирезаҳо кӯчиданд, оинаҳо шикаста, бар замин рехтанд (С.У.). 3. Шабҳо торик ва сард, рӯзонаҳо ҳаво тира ва дилгиркунанда буд (Ч.И.). 4. Моҳ аз ним зиёдтари майдони осмонро сайр карда буд, хурӯсҳо аз ҳар тараф овози ҷеги худро баланд карда буданд (Ч.И.). 5. Ман ва Азизхон дар болои ҳар савор будем, модарам аз қафои мо пиёда қадам мезад (С.У.). 6. Зоҳир хоби Шоҳинро вайрон кардан наҳост, вай кай боз ин хел ширину саҳт хобидани ўро надида буд (Р.Х.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Чӣ гуна чумлаи мураккаби бепайван-дак ном дорад? 2. Дар чумлаҳои боло байни чумлаҳои содда қадом пайвандакҳоро гузоштан мумкин аст? 3. Дар чунин чумлаи мураккаб алоқаи чумлаҳои содда чӣ тавр ба вучуд оварда мешавад? 4. Таклидан ба чумлаҳои боло ўшмо ҳам чумлае нависед.

**Машки 241.** Чумлаҳоро навишта, аломатҳои китобати лозимаро гузоред.

1. Ҳаво торик буд, борон меборид (Ч.И.). 2. Назирамоҳи бечора шабҳои дарозро дар интизорию иштиёқи висол рӯз ме-кард, ман бошам дар маҷлиси нишоти ин ночинсон дарун дарун месӯҳтам (Р.Х.). 3. Дашти санглоҳро гарқоб паҳш кард, сел кӯлмакҳо падид овард ва ҷуяҳои оби гилолуд равон кард (С.У.). 4. Ин суханони ўро бо чапакзанӣ ва ғулғула пешвоз гирифтанд, ҳама ба ў оғарин ва таҳсин хонданд (Ч.И.). 5. Ҳаво андаке сард, аз вай ба димоғ бӯйи заҳ мерасад (Ф.Н.). 6. Ҳама ҷо осуда, ҳама ҷо оромӣ (С.А.).

*Савол ва супоришиҳо:* 1. Сабаби гузаштани ин ё он аломати китобат-ро шарҳ дижед. 2. Ба чойи вергулҳо дар ҷумлаҳои боло қадом хели пайвандакҳоро гузоштан мумкин аст? 3. Чунин ҷумлаҳои мураккаби бепайвандак аз рӯйи маъно ба қадом хели ҷумлаҳои мураккаб мансубанд?

**Машқи 242.** Дар бораи боғи мактаб, донишгоҳ, ё ягон фасли сол нақле нависед. Ҳангоми навиштани нақл ҷумлаҳои мураккабе тартиб дижед, ки дар таркибашон пайвандакҳои пайваст-кунанда бештар ҷой дошта бошанд. Агар тавонед, дар нақлатон пайвандакҳои тобеъкунандаро низ истифода баред. Барои шифоҳӣ ҷавоб гардондан марбут ба супоришиҳои мазкур омода бошед.

## МАТНУ МИСОЛҲО ДОИР БА ТАКРОР ВА ТАҲЛИЛИ ҶУМЛАҲОИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ

Баҳром дертар фаҳмид, ки вакт давр намезанад, балки бебозашт мегузарад. Баъдтар фаҳмид, ки вакт ба ҷарҳи фалак не, ба ҷангӣ осиё ҳам не, балки ба оби равони дарё шабоҳат дорад, ки мераваду пас намегардад, умр барин. Баъд фаҳмид, баъди он ки бародари қалониаш Ислом ўро ба аспаш савор карда, барои ҳондан ба шаҳри қалон бурд.

Баҳром аз назди чӯпонҳо, аз ҷароғоҳи баландкӯҳ моли бозорӣ овард. Ҷаҳор гӯсфанд – ду ҷориву шок (шишак) ва як серкаро чӯпонҳо аз рама ҷудо карда, ба роҳ бароварда, пеш – пешӣ ў қарданд. Пайраҳаи нишеб аз байни алафзори шабнамдор мегузашт ва то ба поён ба роҳи ҳаргарди қади дарё фаромадан ҷоруқҳои Баҳром об қашида варар қарданд, бари ҷомааш то зонуҳо тар шуд. Дар ин муддат молҳо ҳам ба роҳ одат қарданд, ба ҷудоӣ аз рама тан доданд ва кори Баҳром низ осон шуд (Ӯ.Кӯҳзод).

### Регкӯчӣ

Рег монанди оби истодае, ки дар шамол лапиш ҳӯрад, лапида – лапида, оҳиста-оҳиста пеш меомад ва қабатҳои рӯйи рег лапиш ҳӯрда, ба канори рӯд мешориданд ва қабатҳои зерин лапида, аз дунболи онҳо ба ҳаракат медаромаданд. Шамол то-рафт шиддат мекард ва рӯйи ҳаво аз губор тиратар мешуд.

Молҳо гүё ки онҳоро гург пеш карда бошад, бо як ҳароси ваҳшиёна ба тарафи деха медавиданд. Ман як каллапӯш занбӯругро ба сари синаам часпонда, роҳи хонаро пеш гирифтам ва ба хона расидам.

Рўйи ҳавлӣ ва замини рўйидарича ба регзоре монанд гашта буд, ки дар реги рўйи ҳавлӣ ва замини бօғча кафш то пошнааш меғӯтид. Шукуфаҳои дарахтони зардолу монанди мурдаҳои занбӯрҳои асал ба назар наменамуданд, сабза ва майсаҳо бошад дар зери рег тамоман нопадид гардида буданд. Бօғчае, ки дирӯз бо шукуфа ва сабзаҳои навхези худ шодӣ бар шодии кам меафзуд, имрӯз ба монанди хонаи мотамзадагон анҷӯховар ва ғамангез гардида буд (С.А.).

\* \* \*

1. Шаби тор ва сафири боди сард бар дилтангии шоир меафзуд, вай барҳоста аз ҳавлии дарун занашро садо кард (С.У.)
2. Дехқон доман ба қафо қат намуду каси бохта бо гардани хорхон ҳарбузахоро як-як ба таҳтапушти Бахтиёр бор кард ва «уф» гуфта рафт (Р.Ч.).
3. Вай шоҳу навдаҳоро саҳтакак мезад ва чодар аз тути шаҳдбор пур мешуд (И.Ф.).
4. Ў ба ман падарона муносибат мекард ва ман инро бо тамоми вучудам ҳис карда, рӯҳ мегирифтам (Р.А.).

## ЧУМЛАИ МУРАККАБИ ТОБЕЙ

**Машқи 243.** Хонед, чӣ тавр ба ҳам алоқаманд шудани чумлаҳои соддай таркиби чумлаҳои зеринро муайян кунед.

1. Вақте ки онҳо баргаштанд, дар поёни хона Наими Талҳ рост меистод (Ч.И.).
2. Бахром медонист, ки Фиёс одамони ҳабаркаш, лагандбардор ва даҳанкалони беамалро бад мебинад (Ў.К.).
3. Ҳар кас, ки ин суханонро мешунавад, он монанди мухандис оромона ба ў ҷавобҳои илмӣ ва мантиқӣ надода, ўро масхара дошта ханда мекунад. (С.А.).
4. Зани бомаърифат ҳамон аст, ки ў ҳалимию сабуриро пешаи худ медонад (Ш.Т.).
5. Инро дида, Дадочон зуд аз паси девор дур гашту худро ба паноҳи дарвозаи рӯ ба рӯ гирифт, то ки Бобо Амон дар он ҷо будани ўро набинад (Ч.И.).
6. Аммо аз китобҳое, ки бо забони ҳати ҳиндӣ навишта ё чоп карда шуданд, бисёр дошт (С.А.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ҷумлаҳои соддаро дар ин чумлаҳо қадом пайвандакҳо ба ҳам алоқаманд намудаанд? 2. Ҷумлаи мураккаб чист? 3. Ин чумлаҳоро, ки дар таркибашон пайвандакҳои тобеъку-нанда доранд, чӣ гуна чумла меномем? 4. Бо истифода аз як пайвандаки тобеъкунанда аз худ чумлае тартиб дихед.

**Машқи 244.** Ҷумлаҳоро нависед, сарчумла ва чумлаҳои пайравро муайян намуда, ба зерашон ҳат қашед.

1. Савор, ки аз миёнаи ду хомаи рег мерафт, аспи худро нигоҳ дошта, аз вай фаромад (С.А.). 2. Азбаски ўхаробу логару рангпарида аст, очаам баъзан аз ман рустӣ ба вай саршири медиҳад (Б.Ф.). 3. Вай дар зери чормағзи бузурге, ки бо шоҳаҳои тавонони худ гӯё нисфи осмони дараро аз назар пинҳон мекард, нишаст (Ф.М.). 4. Насими форами баҳорон аз боғоти атроф буйи гули зардолу ва шафтлуро, ки ҳар як дарахти он монанди гулдастани бузурге ба назар метофт, ба димог меовард (Р.Ч.). 5. Агар шумо худатон аз таърихи он соҳтмони аҷиб нақл кунед, барои ҷавонони имрӯза ҳам шавқовар ва ҳам сабакомӯз мешавад (Ю.А.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ҷумлаи мураккаби тобеъ чист? 2. Дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ чиро сарчумла ва чиро чумлаи пайрав меноманд? 3. Хели чумлаи пайрав чӣ тавр муайян карда мешавад? 3. Аз худ як чумлаи мураккаби тобеъ навишта, сарчумла ва хели чумлаи пайравро шарҳ дихед.

**Машқи 245.** Супоришиҳо: 1. Оид ба чумлаҳои мураккаби тобеъ аз худ 5 мисол ё аз асарҳои бадей интихоб намуда, ба дафтаратон навишта, ба зери сарчумла ва чумлаи пайрав бо аломатҳои шартӣ ҳат қашед. Сониян, пайвандак ва аломатҳои китобати дар онҳо бударо шарҳ дихед. Ҷумлаҳои навиштаатонро пурра таҳлили синтаксисӣ намоед.

**Машқи 246.** Ҷумлаҳоро идома дода, пурра карда нависед.

1. Ман ба шумо ҳабар додам, ки ...
2. Имрӯз дарсхое, ки ... хеле шавқоваранд.
3. Вақте ки онҳо ба боғ даромаданд...
4. Маълум шуд, ки ....
5. Дар вақти аз дарё гузаштан агар шумо намебудед....
6. Мақсади хондани мо ин аст, ки ...

- Падару модар фарзандро барои он тарбия ва калон мекунанд, ки ...
- Чавон пай бурд, ки...

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Сарчумла ва хели чумлаи пайравро дар чумлаҳои пурра намудаатон шарҳ диҳед. 2. Чумлаи пайрав чист? 3. Чумлаҳои пайрав дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ чанд хел мешаванд? Онҳоро номбар кунед. 3. Дар бораи тарзи чудо карда шудани чумлаҳои пайрав аз сарчумла (дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ) фикратонро гӯед.

## ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ МУБТАДО

**Машки 247.** Хонед, сарчумла ва чумлаи пайравро муайян кунед.

1. Ҳар кас ки ҳаққи ятимон ва бечорагонро ҳӯрад, вай азоби онро мекашад (С.У.). 2. Ҳар кас ки бештар меҳонад, вай ҳамон қадар доно ва бомаърифат мешавад. 3. Ҳар кӣ нон аз амали хеш ҳӯрад, миннати Ҳотами Тойӣ набарад (Саъдӣ). 4. Ҳар кас ки ба савол ҷавоб дода наметавонист, вай баҳои бад мегирад. 5. Касе ки чафову ситам мекунад, ў бехи худ меканад (Саъдӣ).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Чумлаи пайрави мубтадо чист? 2. Чумлаи пайрави мубтадо бар эзоҳи чӣ меояд? 3. Аз худ як чумла гӯед, ки пайраваш пайрави мубтадо бошад.

**Машки 248.** Нависед, сарчумла ва чумлаи пайрави мубтадоро муайян карда, ба зерашон бо аломатҳои шартӣ ишора намоед.

1. Ҳар кас ки ба дасташ қалам гирифта, чизе менависад ва ё дар пеши ҳалқ баромада нутқ мекунад, вай бояд кӯшиш кунад, ки забони асари он ба хонандагон ё шунавандагон фаҳмо бошад (С.У.). 2. Ҳар кас ки оби ҳавзҳои тобистони Бухороро нӯшад, он дар тобистони дигар ришта мебарорад (С.А.). 3. Ҳар кӣ аз дила дур бошад, аз дил дур аст. 4. Ҳар кӣ бо дег ҳамнишин гардад, домани хеш сиёҳ кунад. 5. Ҳар кӣ бе ёр бувад, пайваста бемор бувад (Фолклор). Ҳар чӣ бар нафси хеш написандӣ, низ бар нафси дигаре маписанд (Саъдӣ).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Чумлаи пайрави мубтадо ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад? 2. Аз худ як чумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави мубтадо тартиб диҳед. 3. Сарчумла, чумлаи пайрав ва мазмуни байти охирро шарҳ диҳед.

## ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ ХАБАР

**Машки 245.** Чумлаҳоро нависед, сарчумла ва чумлаи пайравро муайян карда шифоҳӣ шарҳ дидед.

1. Илм он аст, ки акл дар вай кор кунад ва майдони фикрдованӣ кӯшода бошад (С.А.). 2. Як хислати Қорӣ Нурулло он буд, ки ҳар чизи навбаромадаро маҳз барои навбаромада буданаш дӯст медониш (С.А.). 3. Гуноҳи ман ҳамин, ки ӯро дертар шинохтам (Ф.Н.). 4. Хурсандии тоҷикон ин аст, ки онҳо Айнӣ, Турсунзода,Faфуров барин алломаҳо доранд (Н.С.). 5. Дӯст ҳамон аст, ки дар азобу роҳат шарики кас бошад! (Ҷ.И.). 6. Орзуи ҷавонии Шодӣ ин буд, ки дар лаби ҷашмаи деҳаи худ ҳонае дошта бошад (Р.Ҷ.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Чумлаҳои пайрав дар чумлаҳои боло маҳз бар эзоҳи қадом аъзои сарчумла омадаанд? 2. Чумлаи пайрави хабар чист? 3. Тақлидан ба мисолҳои боло як чумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави хабар тартиб дода, барои шарҳ додан омода бошед.

**Машки 250.** Панҷто чумлаи мураккаби тобеъ тартиб дидед, ки чумлаҳои пайравашон пайрави хабар бошанд. Яке аз он чумлаҳои мураккабро таҳлили пурра (ҳаттӣ) -и синтаксисӣ намоед.

## ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ ПУРКУНАНДА

**Машки 251.** Сарчумла ва чумлаи пайравро дар мисолҳои зерин муайян намоед.

1. Ман гумон кардам, ки ин бошишгоҳи тобистонии ўст (Р.Ҳ.). 2. Илҳом фикр мекард, ки чаро пайи сагро вай надиду саркор дид ва шинохт (Б.Ф.). 3. Наими Талҳ ҳайрон буд, ки вай аз кучо даромад дорад (Ҷ.И.). 4. Ба худ қарор додам, ки зуд рафтан лозим (Ҷ.И.). 5. Ман гумон дорам, ки онҳо ба ҳукumatҳо ҳабарҳои дурӯгу ростро расонанд (С.А.). 6. Ӯ фаҳмид, ки ҷароғи равшани умр дониш будааст (Ӯ.Қ.).

**Савол ва супоршиҳо:** 1. Чумлаҳои пайрав дар мисолҳои боло ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд? 2. Он чумлаҳои пайрав бештар бар эзоҳи қадом аъзои сарчумла омадаанд? 3. Ҷӣ гуна ҷумларо чумлаи пайрави пуркунанда меноманд? 4. Тақлидан ба мисолҳои боло шумо ҳам як-ду тогӣ чумла гӯед.

**Машки 252.** Мисолҳоро навишта, аломатҳои китобати даркориро гузоред.

1. Ман меҳоҳам, ки ба вай некӣ қунам (С.А.). 2. Ман меҳоҳам, ки туро ба пеши Асад Махсум фиристонам (Ч.И.). 3. Вай бовари дошт, ки Анбари Ашқ ҳалосгари духтараш мешавад (Ч.И.). 4. Зокир Рассоков фикр кард, ки Каримчонро ба мактаб додан мумкин (Ю.А.). 5. Инҳо гумон мекунаанд, ки дунё бо ҳаминҳо ба вучуд омадааст ва бо ҳаминҳо тамом мешавад (Ӯ.К.). 6. Фирдавсӣ метарсид, ки, мабодо, чунин қисмати бадфарҷом насиби китоби бузурги вай ҳам шавад (С.У.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Ба зери сарҷумла ва ҷумлаи пайрав бо аломатҳои шартӣ ҳат кашед. 2. Аз ҳуд ё аз китоби бадей доир ба ҷумлаи пайрави пуркунанда дутогӣ мисол нависед.

## ҶУМЛАИ ПАЙРАВИ МУАЙЯНКУНАНДА

**Машки 253.** Ҷумлаҳоро бодиқкат ҳонда, шарҳ дихед, ки дар онҳо кадом аломатҳо партофта шудаанд.

1. Он гунаҳгоре ки ман ба талаби вай омадам тӯй (С.А.). 2. Чораи охирине ки Гулнор дар ин кор меандешид бо Ёдгор ба як тараф гурехта рафтани буд (С.А.). 3. Ин ҳамон китоб буд, ки онро ҳар дафъа бо шавқу ҳавас варак мезадам ва аз тамошояш сер намешудам (С.У.). 4. Онҳо аз маҷлисҳои ки мо ба мактабу маориф бажшида будем бехабаранд (Ч.И.) 5. Шахсе ки модарашро ҳурмат намекунад миллаташро эътироф намекунад (Ш.Т.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Оё дар ин мисолҳо аломатҳои китобат (вергулҳо)-и партофташуда барои аз ҳам ҷудо намудани аъзоҳои чида ё ҷумлаҳои содда зарурат доранд? 2. Ҷумлаҳои содда дар таркиби ҷумлаҳои боло ба воситаи кадом пайвандакҳо ба ҳам алокаманд шудаанд? 3. Агар ҷумлаҳои мазкур мурakkabi тобеъ бошанд, сарҷумлаҳояшон кадомхоянд? 4. Муайян кунед: Аз сарҷумла ба ҷумлаҳои пайрав чӣ гуна саволҳоро додан мумкин аст? 5. Ҷумлаи пайрави муайянкунанда чист?

**Машки 254.** Ҷумлаҳоро нависед, сарҷумла ва ҷумлаи пайрави таркиби онҳоро тарики саволгузорӣ муайян кунед.

1. Касе, ки муҳаббати модар надидааст, муҳаббат варзида наметавонад (Фазилати дуои модар). 2. Касе, ки дар зиндагӣ

хизмати модар кардааст, аз умри дидаш пушаймон нахоҳад шуд (Фазилати дуои модар).

3. Саре, ки ақл надорад, қадуй бекор аст,

Диле, ки ишқ надорад, шикофи девор аст.

4. Он чизе, ки одамонро ба якдигар муттаҳид мекунад, искӣ асту зебой (Л.Т.). 5. Онҳое, ки аз дӯсти худ андешаи гирифтани фоидае доранд, дӯсти ҳақиқӣ нестанд (Арасту). 6. Зане, ки нисбати шавҳари худ муҳаббати пок надорад, гулоро монад, ки дид дораду бӯй надорад (Фазилати дуои модар). 7. Фирӯза ба даҳлези он хонае, ки Ҳуснинова дар он ҷо ба духтарҳо дарси ҳунар меомӯҳт, оҳиста рафта даромад (Ч.И.).

*Савол ва супорииҳо:* 1. Таърифи чумлаи пайрави муайянкунандаро гӯед. 2. Тақлидан ба мисолҳои боло шумо ҳам аз худ доир ба чумлаи пайраваш муайянкунанда дутогӣ мисол оварда шарҳ дихед.

**Машқи 255.** Дар хона худатон мустақилона аз маъхазе панҷтогӣ чумлаи мураккаби тобеи чумлаи пайрави муайянкунанда навишта, сарчумла ва чумлаҳои пайравро дар онҳо бо аломатҳои шартӣ ишора намоед. Ҳангоми эзоҳ шарҳ дихед, ки чумлаҳои пайрави муайянкунанда дар мисолҳои навиштаатон бар эзоҳи кадом аъзоҳои чумла омадаанд.

**Машқи 256.** Мисолҳоро навишта, ба зери сарчумла ва чумлаи пайрав бо аломатҳои шартӣ хат кашед.

1. Дӯст ҳамон аст, ки дар азобу роҳат шарики кас бошад! (Ч.И.). 2. Касе, ки муҳаббати модар надидааст, муҳаббат варзида наметавонад (Фазилати дуои модар). 3. Ҳар кӣ бар зердастон набахшояд, ба ҷаври забардастон гирифтор ояд (Саъдӣ). 4. Ман ҳам медонам, ки падару модарат дар хона нестанд (Ч.О.). 5. Ӯ гумон мекард, ки рӯз то рӯз фарбех шуда истодааст (Ч.О.). 6. Ҳар кӣ дар зиндагӣ нонаш нахӯранд, чун бимирад, номаш набаранд (Саъдӣ). 7. Ҳар панде, ки аз модар мегирий, китобест дар хазинаи дил (Фаз.дуои модар). 8. Мерган ҳамин қадар мединад, ки писарааш бачаи хушодоб, хушзехн ва аълоҳон аст (Ч.О.). 9. Одами кӯрдил ҳамон аст, ки модар дораду дили модарбин надорад (Фаз.дуои модар).

*Савол ва супорииҳо:* 1. Дар мисоли мазкур кадом хели чумлаҳои пайравро муайян намудед? 2. Дар бораи ҳусусиятҳои

асосии ҳар як хели чумлаи пайрав маълумот дижед. 3. Зарурияти исти-фодаи чумлаҳои пайрав дар забон дар чист?

## ЧУМЛАИ ПАЙРАВИ ҲОЛ

**Машқи 256.** Дар чумлаҳои додашуда сарчумла ва чумлаи пайравро муайян кунед.

1. Роҳсозону ронандагон, дар ҳолате ки мошин меронданду роҳ таҳт мекарданд, аз кабинаҳо сарҳошонро бароварда муҳандиси кордон ва прораби худро табриқу муборакбод мекарданд (Р.Х.). 2. Вай ба рӯйи меҳмонон зӯр ба зӯракӣ табассум мекард, ба тавре ки ўро дида раҳми кас меомад (С.У.). 3. Шахси ношинос аз ин дарёғти ногаҳонии ҳамсӯҳбати ношиноси худ дар ҳайрат афтода, бе ин ки ба пурсиши ўҷавоб дихад, ба ўнигоҳ карда истод (С.А.). 4. Ниҳоят, Садриддин Айнӣ ҳамроҳи якчанд вакилон, дар ҳолате ки бо як нафари онҳо гарму ҷӯшон гуфтугӯ мекард, ба бино дохил шуд (С.У.). 5. Ҳол, дар ҳолате ки пеши селоби нави ашкро гирифта наметавонист, ба изҳори миннатдорӣ даромад (Р.Ч.).

**Савол ба супоршиҳо:** 1. Аз ҳар қадом сарчумла бо чумлаи пайрав савол дода, ба хотир оваред, ки ба он саволҳо қадом аъзоҳои пайрав ҷавоб мешавад. 2. Агар чумлаи пайрав ба саволҳои кай?, чӣ тавр?, чӣ тарз?, чаро? ҷавоб шавад, онро чӣ номидан мумкин аст? 3. Дар таркиби чумлаҳои боло қадом пайвандакҳои тобеъку-нандаро мушоҳида намудед? 4. Чумлаи пайрави ҳол чист?

**Машқи 257.** Хелҳои чумлаи пайрави ҳолро ба хотир гиред.



**Савол ва супоришҳо:** 1. Таърифи пурраи чумлаи пайрави ҳол ва таърифи яке аз хелҳои чумлаи пайрави ҳолро гӯед. 2. Ҷавоб дидҳед: Он чумлаи пайрави ҳол, ки шумо таъриф намудед, ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад? 3. Ҳамон чумлаи пайрав ба воситай қадом пайвандакҳо ба сарчумла алоқаманд мешавад?

**Машки 258.** Чумлаҳоро нависед, сарчумла ва хели чумлаи пайрави ҳолро муайян намоед.

1. Занон, бе он ки аломати ташвиши худро ба халифа фаҳмонанд, дар ташвиш буданд (С.А.). 2. Ҳосил, бе он ки ҳарфе занад, саросема ба кор шурӯъ кард (Б.Ф.). 3. Аз тангкӯча ва пасткӯчаҳо қадре роҳӣ шуда, бе он ки ба кучо рафтани худро донам, ба шоҳрох босуръат рафтган гирифтам (Восифӣ). 4. Бе он ки сари худро бардорад, вай ба гирду пеши худ назар андоҳт (С.А.). 5. Ин дағъа чанд нафар аз ҷаҳандагон, бе он ки пояшон ба фӯта барҳӯрад, ҷаҳида гузашта тавонистанд (С.А.). 6. Ятим дар даруни дарё ба гупсар савор шуд, дар ҳолате ки худаш бо банди дасташ ба вай бастагӣ буд (С.А.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ҷумлаи пайрави хилоф ва тарзи амал про таъриф кунед. 2. Кадом пайвандакҳо ҷумлаҳои пайрави маъзурро ба сарчумла алоқаманд мекунанд? 3. Доир ба ин навъи ҷумлаҳои пайрав аз худ мисолҳо навишта шарҳ дихед.

**Машки 259.** Ҷумлаҳоро хонда, воситай алоқа ва хели ҷумлаҳои пайрави ҳолро муайян кунед.

1. Ашкҳои шодӣ сару рӯйи Одинаро тар мекарданд, ба андозае ки гоҳ-гоҳ бо остин пок кардани сару рӯяш даркор мешуд (С.А.). 2. Бачагон, чӣ қадаре ки дилашон ҳоҳад, бозӣ ва даводав мекарданд (С.У.). 3. Ҳар қадар ки молашон зиёд шудааст, ҳамон қадар зиёдтар одам кор фармуда, зиёдтар заминро ба даст даровардаанд (С.А.). 4. Ба қадре ки рӯзи тӯй наздик омада ҳарочот зиёд шудан мегирифт, қарзи вай ҳам зиёдтар мешуд (С.А.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ҷумлаи пайрави ҳоли микдору дараҷа чист? 2. Алоқаи ҷумлаҳои пайрави микдору дараҷа ба тавассути кадом пайвандакҳо бо сарчумла сурат мегирифтааст? 3. Доир ба ин навъи ҷумлаи пайрави ҳол аз худ дутогӣ мисол тартиб дихед.

**Машки 260.** Аз ҷумлаҳои зерин, аввал, ҷумлаҳои мураккаби тобеи дорои ҷумлаҳои пайрави монандӣ ва, баъд, ҷумлаҳои мураккаби тобеи дорои ҷумлаҳои пайрави замон бударо навишта, сарчумла ва ҷумлаҳои пайравро бо аломатҳои шартӣ ишора намоед.

1. Вақте ки Асо чой дам карда овард, Ҳайдарқул сабзӣ нарғисӣ мекард, Фирӯза биринҷ тоза мекард (Ч.И.). 2. Восеъ ва Назир ба ҳам оғӯш қашида, китғ ба китғ молида воҳӯйрӣ карданд, мисли ин ки яқдигарро дер боз надида пазмон шуда бошанд (С.У.). 3. Ҳамин ки ба деҳа даромаданд, мардум дар торикий тез ҳисобашона меёфтанд (Б.Ф.). 4. Чун ба он ҷо расидам, меҳмонхонае дидам ороста ва аз губори ғаму андӯҳ пироста (Восифӣ). 5. Бародарам... навозиши падарамро хомӯшона қабул мекард, мисли он ки худро ба он навозиши ҳақдор ва сазовори медониста бошад (С.У.). 6. Вақте ки онҳо баргаштанд, дар поёни хона Наими Талҳ мӯйлабҳояшро тоб дода, рост меистод (Ч.И.). 7. Ҳикояҳои ўро хурду қалон, мисли он ки достони «Гӯруғлӣ» - ро мешунида бошанд, бо шавку завқи тамом гӯш мекарданд (Р.Ч.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Таърифи чумлаҳои пайрави монандӣ ва замонро гӯед. 2. Гӯед, ки чумлаҳои пайрави мазкур ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд? 3. Пайвандакҳои мазкуре, ки чунин чумлаҳои пайравро ба сарчумла алоқаманд мекунанд, қадомҳоянд? 4. Аз худ доир ба чунин чумлаҳои пайрав яктоғӣ чумла тартиб дода шарҳ дихед.

**Машқи 261.** Ҷумлаҳоро хонед, сарчумла ва хели чумлаҳои пайрави ҳолро шарҳ дихед.

1. Вай ба ҳар ҷо ки равад, он ҷо ободу зебо мешавад (Ч.И.). 2. Ӯ моро ба ҷое даровард, ки дар он ҷо ҳарбуза кишта шуда буд (Восифӣ). 3. Ҳар ҷо ки ободӣ ҳаст, он ҷо бирав (Восифӣ). 4. Ҳар ҷо ки парирухест, он ҷо деве бо ўст (Ч.И.). 5. Дар кучо ки кор ҳаст ҳурсандӣ, таърифкунӣ, ранҷидан, дилбардорӣ ҳам ҳаст (Р.Ч.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Доир ба ҷойи чумлаҳои пайрави ҳол нисбат ба сарчумла чиҳоро мушоҳида намуед? 2. Аз худ се чумла нависед ё аз китоби бадей интихоб намоед, ки дар яке чумлаи пайрави ҳол дар аввал, дар дигаре дар мобайн ва дар сеомаш дар охири сарчумла омада бошад.

**Машқи 262.** Нависед, аломатҳои китобати маҳсус соқитшударо гузоред ва, сониян, сарчумла ва чумлаи пайравро бо аломатҳои шартӣ ишора намоед.

1. Ҳар ҷо ки об ҳаст офтоб ҳаст дар он ҷо ҳаёт месабзад (Ч.И.). 2. Ҷое ки гул ҳаст булбул ҳаст (Зарб). 3. Пой саркор дар кучое ки бошад пойи мо ҳам ба ҳамон ҷо нарасида намемонад (Ф.Н.). 4. Ҳар ҷо ки илму дониш бошад манзили ман ҳамоӣ аст (С.У.). 5. Онҳо ба кучое ки мерафтанд, он ҷоро обод мекарданд (Ч.И.). 6. Он ҷо ки намак ҳӯрдӣ намакдон нашикан (Зарб.). 7 Ҳар ҷо ки хуни ноф рехт он ҷо Ватани ширин (Фолклор). 8. Мо кучо ки кор бошад ба ҳамон ҷо ҳозир мешавем (Ч.И.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Чумлаи пайрави маконро таъриф қунед. 2. Тарики шифоҳӣ доир ба амалҳои марбут ба ин машқ намудаатон маълумот дихед. 3. Схемаи чумлаҳои болоро ба дафтаратон алоҳида қашида, интихобан марбут ба яке аз худ мисоле гӯед.

**Машқи 263.** Ҷумлаҳоро хонед, сарчумла ва хели чумлаҳои пайрави ҳолро шифоҳӣ шарҳ дихед.

1. Азбаски очааш доим тарафи писарашро мегирифт, бечора муаллима ба бало монда буд (А.С.). 2. Ман сабр кардам, то ки вай ба ҳавлии дарун рафта дарояд (Ч.И.). 3. Дар ин чо сӯҳбати онҳо ба охир расид, зеро ки ба дами дарвозаи ҳавлиашон расида буданд (Ч.И.). 4. Бахринисо сарашро ба тарафи дигар тофт, то ин ки ўро боз набинад (Р.Ч.). 5. Азбаски чонсупорӣ ва самимияти ўро диданд, ба вай боварӣ калон шуд (Ч.И.). 6. Ўомада буд, ки сардорро огоҳ кунад (С.У.). 7. Рафиқонаш ўро маҷбуран ба Туркистон фиристоданд, чунки ин чо ба ҳар ҳол ҳаво хушк аст ва ҳар гуна меваю ҳӯрданӣ бисёр (Ю.А.).

*Савол ва супоршиҳо:* 1. Чумлаи пайрави сабаб чист? 2. Чумлаи пайрави сабаб ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад? 3. Қадом пайвандакҳо чумлаи пайрави сабабро ба сарчумла алоқаманд меқунанд? 4. Аз ҳуд дутогӣ мисол нависед, ки чумлаи пайраваш сабаб бошад.

**Машқи 264.** Чумлаҳоро навишта, сарчумла ва чумлаҳои пайравро ба аломатҳои шартӣ ишора намоед.

1. Азбаски он дӯсти падар ба қарибӣ ба Тошканд ба кор дা�ъват шудааст, хонааш ҳоло ҳолӣ буд (Ю.А.). 2. Падарам омада буд, ки ба мо роҳро нишон дихад (Р.Ч.). 3. Ҳамроҳон, ки духтари эрка буд, аз ҷизе камбудӣ надошт (Ч.И.). 4. Бузургҳон ҳоҳарчаашро дӯст медошт, чунки вай чун як себи ду тақсим ба модарааш монанд буд (Ч.О.). 5. Сайдамоҳ ва ҳамроҳони ўзуд ба роҳ баромаданд, то ки то бегоҳ ба хонаҳои ҳуд расида раванд (Р.Ҳ.). 6. Ин ҳисбот барои модарам боиси ташвиши зиёде шуда буд, зеро вай вазифаи «мирзогӣ» ва ҳисобчиғии падарамро ба ҷо меовард (С.У.).

*Савол ва супоршиҳо:* 1. Хели чумлаҳои пайрав ва тавассути қадом пайвандакҳо ба сарчумла алоқаманд шудани онҳоро дар мисолҳои фавқ шарҳ дихед. 2. Чумлаи пайрави мақсад чист? 3. Дар бораи ҷойи чумлаҳои пайрави мақсад ва сабаб нисбат ба сарчумла маълумот дихед. 4. Аз ҳуд доир ба чумлаи пайрави мақсад мисоле оваред.

**Машқи 262.** Аз мисолҳои зерин, аввал, чумлаҳои мураккаби тобеи дорои чумлаҳои пайрави шарт буда ва, баъд, чумлаҳои мураккаби тобеи дорои чумлаҳои пайрави хилофдорро нависед.

1. Рӯз сафед шуда бошад ҳам, ҳанӯз офтоб набаромада буд (Ч.И.). 2. Агар умраш бокӣ бошад, ў ҳам дар қатори он бачагони бепадару бекас... калон мешавад (С.А.). 3. Агар мо дар шаҳр мешудем, ман, албатта, якто мӯза мегирифтам (Ч.И.). 4. Бо вучуди ин ки имшаб ҳама бояд дар сари дастурхони идӣ бошанд, касе намерафт (Р.Ч.). 5. Ў, бовучуди ин ки аз кор барвақт мегашт, ҳезум мекафонд, об меовард (Р.Ч.). 6. Агар ба шахси худаш манфиате расад, сафедро сиёҳ ва сиёҳро сафед гӯён мениносанд (Ў.К.).

**Савол ва супориишҳо:** 1. Воситай алоқаи чумлаҳои пайрави шарт ва хилофро ба сарчумла шарҳ дидед. 2. Ҷумлаи пайрави хилоф ва шартро як-як таъриф кунед. 3. Тақлидан ба мисолҳои боло аз худ доир ба чумлаҳои пайрави шарт ва хилоф якторӣ мисол оварда шарҳ дидед. 4. Ҷумлаи пайрави шарт ба қадом саволҳо ҷавоб мешавад?

**Машқи 266.** Пандҳоро ифоданок қироат намуда, маънидод кунед, сарчумла ва хели чумлаҳои пайравро дар пандҳои мазкур шарҳ дидед.

1. Агарчи ҳак талҳ бошад, бибояд шунид (Кайковус).

2. Гар обат зулол асту нуқлат шакар,

Ба андоза нӯшу ба андоза ҳӯр

(Чомӣ)

3. Абр агар аз қиблა ҳезад, саҳт борон мешавад,

Шоҳ агар одил набошад, мулк вайрон мешавад.

4. Агар ҳоҳӣ ки фирефта набошӣ, кори нокарда карда ма-  
пиндор (Кайковус).

5. Гар ту бинӣ нокасеро дастгоҳ,

Ҳочати худро аз ў ҳаргиз маҳоҳ.

(Аттар)

6. Бо бадон кам нишин, ки сӯҳбати бад,

Гарчӣ покӣ, туро палид кунад

(Саъдӣ)

**Савол ва супориишҳо:** 1. Ҷумлаи пайрави ҳол чист? 2. Дар маҷмӯй чумлаҳои пайрави ҳол ба қадом саволҳо ҷавоб мешаванд? 3. Пайвандакҳоеро, ки чумлаҳои пайрави ҳолро ба сарчумла алӯқаманд месозанд, номбар кунед. 4. Интихобан бо яке аз он пайвандакҳо мисоле оваред.

**Машки 267.** Дар хона бо истифода аз пайвандакҳои шарт ва хилоф шаш ҷумла тартиб дода, сарчумла ва ҷумлаи пайравро бо аломатҳои шартӣ ишора намуда, ба шарҳи шифоҳии онҳо омода бошед.

**Машки 268.** Ҷумлаҳоро нависед, сарчумла ва ҷумлаи пайравро бо аломатҳои шартӣ ишора кунед.

1. Кабкҳо яқдигарро газида, чунон баланд мечҳиданд, ки баъзан таппос зада пуштнокӣ ба замин меафтоданд (Б.Ф.). 2. Ӯ бо таровати нури ин ҷароғ чунон равшанбин шуд, ки дар ҳуҷраи тангаки идораи рӯзнома нишаста, факат ҳаёти шаҳраки Ҳамаконро медид (Ӯ.К.). 3. Давлат саҳнаро даст афшондаву пойреза ниҳода... чунон рақси тезу шӯҳ кард, ки ҷашмҳо аз қафояши медавиданд (Р.Ч.). 4. Вай чунон бо завқ меҳандид, ки беихтиёр дар лаби ҳама табассуме медавид (Б.Ф.). 5. Ҷавоби падарааш ба Мирак чунон маъкул шуд, ки аз камоли завқ ҳанда карда фиристод (Ч.И.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Ҷумлаи пайрави натиҷа чист? 2. Воситаи алоқаи ҷумлаи пайрави натиҷа ба сарчумла чӣ аст? 3. Тақлидан ба мисолҳои боло аз ҳуд доир ба ҷумлаи пайрави натиҷа дутогӣ мисол нависед.

**Машки 269.** Ҷумлаҳоро навишта, аломатҳои китобати соқитшударо гузошта, хели ҷумлаҳои пайравро муайян намоед.

1. Чун корвониён ба соҳили дарё нузул намуданд дар пайи пайдо кардани киштӣ афтоданд (Восифи). 2. Модари духтар аз ин хостторӣ ҳурсанд шуд зеро ки вай Аббосро диди буд (Ч.И.). 3. Вай чунон рақсу бозӣ кард ки ҳама ҳайрон шуданд (Ч.И.). 4. Онҳо чунон саргарми сӯҳбат буданд, ки ба ояндаву равандा нимнигоҳ на-мекарданд (Р.Ч.). 5. Илме ки ба роҳи рост набарад гумроҳист (Панду ҳикмат). 6. Ҳар кӣ ҳудро насиҳат накунад ба насиҳати дигарон мӯҳтоҷ аст (Панду ҳикмат). 7. Мурда он аст ки номаш ба накӯй набаранд (Саъдӣ). 8. Ҳамон вақт вай диду фаҳмид, ки зиндагӣ ба ҳеч қолаб намегунҷад дар ҳаёт қолабҳои азалию абадӣ нест (Ӯ.К.). 9. Агар кор қунӣ ошат ҳалол мешавад (Б.Ф.).

**Савол ва супоришиҳо:** 1. Сабаби аломатҳои (вергулҳои) гузоштаатонро дар мисолҳои фавқ шарҳ дидед. 2. Кадом пайвандак

кариб дар таркиби аксари чумлаҳои пайрави ҳол мушоҳида карда мешавад? 3. Дар бораи ҷойи чумлаҳои пайрави ҳол дар таркиби чумлаи мураккаби тобеъ маълумот дихед.

**Машқи 270.** Мисолҳоро навишта, сарчумла ва ҳелҳои чумлаи пайравро муайян намуда, бо аломатҳои шартӣ ишора кунед.

1. Онхое, ки аз дӯсти худ андешаи гирифтани фоидае доранд, дӯсти ҳақиқӣ нестанд (Арасту). 2. Шахси комил он аст, ки ҳангоми газаб нафси худро идора намояд (Сесад ҳадис). 3. Агар некиро ба хотири чизе кунед, он некӣ нест (Л.Толстой). 5. Ҳамин ки коса ба лаби кӯза расид, ҷанҷолу ғурбат сар мешавад (А.Д.). 6. Илҳом гоҳе чунон гарки ҳаёлбанӣ мегашт, ки дар як лаҳза худро духтури соҳибмаърифати деҳа тасаввур мекард (Б.Ф.). 7. Маводҳое, ки шумо доред, бисёр ҷиҳатҳои масъаларо равшан мекунад (У.К.). 8. Бо бадон некӣ кун, то онҳоро аз бадӣ кардан боз дорӣ (Сесад ҳадис). 9. Гарҷанде ки дар очеркнависӣ ҷандон маҳорат надорам, ин ҳоҳишро бо ҳурсандӣ қабул кардам (Р.Ч.).

*Савол ва супорииҳо:* 1.Хели чумлаҳои пайрави муайянкардаатонро шифоҳӣ шарҳ дихед. 2. Бо навбат таърифи ҳар як хели чумлаи пайрави дар мисолҳои фавқ мушоҳида шудагиро гӯед. 3. Аз худ ба ин ё он ҳелҳои чумлаи пайрав мисоле гуфта эзоҳ дихед.

## НУТҚИ АЙНАН ВА МАЗМУНАН НАҚЛШУДА

**Машқи 271.** Ҷумлаҳоро хонед, муқоиса кунед. Гӯед, ки нутқи айнан нақлшуда аз мазмунан нақлшуда чӣ фарқ доштааст?

1. Устод Садриддин Айнӣ гуфтааст: «Забони тоҷикӣ аз қадимтарин забонҳои дунё ба шумор меравад».

2. Падарам ба ҳатиб нигоҳ карда гуфт: «Ғараз аз ташвиш дода ба ин ҷо овардани азизон ин аст, ки дар бораи мактабдор

«Забони тоҷикӣ аз қадимтарин забонҳои дунё ба шумор меравад», – гуфтааст устод Садриддин Айнӣ.

2. «Ғараз аз ташвиш дода ба ин ҷо овардани азизон ин аст, ки дар бораи мактабдор

азизон ин аст, дар бораи мактабдор як машварат мекардтон».

3. Устод ба хомӯшӣ халал додагуфт: «Нагз навиштед!» (Ч.И.). (С.А.).

як машварат мекардтон», – гуфт падарам ба хатиб 3. «Нагз навиштед!» – ба хомӯшӣ халал дода гуфт устод.

**Савол ва супорииҳо:** 1. Чаро дар ин мисолҳо баъзе чумлаҳо дар нохунак гирифта шудаанд? 2. Чӣ гуна нутқро нутқи айнан нақлшуда меноманд? 3. Сухани гӯянда дар кадом қисматҳои нутқи айнан нақлшуда омада метавонад? 4. Дар бораи аломатҳои китобат дар нутқи айнан нақлшуда чӣ медонед?

**Машқи 272.** Чумлаҳоро бодикқат хонда, муайян намоед, ки барои ҷудо намудани нутқи айнан нақлшуда аз сухани гӯянда чӣ ҳел аломатҳои китобатӣ истифода шудаанд.

1. Улугзода пурсид: «Хоки ин қалъа ҳеле қӯхна будааст?» (Ч.И.). 2. Модарам ба таври қатъӣ ҳоҳиш кард: «Зудтар ба мактаб рав!». 3.«Китоби нагз аз як ҳазинаи бузург беҳтар», –гуфтааст Саъдии бузургвор. 4. Мардуми мо мегӯянд: «Дараҳт дар як ҷо месабзад». 5. «Дар ҳамин ҷо ҳам мӯғамбирии ширинигиро кор фармуздед - а, акаи Носир!» –гуфт Сафар Ғулом табассумкунон. 6. «Мебахshed, –гуфт Сафар Ғулом бо оҳангӣ узрҳоҳона, –ба шумо гуфтани як қисм маълумотеро, ки ин бача ба ман расонда буд, фаромӯш кардаам» (С.А.). 7. Раҳимдоди ҳафтсола, ки аз ҳама дертар бедор шуда буд, модари худаш Раъноро «Чаро маро зудтар бедор нақардӣ» – гӯён қоҳиш мекард (С.А.). 8. Пирамард пас аз ба охир расидани маросими пурсупос, ки ҳеле вактро гирифт: «Хуш омадӣ, сардор, хуш омадед, ҷавонон» – гӯён меҳмонони худро ба нишастан таклиф кард (С.А.).

**Савол ва супорииҳо:** 1. Дар бораи аҳамияти нутқи айнан нақлшуда маълумот диҳед. 2. Дар бораи ҷойи сухани гӯянда нисбат ба нутқи айнан нақлшуда маълумот диҳед. 3. Ҳангоми дар аввал, мобайн ва баъд аз нутқи айнан нақлшуда омадани сухани гӯянда он дар навишт бо кадом аломатҳо ҷудо карда мешавад?

## САВОЛНОМАҲОИ ТЕСТИ ДОИР БА БОБИ «ЧУМЛАҲОИ МУРАККАБ»

1. Чумлаи зерин аз чиҳати соҳт чӣ гуна аст?: «Ман самоворро ба даст гирифтам ва Сайдакбар як китоби худро бо нӯги остинаш олуфтаворона гирифт».
  - а) чумлаи содда
  - б) чумлаи мураккаби пайваст
  - в) чумлаи мураккаби тобеъ
2. Чумлаи «Академик гап мезад ва Баҳром ба овози форами ӯ гӯш медод» (Ӯ.К.) ба қадом хели чумлаи мураккаби пайваст мансуб аст?
  - а) ба чумлаи мураккаби пайвости пайиҳам
  - б) ба чумлаи мураккаби пайвости хилофӣ
  - в) ба чумлаи мураккаби пайвости чудоӣ
3. Чумлаи «Худи ақаам ба ин овозаҳо он қадар бовар намекард, аммо падарам онҳоро ҳақиқат мепиндошт» (С.У.) ба қадом хели чумлаи мураккаби пайваст мансуб аст?
  - а) ба чумлаи мураккаби пайвости пайиҳам
  - б) ба чумлаи мураккаби пайвости хилофӣ
  - в) ба чумлаи мураккаби пайвости чудоӣ
4. Чумлаи зерин аз чиҳати маъно ба қадом хели чумлаҳои мураккаби пайваст мансуб аст?: «Рӯзи аввал кори конференсия ба охир расид ва бегоҳ, байди тамошои музей, мизбонон ба меҳмонон зиёфат доданд» (Ӯ.К.).
  - а) ба чумлаи мураккаби пайвости пайиҳам
  - б) ба чумлаи мураккаби пайвости хилофӣ
  - в) ба чумлаи мураккаби пайвости чудоӣ
5. Дар чумлаи «Ҳар кӣ илм талаб кунад, Ҳудо ризқашро кафолат кунад» (Панҷсад ҳадис) хели чумлаи пайрав чӣ ном дорад?
  - а) пайрави хабар
  - б) пайрави пуркунанда
  - в) пайрави мубтадо
6. Дар чумлаи зерин хели чумлаи пайрав чӣ ном дорад? «Истэйдоде, ки парвариш надорад, тифлеро монад, ки модар надорад».
  - а) пайрави мубтадо
  - б) пайрави пуркунанда

- в) пайрави муайянкунанда
7. Чумлаҳои пайрав дар мисоли зерин чӣ ном доранд?:  
Саре, ки ақл надорад, қадуи бекор аст,  
Диле, ки ишқ надорад, шикофи девор аст.  
а) пайрави хабар  
б) пайрави пуркунанда  
в) пайрави муайянкунанда
8. Чумлаи пайрав дар таркиби ин чумлаи мураккаби тобеъ чӣ ном дорад?: «Беҳтарин рафиқ он аст, ки ба кори хайр роҳбарӣ кунад».  
а) пайрави мубтадо  
б) пайрави пуркунанда  
в) пайрави хабар
9. Чумлаи пайрав дар мисоли зерин чӣ ном дорад?: «Вай боварии комил дошт, ки худи ҳамин рӯз ба ягон машинаи роҳгузар савор шуда, ба кошона ҳоҳад расид» (Ч.О.).  
а) пайрави мубтадо  
б) пайрави пуркунанда  
в) пайрави хабар
10. Дар чумлаи «Вақте ки Мерган дар кабинеташ кор карда ме-нишаст, дар қушода шуду зани паҳлавончуссае ворид шуд» (Ч.О.) чумлаи пайрав чӣ ном дорад?  
а) пайрави замон  
б) пайрави макон  
в) пайрави пуркунанда
11. Чумлаи «Агар ў ба нагзӣ гапамро нагирад, ман ўро пуштора карда, ба ин ҷо меорам» (Ю.А.) ба қадом хели чумлаи мураккаб мансуб аст?  
а) пайваст  
б) тобеъ  
в) сертаркиба
12. Дар чумлаи «Чун аз руди кӯҳнаи Шоғирком гузашта, аз ободонии маданий деҳот баромадем, ҳаво боз ҳам форамтар шуд» (С.А.) чумлаи пайрав ба қадом хели чумлаи пайрави ҳол тааллуқ дорад?  
а) ба пайрави замон  
б) ба пайрави шарт  
в) ба пайрави натиҷа

13. Чумлаи пайрав дар таркиби ин чумлаи мураккаби тобеъ чӣ ном дорад?: «Каси бешараф он аст, ки аз падару модари худ рӯй гардонад» (Солон).  
а) пайрави мубтадо  
б) пайрави пуркунанда  
в) пайрави хабар
14. Чумлаи пайрав дар мисоли зерин чӣ ном дорад?: «Азбаски акаам ҳанӯз нимбемор ва додаронам хурдсоли нав аз беморӣ ҳалос шуда буданд, ба ҳеч кор ёрӣ дода наметавонистанд» (С.А.).  
а) пайрави шарт  
б) пайрави хилоф  
в) пайрави сабаб
15. Дар чумлаи «Агарчи бо шубҳа бошад ҳам, ӯ насиҳат ва васиятҳои падару модари худро дар хотир мустаҳкам нигоҳ медошт» (Р.Ч.) чумлаи пайрави ҳол чӣ ном дорад?  
а) пайрави ҳоли шарт  
б) пайрави ҳоли хилоф  
в) пайрави ҳоли замон
16. Чумлаи пайрав дар таркиби ин чумлаи мураккаб ба қадом хели чумлаи пайрав мансуб аст?: «Одаме, ки барои бахти одамӣ ҷон нисор кардааст, дар ёди ҳалқ доимӣ мемонад» (Р.Ч.)  
а) ба пайрави мубтадо  
б) ба пайрави пуркунанда  
в) ба пайрави муайянкунанда
17. Дар чумлаи «Ҳар кӣ сабо бо модар дидор набинад, вай аз кору зиндагӣ барор набинад» (Панҷсад ҳадис) чумлаи пайрав чӣ ном дорад?  
а) пайрави хабар  
б) пайрави мубтадо  
в) пайрави пуркунанда
18. Чумлаи пайрав дар таркиби ин чумлаи мураккаб ба қадом хели чумлаи пайрав тааллук дорад?: «Онҳо яқдигарро чунон дӯст медоштанд, ки бе ҳамдигар аз гулӯяшон ҳӯрок намегузашт» (Р.Ч.).  
а) ба пайрави мақсад  
б) ба пайрави сабаб  
в) ба пайрави натиҷа

19. Дар чумлаи «Падарам маро ба хонаи Шарофат фиристод, ки ӯро ҷеф зада биёрам» (С.У.) чумлаи пайрав ба қадом хели чумлаи пайрави ҳол мансуб аст?
- ба пайрави мақсад
  - ба пайрави сабаб
  - ба пайрави натиҷа
20. Чумлаи пайрав дар таркиби ин чумлаи мураккаби тобеъ чӣ ном дорад?: «Ӯ, дар ҳолате ки оташи ҳашми ҷашмонаш аз аввалий ҳам зиёдтар гардида буд, ба ман нигоҳ карда аз ҷояш хест» (С.А.).
- пайрави ҳоли тарзи амал
  - пайрави ҳоли сабаб
  - пайрави ҳоли монандӣ

### **ИХТИСОРАҲО:**

- С.А. – Садриддин Айнӣ
- А.Д. – Абдусалом Деҳотӣ
- А.Ш. – Акобир Шарифӣ
- Б.О. – Болта Ортиқов
- И.Ф. – Ибод Файзуллоев
- М.Т. – Мирзо Турсунзода
- П.Г. – Пӯлод Толис
- Р.А. – Раҷаб Амонов
- Р.Ҷ. – Раҳим Ҷалил
- Р.Ҳ. – Расул Ҳодизода
- С.У. – Сотим Улугзода
- Ӯ.Қ. – Ӯрун Қӯҳзод
- Ф.М. – Фазлиддин Муҳаммадиев
- Ф.Н. – Фотеҳ Ниёзӣ
- Ҳ.Қ. – Ҳаким Карим
- Ҳ.Н. – Ҳабибулло Назаров
- Ҷ.И. – Ҷалол Икромӣ
- Ҷ.О. – Ҷумъа Одина
- Ю.А. – Юсуфҷон Акобиров

## МУНДАРИЧА

1. Муқаддима.....	3
2. Бузургон дар бораи забон ва сухандонӣ.....	7
3. Фонетика.....	9
4. Матнҳо барои такрор, таҳлил ва диктант.....	17
5. Саволномаҳои тестӣ доир ба фасли «Фонетика».....	19
6. Калима (лугат).....	21
7. Матну мисолҳо барои такрор, таҳлил ва диктант.....	27
8. Саволномаҳои тестӣ доир ба фасли «Калима» (лугат)...	28

## МОРФОЛОГИЯ

9. Таркиби калима ва калимасозӣ.....	30
10. Ҳиссаҳои нутқ.....	33
11. Саволномаҳои тестӣ марбут ба таркиби калима ва ҳиссаҳои нутқ.....	34
12. Исл.....	35
13. Матн барои таҳлили пурраи боби «Исл».....	42
14. Саволномаҳои тестӣ доир ба боби «Исл».....	43
15. Сифат.....	45
16. Матнҳо барои такрор, таҳлил ва диктант.....	50
17. Саволҳои тестӣ доир ба боби «Сифат».....	52
18. Шумора.....	53
19. Матнҳо барои такрор, таҳлил ва диктант.....	60
20. Саволномаҳои тестӣ доир ба боби «Шумора».....	61
21. Ҷонишин.....	63
22. Матнҳо барои такрор.....	70
23. Саволномаҳои тестӣ доир ба боби «Ҷонишин».....	71
24. Феъл.....	73
25. Мисолҳо барои таҳлили замон ва сигаҳои феъл.....	83
26. Масдар.....	84
27. Сифати феълӣ.....	85
28. Феъли ҳол.....	88
29. Матну мисолҳо барои таҳлили боби «Феъл».....	89
30. Саволномаҳои тестӣ доир ба боби «Феъл».....	90
31. Зарф.....	94
32. Матну мисолҳо барои такрори боби «Зарф» ва фас-	

лу бобҳои дигар.....	98
33. Саволномаҳои тести доир ба боби «Зарф».....	99
34. Пешоянду пасояндҳо.....	101
35. Пайвандакҳо.....	104
36. Матнҳо барои такрор ва таҳлили фаслҳои «Пешоянду пасояндҳо» ва «Пайвандакҳо».....	108
37. Саволномаҳои тести доир ба фаслҳои «Пешоянду пасояндҳо» ва «Пайвандакҳо».....	
38. Ҳиссача.....	109
39. Матну мисолҳо барои такрор ва таҳлили ҳиссачаҳо..	112
40. Нидо.....	115
41. Мисолҳо барои такрор ва таҳлили ҳиссачаҳо ва нидо..	116
42. Саволномаҳои тести доир ба бобҳои «Ҳиссача» ва «Нидо».....	119
	120

## СИНТАКСИС

43. Алоқаи калимаҳо дар чумла.....	123
44. Ибора ва чумла.....	124
45. Чумлаҳои содда ва хелҳои он.....	131
46. Чумлаҳои тасдиқӣ ва инкорӣ.....	134
47. Саволномаҳои тести доир ба ибора, чумлаи содда ва хелҳои он.....	135
48. Аъзоҳои чумла.....	138
49. Мубтадо.....	138
50. Ҳабар.....	141
51. Саволномаҳои тести доир ба сараъзоҳои чумла.....	145
52. Аъзоҳои пайрави чумла.....	148
53. Пуркунанда.....	149
54. Матну мисолҳо барои такрор ва таҳлили мавзӯи «Пуркунанда».....	151
55. Муайянқунанда.....	152
56. Матнҳо барои такрор ва таҳлили мавзӯи «Муайянқунанда».....	155
57. Саволномаҳои тести доир ба мавзӯҳои «Пуркунанда» ва «Муайянқунанда».....	156
58. Ҳол.....	159
59. Мисолҳо барои такрор ва таҳлили ҳолҳо.....	163

60.	Саволномаҳои тести доир ба мавзӯи «Ҳол».....	163
61.	Ҷумлаҳои чидааъзо.....	165
62.	Ҷумлаҳои яктаркиба ва дутаркиба.....	167
63.	Калима ва ибораҳое, ки аъзои ҷумла нестанд.....	170
64.	Саволномаҳои тести доир ба мавзӯъҳои «Ҷумлаҳои чидааъзо», «Ҷумлаҳои яктаркиба ва дутаркиба», инчунин, «Калима» ва ибораҳое, ки аъзои ҷумла нестанд».....	173
65.	Ҷумлаи мураккаб. Ҷумлаҳои мураккаби пайваст....	176
66.	Матну мисолҳо доир ба такрор ва таҳлили ҷумлаҳои мураккаби пайваст.....	183
67.	Ҷумлаи мураккаби тобеъ.....	184
68.	Ҷумлаи пайрави мубтадо.....	186
69.	Ҷумлаи пайрави хабар.....	187
70.	Ҷумлаи пайрави пуркунанда.....	187
71.	Ҷумлаи пайрави муайянкунанда.....	188
72.	Ҷумлаи пайрави ҳол.....	190
73.	Нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда.....	197
74.	Саволномаҳои тести доир ба боби «Ҷумлаҳои мураккаб».....	199

**С. ШЕРБОЕВ, Ҳ. САИДОВ**

**ПРАКТИКУМИ  
ЗАБОНИ ТОЧИКӢ**

(Барои донишҷӯёни курси I-и факултетҳои  
филологияи мактабҳои олии Тоҷикистон)

Муҳаррири ороиш: А. Исоев  
Муҳаррири техникӣ: М. Шарипов

БИ № 4189

Ба чор 26.10.2010 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16.

Коғази оғсетӣ. Ҳуруфи адабӣ. Чопи оғсет.

Чузъи чопию шартӣ 12,75. Чузъи нашрию ҳисобӣ 10,0.  
Адади нашр 1000. Супориши № 157. Нарҳаш шартномавӣ.

Муассисаи нашриявии «Ирфон»-и  
Вазорати фарҳанги Ҷумхурии Тоҷикистон  
734018. ш.Душанбе, кӯчаи Н.Қаробоев 17.

Email: [irfon\\_company@mail.ru](mailto:irfon_company@mail.ru)

ISBN 978-99947-0-214-5



«Ирфон»

9 789994 702145

---

Матбааи ДАТ ба номи Ш.Шотемур  
хиёбони Рӯдакӣ 146

